

**МАРКАЗИ МИЛЛИИ ҚОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ  
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 340.1 (575.3)

ТКБ: 67. 99 (2 Т) 3

А – 50

**АЛИЕВ ИСМОИЛ ИСМОНОВИЧ**

**ФУНКСИЯҲОИ ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚӢ ВА ШАКЛҲОИ  
АМАЛИСОЗИИ ОНҲО ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ  
ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**ДИССЕРТАЦИЯ**

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи  
ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот  
дар бораи ҳуқуқ ва давлат

**РОҲБАРИ ИЛМӢ:**

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор  
**АЗИЗЗОДА У.А.**

**ДУШАНБЕ – 2024**

## **МУНДАРИЧА**

<b>НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО ВА (Ё) АЛОМАТХОИ ШАРТЙ.....</b>	<b>3</b>
<b>МУҚАДДИМА.....</b>	<b>4</b>
<b>БОБИ 1. МАФХУМ ВА ТАСНИФИ ФУНКСИЯХОИ ЧАВОБГАРИИ ХУҚУҚЙ</b>	
<b>    1.1. Мафхум ва хусусиятҳои функцияҳои чавобгари хуқуқӣ.....</b>	<b>21</b>
<b>    1.2. Таснифи функцияҳои чавобгари хуқуқӣ.....</b>	<b>31</b>
<b>БОБИ 2. ШАКЛҲОИ АМАЛИСОЗИИ ФУНКСИЯҲОИ ЧАВОБГАРИИ ХУҚУҚЙ</b>	
<b>    2.1. Мафхуми шаклҳои амалисозии функцияҳои чавобгари хуқуқӣ.....</b>	<b>52</b>
<b>    2.2. Шаклҳои ихтиёрий ва маҷбурии амалисозии функцияҳои чавобгари хуқуқӣ.....</b>	<b>61</b>
<b>    2.3. Амалисозии функцияи сазодиҳии чавобгари хуқуқӣ.....</b>	<b>78</b>
<b>    2.4. Амалисозии функцияи ҷаримавии чавобгари хуқуқӣ.....</b>	<b>95</b>
<b>    2.5. Амалисозии функцияи ҷубронсозии чавобгари хуқуқӣ.....</b>	<b>110</b>
<b>    2.6. Пешгирии хуқуқвайронкунӣ ҳамчун шакли амалисозии функцияи чавобгари хуқуқӣ.....</b>	<b>121</b>
<b>    2.7. Амалисозии функцияи тарбиявии чавобгари хуқуқӣ.....</b>	<b>146</b>
<b>ХУЛОСА.....</b>	<b>161</b>
<b>ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ.....</b>	<b>167</b>
<b>РӮЙХАТИ АДАБИЁТ .....</b>	<b>169</b>
<b>ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ.....</b>	<b>199</b>

## **НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО ВА (Ё) АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ**

**ҶТ** – Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ҚҖ ҶТ** – Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ҚМ ҶТ** – Кодекси маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ҚҲМ ҶТ** – Кодекси хуқуқвайронқунӣ маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ҚИЧҖ ҶТ** – Кодекси иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ҚТ ҶТ** – Кодекси тандурустӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ҶШС Тоҷикистон** – Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон

**ФР** – Федератсияи Россия

**ИМА** – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

**М.И.** – монанди инҳо

**Б.** – банд

**Қ.** – қисм

**М.** – муддат

**М.М.** – муддаҳо

**Ғ.** – ғайра.

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Дар ҷомеае, ки инкишофи муносибатҳои ҷамъиятӣ босуръат идома дорад, нақши институтҳои ҳуқуқӣ рӯз то рӯз меафзоянд. Яке аз ҷунин институтҳои ҳуқуқӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳсуб меёбад. Аммо, институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ бе функсияҳои он, татбиқу амалисозии онҳо ҳамчун институти мукаммал буда наметавонад. Дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ таҳқиқу баррасии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳарчанд масъалаи нав набошад ҳам, вале онро масъалаи пурра ҳалёфта гуфтан ғайриимкон мебошад. Зоро то қунун ҷанбаҳои алоҳидаи назариявию амалии масоили мазкур ба пуррагӣ мавриди таҳқиқоти илмии комплексӣ қарор нагирифтааст.

Бояд тазаккур дод, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳама давру замони фаъолияти инсонияту давлатдорӣ падидай мухими ҳуқуқӣ арзёбӣ мегардид ва то инҷониб мубрамияти худро гум накардааст. Махсусан, дар ҷомеае, ки муносибатҳои иқтисодӣ босуръат мавриди тағйирёбӣ қарор мегирад, он боиси ба вуҷуд омадани баъзе мушкилиҳо дар риоя ва иҷрои меъёрҳои ҳуқуқӣ мегардад. Ҷунин ҳолат боиси содир шудани ҳуқуқвайронкуниҳо гардида, институти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро боз ҳам мубрам намуда, таҳқиқоти алоҳидаро дар ин самт тақозо менамояд.

Таҳия ва қабули санадҳои даҳлдори ҳуқуқӣ дар кишвар, татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва амалисозии қонунгузории ҷорӣ оид ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар ҷумхурӣ ба масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ эътибори чиддӣ зоҳир карда мешавад. Аммо, доираи масъалаҳое, ки ба мақсадҳо, принсипҳои он ва маҳсусан шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқаманданд, ба назари мо, ба қадри кофӣ омӯхта нашудаанд. Аз ин лиҳоз, барои илми ҳуқуқшиносии ватанӣ мувофиқи қонунгузории ҶТ омӯзиш ва таҳқиқ намудани проблемаҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо беш аз пеш мубрам мебошад.

Мубрамияти таҳқиқи масъалаи мазкур ҳамзамон дар он ифода меёбад, ки маҳз дар натиҷаи мавҷудият ва амалисозии функцияҳои он институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ мукаммал мегардад. Агар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда нашаванд, пас мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ амалӣ намегардад ва институти мазкур аҳаммияти худро гум менамояд. Бинобар ин, амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз як нигоҳ ичро намудани институти ҷавобгариро ифода менамояд. Масалан, агар функцияи пешгири ҳангоми татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ичро нагардад, пас татбиқи чунин намуди ҷавобгарӣ самаранок наҳоҳад буд, балки аз мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ берун мемонад.

Таҳқиқи илмию амалии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар алоҳидагӣ барои ташаккули институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ мусоидат намуда, дар такмили қонунгузории кишвар нақши калидӣ мегузорад. Як қатор масъалаҳои илмию амалии масъалаи мазкур таваҷҷуҳи маҳсусро талаб менамоянд. Аз ҷумла, масъалаи муқаррарномоии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар баробари мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар қонунгузории амалкунанда, шаклҳои нав ва самарабахши амалисозии функцияҳо ва монанди инҳо. Бинобар ин, омӯзиши маҷмуии масъалаи баррасишаванда аз аҳаммияти қалони назариявию амалӣ бархурдор мебошад.

Амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва дар сатҳи зарурӣ дар амал татбиқ намудани онҳо ба сатҳу сифати қонунҳо ва иҷроиши онҳо вобастагии зиёд дорад. Дар ин ҳусус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз Паёми худ ба Маҷлиси Олии ҶТ изҳор намудаанд: «Таҳқими қонунияти тартиботи ҳуқуқӣ, пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва таъмини волоияти қонун яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳукумати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Чунки пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти кишвар ба суботу оромии ҷомеа ва таъмини волоияти қонун вобастагии

бевосита дорад»<sup>1</sup>. Аз таваҷҷуҳи Пешвои миллат бори дигар мушоҳида кардан мумкин аст, ки масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб рафта, омӯзиш ва таҳқиқи функсияҳо ва шаклҳои амалисозии он мубрамияти онро дучанд меафзояд.

Пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ таваҷҷуҳи давлату ҳукумати кишвар ба масъалаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки механизми ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиати давлату шахсони ҳуқуқӣ мебошад, зиёд гардид. Бинобар ин, дар самти мазкур консепсия, барномаҳои давлатӣ ва қонунҳои даҳлдор қабул карда шуданд. Мавриди зикр аст, ки имрӯз эътироф бояд кард, ки таҳқиқи проблемаҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва амалисозии онҳо тибқи қонунгузории ҶТ аҳаммияти бузурги илмию амалӣ дорад, зоро воқеяти механизми ҳифзи ҳуқуқ маҳз аз онҳо вобаста мебошад. Ҳамин тавр, ҳамаи гуфтаҳои боло бори дигар мубрамияти масъалаи таҳқиқшавандаро ифода мекунанд.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Масъалаи функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо дар ҶТ то кунун ҳамчун мавзуи таҳқиқоти илмии монографию диссертационӣ қарор нагирифтааст. Паҳлуҳои алоҳидаи мавзуи мазкур аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ қисман таҳқиқ гардидаанд. Дар ин ҷо метавон таҳқиқоти А.А. Абдурашидов<sup>2</sup>, У.А. Азиззода<sup>3</sup>, Г.С. Азизқулова<sup>4</sup>, Э.Б. Буризода<sup>5</sup>, З.Х. Зокирзода<sup>6</sup>, А.З. Куканов<sup>7</sup>, М.А.

<sup>1</sup> Паёми Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олӣ аз санаи 23 декабря соли 2022. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://prezident.tj/node/19088> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>2</sup> Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и современное состояние): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с.

<sup>3</sup> Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко – правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 413 с.

<sup>4</sup> Азизқулова Г.С., Шарипов Т.Ш. Отличительные черты между правовой и моральной ответственностью // Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 102-103.

<sup>5</sup> Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1, ч. 1-2 (от древнейших времен до начала XX века). – Душанбе: «Ирфон», 2007. – 244 с.

<sup>6</sup> Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – 176 с.; Зокирзода З.Х. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: воситаи таълимӣ. – Душанбе: «Ашӯриён», 2021. – 40 с.; Зокирзода З.Х. Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми якум. Воситаи таълимӣ: нашри аввал. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 152 с.; Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимӣ: нашри аввал / Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 256 с.

<sup>7</sup> Куканов А.З. Мағҳум ва таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – №3 (27). – С. 44-48.

Маҳмудзода<sup>8</sup>, Э.С. Насриддинзода<sup>9</sup>, Р.С. Одиназода<sup>10</sup>, С.А. Раҷабзода<sup>11</sup>, А.И. Сафарзода<sup>12</sup>, Ш.Т. Тағойназаров<sup>13</sup>, А.Ғ. Ҳолиқзода<sup>14</sup>, С. Ҳасанов<sup>15</sup>, Р.Ш. Шарофзода<sup>16</sup>, Ш.Т. Шарипов<sup>17</sup> ва дигаронро номбар кард. Олимони номбурда дар ҳалли проблемаҳои муҳталифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории соҳавии ҶТ то андозае саҳми худро гузоштанд.

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо ҳамчун мавзуи омӯзиши як қатор олимони хориҷӣ низ қарор гирифтааст, аз қабили А.А. Анфёров<sup>18</sup>, С.С. Алексеев<sup>19</sup>, М.А. Бестугина<sup>20</sup>, Б.Т. Базилев<sup>21</sup>, М.С. Богданова<sup>22</sup>, П.А. Варул<sup>23</sup>, Т.Т. Дубинин<sup>24</sup>, И.Э. Звечаровский<sup>25</sup>, А.А. Иванов<sup>26</sup>, Д.Н. Кархалев<sup>27</sup>, Д.А. Липинский<sup>28</sup>, И.А.

<sup>8</sup> Маҳмудов М.А., Ҳудоёров Б.Т. Тафсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Эр-граф», 2011. – 348 с.

<sup>9</sup> Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълими). – Душанбе: «Мехрона-2017», 2019. – 204 с.

<sup>10</sup> Одинаев Р.С. Формирование и развитие института мазалим в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 174 с.

<sup>11</sup> Раҷабзода С.А. Асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Асосҳои таҳқими истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва ҳатарҳои иттилооти» – Душанбе, 2022. – С. 130-135.

<sup>12</sup> Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: автореф. дис ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 53 с.

<sup>13</sup> Тағайназаров Ш.Т. Гражданское-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. – Душанбе: Дониш, 1990. – 216 с.

<sup>14</sup> Ҳаликов А.Г. Правовая система зороастризма (Древнее право). – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2005. – 488 с.

<sup>15</sup> Ҳасанов С., Ҳасанов М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ. – Душанбе: «Илм», 2017. – 496 с.

<sup>16</sup> Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.; Сативалдыев Р.Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном этапе // Вестник Таджикского национального университета / Серия социально-экономических и общественных наук. – 2016. – №2/7 (213). – С. 213-223.

<sup>17</sup> Шарипов Т.Ш. Оиди баъзе аз масъалаҳои мағҳуми ҷавобгарии ҷиноятӣ / Правовой государства и развитие законодательства Таджикской ССР / Сб. науч. Трудов студентов и аспирантов юр. фак-та. Отв. Ред.: Ойгензихт В.А., Усмонов О.У., Маҳмудов М.А. – Тадж. гос. универ-т. – Душанбе, 1991. – С. 85-92; Шарипов Т.Ш. О некоторых проблемах уголовно-правовой ответственности / Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 152-154.

<sup>18</sup> Анфёров А.А. Право личности и юридическая ответственность: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – 169 с.

<sup>19</sup> Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359 с.

<sup>20</sup> Бестугина М.А. Социальная ответственность и назначение гражданско-правовой ответственности в современных условиях (теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – 209 с.

<sup>21</sup> Базылев Б.Т. Цели и функции юридической ответственности: вопросы теории и права и государственного строительства. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – 60 с.

<sup>22</sup> Богданова М.С. Юридическая ответственность: основания, виды, субъекты: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. – 187 с.

<sup>23</sup> Варул П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности. – Таллин, 1986. – 152 с.

<sup>24</sup> Дубинин Т.Т. Ответственность и освобождение от нее по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1984. – 297 с.

<sup>25</sup> Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации. – Иркутск: Изд-во Иркутск, ун-та., 1992. – 250 с.

Лумпова<sup>29</sup>, А.С. Мордовец<sup>30</sup>, М.Г. Мелкумян<sup>31</sup>, А.И. Петелин<sup>32</sup>, Т.Н. Радко<sup>33</sup>, Л.Б. Смирнов<sup>34</sup>, И.Н Тихоненко<sup>35</sup>, М.П. Трофимова<sup>36</sup>, Р.Л. Хачатуров<sup>37</sup>, А.А. Хаджиев<sup>38</sup>, А.П. Чирков<sup>39</sup> ва дигарон. Воқеан саҳми олимони номбурда дар таҳқиқи масъалаи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо ниҳоят бузург мебошад. Олимони ватаний ва хориҷӣ ҳарчанд мавзуи мазкурро дақиқан дар шакли монографӣ таҳқиқ накарда бошанд ҳам, вале баъзе аз паҳлуҳои онро баррасӣ карда, барои таҳқиқи маҷмӯй ва минбаъдаи он замина фароҳам овардаанд. Бо вучуди ин, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории ҶТ дар илми ҳуқуқшиносии ватаний ҳамчун мавзуи мубрами диссертационӣ таҳқиқ нагардида, омӯзиши бунёдиро талаб менамояд.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ.** Диссертатсия дар доираи лоиҳаи илмии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти ҶТ (Проблемаҳои такмилии қонунгузори ҶТ барои солҳои 2021-2025) иҷро гардидааст.

<sup>26</sup> Иванов А.А. О воспитательной функции юридической ответственности в современном российском обществе // Вектор науки ТГУ. – 2012. – №3 (21). – С. 138-140.

<sup>27</sup> Кархалев Д.Н. Ответственность по гражданскому праву. – Уфа, 2001. – 63 с.

<sup>28</sup> Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности. – СПб.: Пресс, 2007. – 270 с.

<sup>29</sup> Лумпова И.А. Виды ответственности в уголовном законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 1991. – 17 с.

<sup>30</sup> Мордовец А.С. Гуманизм как принцип юридической ответственности в советском праве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1983. – 190 с.

<sup>31</sup> Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 126-128; Мелкумян М.Г. Взаимодействие воспитательной функции юридической ответственности с регулятивной, превентивной и карательной функцией // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 54-57.

<sup>32</sup> Петелин А.И. Некоторые методологические проблемы исследования юридической ответственности // Проблемы юридической ответственности по социалистическому праву: Межвуз. сб. науч. ст. – Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1977. – С. 3-23.

<sup>33</sup> Радъко Т.Н. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: Российская академия адвокатуры, 2001. – 412 с.

<sup>34</sup> Смирнов Л.Б. Юридическая ответственность осужденных в пенитенциарных учреждениях (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 18 с.

<sup>35</sup> Тихоненко И.Н. Основания освобождения от юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 21 с.

<sup>36</sup> Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 209 с.

<sup>37</sup> Хачатуров Р.Л. Антология юридической ответственности. – Самара: «Ас Гард», 2012. – 449 с.

<sup>38</sup> Хаджиев А. Юридическая ответственность как средство охраны окружающей среды: дис. ... канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1988. – 210 с.

<sup>39</sup> Чирков А.П. Ответственность в системе законодательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1989. – 208 с.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади таҳқиқоти илмӣ дар омӯзишу таҳқиқи масъалаҳо вобаста ба мағҳум ва моҳияти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, таҳқиқи намудҳои алоҳидай функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, баррасии шаклҳои амалисозии функсияҳо, омӯзиши меъёрҳои қонунгузорӣ ва назарияҳои олимони ватанию хориҷӣ оид ба масъалаи мазкур ва омӯзишу таҳқиқ намудани шаклҳои амалисозии функсияҳо ифода мейбад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Ҷиҳати амалӣ намудани мақсадҳои таҳқиқоти диссертационӣ омӯзишу таҳқиқи илмии **вазифаҳои мазкуро** зарур мешуморем:

- омӯзиши мағҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва маҳусусиятҳои он;
- муайян кардани таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ;
- таҳқиқи мағҳум ва моҳияти шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ;
- таҳлили шаклҳои ихтиёрий ва маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ;
- баррасии функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;
- омӯзиши функсияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;
- таҳлили функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;
- таҳқиқи функсияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он;
- баррасии функсияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии он.

**Объекти таҳқиқот.** Объекти таҳқиқоти диссертациониро муносибатҳои ҳуқуқии марбут ба омӯзиши функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад.

**Мавзуи таҳқиқот.** Мавзуи (предмет) таҳқиқоти диссертациониро ҹанбаҳои назариявӣ-хуқуқӣ ва амалии функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории ҶТ ташкил медиҳад. Ҳамзамон, ба мавзуи таҳқиқот асосҳои таснифбандӣ, методологӣ ва амалии функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории амалқунандай ҶТ дохил мешаванд.

**Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот.** Таҳқиқоти диссертационӣ марҳилаи рушди қонунгузории ҶТ-ро оид ба функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо дар давраи шуравӣ ва пасошуравиро фаро мегирад.

Диссертацияи мазкур дар Маркази миллии қонунгузории назди Президенти ҶТ омода гардидааст. Давраи таҳқиқоти диссертационӣ фарогири солҳои 2021-2023 мебошад.

**Асосҳои назариявии таҳқиқот.** Асоси назариявии диссертацияро ғояҳо ва андешаҳои олимони ватанию ҳориҷӣ, ки ба функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо бахшида шудаанд, ташкил медиҳанд. Дар таҳияи диссертацияи мазкур муаллиф ба осори илмии А.А. Абдурашидов, У.А. Азиззода, Г.С. Азизқулова, З. Ализода, С.С. Алексеев, А.А. Анфёров, Б.Т. Базилев, М.А. Бестугина, М.С. Богданова, П.А. Варул, Т.Т. Дубинин, И.Э. Звечаровский, З.Х. Зокирзода, Ш.М. Исмоилов, А.А. Иванов, Д.Н. Кархалев, А.З. Куканов, Д.А. Липинский, И.А. Лумпова, М.А. Маҳмудзода, А.С. Мордоветс, М.Г. Мелкумян, Э.С. Насриддинзода, А.И. Петелин, Т.Н. Радко, О.Э. Раҳмон, М.З. Раҳимзода, Л.Б. Смирнов, И.Н Тихоненко, М.П. Трофимова, Р.Л. Хачатуров, А. Хаджиев, С. Ҳасанов, А.П. Чирков, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Т. Шарипов ва дигарон такя кардааст.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертациониро усулҳои умумиилмӣ ва маҳсуси хуқуқӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла, усулҳои диалектика, мантиқӣ-забонӣ, шаклӣ-хуқуқӣ, давлатӣ-хуқуқӣ, муқоисавӣ-хуқуқӣ дар диссертация васеъ истифода гардидаанд.

Ба воситаи усули диалектика функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории ҶТ мавриди омӯзиш қарор дода

шудааст. Тавассути усули мазкур воқеияти функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ: маданий, чиноятӣ, конститутсионӣ, маъмурӣ, интизомӣ мутобиқи қонунгузории амалкунандай ҶТ омӯхта шуд. Категорияҳои диалектикаи сабаб ва натиҷа ҳангоми таҳлили функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба инобат гирифта шуд.

Усули мантиқӣ-забонӣ дар таҳлил ва пешниҳоди дурусти истилоҳ, мағҳумҳо ва ибораҳои ҳуқуқии дар таҳқиқоти диссертационӣ истифодагардида мусоидат намудааст. Дар заманаи усули мазкур истифодаи якхела ва дурусти истилоҳ, мағҳумҳо ва ибораҳои ҳуқуқӣ аз назари мантиқӣ ва забонӣ пешниҳод гардидаанд. Дар заманаи усули шаклӣ-мантиқӣ функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо ба қоидаҳо ва қонунҳои мантиқи шаклӣ асос ёфтааст.

Тавассути усули муқоисаи давлативу ҳуқуқӣ низоми қонунгузорӣ ва амалияи давлатҳои хориҷӣ дар робита ба функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо тибқи қонунгузории ҶТ мавриди омӯзиш қарор гирифта, шабоҳат ва тафовути онҳо муайян карда шуд. Усулҳои мазкур дар якҷоягӣ имконият фароҳам оварданд, то таҳқиқоти диссертационӣ ҳамаҷониба, пурра ва объективона гузаронида шуда, вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро пайдо намоянд.

**Заминаҳои эмпирикии таҳқиқот.** Диссертасия ба Конститутсияи ҶТ, қонунгузории ҷиноятӣ, маданий, маъмурӣ, меҳнатӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ асос ёфтааст. Ҳамзамон, қонунгузории давлатҳои хориҷӣ, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ ба ҳайси заманаи эмпирикии таҳқиқоти диссертационӣ хизмат кардаанд. Илова бар ин, гузоришҳои ниҳодҳои давлатӣ, нашрияҳои хусусияти оморӣ ва сотсиологӣ ҳамчун заманаи эмпирикии рисола хизмат намуданд.

**Навгонии илмии таҳқиқот.** Навгонии илмии таҳқиқоти мазкур дар он ифода меёбад, ки дар илми ҳуқуқшиносии ватаний нахустин таҳқиқоти мукаммали илмӣ оид ба масъалаи функцияҳои ҷавобгарӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо мувофиқи қонунгузории ҶТ маҳсуб меёбад. Муаллиф дар таҳқиқоти худ андешаҳои илман асоснокро оид ба мағҳум, намудҳо,

махсусиятҳо ва шаклҳои муҳими амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ пешниҳод кардааст, ки навгонии таҳқиқоти диссертациониро ташкил медиҳад. Ҳулосаҳо ва нуктаҳои илмии таҳқиқот, ки ба ҳимоя манзур мегарданд, навгонии таҳқиқоти мазкур ва ичро намудани вазифаҳои таҳқиқотро инъикос менамоянд, ки аз инҳо иборат мебошанд:

- аз ҷиҳати назариявӣ-ҳуқуқӣ мағҳум ва махсусиятҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, аз нигоҳи илмӣ асоснок карда шудаанд;
- асосҳои таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди таҳқиқ гардида, муайян карда шудаанд;
- мағҳуми шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ омӯхта шуда, аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шудаанд;
- шаклҳои ихтиёрий ва маҷбурии шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳлил гардида, махсусиятҳои онҳо вобаста ба намудҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ асоснок шудаанд;
- функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, шаклҳои амалисозии он вобаста ба намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, муайян карда шудааст;
- амалисозии функцияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳқиқ гардида, хусусиятҳои он дар ҷавобгарии чиноятӣ, маъмурий ва маданий, тибқи қонунгузории кишвар муайян гардидааст;
- амалисозии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда, тарзҳои ҳифзи он тавассути намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, тибқи қонунгузории миллӣ муайян гардидааст;
- пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун шакли амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳлил гардида, асосҳои ҳуқуқӣ, субъектон ва ҷораҳои пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ муайян карда шудааст;
- амалисозии функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ баррасӣ гардида, махсусиятҳои он дар робита бо дигар намудҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муайян карда шудааст.

**Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд.** Навгонии таҳқиқоти диссертационӣ дар **нуктаҳои илмии** назариявии зерин ифода мейбад, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд:

1. Мафҳум ва моҳияти функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар адабиёт ба таври муҳталиф дода шудааст. Аммо, ҷавҳари умумии онҳо ин таъсиррасонӣ ба субъектони муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад. Тавассути функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд. Зимни таҳқиқот мафҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро дар шакли зерин пешниҳод кардан мумкин аст: маҷмуи самтҳои муҳими таъсиррасониро ба рафтору шуури барандагони ҳуқуқ ва муносибатҳои даҳлдори ҳуқуқӣ, ки дар раванди ошкорсозии мақсаду моҳияти иҷтимоии ҷавобгарии ҳуқуқӣ боис мегардад, функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ меноманд. Маҳз ба воситаи татбиқу иҷрои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсаду принципҳои он амалӣ карда мешаванд. Омӯзиши мафҳум ва маҳсусиятҳои функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои такмили қонунгузорӣ ва ташаккули институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ бисёр муҳим ба ҳисоб меравад. Аз мазмуни мафҳуми додашуда баъзе аз маҳсусиятҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ҷудо кардан мумкин аст: аз маҷмуи самтҳои муҳими таъсиррасонӣ иборат мебошад; ба рафтору шуури барандагони ҳуқуқ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ таъсири муайян мерасонанд; барои тамоми намудҳои ҷавобгарӣ хос мебошанд; мақсаду моҳияти иҷтимоии ҷавобгарии ҳуқуқиро ошкор мекунанд; тавассути функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд.

2. Натиҷаи таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки асосҳои таснифбандии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муҳталиф буда, дар ин ҳусус андешаҳои гуногун ҷой доранд, аммо нуқтаи умумии онҳо ба мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ ишора менамоянд. Агар функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро бо мақсадҳои он муқоиса намоем, маълум мешавад, ки байни онҳо таносуби муайян вучуд дорад. Бо ин назардошт, гуфтан мумкин аст, ки яке аз асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар мақсадҳои он ифода мейбад. Мақсади ҷавобгарии ҳуқуқиро метавон ҳамчун асоси меъёрии таснифоти

функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муайян кард. Аз таҳқиқот бармеояд, ки чунин намудҳои функцияҳои ҷавобгариро зикр кардан мумкин аст: сазодиҳӣ, ҷаримавӣ, пешгирикунанда, ҷубронсозӣ, тарбиявӣ. Функцияҳои мазкур дар робита ба намудҳои алоҳидай ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба таври муҳталиф амалӣ гардида, шаклҳои амалисозии онҳоро, чи дар шакли ихтиёри ва чи дар шакли маҷбури, қонунгузории қишвар муқаррар кардааст.

3. Моҳияти объективии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки қонун муайян кардааст, имкон медиҳад, ки шаклҳои амалисозии онҳо субъективӣ интихоб карда шаванд, ки риоя, истифода, ичро, татбиқи ҷавобгарии шахсро дар муносибатҳои ҳуқуқии даҳлдор дар бар мегиранд. Ичрои ҷавобгарии ҳуқуқӣ шаклҳои ихтиёри ва маҷбуриро пайдо мекунад. Истифода, риоя, ичро ва татбиқ чор шакли баробар ва муҳими амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошанд. Ҳар яке аз онҳо ҳатман дар баробари дигар мавҷуд мебошанд. Амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз намуди ҷавобгарӣ низ вобастагӣ дорад. Дар робита ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурий амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бештар хусусияти маҷбури мегирад. Аммо, ба намуди ҷавобгарии ҳуқуқии маданий ва интизомӣ, ҳам шакли ихтиёри ва ҳам шакли маҷбури, хос мебошанд.

4. Функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ самтҳои таъсиrrасонии меъёрҳои ҳуқуқӣ ба субъектони ҳуқуқвайронкунӣ мебошад, ки дар маҳрум соҳтан ва маҳдуд кардани шахс асос мейбад. Дар натиҷаи таҳлилҳо муайян карда шуд, ки функцияи сазодиҳӣ яке аз функцияҳои муҳими ҷавобгарии ҳуқуқӣ буда, дар татбиқи мақсадҳои он нақши ҳалкунанда дорад. Он аз рӯйи мазмун ва моҳияти худ барои субъекти ҳуқуқвайронкунӣ оқибатҳои номатлуб дошта, ба ў азоби маънавӣ ё руҳӣ мерасонад ва мақсади сазоро пайгирӣ мекунад.

Мағҳуми сазо ҳарчанд дар адабиёти ҳуқуқӣ ба таври муҳталиф пешниҳод гардида бошад ҳам, истифодаи мағҳуми сазодиҳӣ қобили қабул мебошад. Функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ хоси ҳамаи шаклҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад, вале таъсири он бештар дар ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурий равшантар ифода мейбад. Функцияи сазодиҳӣ

чавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли ихтиёри ва маҷбурий амалий карда мешавад. Мавриди зикр аст, ки функцияи сазодиҳӣ ба самаранокии функцияи тарбиявӣ замина фароҳам меорад. Сазо бояд ба қонун мувофиқат кунад, дар сурати мувофиқат накардан онро ё ноадолатона мешуморанд, ё барои расидан ба мақсадҳои чавобгарии ҳуқуқӣ нокифоя меҳисобанд.

5. Функцияи ҷаримавии чавобгарии ҳуқуқӣ, дар навбати худ, дар амалисозии дигар функцияҳо, аз ҷумла, тарбиявӣ, пешгирикунанда ва сазодиҳӣ ёри мерасонад. Зоро татбиқи ҷарима ба ҳуқуқвайронкунанда метавонад ба шуури шахс таъсир расонида, шахс онро ҳамчун сазои амали зиддиҳуқуқии худ ҳисобад ва минбаъд ислоҳ шуда, аз содир намудани ҳуқуқвайронкуни даст қашад. Ҷарима ситонидани маблаге мебошад, ки дар доираи талаботи пешбининамудаи қонунгузорӣ таъин карда мешавад. Бо ин назардошт, яке аз воситаҳои амалисозии шакли маҷбурии функцияи ҷаримавӣ сазо ба ҳисоб меравад. Ин сазоест, ки ҳудуди онро қонунгузорӣ муқаррар кардааст ва бо дараҷаи вазнинии кирдори содиршуда муайян карда мешавад. Чораи мазқури чавобгарии ҳуқуқӣ дорои ҳусусияти молумулӣ буда, бо тартиби хос муқаррар ва иҷро карда мешавад.

6. Амалисозии функцияи ҷубронсозии чавобгарии ҳуқуқӣ ин тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ дар амал талоғӣ намудани ҷуброни аз кирдори мушаххаси зиддиҳуқуқӣ шахс, ҷамъият ва давлат расидаро дар назар дорад, ки дар ду шакл: ихтиёри ва маҷбурий ба роҳ монда мешавад. Қонунгузорӣ шаклҳо, тартиб ва тарзҳои ҷубронсозиро муқаррар кардааст. Ҷубронсозӣ мағҳуми умумӣ буда, вобаста ба навъҳои зарар тағиیر намеёбад. Яъне, тибқи қонунгузорӣ барои зарари маънавӣ ҷуброни зарари маънавӣ ва барои зарари моддӣ ҷуброни зарари моддӣ муқаррар шудааст, вале дар ҳар ду ҳолат ҷубронсозӣ дар шакли моддӣ (пулӣ) сурат мегирад.

7. Функцияи пешгирии чавобгарӣ аз ҷумлаи функцияҳои муҳим ба ҳисоб рафта, самти таъсиррасонии меъёрҳои ҳуқуқӣ ба рафтори субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошад, ки барои пешгирий ва маҳдуд намудани имкониятҳои воқеии содир намудани кирдорҳои зиддиҷамъиятий ва ҳуқуқвайронкуни равона гардидааст. Функцияи пешгирий ҳамчун яке аз

шаклҳои амалисозии функцияи ҷавобгарӣ дорои сохтори мураккаб буда, он аз объекти таъсиррасонӣ, субъекти таъсиррасонӣ, тарзҳои таъсиррасонӣ ва асосҳои таъсиррасонӣ иборат мебошад. Функцияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар миёни дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавқеи хосса дошта, ба мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҷиҳати пешгирии ҳуқуқвайронқуниҳои нав мувофиқат менамояд. Амалӣ намудани функцияи мазкур дар алоҳидагӣ самаранок намебошад, балки дар якҷоягӣ бо дигар функцияҳо амалӣ мегардад. Албаттa, тамоми функцияҳои дигар ҳусусияти пешгиризорӣ доранд, вале функцияи мазкур маҳз баҳри таъсир расонидан ба субъектон қабл аз ҳуқуқвайронқунӣ ва пас аз он муайян гардида, дар қонунгузорӣ муқаррар шудааст.

8. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳама шаклҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. Ҳангоми татбиқи ҷавобгарии ҷиноятӣ он дар татбиқи ҷазо бо назардошти ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинқунанда ва дигар чораҳои ҳусусияти тарбиявидошта ифода мейбад. Дар ҷараёни татбиқи ҷавобгарии маданиӣ он дар иҷрои уҳдадориҳои тарафайн аксаран дар шакли ихтиёрӣ амалӣ карда мешавад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии маъмурӣ дар татбиқи ҷазои маъмурӣ ва таъсиррасонии идоракунию ҳокимиятӣ ифода мейбад. Ҳангоми татбиқи ҷавобгарии интизомӣ моҳияти он дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии локалий инъикос гардида, дар амалигардонии муносибатҳои интизомӣ ифода мейбанд. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, шакли ихтиёрӣ дошта, дар ҳолатҳои вайрон кардани муносибатҳои ҳуқуқии маданиӣ низ унсурҳои маҷбуриро пайдо мекунад. Шакли маҷбурии функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқии маданиӣ дар ҳолатҳои вайрон кардани муносибатҳои ҳуқуқӣ ба шакли ихтиёрии он мегузарад.

**Тавсияҳои амалии зеринро, ки дар натиҷаи анҷом додани таҳқиқоти диссертационӣ коркард шудаанд, пешниҳод менамоем:**

1. Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани адолати судӣ, осон кардани кори субъектони мурофиаи судӣ, татбиқи амиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва такмили

қонунгузории кишвар беҳтар мешуд, ки дар қонунгузории чиноятӣ дар баробари мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҳамзамон, функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ муқаррар карда мешуданд.

2. Дар қонунгузории маъмурӣ дар қатори принципҳо ва асоси ҷавобгарии маъмурӣ мағҳуми мақсади ҷавобгарии маъмурӣ муқаррар карда нашудааст. Ҳубтар мешавад, ки дар м. 22<sup>1</sup> КҲМ ҶТ мағҳуми мақсади ҷавобгарии маъмурӣ нишон дода шавад.

3. Бо мақсади ҷалби тамоми субъектон дар пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ба мақсад мувоғиқ мебуд, ки «Стратегия пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байнин ноболигон ва ҷавонон» қабул карда шавад.

4. Бо далели он ки ҷазо ҳусусияти сазодиҳӣ дошта, ба шуур ва рафтори инсон таъсир мерасонад, ба мақсад мувоғиқ аст, ки дар қ. 2, м. 46 КҔ ҟТ сазодиҳӣ ҳамчун үнсури мақсади ҷазо илова карда шавад.

5. Дар моддаи 62 Кодекси меҳнати ҟТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар Кодекси меҳнати ҟТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» ба «мучозоти интизомӣ» иваз карда шавад.

6. Бо асос гирифтани он ки мағҳуми ҷуброн, товоң, талофӣ, заар, зиён, хисорот дар қонунгузорӣ ба таври омехта муқаррар шудааст, беҳтар мешуморем, ки дар қонунгузории соҳавӣ ягонакунии мағҳумҳои ҳуқуқии мазкур ба роҳ монда шавад.

7. Дар моддаҳои 14, 15 КМ ҟТ истилоҳи «ҷуброни зиён» истифода шудааст. Дар моддаҳои 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1223 КМ ҟТ истилоҳи «ҷуброни заар» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар КМ ҟТ истилоҳоти «ҷуброни зиён» ба «ҷуброни заар» иваз карда шавад.

8. Бо далели он ки дилҳоҳ ҷиноят ба ҷабрдида заар мерасонад, беҳтар мешуд, ки ҷарима ҳамчун ҷазои ҷиноятӣ на танҳо ба манфиати давлат, балки ба манфиати ҷабрдида низ равона карда мешуд. Дар ин асос, пешниҳод мегардад, ки дар санксияҳои қисми маҳсуси КҔ ҟТ ҷарима ҳамчун ҷазои ҷиноятӣ дар шакли 70/30 (яъне, 70%-и ҷарима ба манфиати давлат ва 30%-и он ба манфиати ҷабрдида ситонида шавад) муқаррар мегардид.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот** дар он ифода меёбад, ки хуносахо ва пешниҳодоти дар натиҷаи таҳқиқоти диссертационӣ бадастомада барои ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалий дар самти амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода карда шаванд. Таҳқиқоти пешниҳодшуда метавонад дар раванди таълими фанҳои назария давлат ва ҳуқуқ, проблемаҳои назария давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи чиноятӣ, ҳуқуқи маданиӣ, ҳуқуқи меҳнатӣ, ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи конститутсионӣ, криминология ва ғ. истифода шавад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти ҳуқуқэҷодқунӣ ҷиҳати такмили қонунгузории соҳавии қишвар, аз ҷумла қонунгузории чиноятӣ, маданиӣ, маъмурӣ, меҳнатӣ, конститутсионӣ ва ғ., метавон хуносаву пешниҳодоти таҳқиқотро вобаста ба масъалаи амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода бурд.

**Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот.** Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ ба таҳлили воқеъбинона ва ҳаматарафai таҳқиқоти назариявӣ ва амалий оид ба паҳлӯҳои муҳталифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо, таҳлили натиҷаҳо ва хуносахои дар илм пазируфташуда, мағҳумҳо, андешаҳо ва тавсияҳои назариявию амалии муаллиф, нуктаҳои илмии таҳқиқот ва тавсияҳо, таҳқиқи ҳолати қунунӣ, дурнамо ва роҳҳои такмили қонунгузории қишвар оид ба масъалаи мазкур асос меёбад.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат, ки аз ҷониби Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

**Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ.** Саҳми шаҳсии муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсия, нуктаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-назариявии ҷумхуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва шаклҳои амалисозии

онҳо асоснок карда мешавад. Ҳамзамон, масъалагузорӣ ва сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот.** Диссертатсия дар Маркази миллии қонунгузории назди Президенти ҶТ омода гардида, борҳо дар ҷаласаҳои шуъбаҳои он муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Муҳимтарин натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар шакли маърузаҳо дар конференсияҳои ҷумҳуриявию байналмилалии илмӣ-назариявии зерин мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд:

**а) байналмилалий:**

– конференсияи байналмилалии илмию амалии «Иқтисод ва ҳуқуқ дар Россия ва ҷаҳон», – маъруза дар мавзуи «Функции ҷуброносозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва таносуби он бо ҷуброни зарари маънавӣ» (Петрозаводск, ФР, 2022);

– конференсияи байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба таҷлили рӯзи қабули Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон таҳти унвони «Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯзи он», – маъруза дар мавзуи «Функции ҷуброносозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Душанбе, 2022);

– конференсияи байналмилалии илмию амалии «Равишҳои асосӣ дар идоракуни дониш дар соҳаи илм ва маориф», – маъруза дар мавзуи «Шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Қазон, ФР, 2023);

– конференсияи байналмилалии илмию амалии «Тоҷикон дар оиаи таърих бахшида ба 115-солагии академик Бобоҷон Ғафуров», – маъруза дар мавзуи «Ҷуброн намудани зарар ҳамчун функции ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Душанбе, 2023).

**б) ҷумҳуриявӣ:**

– конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ таҳти унвони «Асосҳои таҳқими истиқлоли давлатии ҶТ дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ», – маъруза дар мавзуи «Мағҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» (Душанбе, 2022).

**Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия.** Доир ба мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ унвонҷӯ, 2 воситаи таълимӣ, 18 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 8

адади онҳо дар маҷаллаҳои такризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти ҶТ ва 10 мақола дар маҷаллаҳои дигар ба нашр расонидааст.

**Сохтор ва ҳачми диссертатсия.** Диссертатсия аз номгӯйи ихтиораҳо муқаддима, ду боб, нух зербоб, хулоса, тавсияҳо ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳачми умумии диссертатсия 201 саҳифаро ташкил медиҳад.

# **БОБИ 1. МАФХУМ ВА ТАСНИФИ ФУНКСИЯҲОИ ЧАВОБГАРИИ ҲУҚУҚӢ**

## **1.1. Мафхум ва хусусиятҳои функцияҳои чавобгарии ҳуқуқӣ**

Дар адабиёти илмии замони шуравӣ ба мавзуи функцияи чавобгарии ҳуқуқӣ чандон таваҷҷуҳ зохир намегардид. Дар натиҷаи чунин барҳӯрд, дар илми ҳуқуқшиносӣ мафҳуми ягона вобаста ба функцияҳои чавобгарии ҳуқуқӣ таҳия ва пешниҳод нашудааст. Мутаассифона, бо ин далел, проблемаҳои мубрами функцияҳои чавобгарии ҳуқуқӣ ҳалли худро пурра наёфтааст. Проблемаҳои мубрами функцияҳои чавобгарии ҳуқуқӣ яке аз масъалаҳое мебошад, ки дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, олимони тоҷик мафҳумҳои гуногуни функцияҳои чавобгарии ҳуқуқиро пешниҳод намудаанд<sup>40</sup>.

Ба андешаи Н.В. Витрук, мафҳумҳои гуногун имкон медиҳад, ки ҳар мавзуи марбут ба таҳқиқоти илмӣ бо забону услуби маҳсуси худ мавриди таҳлилу омӯзиши амиқу ҳаматарафа қарор гирад<sup>41</sup>. Низоми мафҳумҳое, ки ба таври дурусту дақиқ воқеиятҳои ҳуқуқӣ, мантиқи объективӣ, коркард ва инкишофи онро инъикос менамояд, асосу бунёди назарияи илмиро ташкил медиҳад<sup>42</sup>.

Дар робитаи ба ин, Б.Т. Базилев, ки аз аввалин муҳаққиқон оид ба масъалаҳои вобаста ба функцияҳои чавобгарии ҳуқуқӣ мебошад, мувоғиқ будани худро ба ин нуқтаи назар иброз дошта, менависад: «Таҳияву коркарди назарияи умумии чавобгарии ҳуқуқӣ, таҳқиқи функция, мақсадҳо, нақшу аҳаммияти институти ҳуқуқиро дар назар дорад»<sup>43</sup>. Дар ин самт

<sup>40</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқук: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе, «Сино», 2018. – 784 с.; Сативалдыев Р. Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном этапе // Вестник Таджикского национального университета / Серия социально-экономических и общественных наук. – 2016. – №2/7(213). – С. 213-223; Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқук (воситаи таълими). – Душанбе: «Мехрона-2017», 2019. – 204 с.; Ҳасанов С., Ҳасанов М. Назарияи давлат ва ҳуқук: китоби дарсӣ. – Душанбе: «Илм», 2017. – 496 с.

<sup>41</sup> Ниг.: Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. – М.: Наука, 1979. – С. 9.

<sup>42</sup> Ниг.: Витрук Н.В. Асари ишорашуда. – С. 10.

<sup>43</sup> Ниг.: Базылев Б.Т. Цели и функции юридической ответственности: Вопросы теории и права и государственного строительства. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – С. 29.

таҳқиқоти олими рус В.И. Попов, ки ба масъалаи «Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва татбиқи ҳуқуқ»<sup>44</sup> бахшида шудааст, қобили таваҷҷуҳи хос мебошад. Дар баробари ин, муаллифони дигаре ҳам буданд, ки ҷанбаҳои ҷудогонаи марбут ба функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро дар ҷаҳорҷӯби пажуҳишҳои илмӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд<sup>45</sup>.

Дар илми ҳуқуқшиносӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ, мағҳум, намуд ва принципҳои он ба таври фаъолона мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд, аммо дар ин миён ба функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки ба таври бояду шояд мавриди омӯзиш қарор мегиранд, таваҷҷуҳи зарурӣ дода нашудааст. Баъзе аз паҳлуҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар таҳқиқотҳои анҷомдодаи А.И. Петелин, А.С. Мордоветс, Б.Т. Базилев, Г.С. Азизқулова, З. Ализода, З.Х. Зокирзода, И.Н. Тихоненко, И.Н. Радко, М.А. Маҳмудзода, М.З. Раҳимзода, М.С. Богданова, Р.Ш., Шарофзода, С. Ҳасанов, У.А. Азиззода, Ҳ. Ҳамидов, Ш.М. Исмоилов<sup>46</sup>, Ш.Т. Шарипов то андозае инъикоси ҳудро ёфтаанд, вале таҳқиқоти илмие, ки комилан ба масъалаи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бахшида шуда бошад, дар илми ҳуқуқшиносии Тоҷикистон мавҷуд нест.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ таърифҳои муҳталифи ибораи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба кор бурда мешавад. Чунончи, Р.Ш. Шарофзода қайд менамояд, ки: «функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ баҳри ба сомон расидани мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ мешаванд<sup>47</sup>.

Аз дидгоҳи И.С. Самошенко ва М.Х. Фарукшин зери мағҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд самтҳои асосие дар назар гирифта

<sup>44</sup> Ниг.: Попов В.И. Функции юридической ответственности и применение права // Сб. аспирантских работ. Материалы ежегодной аспир. конференции. – Свердловск: Свердловск, юрид. ин-т. 1974. Вып. 17. – С. 29-33.

<sup>45</sup> Ниг.: Барнашова Л.П. Воспитательная функция советского права и правовое воспитание // Вопросы теории права и госстроительства. – Томск.: Изд-во Томск. ун-та, вып. 2. – 1979. С. 37-41; Ибрагимов М.А. Социально-психологические аспекты охранительной функции юридической ответственности при социализме // Охранительный механизм в правовой системе социализма. – Красноярск, 1989. – С. 172-181; Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. – М.: Ирайт, 2000. – 429 с.; Теория государства и права: учебн. методич. пособие / Под ред. В.Ф. Воловича. – Томск: Изд-во Томск, ун-та, 2001. – С. 182; Проблемы теории государства и права / под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1987. – С. 312-318; Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 1999. – 592 с.; Спиридовон Л.И. Теория государства и права: учебник. – М.: Гардарика, 1996. – 304 с.; Мелентьев М.П. Функции советского исправительно-трудового права. – Рязань: РВШ МВД СССР, 1984. – 21 с.; Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. – Волгоград: Изд-во Вол. гос. Ун-та, 1998. – 110 с.

<sup>46</sup> Ниг.: Исмоилов Ш.М., Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни соҳаи ҳуқуқ ва иқтисод. – Душанбе: “Деваштич”, 2008. – 295 с.

<sup>47</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе, 2018. – 784 с.

шаванд, ки тавассути онҳо мақсаду таъиноти ҷавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ ва амалӣ гардида, дар онҳо мақсаду таъиноти ҷавобгарии ҳуқуқӣ инъикоси худро мейёбанд<sup>48</sup>. Ба андешаи Н.М. Шодизода, моҳияти ҷавобгарии ҳуқуқиро татбиқи чораҳои маҷбуркуни давлатӣ нисбати ҳуқуқвайронкунанда ташкил медиҳад<sup>49</sup>. С.С. Алексеев дар робита ба функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин гуна изҳори назар менамояд: «Функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо мазмуну муҳтавои иҷтимоӣ ва ҳусусиятҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқаманд мебошанд ва ин алоқамандӣ, дар навбати аввал, ба он вобаста аст, ки он ба гунае, ба истилоҳ, аксуламали давлат нисбат ба маврид ва ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ, рафтори иҷтимоии заرارрасон ва тарбияву азnavтарбиянамоии ахлоқиву маънавии шаҳсияти ҳуқуқвайронкунанда ба ҳисоб меравад»<sup>50</sup>.

Фаҳмиши каме мазмунан фарқкунанда нисбат ба мағҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро В.В. Лазарев пешниҳод менамояд. Ӯ чунин менависад: «...ҷавобгарии ҳуқуқӣ ду мақсади аслиро пайгирӣ менамояд: муҳофизати тартиботи ҳуқуқӣ ва тарбияи шаҳрвандон. Мақсадҳои мазкур дар чаҳорҷӯби функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мушахҳас зоҳир мегарданд ва дар ин миён моҳияти онҳо бо таваҷҷуҳ ба шаклу намуди ҷавобгарӣ метавонад гуногун бошад ...»<sup>51</sup>.

Функция маънои амалӣ кардан ва ичро намудани амали муайянери ифода мекунад. Вобаста ба ҷавобгарӣ бошад, тобиши каме дигарро ба худ касб намудааст. Яъне, маҷмуи самтҳои таъсиррасонӣ мебошад. Ҳуди калимаи «функция» аз вожаи лотинии «functio» – амалисозӣ ибтидо мегирад<sup>52</sup>. Ба маънои умумӣ, «функция» амал, вазифа, нақш аз робитаҳои «доҳиливу берунии низоми мазкур иборат аст, ки устувории нисбӣ ва ҳамгирии муштаракро бо дигар низомҳо таъмин менамояд»<sup>53</sup>. Функция аз нигоҳи

<sup>48</sup> Ниг.: Самошенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. – М.: Юрид. лит., 1971. – С. 96-124.

<sup>49</sup> Ниг.: Шодизода М.Н. Мағҳум ва моҳияти ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ / Ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ: маводи конференсияи ҷумхуранияи илмию назариявӣ (7-уми деҳабри соли 2021) // Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Раҳмон Д.С. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021. – С. 462.

<sup>50</sup> Ниг.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – С. 278.

<sup>51</sup> Проблемы общей теории права и государства / Под общей ред. В.С. Нерсесянца. – М.: НОРМА, 1999. – С. 497.

<sup>52</sup> Ниг.: Советский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энцикл., 1980. – С. 1449.

<sup>53</sup> Трошин Д.М. Методологические проблемы современной науки. – М., 1966. – С. 71.

назарияи давлат ва ҳуқуқ ба таври куллӣ дар бештари маврид ҳамчун самт, мавзуъ ва муҳтавои фаъолияти давлатӣ-ҳуқуқӣ маънидод мешавад, ки он нақши иҷтимоии давлат ва ҳуқуқро ифода менамояд. Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ метавонад ба сифати санксияи ҷаримавие баромад намояд, ки дар доираи муносибатҳои ҳуқуқии танзимшавандай ба огоҳсозӣ ва рафтори субъект бо мақсади тобеъсозии он бо муқаррароти меъёрҳои ҳуқуқӣ таъсир мегузорад.

А.И. Петелин қайд мекунад, ки функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз мақсаду таъиноти маҳсуси он дар низоми пешгириӣ ва мубориза бо ҳуқуқвайронкунӣ бармеоянд<sup>54</sup>. Аз нигоҳи И.А. Галаган, зери мағҳуми «функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд нишонаҳои аслии таъиноти он»<sup>55</sup> дар назар гирифта шавад. Вале нуқсони таърифи мазкур ба андешаи мо дар он аст, ки муаллиф ба самти таъсири ҳуқуқӣ ишора намекунад.

Олимон таърифҳои нисбатан комилтари мағҳуми мазкурро пешниҳод намудаанд. Чунончи, ба андешаи П. Курис, «дар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд самтҳое дар назар гирифта шаванд, ки тавассути онҳо мақсадҳои ҷавобгарӣ татбиқ гардида, алломатҳои таъиноти он зоҳир меёбанд»<sup>56</sup>. Ба андешаи М.А. Бестугин, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ «самтҳои маҳсуси таъсири ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятии таъминкунандай татбиқи мақсадҳои танзими ҳуқуқиро фаро мегиранд»<sup>57</sup>. Таърифи мазкур фарогирандаи «таъсири ҳуқуқӣ» ба муносибатҳои ҷамъиятий мебошад.

А. Ҳочиев таъкид менамояд, ки зери мағҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд «... восита ва равишҳои расонидани таъсири ҳуқуқӣ барои ба даст овардани мақсадҳои муҳими иҷтимоӣ фаҳмида шаванд»<sup>58</sup>.

А.А. Анферов мағҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро чунин муайян месозад: «Метавон функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ҳамчун функцияҳои

<sup>54</sup> Ниг.: Петелин А.И. Проблемы правовой ответственности в социалистическом обществе. – Омск: ОВШ МВД, 1976. – С. 55.

<sup>55</sup> Ниг.: Галаган И.А. Административная ответственность в СССР (Государственное и материальное исследование). – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1970. – С. 133.

<sup>56</sup> Курис П. Международные правонарушения и ответственность государства. – М.: Минтис, 1973. – С. 87.

<sup>57</sup> Бестугина М.А. О функциях юридической ответственности // 4-е московские философские чтения молодых учёных: (тезисы докладов). – М., 1986. – С. 147.

<sup>58</sup> Ҳаджиев А. Юридическая ответственность как средство охраны окружающей среды: дис. ... канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1988. – С. 171.

баёнкунандай моҳият ва мақсади самтҳои асосии таъсир ба рафтори шахс тавассути иттилоърасонӣ дар соҳаи татбиқи ҳуқуқи инсон, шаҳрванд ва voguzor намудани гуноҳ ба зиммаи шахси гунаҳкор бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи шахсӣ арзёбӣ намуд»<sup>59</sup>. Муаллиф дар низоми кафолатҳои ҳуқуқи инсон ба функцияҳои зерин ишорат мекунад: функцияи ҷаримавӣ; функцияи ҳуқуқбарқарорқунӣ ва функцияи тарбиявӣ. Таҳқиқи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бе мушаххас намудани маҳсусияти самтҳои таъсири ҳуқуқии шаклҳои татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ имконнозазир аст.

Хулоса кардан мумкин аст, ки таърифи пешниҳоднамудаи М.П. Трофимова дар бораи он ки «... функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз самтҳои асосии таъсиррасонии меъёрҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки тавассути онҳо мақсадҳо татбиқ мегардида, иборат мебошад»<sup>60</sup>, ба таври дақиқ моҳият ва таъиноти ҷавобгарии ҳуқуқиро инъикос менамояд. Муаллиф бо дарназар гирифтани таҳқиқоти муаллифони дигар, ҳамчунин, воқеиятҳои ҳуқуқӣ ва таҷрибаи амалий ба таври нисбатан пурра мағҳуми ҷавобгарии ҳуқуқиро муайян намудааст.

Аз ҷониби муҳаққиқон оид ба ҷавобгарии мусбӣ, ки дорои функцияи ҳавасмандгардонӣ ва танзимӣ мебошад, гипотеза пешниҳод гардидааст. А.С. Мордовец пешниҳод мекунад, ки: «Функцияи ҳавасмандгардонӣ ва танзимномоии ҷавобгарии ҳуқуқии позитивӣ – ин таъсиррасонӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад, ки афзоиши фаъолнокии субъектҳои ҳуқуқро таъмин соҳта, ҳамчунин он ба ташаккули рафтори қонунӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо, шаъну шарафи инсон мусоидат менамояд»<sup>61</sup>.

Ӯ қайд менамояд, ки «... ташвиқу ҳавасмандгардонии рафтори субъект як навъи ба танзим даровардан мебошад. Агар ба танзим даровардан ҳам дар сатҳи объекти умумӣ ва ҳам дар сатҳи объекти мустақим имконпазир бошад, дар ин сурат водор намудан фақат дар сатҳи таъсир расонидан бар рафтори

<sup>59</sup> Анфёров А.А. Право личности и юридическая ответственность: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – С. 131.

<sup>60</sup> Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 45.

<sup>61</sup> Мордовец А.С. О функциях юридической ответственности // 4-е Московские философские чтения молодых учёных: (тезисы докладов). – М., 1986. – С. 147.

субъекти хуқуқи мушаххас метавонад амалӣ гардад»<sup>62</sup>.

Функцияҳои ҷаримавӣ, тарбиявӣ ва пешгирӣ бештар ба шакли маҷбуриӣ ҳос мебошанд. Барои ҷавобгарии мӯтадили позитивӣ функцияи огоҳсозӣ ва тарбиявӣ низ ҳос мебошад дар ҳоле, ки ҷавобгарии фаъоли позитивӣ бо функцияи тарбиявӣ тақвият мебахшад. Ба андешаи мо аввалан, ҷавобгариро набояд ба ҷавобгарии позитивӣ ва ҷавобгарии позитивӣ ҷудо намуд. Зоро чунин таснифот падидай яклоҳту комили ҷавобгарии хуқуқиро тақсим ва аз ҳам ҷудо месозад. Ҷавобгари ҳуқуқӣ дар ду шакли ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад: шакли ихтиёриӣ ва маҷбуриӣ. Баъдан, таъсири пешгирӣ барои ҷавобгарии фаъол низ ҳос мебошад, чунки таъмини қонуният яке аз самтҳои функцияи танзимӣ ба ҳисоб меравад.

Д.А.Липинский функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро чунин таъриф медиҳад: «Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ самтҳои асосии таъсиррасонии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҷамъияти, рафтори субъект, ахлоқ, маърифати ҳуқуқӣ, тарбия ва фарҳанги ҳуқуқии шахс мебошад, ки тавассути онҳо моҳият ва мақсади иҷтимоии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ошкор шуда, татбиқи ҳудро меёбанд»<sup>63</sup>. Таърифи матраҳшуда бори дигар имкони мавҷудияти ҷавобгарии ҳуқуқии позитивро тасдиқ менамояд.

Барои муайян намудани мағҳуми «функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» лозим аст «функцияҳои ҳуқуқ» низ муайян карда шавад. Зоро функцияҳои ҳуқуқ асоси заминавии татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дониста мешаванд. Дар илми назарияи давлат ва ҳуқуқ ба мавзуи таҳқиқи функцияҳои ҳуқуқ бештар аз ҳама муаллифоне чун Т.Н. Радко, С.С. Алексеев, В.М. Горшенев таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Таҳлили таҳқиқоти муаллифони мазкур нишон медиҳад, ки онҳо мақсади функцияи ҳуқуқро – самтҳои асосии таъсиррасонии ҳуқуқ (Р.Ш. Шарофзода, Т.Н. Радко)<sup>64</sup>, инъикоси самти танзими ҳуқуқӣ (В.И. Горшенев)<sup>65</sup>, мавриди таъсири ҳуқуқӣ қарор гирифтанд (С.С. Алексеев)<sup>66</sup>

<sup>62</sup> Ҳамон ҷо. – С. 147-148.

<sup>63</sup> Липинский Д.А. К вопросу о содержании функций юридической ответственности // Новая правовая мысль. – М., 2003. – №1. – С. 19.

<sup>64</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ. – Душанбе, «Сино», 2018. – С. 340; Радъко Т.Н. Теоретические и методологические проблемы функций социального права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Юрид. лит, 1978. – С. 12.

<sup>65</sup> Ниг.: Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом

мешуморанд. С.С. Алексеев зери мафхуми таъсиррасонӣ танзими хукуқиро дар назар дорад. Бояд дар назар дошт, ки таъсиррасонии хукуқӣ мафхуми нисбатан васеъ буда, тамоми самтҳо ва шаклҳои таъсиррасонии хукуқ ба ҳаёти ҷамъиятиро дар бар мегирад<sup>67</sup>.

Дар марҳалаи муосири рушду инкишофи назарияи хукуқӣ аксарияти бештари олимон ҷонидори ба кор бурдани истилоҳи «таъсиргузории қонунӣ» мебошанд ва дар ин асос онро «самтҳо ва шаклҳои муҳталифи таъсир расонидан ба ҳаёти ҷамъиятий ва муносибатҳои иҷтимоӣ» мешуморанд<sup>68</sup>. Мавриди зикр аст, ки мафхуми функсияҳои ҷавобгарии хукуқӣ бо функсияҳои хукуқ алоқамандии зич дошта, баъзан якдигаро пурра мекунанд. Бинобар ин, лозим меояд, ки функсияҳои хукуқ низ аз нигоҳи мафхуму моҳият равшан карда шавад. Функсияҳои хукуқ дар татбиқи ҷавобгарии хукуқӣ яке аз заминаҳои муҳим ва асосӣ ба ҳисоб рафта, моҳияти функсияҳои ҷавобгарии хукуқиро ошкор месозанд.

Ихтилоғи дигар ба он бармагардад, ки зери мафхуми функсияҳои хукуқ бояд самти асосии таъсиррасонӣ ё самти таъсири хукуқӣ фаҳмида шавад. Қисме аз олимон чунин меҳисобанд, ки зери мафхуми функсия «самти асосӣ»<sup>69</sup> дар назар аст, қисми дигар ба ин назаранд, ки истилоҳи «самти асосӣ» бояд аз мафхуми «функсияҳои хукуқ» хориҷ карда шавад. Зоро функсияҳои хукуқ худ нишондиҳандай таъсиррасонӣ ба муносибатҳои ҷамъиятист ва ба эҳтимоли зиёд душвор аст, ки меъёри ҷудосозии «самти асосӣ» ва «самти гайриасосӣ»-ро пайдо намуд. Чун «баробари он ки чизе самти асосӣ шинохта шавад, он функсияи қонун ва хукуқ ҳам ба ҳисоб меравад»<sup>70</sup>.

Таҷрибаи омӯзишу таҳқиқи мафхуми «функсияҳои хукуқ» нишон

---

обществе. – М.: Юрид. лит, 1972. – С. 32.

<sup>66</sup> Ниг.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций. В 2 т. Т 1. – Свердловск, 1972. – С. 91.

<sup>67</sup> Ниг.: Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1. – М.: Юрид. лит., 1981. – С. 290.

<sup>68</sup> Ниг.: Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. – Волгоград: Изд-во Вол. гос. ун-та, 1998. – С. 45.

<sup>69</sup> Радъко Т.Н. Функции социалистического общенародного права. – Саратов, 1967. – С. 7.

<sup>70</sup> Реутов В.П. Разграничение функций права и правового регулирования // Правоведение. – 1974. – №5. – С. 22.; Рыженков А.Я. Компенсационная функция советского гражданского права. – Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1983. – С. 9.; Рыженков А.Я. Компенсационная функция советского гражданского права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1981. – С. 5.; Сухарев А.Е. Система функций советского трудового права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1987. – С. 5.

медиҳад, ки то кунун дар мавриди ин масъала нүктаи назари ягона вучуд надорад. Вале, сарфи назар аз ин, аксарияти муҳаққиқон ба ин назаранд, ки зери мафхуми функцияҳои қонун бояд самти таъсиргузории қонунӣ ва таъиноти иҷтимоии ҳуқуқ фаҳмида шавад<sup>71</sup>. Функцияҳои ҳуқуқ аз таъсиррасонии ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҳуқуқӣ, рафтору амали шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ иборат аст.

Бояд гуфт, ки ошкор намудани мазмуну моҳияти функцияҳои ҳуқуқ, пеш аз ҳама, таҳқиқоти ҷудогонаро талаб намуда, вале аз хусусиятҳои низоми ҳуқуқӣ вобастагии қалон дорад. Функцияҳои ҳуқуқ мусоидат менамояд, ки функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ хубтару самаранок дарк карда шаванд. Агар ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳуд як институти ҳуқуқ бошад, пас табиист, ки функцияҳои он аз функцияҳои ҳуқуқ маншъ мегирад. Ҳатто, баъзе аз функцияҳои онҳо ба ҳамдигар наздикий дошта, онҳо дар якҷоягӣ муносибатҳои ҷамъиятию ҳуқуқӣ ва рафтори иштирокчиёни ин муносибатҳо таъсири назаррас мерасонанд.

Авалан, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин таҷассуми функцияи мушаххаси ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ин ё он андоза дар раванди татбиқи тамоми функцияҳои ҳуқуқ нақш доранд.

Дуюм, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ тавассути мазмун, моҳият ва таъиноти иҷтимоии ҳуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ муайян мегарданд.

Сеюм, мафхуми «функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» бояд ҳамзамон ҳам таъиноти ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва ҳам самти таъсиргузории ҳуқуқӣ ба субъекти ҷавобгариро дар бар гирад.

Чаҳорум, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ хусусияти мақсаднок дорад. Он бо мақсади таъсиррасонӣ ба шуур ва рафтори шахс татбиқ карда мешавад. Таърифи умумии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд вижагӣ ва маҳсусиятҳои таъсиргузории қонунии тамоми функцияҳоро ба инобат гирад. Дар миёни функцияҳои ҳуқуқ функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, функцияҳои унсурҳои сохтории ҷавобгарӣ таносуби ҷузъӣ ва куллӣ вучуд дорад.

<sup>71</sup> Ниг.: Синюков В.Н. Функции права / Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – С. 154-157.; Теория государства и права / Под ред. Корельского В.М., Перевалова В.Д. – М., 1998. – С. 241.

Мафхуми «функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ» бояд дар баробари таъиноту мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҳамчунин, самти таъсиргузории қонуниро ба муносибатҳои ҷамъиятӣ инъикос намояд.

Дар низомҳои ҳуқуқи таъриҳӣ низ ба масъалаи самаранокии татбиқи меъёрҳои ҳуқуқ, махсусан ба масъалаи татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ диққати хосса дода мешуд. Чунончи И.Б. Буризода қайд менамояд, ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар низоми ҳуқуқи мусулмонӣ, аввалан бо мақсади пешгирии хусусӣ ва оммавии ҳуқуқвайронкунӣ татбиқ мегардид. Далели ин гуфтаҳо хусусияти оммавӣ доштани татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ё ҷазоҳо буданд, ки дар сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ мустаҳкам гардидаанд<sup>72</sup>.

Ш.А. Ишанов мақсади асосии татбиқи ҷазоро дар ҳуқуқи исломӣ, аввалан, подош барои кирдор ва дуюм, ҳамчун чораи пешгирикунанда меҳисобад, ки бо мақсади пешгирии содиршавии чунин кирдор дар оянда, чи аз тарафи ҷинояткор ва чи аз тарафи аъзоёни дигари ҷамъият, татбиқ карда мешавад<sup>73</sup>. Ин нуқтаи назарро У.А. Азиззода низ дастгирӣ намуда, қайд менамояд, ки тамоми намудҳои ҷавобгарӣ, ба ин ё он дарача, бояд хусусияти ислоҳнамоиро дошта бошанд. Он на танҳо худи гунаҳгорро, ки бевосита ба ҷавобгарӣ мубтало карда мешавад, ислоҳ мекунад, балки дорои оқибатҳои тарбиявӣ барои ҳамагон мебошанд, ки ба ҳуқуқвайронкунӣ майл доранд<sup>74</sup>.

Амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз қонуниятҳои объективии рушду инкишофи ҷамъият вобастагӣ дорад. Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба таври тасодуғӣ муқаррар Nagarida, ба марҳалаи муайянни инкишофи ҷамъиятӣ мутобиқ карда мешаванд<sup>75</sup>. На фақат эҳтиёҷ ба таъсиргузорию танзимнамоии пайваста ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, балки худи мазмуну шакли ин таъсиргузорӣ тавассути хусусиятҳои ҷамъият, арзишу ормонҳо ва

<sup>72</sup> Ниг.: Буриев И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII-начало XX в.). – Душанбе, 1999. – С. 155.

<sup>73</sup> Ниг.: Ишанова Ш.А. Нормы шариата и их применение казийскими судами в Средней Азии до 1924 г.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ташкент, 1992. – С. 18.

<sup>74</sup> Ниг.: Азиззода У.А. Мақсади ҷазо, хусусиятҳои таъин кардан ва иҷрои он мувофиқи ҳуқуқи мусулмонӣ дар қаламрави Тоҷикистони тоинқилобӣ // Маводи конференсияи байнамилалии илмӣ дар мавзуу: «Рушди илмҳои ҳуқуқ дар даврони Тоҷикистони соҳибистикол», бахшида ба 80-солагии академик Тоҳиров Ф.Т. // Мачаллаи академии ҳуқуқ. – 2019. – №3(31). – С. 14-22.

<sup>75</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – С. 340-343.

шароитҳои объективии он мушаххас ва муайян гардидаанд<sup>76</sup>. Таъсири пешгирӣ, тарбиявӣ, ҳуқуқбарқароркунӣ ва сазодиҳии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо зарурати бунёди давлати ҳуқуқбунёд муайян мегардад. Аз ин бармеояд, ки омӯзиши мағҳум ва хусусиятҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ имкон медиҳад, ки на танҳо аз нигоҳи назариявӣ мағҳуми умумиэътирофшуда ва хусусиятҳои мувофиқи он муайян карда шавад, балки дар такмили қонунгузории амалкунанда низ бобати амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нақши сазовор мегузорад.

Меъёрҳо ва институтҳои ҳуқуқӣ барои расидан ба мақсадҳои муайян амал менамоянд. Ҳангоми қабул ва амалинамоӣ ҳар яке аз онҳо образи идеалии танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ бо мақсади расидан ба натиҷаи олии эҳтимолӣ дар раванди муносибатҳои ҷамъиятии тавассути қонун танзимшаванд ба ҳисоб меравад<sup>77</sup>. Ба ҳар як функсия мақсади муфиди муайяни ҷамъиятий мутобиқат мекунад, ки он ба сифати яке аз воситаҳои дастёбӣ бо истифода аз ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои пешрафти ҷомеа хизмат менамоянд.

Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо ҳам алоқаманд буда, метавонанд мустақиман низ амал намоянд. Гоҳе дар адабиёти ҳуқуқӣ андешае ба назар мерасад, ки мутобиқи он барои ин ё он соҳаи ҳуқуқ ин ё он функсия асосӣ ва дигар функсия дуюмдарача дониста мешавад, ки ин чандон саҳех ва дуруст намебошад. Ин ба ягонагии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мухолифат менамояд. Ҳар як функсия, дар маҷмуъ ҷавобгарии ҳуқуқиро баён сохта, дар амалисозии мақсадҳои он мусоидат менамояд ва дар миёни онҳо алоқаи зич мавҷуд аст. Дар баъзе маврид фақат аз лиҳози назариявӣ метавон функсияи ҷудогонаро муайян ва ё ҷудову тасниф намуд. Махдуд намудани функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд ба таври комплексӣ сурат гирад: аз рӯйи асос, тартиби татбиқ, субъект, натиҷа ва мақсадҳо. Баъзе аз аломатҳо метавонанд бо ҳам шабоҳат дошта бошанд, вале такрори ҳам нестанд.

<sup>76</sup> Ниг.: Бестугина М.А. Социальная ответственность и назначение гражданско-правовой ответственности в современных условиях (теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – С. 17.

<sup>77</sup> Ниг.: Чулюкин Л.Д. Природа и значение цели в советском праве. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1984. – С. 17.

Ҳамин тавр, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин таъсиргузории мустақим ва гайримустақими ҳуқуқӣ ба шахсест, ки дорои ҷавобгарӣ мебошад. Ҳуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар натиҷаи зарурати таъсиргузорӣ ба миён меояд ва он методҳои татбиқи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро пешбинӣ менамояд. Функцияҳои ҳуқуқ бояд тамоми паҳлуҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ, муқаррарот ва рафтори шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро фаро бигирад. Функцияҳои ҳуқуқ ба даст овардани мақсадҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиеро пайгирий менамоянд, ки дар баробари шахс, ҷамъият ва давлат қарор доранд.

## 1.2. Таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ

Дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ба қадри коғӣ таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таҳия нашудааст, аммо чунин кӯшишҳо дар доираи барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ<sup>78</sup> ба назар мерасанд. Доир ба намудҳои ҷавобгарӣ<sup>79</sup>, дар бораи принсипҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ<sup>80</sup>, дар бораи функцияҳои ҳуқуқ<sup>81</sup>, бо мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ<sup>82</sup> асарҳои гуногуни илмӣ чоп шудааст. Вале, пеш аз ҳама, бояд гуфт, ки доираи фикру мулоҳизаҳо дар бораи намудҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар миёни

<sup>78</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – С. 623.

<sup>79</sup> Ниг.: Хаджиев А. Юридическая ответственность как средство охраны окружающей среды: дис. ... канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1988. – 25 с. Попов В.И. Функции юридической ответственности и применение права // Сборник аспирантских работ. – Свердловск: Изд-во Свердловск, ун-та, 1974. Вып. 17. – С. 30.; Собчак А.А. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – С. 84.; Проблемы общей теории права и государства: учеб, для юрид. вузов / под. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: НОРМА, 1999. – С. 497.

<sup>80</sup> Ниг.: Проблемы теории государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юридлит., 1987. – С. 313-314; Теория государства и права / Под ред. Королёва А.И. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. – С. 525-527; Сенякин И.Н. Понятия признаки и виды юридической ответственности // Теория государства и права. – М.: Юрист, 1998. – С. 513.

<sup>81</sup> Ниг.: Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов: 2000 – 209 с.; Баранов В.М. Теория юридической ответственности: Лекция. – Нижний Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1998. – С. 36; Заднепровская М.В. Совершенствование института юридической ответственности в условиях формирования правового государства // Советское государство и право. Проблемы развития. – Самара, 1992. – С. 41; Мамутов В.К. Овсиенко В.В. Юдин В.Я. Предприятия и материальная ответственность. – Киев: Наукова думка, 1971. – С. 181.

<sup>82</sup> Ниг.: Бабаев В.К. Теория государства и права в схемах и определениях – М., 1998. – С. 187.; Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М.: Юрайт, 2000. – С. 318; Теория государства и права. Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Корниевского. – М., 2001. – С. 437; Самощенко И.С. Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. – М., 1971. – С. 96-124; Базылев Б.Т. Цели и функции юридической ответственности. Вопросы теории права и госстроительства. – Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1978. – 62 с.; Анфёров А.А. Право личности и юридическая ответственность: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – 169 с.

олимони шуравӣ хеле зиёд аст.

Барои ташаккули институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва такмили қонунгузории кишвар муайян намудани асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бисёр муҳим мебошад. Дар адабиёт намудҳои алоҳидаи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба назар мерасад. Аммо, доир ба маҳқоҳои таснифи онҳо нуқтаи назари умумӣ ҷой надорад. Мо ба он андеша мебошем, ки таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз моҳият ва маҳсусиятҳои институти ҷавобгарии ҳуқуқӣ бармеояд. Бо ин назардошт, дар таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ омилҳои зиёд, аз қабили мақсад, намудҳо ва принсипҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба инобат гирифта шудаанд.

С.С. Алексеев функсияҳои асосии ҷавобгарии ҳуқуқиро дар функсияи ҷаримавӣ ва сазодиҳӣ мешуморад, ки он ба пешгирии хусусӣ ва умумии ҳуқуқвайронкуниҳо нигаронида шуда, инчунин дар тарбиянамоӣ ва баланд гардонидани шуури одамон нақши муҳим мебозад. Ҳамзамон ӯ тавзех медиҳад: «Дар баробари функсияҳои ҷаримавӣ ва сазодиҳӣ, ҷавобгарии ҳуқуқӣ метавонад вазифаҳои ҳуқуқбарқароркунӣ, пешгирикунӣ ва тарбиявиро ичро намояд»<sup>83</sup>.

Оид ба проблемаи тасниф ва намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар адабиёт фикру мулоҳизаҳои ягона мавҷуд нест. Ин дар ҳолест, ки муайян ва дақиқ будани намудҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои амалияи татбиқи ҳуқуқ бисёр муҳим мебошад. Новобаста аз ин, аз мазмуни андешаҳои муаллифон ҳулосабарорӣ намуда, якчанд функсияҳои умумиэътирофшудаи ҷавобгарии ҳуқуқиро ҷудо кардан мумкин аст. Бояд ёдовар шуд, ки асоси чунин таснифот хусусиятҳои намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳсуб меёбад (чиноятий, маъмурӣ, маданий, интизомӣ).

Ба андешаи Р.Ш. Шарофзода, функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба функсияи ҷазодиҳӣ, ҳуқуқбарқароркунӣ, огоҳсозӣ, тарбиявӣ, муҳофизавӣ ва

---

<sup>83</sup> Ниг.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций. В 2 т. Т 1. – Свердловск, 1972. – С. 374; Проблемы теории государства и права / Под. ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1987. – С. 313.

танзимӣ чудо мешавад<sup>84</sup>.

Ҳамзамон, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба ташкилӣ ва маҳсус ҷудо карда мешавад. Ба функцияҳои ташкилӣ ҳифзи ҷамъият, давлат ва шаҳс аз ҳуқуқвайронкуниҳо, ҳифзи ҳуқуқ, функцияи идеологӣ, тарбиявӣ-педагогӣ ва функцияи психологиро дохил менамоянд. Функцияҳои маҳсуси ҷавобгарӣ бошад, фарогири функцияи ҷаримавӣ, сазодиҳӣ, функцияи ислоҳ ва азнавтарбиянамоӣ мебошанд<sup>85</sup>.

Вале А.А. Собчак танҳо функцияҳои сазодиҳӣ, барқароркунӣ (ҷубронӣ)-и ҷавобгарии ҳуқуқиро<sup>86</sup> ҷудо намуда, функцияи ислоҳнамоии шаҳси гунаҳгорро қайд накардааст. Ба андешаи муҳаққиқони дигар, ҷавобгарии ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, ду мақсади асосӣ дорад – муҳофизати тартиботи қонунӣ ва тарбияи шаҳрвандон. Мақсади аввал бо воситаҳои зерин амалӣ мегардад: 1) имконияти ба ҷавобгарӣ қашидан ва ҳавасманд намудани шаҳс ба худдорӣ аз амалҳои ғайриқонунӣ; 2) барқарор намудани муносибатҳои вайроншуудаи ҷамъиятиӣ ва тартиботи қонунӣ, огоҳии умумӣ ва хусусӣ оид ба ҳуқуқвайронкуниҳо<sup>87</sup>.

Дар айни замон проблемаи муайян кардани намудҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, гарчанде муҳимтар шуда бошад ҳам, бо вучуди ин доир ба ин масъала фикру мулоҳизаҳои ягона мавҷуд нест. Чунончи, В.К. Бабаев танҳо се функцияи ҷавобгарии ҳуқуқиро ҷудо мекунад: ҷаримавӣ; тарбиявӣ; ҷубронсозӣ<sup>88</sup>. Дар ин маврид муаллиф ду функция (сазодиҳӣ ва ҳам пешгириӣ)-ро дар зери як ибора – ҷаримавӣ муттаҳид намудааст.

Н.Н. Вопленко бошад, ҷор функцияи ҷавобгарии ҳуқуқиро ҷудо мекунад: профилактиկӣ, репрессивӣ, барқароркунӣ, иттилоотонӣ. Дар ин маврид муаллиф арзиши иттилоотии функцияҳои пешгириқунанда ва сазодиҳиро

<sup>84</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – С. 689-690.

<sup>85</sup> Ниг.: Галаган И.А. Теоретические проблемы административной ответственности по советскому праву. – М., 1971. – С. 23.

<sup>86</sup> Ниг.: Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах общей теории правовой ответственности // Известия вузов. Правоведение. – 1968. – №1. – С. 50.

<sup>87</sup> Ниг.: Раҷабзода С.А. Асосҳои таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Асосҳои таҳқими истиқололияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва ҳатарҳои иттилоотӣ». – Душанбе, 2022. – С. 130-135.

<sup>88</sup> Ниг.: Бабаев В.К. Теория государства и права в схемах и определениях. – М., 1998. – С. 87.

ҳамчун функцияи алоҳида чудо кардааст<sup>89</sup>. Илова бар ин, ў пешниҳоди худро бо ягон далели мушаххас тасдиқ намекунад.

И.Н. Сенякин функцияҳои асосии ҷавобгарии ҳуқуқиро ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ ва тарбияи одамон шуморида, дар айни замон таъкид мекунад: «Дар баробари ҷазо ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи ҳуқуқбарқароркуниро ичро мекунад»<sup>90</sup>. Т.Н. Радко ба мавҷудияти функцияи сазодиҳӣ, ҷубронсозӣ, тарбиявӣ ва пешгири ҷавобгарии ҳуқуқӣ ишора карда, қайд мекунад, ки функцияи сазодиҳии ҷинояткор дар ҳамаи намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ (ҷиноятӣ, интизомӣ, маъмурӣ, маданиӣ) ҷой дорад. Он дар сарзаниш намудани корманд барои вайрон кардани интизоми хизматӣ, дар ҷаримае, ки шаҳрванд барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ, барои ҷинояти содиркардааш аз озодӣ маҳрум карда мешавад, ифода мейёбад. Дар баробари ин, сазо на ҳамеша охири ҷавобгарӣ аст<sup>91</sup>.

Дар баробари амалисозии функцияи сазодиҳӣ дар раванди амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, якҷоя функцияи тарбиявӣ низ амалӣ мегардад. Функцияи мазкур дар таъсиррасонӣ ба шуури шаҳси гунаҳгор, ташаккули муносибати мусбат ба талаботи қонунҳо, муносибати эҳтиромона ба ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои дигар шаҳрвандон ифода мейёбад. Функцияи тарбиявӣ ба ташаккули ангезаҳои мусбат, амалҳои барои ҷамъият фоиданок, амалҳои қонунӣ дар шаҳсе, ки ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ қашида мешавад, нигаронида шудааст<sup>92</sup>.

Функцияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо функцияи огоҳсозии ҷавобгарӣ низ зич алоқаманд аст. Ба андешаи С.Д. Муқимов, шарти дарки масъулияти байниҳамдигарии шаҳрванд ва давлат бояд ичро шавад, яъне давлат на бо маҷбурсозию тарсу воҳима, балки бо муносибати озодона, садоқат, мардонагии шаҳрвандӣ, часорати ташабbusкорона интизомро

<sup>89</sup> Ниг.: Вопленко Н.Н. Сущность, принципы и функции права. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1998. – С. 45.

<sup>90</sup> Сенякин И.Н. Понятие, признаки и виды юридической ответственности // Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. И.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Юрист, 1998. – С. 543.

<sup>91</sup> Ниг.: Радъко Т.Н. Презумпция невиновности и юридическая ответственность: лекция. – М.: Московская академия МВД России, 2000. – С. 21.

<sup>92</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / Отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: «Андалеб-Р», 2015. – С. 47.

барқарор созад<sup>93</sup>. Давлат ва ҷамъият ба он манфиатдор мебошанд, ки шаҳрвандон ҳам аз имконияти ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қоидаҳои муқарраршудаи рафтор ва ҳам аз ҳодисаҳои воқеии ба он қашидани гунаҳкорони воқеӣ воқиф гарданд. Ин, дар навбати худ, ба шуур, мақсад ва муносибати одамон таъсир мерасонад.

Давлат ва ҷамъият барои баланд бардоштани самаранокии функсияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ташаккули шуури баланди ҳуқуқии шаҳрвандон, ташаккули муносибати дуруст ба қонун, то ки онҳо ба ягон кирдори ғайриқонунӣ роҳ надиҳанд, ҳамеша тадбирҳои гуногун меандешанд.

Функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама, ба ҷуброни зарари расонидай гунаҳкор нигаронида шуда, ҳадафи он ҷуброни зарари расонидай чинояткор мебошад, то ҷабрдида дар ҳамон шароите, ки содир шуда буд, пеш аз чиноят: (ашёи дуздидашуда баргардонида ё арзиши он ҷуброн карда шудааст, товони зиён аз амали ғайриқонунии тарафи дигар, фоидай аздастрафта ва ғ. ҷуброн карда мешавад) идома диҳад<sup>94</sup>.

А.А. Анферов дар баробари функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ функсияҳои иттилоотӣ (пешгӯйӣ), профилактиկӣ-тарбиявӣ ва ҷубронсозиро номбар намуда аст<sup>95</sup>. А.С. Шабуров функсияи ташкилӣ (танзимкунӣ)-и ҷавобгарии ҳуқуқиро илова мекунад. Онҳо мавҷудияти функсияи танзимкунандаро бо он асоснок мекунанд, ки ҳуқуқ вазифадор аст, то муносибатҳои ҷамъиятиро танзим намояд. Ба унсурҳои мазмуни функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ М.П. Трофимова «... мавзӯҳои он, объектҳои таъсир, роҳҳо ва воситаҳои иҷрои он, далелҳои воқеӣ ва расмиро шомил менамояд»<sup>96</sup>.

Доир ба функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавқеи Н. Малейна чунин ифода ёфтааст: «Ҷавобгарии ҳуқуқӣ функсияҳои пешгириӣ (пешгирий-тарбиявӣ),

<sup>93</sup> Ниг.: Муқимов С.Д. Фаҳмиши фарҳангии ҳуқуқҳои инсон / Мачмӯи мақолаҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ бахшида ба таҷлили 30-юмин согарди Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Рушди илмҳои башардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30-соли Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (04.09.2021). – Рашт, 2021. – С. 185.

<sup>94</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Раҷабзода С.А. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳамчун чораи мачбуркунии давлатӣ / Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятий. – 2022. – №2. – С. 241-247; Радъко Т.Н. Презумпция невиновности и юридическая ответственность: Лекция. – М.: Московская академия МВД России, 2000. – С. 21.

<sup>95</sup> Ниг.: Анфёров А.А. Право личности и юридическая ответственность: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – С. 131.

<sup>96</sup> Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 30.

репрессивӣ (сазодихӣ), ҷубронсозӣ (барқароркунӣ ва огоҳонӣ) дорад». Дар ин қатор функцияҳо танҳо огоҳонӣ илова гардидааст. Ба мавқеи мазкур А.Н. Белякова муҳолиф буда, онро беасос ва такори функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки ҳусусияти огоҳнамоӣ низ дорад, мешуморад<sup>97</sup>. А.А. Иванов функцияи «муҳофизати қонуният»-ро илова кардааст<sup>98</sup>.

Мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ ў ҳифзи тартиботи ҳуқуқиро медонад, ки он бояд тавассути функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ (сазодихӣ, тарбиявӣ, ҷубронсозӣ) ба даст оварда шавад. Ҳамин тавр мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар функцияҳои он мушаххас дарҷ шудаанд, ки ба андешаи ў миёни мағҳумҳои «мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» ва «функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ» фарқ гузашта намешавад. Вале ин андешаро В.В. Лазарев, А.В. Малко ва В.С. Нерсесянс ҷонибдорӣ накарда мақсад ё мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро аз ҳам чудо менамоянд<sup>99</sup>.

Инчунин, бояд гуфт, ки баъзе олимон инкор мекунанд, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои функцияҳои ҳуқуқӣ мебошад. Ба андешаи В.М. Горшенова, «ҷавобгарӣ ҳислати шахсӣ дорад ва аз ин рӯ, масъалаи ба ном функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро қонунӣ доностан мумкин нест. Танҳо ҷораҳои маҷбуркуни давлатӣ функция доранд. Ин мавқеъ аз он сабаб аст, ки муаллиф ҷавобгарии ҳуқуқиро ҳамчун «қобилияти аз ҷониби давлат эътирофшудаи субъекти ҳуқуқ ҷиҳати ҷавобгарӣ барои рафтори ғайриқонуни худ ва татбиқи ҷораҳои маҷбурии давлатӣ дар шакли маҳрум кардан аз имтиёзҳои дар ихтиёраш қарордошта фаҳмида мешавад»<sup>100</sup>. Баъзе муаллифон ба мавҷудияти зерфункцияҳо дар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ишора мекунанд<sup>101</sup>.

Яке аз асосҳои таснифи дигари функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин мақсадҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин,

<sup>97</sup> Ниг.: Белякова А.М. Гражданко-правовая ответственность за причинение вреда: теория и практика. – М., 1986. – С. 15.

<sup>98</sup> Ниг.: Иванов А.А. Цели юридической ответственности, её функции и принципы // Государство и право. – М., 2003. – С. 67.

<sup>99</sup> Ниг.: Сотиволдиеv Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – С. 639.

<sup>100</sup> Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социальном обществе. – М.: Юрид. лит., 1972. – С. 96.

<sup>101</sup> Ниг.: Мордовец А.С. Гуманизм как принцип юридической ответственности граждан в советском праве: дис. ... канд.юрид. наук. – М., 1983. – С. 120.

функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро вобаста ба принсипҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ тасниф менамоянд. Бо ин назардошт, мо чунин функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро қобили қабул меҳисобем: сазодиҳӣ, ҷаримавӣ, пешгириӣ, ҷубронсозӣ ва тарбиявӣ. Функцияҳои мазкур ба мақсаду принсипҳои намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувоғиқ буда, дар амалисозии он нақши калон мегузоранд. Дар айни замон якчанд таснифи ҷавобгарии ҳуқуқӣ вуҷуд дорад. Таснифи маъмултарин вобаста ба хусусияти намуди ҳуқуқвайронкунӣ мебошад. Аслан, ин таснифоти намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобаста ба чор соҳаи муҳимтарини ҳуқуқ (чиноятӣ, маъмурӣ, маданиӣ, интизомӣ) сурат мегирад.

Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бар хилоғи функцияҳои пешгириӣ (огоҳсозӣ) аз рӯйи намудҳои ҷавобгарӣ нобаробар тақсим шудаанд. Сабабҳои ин дар хусусиятҳои муносибатҳои танзимшаванд аст. Нобаробар сурат гирифтани тақсимоти функцияҳои ҷавобгарӣ дар таҳлил ва муқоисаи намудҳои ҷавобгарӣ боиси ба миён омадани як қатор суолҳо мегардад. Сатҳ ва дараҷаи таносуби функцияҳо нисбат ба ҳар як намуди ҷавобгарӣ, бештар амалӣ гардидани функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нисбат ба намудҳои ҳуқуқвайронкуниҳо, ифодаи мазмунии онҳо вобаста ба ҳар як намуди ҷавобгарӣ, усулу воситаи асосии ба амал баровардани ҳуқуқвайронкуниҳо, саҳми алоҳидаи ҳар қадоми онҳо дар пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо ва ба тартиб даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва м.и. проблемаҳои мавҷудаи ин самт ба ҳисоб мераванд<sup>102</sup>.

Мусаллам аст, ки меъёрҳои ҳуқуқӣ оид ба ҷавобгарии маданиӣ бартарии бечунучаро дар амалишавии функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ, маҳсусан дар функцияи ҷубронсозӣ доранд. Чунин тақсимнамоии саҳми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ миёни намудҳои ҷавобгарӣ, пеш аз ҳама, бояд оқибатҳои зарароварро бо роҳи пешгири намоӣ, барқароркунӣ ва ҷуброни зарари расонидашуда бартараф намояд. Яъне, мазмуни (моҳияти) он бо функцияи ҷубронсозӣ ва барқароркунандагӣ хос буда, хусусиятҳои ин намуди

<sup>102</sup> Раҷабзода С.А. Асосҳои таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Асосҳои таҳқими истиқтоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва ҳатарҳои иттилоотӣ». – Душанбе, 2022. – С. 130-135.

чавобгариро ташкил медиҳад. Ҷавобгарии маданӣ, ҷуброни зиён, пеш аз ҳама, ба қонеъ гардонидан ва ҳимояи манфиатҳои субъектҳои ҳуқуқҳои вайроншуда нигаронида шудааст. Ҳусусияти чавобгарии маданӣ дар он аст, ки вай асосан, на ба субъекти чавобгарӣ, на ба мақоми ҳуқуқии ў, балки ба манфиатҳои моддии ў таъсир мерасонад<sup>103</sup>.

Дар меъёрҳои чавобгарии ҷиноятӣ, маъмурӣ, интизомӣ мо баръало бартарии функсиyahои ҷаримавӣ ва сазодиҳиро мебинем. Меъёрҳои ин намудҳои чавобгарӣ бевосита товони зарар надида, худ ба худ ба ҷуброни моддии зарар оварда намерасонанд. Бар ҳилофи қонунгузории маданӣ, татбиқи онҳо на ҳамеша бо зарар алоқаманд аст. Ба андешаи Н.М. Шодизода, дар тафовут аз чавобгарии интизомӣ, ҳуқуқи маъмурӣ ва ҳуқуқи маданӣ, он танҳо барои содир кардани ҷиноят татбиқ карда мешавад<sup>104</sup>.

Дар ин ҷо бисёр меъёрҳои эҳтиёти бо ҳосиятҳои расмӣ мавҷуданд. Меъёрҳои ин гурӯҳ аксуламали давлатро барои таҷовуз ба тартиботи муқарраршуда ва дар қонун муқарраргардидаи муносибатҳои ҷамъиятиро ифода мекунанд<sup>105</sup>. Дар ин ҷо объекти таъсири ҳуқуқӣ, ҷун қоида, манфиатҳои шахсӣ, вазъи ҳуқуқии субъектҳои чавобгарӣ мебошад. Бояд тазаккур дод, ки дар м. 62 Кодекси меҳнати ҶТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар Кодекси меҳнати ҶТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» ба «мучозоти интизомӣ» иваз карда шавад.

Барои муайян кардани дараҷаи ҷазо ва муқаррар намудани меъёрҳои гуногуни ҷазодиҳӣ омилҳои зиёд ба назар гирифта мешаванд: маблағи зарар, такори ҷиноят ретсидивист, вақт, макон, олот, усулҳои содир кардани ҷиноят, шакли гуноҳ, предмет дар бораи ҷиноят ва ғ. Маҳз дараҷаи мавҷудияти унсури ҷазо, мувофиқи дараҷаи ҳавфи ҷамъиятий ва дигар омилҳои криминогенӣ, меъёри таҳассусии фарқ кардани ин намуди чавобгарӣ мебошад. Сарбории ҳадди аксарро меъёрҳои чавобгарии ҷиноятӣ

<sup>103</sup> Ниг.: Бобохонов Ф.А. Зарари маънавӣ: мағҳум, моҳият ва ҳусусиятҳои он // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар нохияи Рашт. – 2020. – №3 (3). – С. 52.

<sup>104</sup> Ниг.: Шодизода Н.М. Мағҳум ва моҳияти чавобгарии ҷиноятӣ ҳамчун намуди чавобгарии ҳуқуқӣ // Қонунгузорӣ. – 2021. – №4 (44). – С. 137.

<sup>105</sup> Ниг.: Ҳаджиев А. Юридическая ответственность как средство охраны окружающей среды: дис. ... канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1988. – С. 52.

ба дӯш мегиранд<sup>106</sup>.

Ҳадди нисбатан заифи сазодиҳӣ дар меъёрҳои ҷавобгарии маъмурӣ ифода ёфтааст, ки дар баъзе маврид имкон медиҳад, то дар бораи бартарияти функцияи ҷаримавӣ сухан ронем.

Ба андешаи мо, на ҳама намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҷмуи пурраи функцияҳои дар боло зикршударо доранд. Дар намуди алоҳидаи ҷавобгарӣ ин ё он функция метавонад мавҷуд набошад. Мавҷудияти таносубии ифодаи функцияҳои ҷавобгарии аз намуди ҷавобгарӣ ва саҳми он дар танзим намудани муносибатҳои ҷамъиятӣ иборат мебошанд. Чи гуна фаро гирифтан, комилан танзим намудани соҳаи муносибатҳои ҷамъиятӣ, то қадом сатҳ ичро шудани ҳар як намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар соҳаи даҳлдор ба самаранокии тамоми механизми ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобастагӣ дорад.

Меъёри навбатии таснифбандии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар асоси принципҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ гузаронида мешавад. Илми мусир ба масъалаи таҳқиқу баррасии принципҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таваҷҷуҳи ҷиддӣ нишон медиҳад, ки ба қадри лозим ва дар ҳадди коғӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтани мушкилоти мавриди назар дарак медиҳад<sup>107</sup>.

Ба андешаи З.Х. Зокирзода, принсипи ҳуқуқ гуфта, ақидаҳо, арзишҳо, асосҳои пешабарандай ҳуқуқро меноманд, ки фарогири ақидаҳои баробарӣ, озодӣ ва адолат буда, дар ниҳоят моҳияти ҳуқуқро инъикос менамояд<sup>108</sup>.

Татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба риояи як қатор принципҳо асос меёбад. Принципҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ принципҳои зеринро дар бар мегирад:

<sup>106</sup> Ниг.: Камолов З.А. Система наказаний по Уголовному кодексу Республики Таджикистан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Иркутск, 2009. – С. 4-5.

<sup>107</sup> Ниг.: Бобохонов Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ: диссертация барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2022. – 207 с.; Бобохонов Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. – №4. – С. 220-228; Раҷабзода С.А. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳамчун ҷори мачбуркунии давлатӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №2. – С. 241-247.; Раҷабзода С.А. Ҷавобгарии ҳуқуқии позитивӣ (мусбӣ, перспективӣ) // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баҳшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафӣ». – Душанбе, 2019. – Ҷ. 2. – С. 127-128.; Раҷабзода С.А. Асосҳои таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Асосҳои таҳқими истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва ҳатарҳои иттилоотӣ». – Душанбе, 2022. – С. 130-135.; Шодизода Н.М. Баъзе масъалаҳои принципҳои умумӣ-ҳуқуқии ҷазои ҷиноятӣ ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ / Маҷмуи маколаҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ баҳшида ба таҷлили 30-юмин солгарди Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Рушди илмҳои башардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30-соли Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (04.09.2021). – Рашт, 2021. – С. 201.

<sup>108</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Назария давлат ва ҳуқуқ: воситаи таълимӣ. – Душанбе: «Ашӯриён», 2021. – С. 15.

қонунӣ будани ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ногузирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, одилона будани ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва ба мақсад мувоғиқ будани он<sup>109</sup>, фардикунонӣ, инсондӯстӣ, ҷавобгарӣ танҳо барои кирдорҳои гунаҳкорона<sup>110</sup>. Ба андешаи Р.Ш. Шарофзода, ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба принсипҳои зерин такя мекунад: қонуният, асоснокии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ногузирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, адолат, инсондӯстӣ, эҳтимолияти бегуноҳӣ<sup>111</sup>. Ш.М. Исмоилов чунин номгӯйи принсипҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро пешниҳод менамояд: принсиipi қонуният, принсиipi адолат, принсиipi ногузирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, принсиipi мақсаднокӣ, принсиipi фардикунонии ҷазо, принсиipi эҳтимолият<sup>112</sup>.

Принсипҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мазмuni муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба ҷавобгарии ҳуқуқиро муайян намуда, дар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ инъикос меёбанд. Мавҷудияти функцияи сазодиҳӣ аз бисёр ҷиҳат бо принсиipi ногузирии ҷавобгарӣ муайян карда мешавад. Ба андешаи У.А. Азиззода ва Н.М. Шодизода принсиipi ногузирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ пешбинӣ менамояд, ки тамоми ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ бояд ошкор гардида, нисбати онҳо ҷазо ё ҷораи дигари ҳуқуқӣ таъин карда шавад<sup>113</sup>.

Агар принсиipi ногузирии мавҷудияти ин функцияро пешакӣ муайян кунад, пас, принсипҳои адолат, фардикунонӣ, қонуният, гунаҳгории кирдор ба статика ва динамикаи ин функция таъсири танзимкунанда доранд. Ба шарофати ин принсипҳо ҷавобгарӣ, ҷазо, маҳкумсозӣ ва ғ. ҳамчун сазои кирдори содиркарда ё ҳадаф табдил намеёбад, худи функцияи сазодиҳӣ ҳусусияти фардикунонӣ, қонунӣ ва адолатро пайдо мекунад.

Функцияи пешгирий бо принсиipi ногузирии ҷавобгарӣ, ки на танҳо ногузирии ҷавобгарӣ ва аксуlamали давлат ба ҳуқуқвайронкунӣ, балки ҳамчун ногузир будани уҳдадориҳо низ фаҳмида мешавад. Моҳияти

<sup>109</sup> Ниг.: Теория государства и права / Под ред. А.И. Королёва. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. – С. 525.

<sup>110</sup> Ниг.: Радъко Т.Н. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: Российская академия адвокатуры, 2001. – С. 306.

<sup>111</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – С. 690.

<sup>112</sup> Ниг.: Исмоилов Ш.М., Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои дошишҷӯёни соҳаи ҳуқуқ ва иқтисод. – Душанбе: «Деваштич», 2008. – С. 269.

<sup>113</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Шодизода Н.М. Принсипҳои умумӣ-ҳуқуқии ҷазои ҷиноятӣ ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2022. – №1 (37). – С. 28.

функцияи пешгирӣ ва ногузирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ на танҳо дар таҳди迪 ҷавобгарӣ ва ҷазо, балки дар таъмини рафтори қонунии субъектҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ низ ифода мейбанд. Функцияи пешгирӣ бо дигар принципҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқаманд аст. Вале, ин ҳамкорӣ ва алоқамандӣ назар ба принципи ногузирӣ камтар намоён аст. Муносибат бо принципи адолат, ки кори дурусти пешгирӣ ва ислоҳсозиро таъмин мекунад, маҳсусан кайд карда мешавад. Принципҳои адолати судӣ дар иҷрои функцияи пешгирӣ нақши ёрирасон доранд, ки он дар таъмини самаранокии ин функция ифода мейбад<sup>114</sup>.

Функцияи дигар барқароркунӣ мебошад, ки қисмате аз функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ буда, бо сазодиҳӣ амалӣ гардида, бо он зич алоқаманд аст. Ҳусусияти функцияи мазкур дар он аст, ки мувофиқи он бояд муносибатҳои вайронгардидаи ҷамъиятӣ ба ҳолати пештара баргардонида шаванд. Амалигардии ин функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз бисёр ҷиҳат ба принципҳои адолат ва ногузирии ҷавобгарӣ вобаста аст. Ногузирии ҷавобгарӣ на танҳо бо иҷрои маҷбурсозии ҳатмии давлатӣ оид ба адои таъсиррасонии ногувор барои содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳо, балки бо ҳатман барқарор кардани муносибатҳои ҷамъиятии вайроншуда алоқаманд мебошад<sup>115</sup>.

Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд ба принципҳои бунёдӣ (принципҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ) мувофиқ бошад, аз ин рӯ, онҳоро ҳамчун асоси меъёр гирифтан комилан дуруст нест. Мақсади ҷавобгарии ҳуқуқиро метавон ҳамчун асоси меъёри таснифоти функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муайян кард.

Мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ унсури пешбарандай ташаккули назарияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад. Ба андешаи У.А. Азиззода ва Н.М. Шодизода, мувофиқи мақсад будан ба маънои мутобиқ будани чораҳои таъсиррасонӣ бо мақсади ҷавобгарии ҳуқуқие мебошад, ки нисбат ба шахси

<sup>114</sup> Ниг.: Сенякин И.Н. Понятие, принципы, виды юридической ответственности // Теория государства и права. – М.: Юристъ, 1998. – С. 547.

<sup>115</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Шодизода Н.М. Принципҳои умумӣ-ҳуқуқии ҷазои ҷиноятӣ ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2022. – №1 (37). – С. 29.

хукуқвайронкунанда ба кор бурда мешаванд<sup>116</sup>.

Ҳама муҳаққиқоне, ки институти ҷавобгарии хукуқиро таҳқиқ намудаанд, бар он назаранд, ки мақсади ҷавобгарии хукуқӣ дар функсияҳои он муайян шудааст ва мақсадҳои ҷавобгарии хукуқӣ функсияҳои онро муайян менамоянд<sup>117</sup>. Сарфи назар аз тафовути нуқтаҳои назари олимон оид ба намудҳои функсияҳои ҷавобгарии хукуқӣ, ҷанбаи мақсаднокии функсияҳо якхела аст<sup>118</sup>. Ақидае мавҷуд аст, ки тамоми ҷазоҳо ба ин ё он дараҷа бояд хосиятҳои ислоҳиро дошта бошанд. Онҳо на танҳо худи ҷинояткорро, ки бевосита ба ҷазо мубтало карда мешавад, ислоҳ меқунанд, балки дорои оқибатҳои тарбиявӣ барои шахсоне, ки ба хукуқвайронкунӣ майл доранд, мебошанд<sup>119</sup>.

Таҳлили меъёрҳои ҷиноятӣ-хукуқӣ дар тамоми давраи инкишофи хукуқи ҷиноятӣ дар қаламрави Тоҷикистони таъриҳӣ нишон медиҳад, ки ҷазо на ҳамеша якхела ба тамоми маҳкумшудагон таъсир кардааст. Он ҳамеша ба сатҳи инкишофи равонӣ ва физиологии шахсе, ки мавриди ҷазодиҳӣ қарор дода мешавад, вобаста аст<sup>120</sup>.

И.Н. Тихоненко мақсади функсияҳои ҷавобгарии хукуқиро ба муҳофизати қонун ва тартибот, тарбияи шаҳрвандон, тарбияи адолати иҷтимоӣ, пешгириӣ кардани хукуқвайронкуниро чудо менамояд<sup>121</sup>. А.С. Шабуров пешгирии хукуқвайронкунихо, ҷазо додани гунаҳкорон, ба вучуд

<sup>116</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Шодизода Н.М. Принципы умумӣ-хукукии ҷазои ҷиноятӣ ҳамчун намуди ҷавобгарии хукуқӣ // Ҳаёти хукуқӣ. – 2022. – №1 (37). – С. 29.

<sup>117</sup> Ниг.: Проблемы общей теории права и государства: учеб для юр. вузов / Под ред. С.С. Нерсесянц. М.: НОРМА, 1999. – С. 497; Проблемы теории государства права / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1987. – С. 313.; Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 1994. – С. 207.; Анфёров А.А. Право личности юридическая ответственность: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – С. 123.; Азаров Н.И. Теория государства и права: конспект лекций и методических указаний. – М.: Международный университет Бизнеса и Управления, 2001. – С. 119.; Трафимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Самара, 2000. – С. 54.; Хаджиев А. Юридическая ответственность как средство охраны окружающей среды: дис. ... канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1988. – С. 60.; Тихоненко И.Н. Основание освобождения от юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – С. 42.

<sup>118</sup> Ниг.: Раҷабзода С.А. Асосҳои таснифи функсияҳои ҷавобгарии хукуқӣ // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалий дар мавзӯи «Асосҳои таҳқими истиқболи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва ҳатарҳои иттилоотӣ». – Душанбе, 2022. – С. 130-135.

<sup>119</sup> Ниг.: Буринов И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII – начало XX вв.). – Душанбе, 1999. – С. 159.

<sup>120</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция понимания преступления и наказания в древних государствах таджиков // В сборнике: права человека: в международном и национальном праве. Сборник научных статей, посвященный 10-летию кафедры международного права и прав человека Юридического института МГПУ. – М., 2015 – С. 170-171.

<sup>121</sup> Ниг.: Тихоненко И.Н. Основание освобождения от юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – С. 42.

овардани тартибот ва танзими муносибатҳои ҷамъиятиро ҳамчун мақсади функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ манзур намудааст<sup>122</sup>. М.И. Трофимова мақсади функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқии пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо, тарбияи шаҳрвандии фаъол, ҷазо додани ҷинояткорон, барқарор кардани муносибатҳои ҷамъиятиро ҷудо менамояд<sup>123</sup>. А.П. Чирков мақсади функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқии пешгирии ҳуқуқвайронкуниро дар тарбия намудани шахсе, ки ҳуқуқвайронкунӣ содир кардааст, ироа менамояд<sup>124</sup>. А. Иванова қайд менамояд, ки мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ, пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо, тарбияи шаҳрвандон дар руҳияи эҳтиром ба қонун мебошад<sup>125</sup>.

Таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад. Аз ин нуқтаи назар, ҷудо кардани чунин функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, аз қабили: сазодиҳӣ, ҷаримавӣ, пешгириӣ, ҷубронсозӣ, тарбиявӣ комилан мувоғиқ аст.

Миёни функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи пешгириӣ хусусияти универсалӣ дорад, чун он ба ҳама намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос буда, гайр аз ин, дар ҳама намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба як андоза татбиқ карда мешавад.

Ба андешаи А. Ҳочиев, тамоми намудҳои ҷавобгариҳои дигар, нисбат ба пешгириӣ, хусусияти тобеӣ (хизматӣ) доранд ва дар ниҳоят ба иҷрои он нигаронида шудаанд. Яъне, онҳоро метавон ҳамчун воситаи маҳсус, роҳҳои амалигардонии функцияи пешгириӣ баррасӣ кард<sup>126</sup>.

Мақсади функцияи пешгириӣ аз пешгирии иҷро нагардиданӣ уҳдадориҳо ва вайрон кардани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунӣ, пешгирии оқибатҳои ҳуқуқвайронкунҳо, ки боиси халалдор гардиданӣ тартиботи муқарраргардидаи ҷамъиятиӣ, баробарию осоиши ҷомеа, инчунин вазъи

<sup>122</sup> Ниг.: Шабуров А.С. Юридическая ответственность // Теория государства и права / Под. ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – С. 420.

<sup>123</sup> Ниг.: Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 30.

<sup>124</sup> Ниг.: Чирков А.П. Ответственность в системе законодательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1989. – С. 11.

<sup>125</sup> Ниг.: Иванов А.А. Цели юридической ответственности, её функции и принципы // Государство и право. – М., 2003. – №6. – С. 66.

<sup>126</sup> Ниг.: Хаджиев А. Асари зикршуда. – С. 50.

дурусти ваъолияти мақомоти давлатӣ мегардад, иборат мебошад.

Воқеан, меъёри ҳуқуқие, ки функсияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқиро ичро менамояд, барои пешгирий намудани кирдорҳое, ки боиси вайрон кардани вазъи баробарӣ мегарданд, пешгирии идомаи ин амалҳо баъди огоҳӣ ва дигар чораҳои барои пешгирий андешидашуда равона шудаанд.

Функсияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз он сабаб ба амал меояд, ки ҷазо додани шахси гунахгор худ аз худ ба мақсад табдил намеёбад. Он воситаи огоҳсозии содир намудани кирдорҳои нав мебошад. Пешгирии умумӣ ва маҳсус вучуд дорад. Ҳусусияти пешгирии умумӣ таъсири меъёрҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ (уҳдадориҳои ҳуқуқӣ ва мамнуиятҳои ҳуқуқӣ) ба шуури одамон мебошад, ки натиҷаи он дарки воқеяти таҳди迪 татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз эҳтимоли содир кардани кирдори мушаххас нисбати он мебошад.

Ба андешаи И.С. Самошенко ва М.Х. Фарукшин, «нишонаи чораҳои маҷбуркуни давлатӣ ҳангоми вайрон кардани манъи қонунӣ истифодашаванда, ҳамчун таҳди迪 давлат ба шахсоне, ки намехоҳанд, талаботи қонунро эҳтиром кунанд, амал мекунад»<sup>127</sup>. Пешгирии умумӣ фавран пас аз эътибор пайдо кардани меъёри ҷавобгарии ҳуқуқӣ сурат мегирад. Моҳияти функсияи пешгирий аз он иборат аст, ки он ангезаи рафтори минбаъдаи ношоямро бозмедорад. Он бо татбиқи функсияи ҷаримавӣ ва маҳдудсозии имконияти минбаъдаи шахс, ки ҳуқуқвайронкунӣ содир кардааст, алоқаманд буда метавонад.

Хуносай мазкурро бо он асоснок намудан мумкин аст, ки татбиқи оқибатҳои номатлуб нисбати ҳуқуқвайронкунӣ шахсро аз такроран содир намудани чунин кирдор дар оянда бозмедорад ва водор месозад, ки қонун ва масъулияти иҷтимоии худро риоя ва ичро намояд. Дар натиҷа аз тарси гирифткор шудан ба ҷавобгарии такрорӣ шахс аз содир намудани рафтори ношоиста дар оянда худдорӣ мекунад.

Ба ақидаи Н.С. Малеин, моҳияти ҷавобгарии ҳуқуқиро аз рӯйи се ҳусусият дарк кардан мумкин аст: 1) пеш овардани оқибатҳои манғӣ ва ногувор ба ҳуқуқвайронкунанда; 2) маҳкум кардани кирдори зиддиҳуқуқӣ; 3)

<sup>127</sup> Самошенко И.С., Фарукшин М.Х. Асари зикршуда. – С. 116.

хусусияти маңбуркунии давлатӣ доштани он. Моҳияти ҷавобгарии ҳуқуқиро чораи ҷавобгарӣ – ҷазо барои кирдори зиддиҳуқуқӣ ташкил медиҳад. Ҷавобгарие, ки дорои чунин хусусият нест, ҷавобгарии ҳуқуқӣ эътироф карда намешавад<sup>128</sup>. Чунин нишона ва хусусиятҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар «Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ» низ дарҷ гардидаанд<sup>129</sup>.

Р.Ш. Сотиволдиев қайд мекунад, ки истилоҳи “маңбуркунии давлатӣ” ба маъни мазмун ва моҳияти ҳуқуқии чораҳои маңбуркунии давлатӣ фаҳмида мешавад ва бинобар рушди давлатҳои демократию ҳуқуқбунёд, истилоҳи мазкурро “маңбуркунии ҳуқуқии давлатӣ” иваз мекунад.<sup>130</sup> Ба ин ақида розӣ шудан мувоғиқи мақсад аст, зоро чораҳои маңбуркунии ҳуқуқии давлатӣ дар заминаи вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқ ба вучуд меоянд<sup>131</sup>.

Бояд гуфт, ки профилактикаи (пешгирии) хусусӣ қариб ҳамеша таъсири профилактикии (пешгирии) умумӣ дорад, зоро факти татбиқи ҷазо, чун қоида, ба доираи васеи одамон маълум мегардад.

Миёни намудҳои алоҳидаи функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавқеи маҳсусро функсияи сазодиҳӣ ишғол менамояд. Баъзе олимон ин функсияро функсияи асосии ҷавобгарии ҳуқуқӣ меноманд. Масъалаи функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар асарҳои И. Ной, И.И. Карпетс, И.Я. Козаченко, М. Мелентева, В.Г. Смирнова, М. Шаргородский ва дигар олимон мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтааст, вале аз нашри баъзе асарҳо зиёда аз 50 сол гузаштааст, ки дар давоми ин муддат муносибатҳои ҷамъиятий ва қонунгузории ҷорӣ хеле тағиیر ёфтаст.

Чунончи, М.В. Заднепровская менависад: «Функции асосие, ки мавқеъ ва нақши ҷавобгарии ҳуқуқро дар механизми ҳифзи ҳуқуқ муайян месозад, функции сазодиҳӣ барои ҷинояти содиршуда мебошад»<sup>132</sup>. Объекти функции сазодиҳӣ шахсе дониста мешавад, ки бо содир намудани кирдори муайян - вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ичро накардани уҳдадориҳои

<sup>128</sup> Ниг.: Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. – М., 1968. – С. 19.

<sup>129</sup> Ниг.: Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / Зери таҳрири доктори илми ҳуқуқ, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ Маҳмудов М.А. – Душанбе, 2004. – С. 531.

<sup>130</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ. – Душанбе, 2014. – С. 619-620.

<sup>131</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Раҷабзода С.А. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – №4 (36). – С. 5-15.

<sup>132</sup> Заднепровская М.В. Социальные функции юридической ответственности / Общество. Право. Власть. 41. Современные проблемы правовой реформы. – Волгоград, 1997. – С. 48.

худ амният ва оромии чамъият ва шахсони дигарро (амнияти чисмонӣ, иқтисодӣ, маънавӣ, равонӣ, сиёсӣ ва ғ.) халалдор кардааст<sup>133</sup>.

Функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар меъёре мавҷуд аст, ки чунин ҷавобгариро барои вайрон кардани уҳдадориҳо ва меъёрҳои ҳуқуқӣ пешбинӣ менамояд. Ҳусусияти функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар он аст, ки ичрои он ҳамеша ба шахси ҳуқуқвайронкуниро содирнамуда таъсир мерасонад. Аслан, самаранок намудани функцияи сазодиҳӣ ба андозаи амалигардӣ ва ногузирӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқаманд аст. Ба ибораи дигар, самаранокии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба ҳатмӣ будани татбиқи ҷавобгарӣ ва ҷазои ҳуқуқӣ нисбати шахсони гунаҳкор ва вайронкунандай ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд вобастагӣ дорад<sup>134</sup>.

Муҳимтарин воситаи ташаккули қонунгузории ҷомеаи мутамаддин, ки заминаи меъёрии функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқиро муқаррар мекунад, дар он аст, ки ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандро дар авлавияти худ қарор медиҳад. Тасдиқи онро дар таҳлили қонунгузории амалқунандай ҶТ метавон дид.

Нишондоди мазкур ба амалигардии принсипи фардикунони ҷазо низ вобастагӣ дорад, ки ба амалисозии функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ таъсири калон мерасонад. Аз ҷумла, мутобики КҔ ҟТ: «Ба шахсе, ки дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор дониста мешавад, дар доираи муқаррарнамудаи моддаҳои даҳлдори қисми маҳсуси ҳамин Кодекс ва бо назардошти муқаррароти қисми умумии Кодекси мазкур ҷазои одилона дода мешавад».

Вобаста ба намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, танзими соҳавӣ-ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ сатҳ ва дараҷаи паҳнгардии функцияи сазодиҳӣ метавонад гуногун бошад. Мавҷудияти функцияи сазодиҳиро А.И. Петелина дар ҳама намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобаста ба соҳаҳои ҳуқуқ зътироф намуда, қайд мекунад, ки «... аҳаммият ва таносуби ин функцияҳо вобаста ба

<sup>133</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Раҷабзода С.А. Ҙавобгарии ҳуқуқӣ // Ҳаётӣ ҳуқуқӣ. – 2021. – №4 (36). – С. 5-15.

<sup>134</sup> Ниг.: Сенякин И.Н. Понятие, признаки и виды юридической ответственности // Теория государства и права. – М.: Юристъ, 1998. – С. 543.

соҳаи муайяни хуқуқ, ки дар он татбиқ мешаванд, фарқ мекунад»<sup>135</sup>.

Субъекти функцияи сазодиҳӣ шахси ҷамъиятӣ (суд) мебошад, ки хуқуқ ва вазифааш ҷазо додани вайронкунандаи муносибатҳои хуқуқӣ мебошад. Мақсади функцияи сазодиҳӣ маҳрум ё маҳдуд кардани вайронкунанда аз хуқуқҳо ва имкониятҳое мебошад, ки бо доштани онҳо хуқуқҳои дигаронро поймол мекунад ё метавонад тартиботи муқарраргардидаи хуқуқиро вайрон кунад<sup>136</sup>. Бо далели он ки ҷазо ҳусусияти сазодиҳӣ дошта, ба шуур ва рафтори инсон таъсир мерасонад, ба мақсад мувоғиқ аст, ки дар қ. 2, м. 46 КҶ ҶТ сазодиҳӣ ҳамчун унсури мақсади ҷазо илова карда шавад.

Дар илми хуқуқшиносӣ аксарияти муҳаққиқон байни функцияҳои сазодиҳӣ ва ҷазоӣ-ҷаримавии ҷавобгарии хуқуқӣ фарқият намегузоранд. Асосан, муаллифоне, ки ҷавобгарии хуқуқиро меомӯзанд, ин ду функцияро муттаҳид мекунанд – сазодиҳӣ (ҷаримавӣ), ҷаримавӣ (сазодиҳӣ) ё онро функцияи ҷаримавӣ меноманд.

Чунин ба назар мерасад, ки номи «ҷарима» барои ишора ба функцияи сазодиҳӣ қобили қабул нест, зоро ин истилоҳ тамоми воситаҳои имконпазири ба ҷинояткор нигаронидашударо дар бар намегирад ва дар низоми ҷазои ҷиноятӣ ва маъмурӣ пешбинӣ шудааст. Тавре ки аз номгӯйи намудҳои ҷазои ҷиноятӣ дида мешавад, дар ин самт қонуни ҷиноятӣ нисбат ба шахсе, ки ҳолатҳои вазнинкунада дорад, татбиқ карда мешавад, зоро дар он чунин намудҳои ҷазо, аз қабили якумра аз озодӣ маҳрум сохтан ва ҷазои қатл пешбинӣ шудааст, ки баръало ба ҷазои ҷарима монанд нестанд.

Баъдан функцияи ҷаримавии ҷавобгарии хуқуқӣ нисбат ба дигар функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ бояд мустақил бошад. Функцияи мазкур он қадар саҳт нест ва боиси чунин оқибатҳои манғӣ, ба мисли ҷазо намегардад. Инро дар мисоли намудҳои ҷазои маъмурӣ дидан мумкин аст. Кодекси хуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ (минбаъд - КҲМ ҶТ) намудҳои зерини ҷазоҳоро пешбинӣ мекунад: огоҳӣ; ҷаримаи маъмурӣ; ҳабси пулакии ашёе, ки олоти содир намудани хуқуқвайронкунии маъмурӣ буд; мусодираи ашёе, ки

<sup>135</sup> Петеон А.И. Соотношение правовой и общественной ответственности в социалистическом обществе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Свердловск, 1967. – С. 56.

<sup>136</sup> Ниг.: Раҷабзода С.А. Товони зарар аз ҷиноят расонидашуда ҳамчун воситаи барқарор кардани адолати иҷтимоӣ // Идоракунии давлатӣ. – 2020. – №4/2 (49). – С. 200-206.

олоти содир намудани ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ буд; маҳрум кардан аз ҳуқуқи маҳсус; корҳои ислоҳӣ; ҳабси маъмурӣ; ба таври маъмурӣ хориҷ кардани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд аз ҳудуди ҶТ<sup>137</sup>.

Функцияи ҷаримавӣ на танҳо ба намудҳои «анъанавӣ»-и ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳос аст, балки бо ҷавобгарии конституционӣ низ алоқаманд мебошад, ки дар мавриди он байни олимон баҳсу мунозира зиёд аст. Ҷунончи, ба андешаи Н.М. Колосов, «санксияи чунин ҷавобгарӣ метавонад гуногун бошад: манъи ишғоли мансабҳои муайян, маҳрум кардан аз мукофотҳои давлатӣ ва унвонҳои фахрӣ, сабукдӯш кардан аз вазифа, маҳрум кардан аз ҳуқуқи интихоботи фаъол ва ғайрифаъол, рад кардани бақайдгирии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, дигар маҳдудкуни ҳуқуқҳо»<sup>138</sup>.

Объекти функцияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ шахсе мебошад, ки бинобар вайрон намудани муқаррароти ҳуқуқӣ ва ичро накардани уҳдадориҳои ҳуқуқӣ мубталои ҷавобгарӣ гардидааст.

Субъекти функцияи ҷаримавӣ (суд, мақомоти корҳои доҳилӣ, мақомоти назорати давлатӣ) мебошад, ки вазифаҳои худро вобаста ба татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ичро менамояд ва ҳуқуқ дорад, то нисбат ба гунаҳгор функцияҳои ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқиро амалӣ намояд.

Мақсади функцияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳдуд кардани ҳуқуқ ва имкониятҳои шахсе мебошад, ки меъёри ҳуқуқро вайрон намудааст.

Ҳамин тавр, функцияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ нисбати шахси гунаҳгор татбиқ шуда, ҷораҳои саҳттарини маҷбуркуни давлатиро дар бар мегирад. Функцияи мазкури ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои ҷиноятҳои алоҳида ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо барои содир намудани кирдорҳои ғайриқонуни гунаҳгорона (ҳуқуқвайронкунӣ) татбиқ мегардад.

Дигар функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи ҷубронсозӣ мебошад. Моҳияти он дар ҷуброн намудани зараре, ки ба шахс, ҷамъият ва давлат дар натиҷаи содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ расонида шудааст, ифода мейбад.

<sup>137</sup> Кодекси ҳуқуқвайронкуни маъмурии ҶТ аз 31 декабри соли 2008, №455 // Маҳзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 10.10.2022).

<sup>138</sup> Ниг.: Колосова М.Н. Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности // Государство и право. – 1997. – №2. – С. 86.

Аслан, чуброни зарар аз ҷониби шахси гунаҳгор барқарор карда мешавад. Вале қонунгузорӣ ҳолатҳои дигарро пешбинӣ намудааст, ки мувофиқи он ҷуброни зарар мумкин аст аз ҷониби давлат, намояндагони қонунӣ, волидон ва ғ. рӯёнида шавад.

Объекти функцияи ҷубронсозӣ – зараре, ки дар натиҷаи вайрон кардани меъёри ҳуқуқӣ расонида шудааст, яъне ба молу мулк ва ё дигар ҳуқуқҳои ҷабрдида ҷуброн карда мешавад, ки дар натиҷаи вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқӣ аз тарафи шахси вайронкунанда зарар диддааст.

Субъекти функцияи ҷубронсозӣ шахсе мебошад, ки дар натиҷаи вайрон кардани меъёри ҳуқуқӣ, ичро накардани уҳдадориҳо зарар расонидааст.

Мақсади функцияи ҷубронсозӣ барқарор намудани ҳолати аввали молумулкӣ ва дигар ҳолати шахсоне мебошад, ки онҳо то вайрон кардани меъёри ҳуқуқӣ, уҳдадориҳо ва ғ. дар он буданд ва дар қонун, шартнома ва ғ. пешбинӣ шудаанд.

Хусусияти асосии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар он аст, ки танҳо маҷбур кардани гунаҳгор барои барқарор намудани зарари расонидашуда набуда, балки як навъ ҷораи ҳифз мебошад. Аммо дар ҳолате, ки маҷбуркунӣ бо татбиқи ҷазо алоқаманд бошад, барқарор намудани зарар ба моликияти ҷавобгарии ҳуқуқӣ табдил мейбад, ки он дар мавҷудияти функцияи ҷубронсозӣ ифода мейбад.

Ба андешаи мо, функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ метавонад танҳо зарари дар натиҷаи ҳуқуқвайронкуни бу гуноҳи субъекти содиркарда расонидашударо, ки фаро расидааст, ҷуброн намояд. Функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, албатта, ба андозаи зиёд ба ҷавобгарии молумулкӣ хос буда, бо меъёрҳои ҳуқуқи мадани танзим карда мешавад. Аммо дар ҳаҷми муайянни санкцияҳои он хоси ҷавобгарии ҷиноятӣ, маъмурӣ, интизомӣ ва дигар намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад.

Функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар низоми кафолатҳои ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд нақши маҳсус ва беназирро ичро мекунад: он барқарорсозии ҳуқуқҳои поймолшудаи инсон, шаҳрванд ва давлатро дар ҳаҷми пурра таъмин менамояд, ба ҷабрдида зарари расонидаро (аз ҷумла дар

шакли асл) чуброн менамояд, қувваи бузурги тарбиявӣ ва пешгири дорад.

Тарбия хусусияти хоси функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад, зоро он метавонад тавассути функцияи сазодиҳӣ, ҷаримавӣ, огоҳсозӣ, ҷубронсозӣ амалӣ карда шавад. Амалан ҳама унсурҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таъсири тарбиявӣ доранд.

Мақсади функцияи тарбиявӣ фароҳам овардани шароити ахлоқӣ ва анъанавии ҳуқуқӣ барои иҷрои вазифаҳои ҳуд бо мақсади риояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ҳуд ва дигарон мебошад.

Объекти функцияи тарбиявӣ муносабати бошуурана, оқилона ва одилонаи шахс ба иҷрои вазифаҳои ҳуд ва дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошад.

Субъекти функцияи тарбиявӣ шахсе мебошад, ки дорои ҳуқуқ ва уҳдадориҳо, яъне субъекти ҷавобгарии ҳуқуқӣ аст.

Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои таъмини ноил шудан ба мақсадҳои ҳифзи ҳуқуқҳои поймолшуда тавассути ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ дар ҳама субъектҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст. Зоро танҳо дар ин сурат ҷавобгарии ҳуқуқӣ метавонад ҳамчун кафолати ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд баромад қунад. Дар ин бобат бо чунин ҳулоса розӣ шудан лозим аст, ки донистани низомнома умуман кафолати вайрон кардани он нест. Ҳама чиз дар муносабати шахс ба меъёрҳо, ба арзишҳои бо меъёрҳо ҳифзшуда, ба ҷомеа, манфиатҳои он, ба одамон вобаста аст.

Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро баррасӣ намуда, меъёри мақсадноки онҳоро бояд муайян намуд. Ба андешаи Н.С. Малеин, «ҷудо кардани функцияи мушаҳҳас шартӣ аст. Ҳама функцияҳо бо ҳам алоқаманд ва ҷудонопазиранд; зухури яке аз онҳо бе мавҷудият ва ё истифодаи дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ имконнотазир аст»<sup>139</sup>.

Арзиши иҷтимоӣ ва самаранокии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар сурате баланд, пурра ва мутассир мегардад, ки агар он дар ҳамкории мутақобила ва истифодаи оқилонаи ҳама функцияҳои он нисбат ба ҳар як рафтори гайриқонуни содиршуда амалӣ карда шавад.

---

<sup>139</sup> Ниг.: Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. – М.: Юрид. лит., 1968. – С. 147.

Ҳамин тарик, дар натиҷаи таҳқиқот маълум мегардад, ки самаранокии механизми ҷавобгарии ҳуқуқӣ танҳо дар сурате ба даст меояд, ки тамоми функсияҳои он пурра ва ба таври комплексӣ амалӣ карда шаванд. Ба ибораи дигар, самаранокӣ танҳо дар сурате ба амал меояд, ки ҳама намудҳои зарурии ҷавобгарӣ ҳангоми зарурати иҷрои онҳо вобаста ба ҳусусияти ҳуқуқвайронкунии содиршуда ва барои пурра барқарор кардани муносибатҳои вайроншуда татбиқ карда шаванд. Иҷрои функсияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ боиси иҷрои амалҳои оқилона, муқарраршуда, қонунӣ мегардад.

## **БОБИ 2. ШАКЛҲОИ АМАЛИСОЗИИ ФУНКСИЯҲОИ ҶАВОБГАРИИ ХУҚУҚӢ**

### **2.1. Мафхуми шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ**

Шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ ба шаклҳои амалисозии хуқуқ мувофиқат мекунад. Амалисозии меъёрҳои хуқуқ ин табиқи талаботи онҳо тавассути шаклҳои мувофиқи рафтори субъектҳои хуқуқ мебошад<sup>140</sup>. Аз ин рӯ, ҳангоми омӯзиши шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарӣ на танҳо аз мафхуми ҷавобгарӣ ва функцияҳои он, балки аз шаклҳои амалисозии хуқуқ, ки ҷавобгарии хуқуқӣ ҳамчун ҷузъи таркибӣ ба он дохил мешавад, иборат буда, тамоми низоми меъёрҳои онро фаро мегирад<sup>141</sup>. Мавриди зикр аст, ки барои хуқуқтатбисозӣ на танҳо мавҷудияти худи функцияҳои ҷавобгари хуқуқӣ, балки шаклҳои амалисозии онҳо низ аҳаммияти калон дорад. Маҳз тавассути шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ табиқ ва роҳандозии ҷавобгарии хуқуқӣ дар амал самаранок буда метавонад. Бояд тазаккур дод, ки бе мавҷудияти шаклҳои амалисозӣ функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ ғайриимкон ба назар мерасад. Яъне, шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ воситаи муҳими табиқи онҳо ба ҳисоб меравад.

Дар адабиёти хуқуқӣ мафхуми функцияҳои хуқуқ аз функцияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ тафовут доранд. Масъалаи мавриди назар дар корҳои илмии муаллифоне, ба монанди Р.Ш. Шарофзода<sup>142</sup> У.А. Азиззода<sup>143</sup>, Г.С.

<sup>140</sup> Ниг.: Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. – М.: Юрид.лит., 1968. – С. 147.; Нерсесянц В.С. Теория права и государства. – М.: НОРМА, 2001. – С. 214.; Радъко Т.Н. Основные функции социалистического права. – Волгоград, 1971. – С. 45.

<sup>141</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва хуқуқ: китоби дарсӣ. Ҷилди 2. – Душанбе: «Империал–Групп», 2010. – С. 640-641.

<sup>142</sup> Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва хуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.

<sup>143</sup> Азизов У.А. Некоторые аспекты совершенствования системы Уголовного кодекса Республики Таджикистан // Актуальные проблемы современного уголовного права и криминологии: материалы Международной научно-практической конференции. – Ставрополь: «Изд-во СКФУ», 2015. – С. 254-258.; Азизов У.А. Понятие и признаки преступления в уголовном праве Таджикистана (история и современность) // Вестник педагогического университета. – 2014. – №4 (59). – С. 70-76.; Азизов У.А. Эволюция понимания

Азизқурова, Т.Ш. Шарипов<sup>144</sup>, Э.С. Насриддинова<sup>145</sup>, А.З. Куканов<sup>146</sup>, С.Ш. Шарифзода, З. Ализода<sup>147</sup>, З.Х. Зокирзода<sup>148</sup>, Ш.М. Исмоилов<sup>149</sup> М.А. Маҳмудзода, М.З. Раҳимзода<sup>150</sup>, С. Ҳасанов<sup>151</sup> ва дигарон инъикоси худро ёфтаанд.

Чунончи профессор Р.Ш. Шарофзода қайд мекунад: «Функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ баҳри ба сомон расидани мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ мешавад»<sup>152</sup>. Ҳамзамон, мақсад ва функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз ҳам ҷудо карда мешаванд. Мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ категорияи субъективӣ буда, дар тафаккури қонунгузор ва мақомоти ҳуқуқтатбиқунанда ташаккул меёбад, ки ҷавобгарии ҳуқуқиро муқаррар ва амалӣ менамоянд. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳсули инкишофи чомеа мебошад. Он зарурати батартибдарорӣ, танзимнамоии муносибатҳои ҷамъиятӣ, пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ, барқарор намудани муносибатҳои ҷамъиятӣ, тарбияи риоя ва эҳтироми қонунро ба вучуд меорад. Дар ин асос, ҷавобгарии ҳуқуқӣ чунин мақсадҳоро пайгирӣ менамояд: банизомдарорӣ, мустаҳкам намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва инкишофи муътадили он; пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ; сазодиҳии ҳуқуқвайронкунаандагон: барқарор намудани муносибати ҳуқуқии вайроншуда; ислоҳи шахси ҳуқуқвайронкунанда содирнамуда, дар замони шаҳрвандон тарбия намудани ҳисси риоя ва эҳтиром ба қонун<sup>153</sup>.

---

преступления и наказания в древних государствах таджиков // В сборнике: права человека: в международном и национальном праве. Сборник научных статей, посвященный 10-летию кафедры международного права и прав человека Юридического института МГПУ. – Москва, 2015 – С. 37-45.

<sup>144</sup> Азизкулова Г.С., Шарипов Т.Ш. Отличительные черты между правовой и моральной ответственностью // Сб. ст. Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: «Дониш», 1989. – С. 102-103.

<sup>145</sup> Насридинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе: «Мехрона-2017», 2019. – 204 с.

<sup>146</sup> Куканов А.З. Мағҳум ва таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – №3 (27). – С. 44-48.

<sup>147</sup> Ализода З. Амалишавии мөъёрҳои ҳуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе, 2022. – 67 с.

<sup>148</sup> Зокирзода З.Х. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: воситаи таълимӣ. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 40 с.

<sup>149</sup> Исмоилов Ш.М., Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои дошишҷӯёни соҳаи ҳуқуқ ва иқтисод. – Душанбе: «Деваштиҷ», 2008. – 295 с.

<sup>150</sup> Маҳмудов М.А., Раҳимов М.З. Асосҳои давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 8-уми мактабҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2006. – 200 с.

<sup>151</sup> Ҳасанов С., Ҳасанов М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ. – Душанбе: «Илм», 2017. – 496 с.

<sup>152</sup> Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. – Душанбе: «Сино», 2018. – С. 689.

<sup>153</sup> Ниг.: Теория государства и права: учебник / коллектив авторов; отв. ред. А.В. Малько. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – С. 284-285.

Ба андешаи А.А. Мусаткина, «функцияи ҷавобгари ҳуқуқӣ ин самтҳои асосии таъсиррасонии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, рафтори одамон, шуури ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа мебошад, ки дар моҳият ва таъиноти иҷтимоии он ифода мейёбад ва тавассути он мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ мегардад»<sup>154</sup>.

Мафҳуми функцияи ҳуқуқ нигат ба функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ васеътар мебошад. Ба андешаи А.В. Малко, функцияи ҳуқуқ самтҳои асосии таъсиррсионии ҳуқуқро ба ҳаёти ҷамъиятӣ меноманд, ки онҳа ба функцияи иқтисодӣ, сиёсӣ, тарбиявӣ, коммуникативӣ ҷудо мешаванд. З.Х. Зокирзода зери мафҳуми функцияҳои ҳуқуқ самтҳои ҳуқуқро мефаҳмад, ки баҳри танзим ва таъсиррасонӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ равона карда шудаанд<sup>155</sup>.

Шаклҳои амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд ба мақсаду принципҳо ва функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқат намуда, ба меъёрҳои ҳуқуқӣ муҳолифат надошта бошанд. Ҳамзамон, ҳар як шакли амалисозии функцияҳо бояд ба намуди даҳлдори ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқат намояд. Зоро, чи гуна будани шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳз аз намудҳои алоҳидай он вобастагӣ дорад. Шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ имконият фароҳам меоранд, ки функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқи қонунгузорӣ дар амал самарабахш татбиқ гардида, мақсаду принципҳо ва таъиноти иҷтимоии намудҳои алоҳидай ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ карда шаванд.

Хусусиятҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро метавонем қайд намоем, ки ба шаклҳои амалисозии он таъсиргузор мебошанд: самтҳои муҳиму даҳлдоре, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба онҳо таъсир мерасонад; маҷбурсозии давлатӣ ва ҳавасмандгардониро аз ҷиҳати объективӣ асоснок менамояд; мувофиқи шароити инкишофи ҷомеа хусусияти таърихан тағйирёбандагӣ ва мувофиқгардиро дорад; тарзу воситаи маҳсуси таъсиррасонӣ ва хусусияти маҳсуси татбиқнамоӣ мебошад; қобилияти расмикунонӣ ва мустаҳкамнамоии

<sup>154</sup> Теория государства и права: учебник / коллектив авторов; отв. ред. А.В. Малько. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – С. 284-285.

<sup>155</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Назария давлат ва ҳуқуқ: воситаи таълимӣ. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – С. 20.

муносибатҳои чамъиятиро доро буда, метавонад муносибати чамъиятии мавҷударо тағиیر диҳад ва ё бекор намояд.

Агар функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мазмуни муайян дошта бошанд, мақсадҳои мувофиқро (тарбиявӣ, сазодиҳӣ ва ғ.) пайгирий намоянд, пас шаклҳои амалисозии функсияҳо низ бояд ба мазмуни онҳо мувофиқ бошанд. Дар баробари ин, шаклҳои амалисозӣ нисбат ба мазмуни функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки баъзан дар доираи хеле васеъ паҳн мешавад, вуҷуд доранд. Вобаста ба ҳусусияти субъективии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки ба низоми объективии ҳуқуқ ва ҷавобгарӣ асос ёфтааст, шаклҳои амалисозии он хеле гуногунанд. Ҳамин тарик, ҳар як функсия шакли истифода ва иҷро, татбиқ ва риоя, мачбурий ва ихтиёрий дорад. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ метавонанд дар шаклҳои бовиҷдонона ва бевиҷдонона, одилона ва ноодилона, оқилона ва беасос амалӣ карда шаванд.

Агар шаклҳои асосии амалисозии меъёрҳои ҳуқуқӣ риояи меъёр ва манъкуниҳо, истифодаи ҳуқуқҳо, иҷрои уҳдадориҳо, амалисозии меъёрҳои ҳуқуқӣ номида шаванд, шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро амалҳо номидан мумкин аст, ки аз ҷониби субъекти ҷавобгарии ҳуқуқӣ, мувофиқи интиҳоби худ, иҷро карда мешавад<sup>156</sup>.

Мағҳуми ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро аз ҳам фарқ кардан лозим аст. Шакли амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аксар вақт ба интиҳоби субъекти амали ӯ дар доираи рафтори пешбининамудаи қонун ва функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ асос меёбад. Ин ҳулосаҳо ба он асос ёфтаанд, ки бо татбиқи танҳо ҷораҳои ҷазодиҳӣ ва дучори ҳолатҳои ногувори ҳуқуқӣ намудан ба ҳамаи мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ноил шудан ғайриимкон аст. Бо назардошти ин гуфтаҳо бояд гуфт, ки шаклҳои амалисозии меъёрҳои ҳуқуқӣ метавонанд ба андозаи муайян нисбат ба шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ карда шаванд, ки аз инҳо иборатанд:

<sup>156</sup> Ниг.: Теория государства и права: курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1997. – С. 416.; Марченко М.И. Теория государства и права: учебно-методическое пособие. – М.: ИКД «Зеркало-М», 2001. – С. 329.; Матузов И.М., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Юристъ, 2002. – С. 157.; Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для вузов. – М.: Спарт, 1998. – С. 303.

– ҳангоми риояи маҳдудиятҳо, маҳрумиятҳо, ба сифати риояи меъёрҳои ҷавобгарӣ ё риоя накардани онҳо, ки бо сабабҳои беруна ё ангезаҳо ва ҳолатҳои шахсӣ пешбинӣ шудаанд;

– ҳангоми истифодаи меъёри ҳуқуқии интихобшуда ва низоми меъёрҳои ҳуқуқии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар мавридҳое, ки пешбинӣ шудаанд ва дар асоси функцияҳои ҷавобгарие, ки ин меъёр барои истифодаи интихобшуда ба зимма дорад;

– ичрои уҳдадорие, ки бо меъёри ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба зиммаи ин шахс гузашта шудааст, ё баръакс, бо асоснок ичро накардани он, инчунин, саркашӣ аз ичрои он;

– ҳангоми татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки ҷавобгарии ҳуқуқиро пешбинӣ мекунанд, яъне қарор дар бораи ба ҷавобгарӣ қашидан ва ичрои он ё қарор дар бораи татбиқ накардани қоидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ.

Риояи ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки ҳамчун шакли ичрои функцияҳои худ амал мекунад, маънои онро дорад, ки шахс роҳи риояи меъёрҳои ҳуқуқии барои ин муносибатҳои ҳуқуқӣ муқарраршударо интихоб кардааст, сарфи назар аз он ки ин шахс онҳоро ихтиёран ба зиммаи худ гирифта ё шахсони дигар ба ӯ гузаштаанд.

Истифодаи меъёри ҳуқуқӣ шакли амалисозии функцияҳои ҷавобгарӣ дар доираи муносибатҳои ҳуқуқии байни шахсони уҳдадор, яъне байни шахсоне, ки дар назди якдигар уҳдадорӣ доранд. Истифода маънои онро дорад, ки ин шахсон роҳи истифодаи қонунро барои ичрои уҳдадориҳои худ интихоб кардаанд. Дар ин маврид муносибати муътадили ҳуқуқӣ байни шахсони вазифадор ва масъул пешбинӣ карда мешавад. Ҳар як унсури ин низом бевосита ба функцияе, ки ҷавобгарӣ дорад ва шакли амалисозии он ки аз ҷониби шахсони иштирокчии муносибатҳои ҳуқуқӣ интихоб ва амалӣ карда мешавад, вобаста аст.

Мавҷудияти чунин низом маънои онро дорад, ки ичрои функцияҳо бо ҷавобгарии ҳуқуқӣ муқарраршуда (истифодашаванда) дар раванди ичрои онҳо сурат мегирад. Дар сурати вайрон кардан ҳар гуна функцияи ҷавобгарӣ истифода мешавад, яъне нисбат ба ҷинояткорон ҳар гуна функцияи

чавобарии ҳуқуқӣ истифода мешавад. Нисбат ба шахсоне, ки ҳуқуқвайронкунӣ содир кардаанд ва ба чавобгарӣ қашида шудаанд, бояд барои барқарор намудани меъёрҳои вайроншуда ва (ё) расонидани зарари муайян (зарари моддӣ ва зарари маънавӣ), бад шудани вазъи ҳуқуқии онҳо ва ғ. чора андешанд.

Истифодаи шаклҳои амалисозии функсияҳои чавобарии ҳуқуқӣ ба он вобаста аст, ки субъекти чавобгарӣ – амал ё худдорӣ (саркашӣ кардан) аз амалҳое, ки шахс мутобиқи ҳуқуқҳои бевосита ба қонун дохилгардида масъул мебошад ва мақоми иштирокции ин муносибатҳои ҳуқуқиро интихоб кардааст. Ба ин монанд, истифодабарӣ ба андозаи муайяни чавобгарӣ ва шартҳое, ки дар он бояд ба шахс таъин карда шавад ва ин шахс бояд ба чавобгарӣ қашида шавад. Ин шакли амалисозии функсияҳои чавобарии ҳуқуқӣ, инчунин, ба талаби дигар иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ нисбат ба ин шахс оид ба чавобгарии тибқи вазифаи ин шахс вобаста аст.

Ичро ҳамчун шакли амалисозии функсияҳои чавобарии ҳуқуқӣ метавонад ичрои уҳдадориҳо, ичрои ҷазои таъиншуда ва ғ. номида шавад, яъне ичрои он амалҳое, ки дар меъёр пешбинӣ шудааст, ки чавобарии ҳуқуқии бауҳдагирифтai шахс ё ба зиммаи ӯ гузошташударо дар бар мегирад. Ин шакл бо қарори тарафҳо дар бораи қабули чавобгарӣ ё қарори мақомоти судӣ (мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, маъмурӣ ва ғ.) ё шартномаи басташуда ё санади инфириодии татбиқи қонун муайян карда мешавад.

Барои ба вучуд омадан ва татбиқи чораҳои чавобарии ҳуқуқие, ки дар меъёрҳои ҳуқуқ пешбинӣ шудаанд, роҳҳои муайяни татбиқи қоидаҳои ҳуқуқии чавобарии ҳуқуқӣ заруранд. Ин ҳолатҳо пешбинӣ менамояд, ки иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ амалҳои мушаххасеро интихоб мекунанд, ки боиси тағйирёбии мавқеъ ва рафтори иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ ва худи муносибатҳои ҳуқуқӣ мегарданд ё метавонанд гарданд.

Татбиқи чавобарии ҳуқуқӣ ҳамчун шакли амалисозии функсияҳои худ татбиқи қонун дар марҳилаи инкишофи муносибатҳои ҳуқуқӣ мебошад, ки ҳангоми ба миён омадани чавобгарӣ ва баъдан барои вайрон кардани

меъёрҳои қонун, шартномаҳо ва ғ. ин ҷавобгарии ҳуқуқиро пешбинӣ мекунанд. Агар татбиқи қонун дар он ифода шуда бошад, ки шахсони ваколатдори баррасии парванда ва қабули қарор оид ба парванда аҳаммияти ҳуқуқии ҳолатҳои муқарраршудаи парвандаро муайян мекунанд, дар он сурат иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ метавонанд ҳал қунанд, ки қадоме аз иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ аз рӯйи парванда муайян карда мешаванд<sup>157</sup>.

Санади татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ, хоҳ он шартномаи инфиродӣ бошад, хоҳ қарори суд оид ба парвандаи мушаҳҳас, далели ҳуқуқиеба шумор меравад, ки боиси ба зиммаи шахси мушаҳҳас гузоштани ҷавобгарӣ, тағири мазмун ва андозаи он, инчунин, қатъ кардани ҷавобгарии ҳуқуқӣ мегардад.

Меъёрҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бидуни татбиқи онҳо амалий карда намешаванд. Ин шакли татбиқи меъёрҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро қонун ва санадҳои зерқонунӣ, шартҳои шартнома ва ғ. муайян мекунанд, ки дар он соҳаҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки дар онҳо аниқ муайян кардани уҳдадориҳои тарафҳо, назорати давлатӣ ба инкишофи муносибатҳо, ба ин тараққиёт ҷорӣ намудани унсурҳои устуворӣ ва эътимоднокӣ маҳсусан зарур аст. Ин аниқ муайян кардани лаҳзаи ба амал омадани ҷавобгарии ҳуқуқӣ, мазмуни он ва шахсонеро талаб мекунад, ки он ба зиммаи онҳо гузошта шудааст.

Агар истифода ва риояи меъёрҳои ҷавобгарӣ барои фаъолияти шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ, ки дар давлати ҳуқуқбунёд зиндагӣ мекунанд, хос бошад, пас, барои ҳуқуқи оммавӣ татбиқи меъёрҳои ҷавобгарӣ хос аст. Татбиқи меъёрҳои ҷавобгарӣ барои давлат, барои амалий намудани ҳокимият, назорат ва адолат зарур аст. Барои иҷрои меъёрҳои ҷавобгарӣ ва чунин низоми мақомоти давлатӣ, монанди суд зарур аст. Бинобар ин, шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд дар қонунгузории дахлдор муаррар карда шуда, ба қадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос будани ин ё он шакли амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд муайян бошад. Бинобар ин, вобаста ба намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ шаклҳои

<sup>157</sup> Ниг.: Теория государства и права: курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1997. – С. 421.

амалисозии функцияҳои ҳуқуқ мувофиқан татбиқ карда мешаванд.

Аз тарафи дигар, қонун ба вайрон кардани иродай шахсон дар ҳолати хилофи манфиатҳои онҳо, ки бо принципҳо ва меъёрҳои ҳуқуқ тасдиқ шудааст, роҳ намедиҳад. Ҳамин тариқ, ҳуқуқ воситаи ҳимояи манфиатҳои шахсоне мегардад, ки ихтиёран ба муносибатҳои ҳуқуқӣ ворид шуда, функцияҳои худро софдилона ичро мекунанд. Функцияи ҳифзи ҳуқуқ самти таъсири ҳуқуки вобаста ба мақсади иҷтимоӣ буда, ба ҳифзи муносибатҳои умумии муҳимтарин, ба монанди иқтисодӣ, сиёсӣ, миллӣ, шахсӣ, дахлнапазирии онҳо равона ва ҷиҳати аз байн бурдани муносибатҳои ба ин низом бегона нигаронида шудааст.

Хусусияти функцияи муҳофизатӣ дар он аст, ки вай ҳуқукро ҳамчун воситаи маҷбурии таъсиррасонӣ ба рафтори иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ тавсиф мекунад, ки дар таъсир расонидан ба иродай онҳо тавассути таҳдид ва татбиқи ҷазо, муқаррар намудани мамнуият ва ҷавобгарӣ барои вайрон кардани онҳо ифода мейбад. Давлат бо ифодаи иродай умуми вайронкунандагони меъёрҳои ҳуқуқӣ ва манфиатҳои қонуни шахсони дигарро маҷбур месозад, ки ин меъёрҳо ва манфиатҳоро ичро ва барқарор кунанд. Аз ин рӯ, шакли маҷбуриӣ ва шакли ихтиёриӣ шаклҳои асосии функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳсуб мешавад.

Ҳамин тариқ, пайвастагии шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба шаклҳои амалисозии ҳуқуқ ва функцияҳои он гуногун будани шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқукро нишон медиҳад. Моҳияти объективии функцияҳои ҷавобгарӣ, ки қонун ва функцияҳои он муайян кардааст, имкон медиҳад, ки шаклҳои амалисозии онҳо субъективӣ интихоб карда шаванд, зеро ки риоя, истифода, ичро, татбиқи меъёрҳои ҷавобгарии шахсро дар муносибатҳои ҳуқуқии дахлдор дар бар мегирад.

Ҳамин тариқ, ичрои ҷавобгарӣ ва функцияҳои он мувофиқи хусусияти ҳуқуқ ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ шаклҳои ихтиёриӣ ва маҷбуриро пайдо мекунад.

Татбиқи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ наметавонад бо ичрои қонун, риояи қонун маҳдуд карда шавад. Дар муносибатҳои ҳуқуқӣ ва низоми қонунгузорӣ, дар идоракунии давлатӣ-ҳуқуқӣ тарзи ба даст овардани

хуқуқхой шахс – субъекти چавобгарӣ, истифода, татбиқ ва риояи меъёрхое, ки چавобгари ӯро пешбинӣ мекунанд, муҳиманд. Ин метавонад ихтиёри ё маҷбурий бошад.

Риоя кардан, ичро кардан, истифода бурдан, татбиқ намудан чор шакли баробари зарури икрои функцияҳои چавобгари ҳуқуқӣ мебошад. Ҳар яке аз онҳо дар баробари якдигарӣ мавҷуданд. Дар муқоиса бо ин шаклҳои амалисозии چавобгарӣ ду шакли дигари он – ихтиёри ва маҷбурий якранг аст. Яке аз онҳо метавонад, масалан, дигареро иваз кунад. Аз рӯйи таҷрибаҳо мушоҳида кардан мумкин аст, ки чи тавр дар давлатҳои мустамликавӣ шакли маҷбурии икрои چавобгарӣ шакли ихтиёриро иваз мекунад. Баракси ин, дар волоияти қонуни демократӣ бояд тамоюли муқобил мушоҳида шавад – шакли ихтиёрии چавобгарӣ бояд шакли маҷбуриро, агар он бартарӣ дошта бошад, дар қонунгузорӣ иваз кунад.

Нақши бартаридоштаи маҷбуркуни дар солҳои 30-40 асри XX дар он ифода ёфтааст, ки дар илми ҳуқуқшиносӣ муддати дароз дар таърифи ҳуқуқ ҳамчун маҷмуи меъёрхое, ки татбиқи онҳо бо қувваи маҷбурии давлат таъмин карда мешавад, назари маҷбурий бартарият дошт. Дар шароити демократиқунонии муосири ҳаёти давлатӣ-ҳуқуқӣ ва иҷтимоии ҶТ, ташаккул ва рушди давлати ҳуқуқбунёд ва такмили қонунгузорӣ дар ин самт, аҳаммияти шаклҳои ихтиёрии татбиқи функцияҳои چавобгари ҳуқуқӣ ба таври равshan зоҳир мешавад. Дар давлате, ки қонунҳо қувваи созандаронд, ба инкишофи озодӣ, соҳибкорӣ, ташаббус мусоидат мекунанд, шаҳрвандон ба риояи бошуурона ва ихтиёрии онҳо, ичро ва татбиқ намудани онҳо манфиатдоранд, худи онҳо ба амрҳои қонунӣ итоат менамоянд.

Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҳқиқи масъала маълум шуд, ки функцияҳои چавобгари ҳуқуқӣ бояд тамоми соҳаи муносибатҳои ҳуқуқиеро, ки چавобгари ҳуқуқиро пешбинӣ мекунанд, тамоми рафтори эҳтимолии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро, ки ба چавобгарӣ кашида мешаванд, фаро гирад. Бинобар ин, онҳо хеле гуногун буда, ҳам хислатҳои муҳимму асосии ин системай چавобгари ҳуқуқӣ ва ҳам намудҳои алоҳидаи он (чинояти, маъмурӣ, маданий ва ғ.), ҳамчунин хислатҳои камаҳаммиятро ифода

мекунанд. Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои ноил шудан ба мақсадҳои бунёдӣ ва ҳадафҳое, ки дар назди шахсон истодаанд, ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар нисбаташон амалӣ мешавад.

## **2.2. Шаклҳои ихтиёри ҷавобурии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ**

Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои шаклҳои муайянни амалисозӣ мебошад. Шакли маъмули амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ шакли ихтиёри ҷавобарӣ мебошад. Аксари муҳаққиқон дар он назаранд, ки шакли ҷавобурии он шакли бартариятдошта мебошад, зоро дар худи мағҳуми ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ ибораи «таҳти ҷавобурияти давлатӣ» ифода гардидааст. Агар амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз функцияҳои муайян вобастагӣ дошта бошад, пас функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар навбати худ дорои шаклҳои даҳлдори амалисозии худ мебошанд, ки маҳз тавассути онҳо ин ва ё он функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавриди амалисозӣ қарор дода мешавад. Ҳарчанд дар адабиёт дар ҳусуси шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ баҳсҳои муайян ҷой дошта бошад ҳам, вале ду шакли муҳими онҳо дар назария ва амалия бештар паҳншуда мебошанд: яке шакли ихтиёри ҷавобарӣ дигаре шакли ҷавобарӣ.

Ба андешаи Л.И. Спиридонов, ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз нигоҳи мазмунӣ худ, пеш аз ҳама, дар шакли ҷавобарӣ – дар шакли татбиқи таъсири ҷавобурии давлатӣ ба шаҳс зоҳир шуда, дар ифодай бевоситаи он азобу уқубат инъикос гардидааст<sup>158</sup>. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ, мисли намудҳои дигари ҷавобгарии иҷтимоӣ мебошад. Ҷавобгарии «позитивӣ» ва «ретроспективӣ» шакли ихтиёри ҷавобурии амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба шумор меравад...»<sup>159</sup>. «Маънои мағҳумҳои «ҷавобгарии мусбӣ» ва «ҷавобгарии ретроспективӣ» ба ғайр аз шакли ихтиёри ҷавобурии татбиқи ҷавобгарии ягонаи ҳуқуқӣ, ки ҳамчун меъёри рафтори дурустӣ нақши иҷтимоии дар қонун муқарраргардида баромад мекунад, чизи дигаре нест», – менависад В.В.

<sup>158</sup> Ниг.: Спиридонов Л.И. Теория государства и права: учебник. – М.: Проспект, 1997. – С. 262-266.

<sup>159</sup> Хачатуров Р.Л. Асари зикршуда. – С. 70.

Похмелкин<sup>160</sup>.

Шакли маҷбурии амалисозии чунин функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба монанди ҷазо бештар дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ба андозаи камтар дар ҳуқуқи маъмурӣ маъмул аст. Дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ он дар шакли унсурҳои низоми ҷазо ифода ёфтааст, ки барои кирдорҳои ғайриқонунӣ ҷазои саҳттарин, аз ҷумла маҳрум кардан аз ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро пешбинӣ мекунад. Мақсади бевоситаи шакли маҷбурии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ намудани ҷавобгарӣ барои ҷинояти содиршуда дар шакли маҳдуд кардани ҳуқуқ ва (ё) озодиҳои шахси гунаҳкор дар содир намудани ҷиноят мебошад. Аммо ин мақсад ягона мақсади шакли маҷбуриӣ нест ва дар он дигар функцияҳои он, аз қабили пешгириӣ, тарбиявӣ, ҷубронсозӣ низ амалӣ мешаванд.

Ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои намудҳои муҳталиф мебошад ва амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба намуди ҷавобгарӣ вобастагӣ дорад. Чунончи, дар робита ба ҷавобгарии ҷиноятӣ амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бештар хусусияти маҷбуриӣ мегирад. Мавриди зикр аст, ки амалисозии функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар намуди ҷавобгарии ҷиноятӣ, пеш аз ҳама, ба пешгирии ҷинояткорӣ равона гардидааст.

Ба андешаи А.И. Сафарзода, ҳар як мағҳум дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология мазмuni муайянero фаро гирифта, дарки он барои ҳалли масъалаҳои мубориза бо ҷинояткорӣ замина фароҳам меорад<sup>161</sup>. Муҳаққики ватанӣ Т.Ш. Шарипов зикр менамояд, ки тавсифи дурусти мағҳуми ҷиноят, мазмун ва аломатҳои он барои муқаррар кардани асосҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ аҳаммияти аввалиндарача дорад, зоро мағҳуми ҷиноят ва ҷавобгарии ҷиноятӣ бо ҳамдигар дар пайвастагии ногусастани қарор доранд<sup>162</sup>.

Ба андешаи С.Ҷ. Азимӣ, ҷавобгарии ҷиноятӣ яке аз намудҳои

<sup>160</sup> Ниг.: Похмелкин В.В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. – Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1990. – С. 25.

<sup>161</sup> Ниг.: Сафарзода А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – С. 26.

<sup>162</sup> Ниг.: Шарипов Т.Ш. Оид ба бâзé аз масъалаҳои мағҳуми ҷавобгарии ҷиноятӣ // Правовой государства и развитие законодательства Таджикской ССР / Сб. науч. Трудов студентов и аспирантов юр. фак-та / отв. ред.: Ойгензихт В.А., Усмонов О.У., Махмудов М.А. Тадж. гос. универ.-т. – Душанбе, 1991. – С. 85-92.

чавобгарии ҳуқуқӣ мебошад, вале дар тафовут аз чавобгарии интизомӣ, ҳуқуки маъмурӣ ва ҳуқуки маданий он танҳо барои содир кардани чиноят татбиқ карда мешавад. Ҳол он ки намудҳои дигари чавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳолати содир кардани кирдорҳои ношоям амалӣ мегарданд<sup>163</sup>.

Амалисозии функцияҳои гуногун дар шакли маҷбурии чавобгарӣ бо объектҳои таъсири он ба ҳуқуқ ва озодиҳои дараҷаи гуногун, ки шахси вайронқунандай қонун дорад, алоқаманд аст. Ба инҳо муҳимтарин ҳуқуқҳо дохил мешаванд, аз қабили ҳаёт, озодӣ, шаъну шараф, инчуни, ҳуқуқ ба моликияти шахсӣ, озодии вичдон ва ғ. Чавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли маҷбурии худ аз маҳрум кардан ё маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои гунаҳкор иборат аст. Ҳамин тарик, дар қонуни чиноятӣ функцияҳои ҷаримавӣ ва сазодиҳӣ бартарӣ доранд, ки ин ба бисёр муаллифон имкон дод, ки хулоса бароранд.

Дар ҳуқуқи чиноятӣ амалӣ намудани ин функцияҳо дар баробари бартарият доштан бо амалисозии функцияҳои дигар – пешгириӣ, тарбиявӣ ва ҷубронсозӣ, мушоҳида мешавад.

Дар баробари шакли маҷбурии амалисозии функцияҳои чавобгарии ҳуқуқӣ шакли ихтиёрии он ҳам аҳаммияти камтар надорад. Ин шаклҳо одатан алтернативӣ мебошанд.

Қонунгузории амалкунандай ҶТ аҳаммият ва нақши шакли ихтиёрии амалисозии функцияҳои чавобгарии ҳуқуқиро на камтар аз чавобгарии маҷбурии давлатӣ медонад. Конститутсияи ҶТ якчанд маротиба истилоҳи «чавобгарӣ»-ро ба маънои шакли ихтиёрии истифода бурдааст. Ҳамин тарик, дар дебочаи Конститутсияи ҶТ гуфта мешавад: «... Ҳалқи Тоҷикистон худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста...». Дар қ. 6, м. 6 Конститутсияи ҶТ гуфта мешавад: «аз номи тамоми ҳалқи Тоҷикистон фақат Президент, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ дар ҷаласаи якҷояи худ ҳуқуқи сухан гуфтани доранд»<sup>164</sup>.

<sup>163</sup>Ниг.: Азимӣ С.Ч. Институтҳои асосии ҳуқуқи чиноятии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон: чиноят, чавобгарии чиноятӣ ва ҷазо: дис. ... д-ри фалсафа (PhD). – Душанбе, 2021. – С. 106.

<sup>164</sup> Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 бо тағириру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

Конститусияи ҶТ ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ ба масъалаҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ даҳл намудааст. Ба андешаи У.А. Азиззода, рушди давлатдории мусир дар ҶТ дар заминаи устувори конститутсионӣ ва ҳуқуқие, ки Конститусияи ҶТ муқаррар кардааст, амалӣ карда мешавад ва он барои ташаккули ҳуқуқ ва давлати демократӣ асос гузоштааст<sup>165</sup>. Ҳамин тавр, Конститусияи ҶТ меъёрҳои уҳдадорқунандаро муқаррар кардааст, ки ҷавобгарии ҳуқуқиро ифода мекунанд:

– давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститусия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд (м. 10).

– падару модар барои таълимӯ тарбияи фарзандон ва фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар масъул мебошанд (м. 34).

– дар Тоҷикистон ҳар шаҳс вазифадор аст, ки Конститусия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ, шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. Надонистани қонун ҷавобгариро истисно намекунад (м. 42).

– хифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳқими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст (м. 43).

– хифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шаҳс аст (м. 44)<sup>166</sup>.

Шакли ихтиёрии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҷавобгарии конститутсионии шахсони мансабдор ва мақомоти давлатӣ равshan зохир мегардад:

– Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ ҳуқуқи қабули истеъфои Президентро доранд (м. 55).

– Ваколатҳои Президент дар ҳолате, ки ӯ дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар бораи ба истеъфо баромаданаш ҳабар

<sup>165</sup> Ниг.: Азизов У.А. Конституционные основы судебно-правовой политики в Республике Таджикистан // Судебная правовая политика в России и зарубежных странах. Коллективная монография. – СПб., 2019. – С. 435.

<sup>166</sup> Конститусияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июня соли 2003 ва 22 майи соли 2016. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

медиҳад, бо тарафдории аксарияти аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, қатъ карда мешавад (м. 71).

– Даҳлнопазирии Президент дар сурати аз тарафи ӯ содир шудани хиёнат ба давлат дар асоси хулосаи Суди конститутсионӣ ва бо тарафдории аз се ду ҳиссаи шумораи умумии аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон, ки ҳар яке аз онҳо дар алоҳидагӣ овоз медиҳанд, бекор карда мешавад (м. 72).

– Мувофиқати санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президент ба Конститутсия аз ҷониби Суди конститутсионӣ ба роҳ монда шуда, дар ҳолати муҳолифат доштан, бекор карда мешаванд (м. 89)<sup>167</sup>.

Ҳангоми ба кор даромадан, ҳам Президенти ҶТ ва ҳам ҳар мансабдори дигар уҳдадориҳои давлатиро ба зимма мегиранд ва барои иҷрои онҳо, пеш аз ҳама, дар шакли ихтиёрий ҷавобгарӣ доранд. Ин бо он вобаста аст, ки ҷавобгарӣ, аллакай, дар ҳуди вазифаи хизматчии давлатӣ пешбинӣ шудааст ва бевосита, тибқи қонун, ба зиммаи ӯ гузашта мешавад.

Ҳамин тавр, новобаста аз он ки муаллифон бештар аз шакли маҷбурии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҷонибдорӣ карда бошад ҳам (бо далели он, ки дар мағҳуми ҷавобгарии ҳуқуқӣ ибораи маҷбурий истифода шудааст), вале мо ҷонибдорӣ аз ҳар ду шаклҳои зикршуда мебошем. Зоро инкор кардани шакли ихтиёрий дар як маврид ин инкор намудани усули диспозитивии таснифоти соҳаҳои ҳуқуқ ва ҳамзамон соҳаҳои ҳуқуқи хусусиро ифода менамояд. Дар амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ шакли ихтиёрий аз шакли маҷбурий кам намебошад. Зоро дар соҳаҳои даҳлдори ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад. Аммо, агар чунин нуқтаи назарро вобаста ба намудҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муқоиса намоем, он гоҳ зарурат пеш меояд, ки ба андешаи баъзе олимон дар хусуси дастгирии шакли маҷбурий розӣ шавем. Зоро, функцияҳои ҷубронсозӣ, пешгирий, ҷаримавӣ,

---

<sup>167</sup> Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 бо тағириу иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

сазодиҳӣ аксаран дар шакли маҷбурий татбиқ карда мешаванд.

Дар баъзе санадҳои меъёрий қонунгузор мафҳуми «ҷавобгарӣ»-ро ба маънои соф ихтиёрий истифода мебарад. Дар бисёр қонунҳо пешбинӣ карда шудааст, ки шахси мансабдор ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ва ба андозаи ишғоли мансабе, ки вай ихтиёран ҷавобгари амалисозии функсияҳои дахлдорро ба зимма мегирад. Ҳамин тавр, м. 5 Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ» аз 25 марта соли 2011, №702 ба «Вазифаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ» баҳшида шуда, муқаррар менамояд, ки «Вазифаҳои асосии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ таъмин намудани шахсони манфиатдор бо иттилооти пурра ва дақиқ оид ба ҳолати молиявӣ, натиҷаи фаъолият ва тағиироти вазъи молиявии ташкилот мебошад».

Ҳамзамон, дар м. 9 Қонуни мазкур муқаррар шудааст, ки «Шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ барои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ оид ба риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳукуқии ҶТ дар мавриди иҷрои амалиёти хоҷагидорӣ масъул мебошанд. Роҳбарони ташкилот вобаста ба ҳачми кори баҳисобгирий вазифадоранд:

- ҳизматрасонии муҳосибиро ҳамчун соҳтори таркибӣ, ки ба он сармуҳосиб (муҳосиб) роҳбарӣ мекунад, таъсис диҳанд;
- дар бости вазифаҳо вазифаи муҳосибиро ҷорӣ намоянд;
- дар асоси шартнома баҳисобгирии муҳосибӣ ва тартиб додани ҳисботи молиявиро ба муҳосиботи марказӣ, ташкилоти муҳосибӣ ё ба муҳосиби касбӣ супоранд;
- баҳисобгирии муҳосибиро ҳангоми зарурат шахсан ба зимма гиранд»<sup>168</sup>. Ба андешаи мо, муҳосиб барои амалиёти оянда масъул аст, зоро ҷавобгарӣ маҳз бо функсияҳои муҳосиб алоқаманданд.

Қонуни ҶТ «Дар бораи молияи давлатии ҶТ» аз 28 июни соли 2011, №723 дар м. 54 муқаррар менамояд, ки «Вазорату идораҳо ва дигар ташкилотҳои буҷетӣ ҳароҷоти худро мувофиқи сметаҳои тасдиқшуда амалӣ

<sup>168</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ» аз 25 марта соли 2011, №702 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

менамоянд. Ташкилотҳои дахлдор ба воситаи хазинадории марказии Вазорати молияи ҶТ ва шуъбаҳои маҳаллии он маблағузорӣ карда мешаванд. Роҳбарони тақсимкунандагони асосӣ, тақсимкунандагон ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ барои истифодабарии мақсаднок ва самарабахши маблағҳои буҷетӣ масъул мебошанд. Ташкилотҳои буҷетӣ ҳуқуқ надоранд зиёдтар аз маблағҳои тасдиқардаи Қонуни ҶТ дар бораи Буҷети давлатии ҶТ барои соли молиявии дахлдор аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳурияйӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва буҷетҳои фондҳои мақсадноки давлатӣ уҳдадорӣ қабул намоянд»<sup>169</sup>.

Дар баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст, ки шахсони мансабдор, шаҳрвандони одӣ, шахсони ҳуқуқӣ онҳоро ихтиёран риоя мекунанд. Масалан, Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5 марта соли 2007, №233 дар м. 32 муқаррар менамояд, ки «роҳбари мақоми давлатӣ, ки ҳуқуқи ба мансаб таъин ва аз мансаб озод намуданро дорад, ба хизматчии давлатӣ барои кирдori интизомии содирнамудааш, ҳамчунин барои риоя накардани талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатии ҶТ ва кодексҳои соҳавии одоби хизматчии давлатӣ, роҳ додан ба барҳӯрди манфиатҳо ҳангоми адой хизмати давлатӣ ва ё дигар кирдорҳои бавучудоварандай коррупсия, ки дорои аломатҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё ҷиноят намебошанд, ҷазои зерини интизомиро татбиқ менамояд:

- сарзаниш;
- танбех;
- танбехи қатъӣ;
- ба мансаби паст гузаронидан;
- аз мансаб озод кардан.

Бо мақсади ҷамъ овардан ва санчиши маълумот дар бораи кирдori интизомии содирнамудаи хизматчии давлатӣ аз тарафи роҳбари мақоми давлатӣ санчиши хизматӣ таъин карда мешавад. Санчиши хизматӣ метавонад бо талаби хизматчии давлатӣ низ гузаронида шавад. Тартиби гузаронидани

---

<sup>169</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи молияи давлатии ҶТ» аз 28 июни соли 2011, №723 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01. 2023).

санчиши хизматӣ ва ба ҷавобгарии интизомӣ қашидани хизматчии давлатӣ аз тарафи Президенти ҶТ тасдиқ карда мешавад. Татбиқи ҷазоҳои интизомие, ки дар Қонуни мазкур, Кодекси меҳнати ҶТ ва дигар санадҳои қонунгузории ҶТ пешбинӣ нагардидаанд, манъ аст<sup>170</sup>.

Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти амнияти миллии ҶТ» аз 20 марта соли 2008, №362 дар м. 9 муқаррар менамояд, ки «дар ҳолати аз тарафи кормандони мақомоти амнияти миллии ҶТ поймол шудани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд роҳбари мақоми даҳлдори амнияти миллии ҶТ вазифадор аст барои ҳифз ва барқарор намудани ин ҳукуқу озодиҳо, ҷуброни зарари расонидашуда ва ба ҷавобгарӣ қашидани шахсони гунаҳкор мувофиқи қонунгузории ҶТ чораҳо андешад. Шахсони мансабдори мақомоти амнияти миллии ҶТ, ки ба суйистифодаи ҳокимият ё баромадан аз ҳадди ваколати хизматӣ роҳ додаанд, мувофиқи қонунгузории ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд»<sup>171</sup>.

Ҳамзамон, дар м. 31 Қонуни мазкур муқаррар гардидааст, ки «корманди мақомоти амнияти миллии ҶТ барои вайрон кардани қонунгузории ҶТ, суйистифода аз мансаб, баромадан аз ҳадди ваколатҳои хизматӣ, ичро накардан ё ичрои номатлуби вазифаҳои ба зиммааш гузошташуда, мутобики тартиби муқарраркардаи қонунгузории ҶТ, ба ҷавобгарӣ қашида мешавад»<sup>172</sup>.

Меъёри ҳуқуқӣ дар ҳусуси он ки субъекти муносибатҳои ҷамъиятий зимни истифода ва татбиқи ҳуқуқу озодиҳои худ набояд ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии дигар субъектонро вайрон кунад, яке аз ҳусусияти муҳими шакли ихтиёрии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад. Зоро, дар ин маврид субъект ихтиёран, бе маҷбурияти шахси даҳлдор ҳуқуқу манфиатҳои дигаронро риоя намуда, ба онҳо эҳтиром мегузорад ва ҳуқуқу озодиҳои худро соғдилона ва бовичдонона ичро мекунад. Дар ҳолати

<sup>170</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5 марта соли 2007, №233 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санай муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>171</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти амнияти миллии ҶТ» аз 20 марта соли 2008, №362 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санай муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>172</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти амнияти миллии ҶТ» аз 20 марта соли 2008, №362 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санай муроҷиат: 10.01.2023).

баръакс нисбат ба ў чораҳои маҷбурии дахлдори ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад.

Ҷавобгари тарафайни шахс ва давлат ҷой дорад. Ҷониби ҳуқуқии ҳамкории байни шахс ва давлат ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафайн, ҷавобгари мутақобилаи давлат ва шахс мебошад<sup>173</sup>. «Ҷавобгари ҳуқуқӣ як ҳуқуқи маҳсус танзимшаванд аст<sup>174</sup>. «Ҷавобгари тарафайни шахс ва давлат мавқеи қонунгузорро нишон медиҳад, ки вай дар ҷараёни қонунгузорӣ бояд ҳам мавқеи шаҳрванд ва ҳам мавқеи ҳокимијатро ба назар гирад»<sup>175</sup>.

Қонуни конституционии ҶТ «Дар бораи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон» аз 30 июли соли 2007, №303 дар м.м. 16-18 салоҳиятҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшонро дар соҳаҳои маориф, фарҳанг ва ҳифзи саломатии аҳолӣ муқаррар мекунад. Аз ҷумла, дар м. 16 муқаррар шудааст, ки «Мақомоти маҳаллии ҳокимијати давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон сиёсати давлатро дар соҳаи маориф дар маҳалҳо амалӣ менамояд, барномаҳои минтақавии инкишофи соҳаи маорифро, бо назардошти ҳусусияти миллӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, демографӣ ва ғ. таҳия намуда, амалӣ мегардонад». Дар м. 17 Қонуни мазкур муқаррар мегардад, ки «Мақомоти маҳаллии ҳокимијати давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон сиёсати давлатро дар соҳаи фарҳанг амалӣ менамояд. Мақомоти маҳаллии ҳокимијати давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон мутобиқи қонунгузории ҶТ, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандонро дар соҳаи фарҳанг ва маънавиёт ҳимоя менамояд»<sup>176</sup>.

Вобаста ба ин, В.О. Лучин қайд мекунад, ки ҷавобгарӣ дар соҳаи

<sup>173</sup> Ниг.: Чхиквадзе В.М. Личность и государство: взаимная ответственность // Советское государство и право. – 1971. – №1. – С. 19-26.; Чхиквадзе В.М. Социалистический гуманизм и права человека. – М., 1978. – С. 205.; Щетинин Б.В. Граждан и социалистическое государство // Советское государство и право. – 1975. – №2. – С. 8.; Орзих М.Ф. Личность и право. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 75.; Орзих М.Ф. Право и личность. – Киев: Одесса, 1978. – С. 27.; Матузов И.И. Социалистическая демократия как единство прав, обязанностей и ответственности // Советское государство и право. – 1977. – №11. – С. 143.; Защита субъективных прав: история и современные проблемы / Материалы первой межвузовской научно-практической конференции г. Волжский 5 марта 1999 года Волгоград, 2000. – 185 с.; Макуев Р.Х. Правонарушения и юридическая ответственность: учебное пособие. – Орел, 1998. – 101 с.; Жевлаков Э.Н. Экологические правонарушения и ответственность. – М.: ЗАО «Бизнесшкола «Интел- синтез», 1997. – 80 с.; Поляков И.Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда. – М.: Юридическое бюро «Городец», 1998. – 171 с.

<sup>174</sup> Ниг.: Малаш Т.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1996. – С. 10.

<sup>175</sup> Царьков И.И. Вопросы теории публичного права // Вестник ВУИТ. – 1998. – №1. – С. 51.

<sup>176</sup> Қонуни конституционии ҶТ «Дар бораи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон» аз 30 июли соли 2007, №303 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаси муроҷиат: 10.01.2023).

танзими конституционӣ асосан дар самти мусбат – ҳамчун муносибати ҷавобгарии субъект ба функцияҳои конституционии худ, ичрои бошуурона ва самараноки онҳо зоҳир мегардад<sup>177</sup>. Ҷавобгарии конституционӣ дар маркази таҳқиқоти мо нест, аммо бояд қайд кард, ки он дар адабиёти ҳуқуқӣ низ фаъолона таҳқиқ карда мешавад<sup>178</sup>.

Давлат уҳдадориҳоро муқаррар карда, ба ичрои ихтиёрии онҳо умед мебандад, зеро дар субъектҳои ҳуқуқ на ҳуқуқи вайронқунандагон, балки шаҳрвандон қонунро риоя карда, бо ҳамин тариқ ихтиёран амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ба уҳда мегирад. Илова бар ин, ҳангоми муқаррар намудани ҷавобгарии ҳуқуқӣ арзёбӣ асосан ба сифатҳои ҳавасмандии субъект, ки қобилияти ташвиқи ҳуқуқи муроҷиатқунандагонро метавонад, ба кирдорҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ қобили таваҷҷӯҳ гардонад, асос мейёбад<sup>179</sup>.

Хусусияти дигари шакли ихтиёрии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ он аст, ки субъект ҳангоми амалий намудани ҳуқуқҳои худ набояд ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони дигарро вайрон кунад. Вай бояд онҳоро соғдилона ичро кунад. Дар сурати ноодилона истифода бурдани ҳуқуқҳо санкцияи манғӣ татбиқ карда мешавад. Тавре А.В. Малко қайд мекунад, «бо истифода аз қонун субъект неъмат, фоида, арзиш ба даст меорад, манфиатҳои шахсиро қонеъ мекунад. Дар айни замон вай набояд ба қонеъ гардонидани манфиати субъектҳои дигар, инчунин, ба ҳифзи манфиатҳои ҷамъиятии дигар субъектҳо даҳолат кунад. Ҳангоми халал расонидан ба манфиатҳои ҷамъиятии дигар субъектҳо ҳуқуқи он суйистеъмол карда мешавад».

<sup>177</sup> Ниг.: Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации Конституции // Право и жизнь. – 1992. – №2. – С. 36.

<sup>178</sup> Ниг.: Шон Д.Т. Конституционная ответственность // Государство и право. – 1995. – №7. – С. 35-43.; Бойцова Л.В. Ответственность государства за ущерб, причиненный гражданам в сфере правосудия. Генезис, сущности, тенденции развития: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – 24 с.; Колосова М.Н. Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности // Государство и право. – 1997. – №2. – С. 86-91.; Колосова И.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации: Ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение конституционного законодательства Российской Федерации. – М.: Городец, 2000. – 192 с.; Лучин В.О. Ответственность в механизме реализации Конституции // Право и жизнь. – 1992. – №2. – С. 36-41.; Краснов М.А. Ответственность в системе народного представительства. – М., 1995. – 55 с.; Нарутто С.В. Проблемы юридической ответственности субъекта Федерации // Правоведение. – 1998. – №4. – С. 49.

<sup>179</sup> Ниг.: Ибрагимов М. А. Юридическая ответственность как фактор воспитания личности в условиях совершенствования социализма: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1986. – С. 15.

Унсурхои гуногуни шакли ихтиёрии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро баррасӣ намуда, мо ба ҳулосае меоем, ки он ифодаи иродай худи шахс буда, ҳангоми ворид шудан ба муносибатҳои муайянни ҳуқуқӣ меъёрҳои ҷавобгарӣ ки рафтори ӯро маҳдуд мекунад ва дар сурати вайрон кардани ин меъёрҳо бо қӯшиши худ ва аз ҳисоби худ муносибатҳои ҳуқуқиро ба ҳолати пешина муқаррар менамояд.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ борҳо таъкид шудааст, ки ҷавобгарии маҷбурий ва амалисозии маҷбурии функцияҳои ҷавобгарӣ бо маҷбуркуни давлатӣ алоқаманд аст, аммо ҳатто дар ҷавобгарии маҷбурий мо унсурҳои ичрои ихтиёрии ӯҳдадориҳои иловагиро пайдо мекунем. Масалан, Кодекси оби ҶТ аз 2 апрели соли 2020, №1688 дар м. 61 муқаррар менамояд, ки «Зарари ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар натиҷаи гузаронидани тадбирҳои ҳочагии об (корҳои гидротехникӣ ва монанди инҳо, ба истиснои ҳолатҳои садамавӣ ва алоқаманд бо оғатҳои табиӣ, инҷунин, қатъ гардонидан ё тағиیر додани шартҳои истифодаи об) расонидашуда бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҶТ ҷуброн карда мешавад».

Дар баробари ин, дар м. 93 Кодекси мазкур пешбинӣ гардидааст, ки «Шахсоне, ки ба объектҳои об заарар расонидаанд, ҷуброни онро ихтиёран ё тариқи судӣ пардоҳт менамоянд. Усулҳои ҳисоб намудани андозаи зараре, ки ба объектҳои об дар натиҷаи риоя накардани қонунгузории ҶТ расонида мешавад, бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати ҶТ тасдиқ карда мешавад»<sup>180</sup>. Ин нуқтаҳои Кодекс аз он далолат мекунад, ки давлат ба ичрои бошууронаи вазифаҳои худ аз тарафи шаҳрвандон умед мебандад. Чунин қоидаҳо муносибати байни ҷавобгарии ихтиёрий ва маҷбуриро таъкид мекунанд. Ӯҳдадорие, ки аз ҷавобгарии маҷбурий бармеояд, ихтиёран икро шуда, бо ҳамин ба шакли ихтиёрии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ наздик мешавад.

Техникаи ҳукуқие, ки қонунгузор истифода мебарад, бо ишора ба имкони шаклҳои ихтиёрии амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ хеле хос аст.

---

<sup>180</sup> Кодекси оби ҶТ аз 2 апрели соли 2020, №1688 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаси муроҷиат: 13.08.2021).

Масалан, Кодекси андози ҶТ аз 23 декабря соли 2021, №1844 дар к. 3, м. 33 муқаррар менамояд, ки «ичро накардан ё ичрои номатлуби уҳдадориҳо оид ба таъмини ҳуқуқҳои андозсупоранд боиси ҷавобгарии шахсони мансабдори мақомоти давлатии дар муносибатҳои ҳуқуқии андоз иштироккунанда мегардад». Дар к. 19 м. 78 Кодекси мазкур муқаррар гардидааст, ки «фаъолият бидуни баҳисобгирӣ ба сифати андозсупоранд дар мақомоти андоз метавонад бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҶТ барои ба ҷавобгарӣ қашидан асос шавад». Дар к. 2, м. 157 Кодекси мазкур муқаррар гардидааст, ки «аз ҷониби андозсупорандагон (агентҳои андоз), шахсони мансабдори онҳо ва шахсони мансабдори мақомоти ваколатдор содир шудани ҳуқуқвайронкунии андоз боиси ҷавобгарии пешбининамудаи Кодекси мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ мегардад»<sup>181</sup>.

Дар баъзе маврид, қонунгузор ҳангоми нишон додани он ки ба шахсони алоҳида як қатор вазифаҳо гузашта шудаанд, сифатҳои «масъул»-ро истифода мебаранд. Масалан, Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот» аз 18 июня соли 2008, №411 дар м. 6 ҷавобгариро барои риоя накардани ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот ҳамчун принцип эътироф намуда, дар м. 16 муқаррар менамояд, ки «дар бораи саркашӣ аз пешниҳоди иттилоот, беасос ба таъхир андохтан ё дар муҳлати муқарраршуда пешниҳод накардани иттилоот, ҳамчунин дигар тарзҳои риоя нашудани тартиби баррасӣ ва қонеъ гардонидани дарҳосте, ки дар Қонуни мазкур пешбинӣ шудааст, ба роҳбарони мақомоти болоии даҳлдор ё ба суд шикоят кардан мумкин аст. Аз амал (беамалиӣ)-и мақомот, ташкилот, шахсони мансабдори онҳо, ки ҳуқуқи дастрасии иттилоотро риоя намекунанд, тибқи қонунгузории ҶТ, ба мақомоти даҳлдор шикоят кардан мумкин аст. Шахсоне, ки дастрасӣ ба иттилоотро барояшон ғайриқонунӣ манъ кардаанд, ҳамчунин, шахсоне, ки иттилооти ноҳақ, номукаммал ё онро дер аз муҳлат гирифтаанд, барои ҷуброни зарари маънавиашон бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ

---

<sup>181</sup> Кодекси андози ҶТ аз 23 декабря соли 2021, №1844 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01. 2023).

хукуқ доранд»<sup>182</sup>.

Кодекси тандурустии ҶТ аз 30 майи соли 2017, №1413 дар м. 3 чавобгарии якчояи давлат, корфармоён ва шаҳрвандон чиҳати нигоҳдорӣ ва таҳқими саломатии инфириодӣ ва ҷамъиятиро принсипи фаъолияти соҳаи тандурустӣ эътироф намуда, дар м. 63 муқаррар менамояд, ки «табион барои вайрон кардани савганд ва риоя накардани меъёрҳои Кодекси ахлоқи табиби ҶТ чавобгар мебошанд»<sup>183</sup>. Дар баъзе маврид якчанд моддаи санади меъёрии хукуқӣ уҳдадориҳоро муайян намуда, дар дигар моддаҳо (як модда) оқибатҳои номатлуби иҷро накардани ин уҳдадориҳоро нишон медиҳанд.

Дар мағҳумҳои шакли ихтиёрии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии хукуқӣ ба гунае ҷанбаҳои хукуқӣ ва ахлоқии онҳо ҷудо карда мешаванд. Ҳамин тавр, Ф.И. Фатқулин шакли ихтиёрии ба амал баровардани ҷавобгарии хукуқиро «донистани ҳусусиятҳои хукуқии кирдор (беамалии) ҳуд, алоқамандии онҳо бо қонунҳои мавҷуда ва санадҳои зерқонунӣ муайян мекунад: амал, тайёр будан дар назди давлат ва ҷамъият барои онҳо ҷавоб диҳад»<sup>184</sup>.

Л.Б. Смирнов дарки вазифа ва фаҳмиши эҳсосии онро ҳамчун яке аз аломатҳои муҳимми дарки ҷавобгарӣ ҳамчун падидай ихтиёри майнидод менамояд<sup>185</sup>. В.И. Курляндский дарки ҷавобгариро ҳамчун аксуламали давлат ба ҷинояти содиршуда (вайронқунии уҳдадориҳо) шуморид, қайд мекунад, ки ахлоқ мағҳуми ҷавобгарӣ ва паҳлӯи дигари он – огоҳии инсониро дар бар мегирад<sup>186</sup>. Мавсуф дар бораи қонунияти додани мақоми хукуқӣ ба шакли ихтиёрии амалисозии функсияи ҷавобгарии хукуқӣ сухан ронда, ба сифати худи ҷавобгарӣ додани яке аз унсурҳои мазмуни он роҳ додан мумкин нест.

### Шакли ихтиёрии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии хукуқӣ ҷузъи на

<sup>182</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи хукуки дастрасӣ ба иттилоот» аз 18 июни соли 2008, №411 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санай муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>183</sup> Кодекси тандурустии ҶТ аз 30 майи соли 2017, №1413 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санай муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>184</sup> Фатқулин Ф.И. Проблемы теории государства и права: курс лекций. – Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1987. – С. 265.

<sup>185</sup> Ниг.: Смирнов Л.Б. Юридическая ответственность осужденных в пенитенциарных учреждениях (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1990. – С. 7.

<sup>186</sup> Ниг.: Курляндский В.И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности // Основные направления борьбы с преступностью. – М., 1975. – С. 77-78.

танҳо маънавиёт, балки низоми ҳуқуқӣ низ мебошад. Мулоҳиза дар бораи роҳ надодан ба ҷавобгарӣ бо афкор, ҳиссийт ва вазифа аҳаммияти ин биниши ҷавобгарии ҳуқуқиро паст намекунад, зоро чунин таърифҳо аломатҳои асосии ҷиҳати субъективии ҷавобгарии ҳуқуқиро ошкор менамояд. Чунин тафсири ҷавобгарӣ дар рушди назарияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ қадами нахустин маҳсуб мешавад.

Шакли ихтиёрии амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва функсияҳои ба он алоқаманд ҳусусияти меъёрӣ дорад. В.А. Элеонский моҳияти ҳуқуқии шакли ихтиёрии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ҳимоя намуда, сарчашмаи онро меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳисобидааст. Шакли ихтиёрии функсияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар меъёри ҳуқуқӣ ҷойгир шудааст, зоро меъёр рафтори иҷозатдодашуда ва манъшударо нишон медиҳад. Нишондоди меъёрии ҳуқуқӣ на танҳо ба маҷбурий, балки ба ҷавобгарии ихтиёрии ҳуқуқӣ низ хос аст.

Таркиби ҷавобгарии ихтиёрий ва маҷбурий як бутуни ягонаро ташкил медиҳад, ки асоси меъёрӣ дорад. Меъёр ҳамчун шакли ихтиёрии иҷрои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафайни иштирокчиёни муносибатҳои ҷамъиятиро дар назар дорад. Муқаррароти асосии КМ ҶТ дорои ибораи хеле пурӯзвват ва возех мебошад, ки талаботи қонунгузорро ба ҳамаи иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии маданий дар бораи зарурати соғдилона, оқилона, адолат муқаррар кардааст. Дар қ. 3, м. 54 КМ ҟТ аз 24 декабря соли 2022, №1918 муқаррар шудааст, ки «шахсе, ки мутобиқи қонун ё ҳуҷҷатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ аз номи он баромад мекунад, бояд ба манфиати шахси ҳуқуқии намояндагӣ мекардааш соғдилона ва оқилона амал кунад. Агар дар қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ў вазифадор аст, ки бо талаби муассисони (иштирокчиёни, аъзои) шахси ҳуқуқӣ зиёнери, ки ў ба шахси ҳуқуқӣ расонидааст, ҷуброн намояд»<sup>187</sup>.

Л.В. Шенникова қайд мекунад, ки дар ин гуна меъёрҳо асосҳои маънавии қонунгузорӣ бо принципҳои ахлоқии иштирокчиёни муомилоти маданий

---

<sup>187</sup> Кодекси маданий ҟТ аз 24 декабря соли 2022, №1918 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.10.2023).

мутақобила мешаванд<sup>188</sup>. Мазмуни бовиҷдонона ва одилона чунин арзишҳои умумибашариро дар бар мегирад: ростқавлӣ, эътимод. Субъектҳои ҳуқуқи мадани ҳангоми мавҷуд набудани меъёрҳои ҳуқуқӣ бояд рафтори худро ба меъёрҳои ахлоқӣ, принсипҳои ҳуқуқ, расму ойинҳои тиҷоратӣ мувофиқат кунанд.

Бовиҷдонии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии мадани дар он аст, ки онҳо ҳангоми амали намудани ҳуқуқҳои худ ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни шахсони дигарро поймол накунанд, ба таври бояду шояд функцияҳои худро ичро кунанд, уҳдадориҳо ва рафтори худро ба талаботи КМ ҶТ ва дигар қонунҳо мутобиқ намоянд. Қонунгузор бо истифода аз чунин формулаҳо, бешубҳа, ҷавобгарии ихтиёрии субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқии маданиро нишон медиҳад.

Дар сарҳати ҳаштуми қ. 1, м. 37 КМГ ҶТ аз 05 январи соли 2008, №341 омадааст: «Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқии граждани метавонанд нисбат ба санадҳои судӣ шикоят пешниҳод намоянд ва аз дигар ҳуқуқҳои мурофиавии пешбининамудай қонунгузорӣ оид ба мурофиаи судии граждани ва аз ҳама ҳуқуқҳои мурофиавие, ки барояшон пешбинӣ шудааст, бовиҷдонона истифода намоянд»<sup>189</sup>. Дар ин муқаррароти қонун гуфта мешавад, ки шахсони дар парванда иштирокдошта ихтиёран ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашида мешаванд.

Ҷавобгарӣ, чунончи маълум аст, ичрои он ҷизест, ки аз талабот ва уҳдадории дар меъёри ҳуқуқӣ ифодаёфта бармеояд. Вазифаи бавучудомада ба таври объективӣ ҳамчун намунаи рафтор вучуд дорад. Ин марҳилаи статикии ҷавобгарӣ аст. Дар ин марҳила татбиқи он вучуд надорад, вале он аллакай дар рафтори қонунӣ, дар ичрои вазифае, ки меъёри ҳуқуқӣ муқаррар кардааст, амали мегардад. Ин аллакай як марҳилаи дигари ҷавобгарӣ аст. Ҳар як меъёри ҳуқуқи ҷиноятӣ талаботи рафтори муайянни қонунӣ ё манъи содир намудани кирдорҳои барои ҷамъият ҳавфнок мебошад.

**Вобаста ба баррасии масъалаи шакли ихтиёрии амалисозии функцияҳои**

<sup>188</sup> Ниг.: Щенникова Л.В. Справедливость и добросовестность в гражданском праве России (несколько вопросов теории и практики) // Государство и право. – 1997. – №6. – С. 119.

<sup>189</sup> Кодекси мурофиавии гражданин ҶТ аз 05 январи соли 2008, №341 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (саная муроҷиат: 10.01. 2023).

чавобарии ҳуқуқӣ зарурати арзёбии пешниҳоди баъзе муаллифоне ба миён меояд, ки чавобарии ихтиёрии чиноятиро фарқ мекунанд. Баъзе муаллифон нисбат ба проблемаҳои шакли ихтиёрии татбиқи чавобарии чиноятӣ эҳтиёткорона муносибат менамоянд<sup>190</sup>. Дар ин шакл функцияҳои гуногуни чавобарии чиноятӣ метавонанд ба хубӣ амалӣ карда шаванд.

Муаллифони дигар мавқеи доштани чунин чавобарии ҳуқуқиро ишғол мекунанд, вале бо назардошти хусусияти предмет ва усули танзими ҳуқуқӣ, ки ба қонуни чиноятӣ хос аст, хулосаero асоснок мекунанд, ки он хусусияти чавобарии чиноятӣ надорад<sup>191</sup>.

Б.Т. Разгильдиев таъкид мекунад, ки чавобарии ихтиёрий беҳтар мебуд дар қонуни чиноятӣ ҳавасмандкунӣ номида шавад. Ин равиш аз он иборат аст, ки муаллиф онро танҳо бо татбиқ (истифода)-и ҳуқуқҳои бо қонун додашуда (барои мудофиаи зарурӣ, зарурати ниҳоӣ ва ғ.) алоқаманд мекунад<sup>192</sup>. Аммо ҳатто истифодаи ин ҳуқуқҳо назорати субъектро аз болои амалҳои худ пешбинӣ мекунад.

Ҳар шахс вазифадор аст, ки мувофиқи иродай худ аз ҳадди мудофиаи зарурӣ, зарурати ниҳоӣ, расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шахсе, ки чиноят содир намудааст, набарояд, вагарна шакли маҷбурии чавобгарӣ вучуд дорад.

Чунин ба назар мерасад, ки мавқеи олимоне, ки шакли ихтиёрии иҷрои функцияҳои чавобарии ҳуқуқиро ҳатто баъди содир намудани ҳуқуқвайронкунӣ чудо мекунанд, мусбат аст<sup>193</sup>. Қонуни чиноятии амалкунанда барои ба даст овардани чавобарии ихтиёрий ҳатто пас аз содир кардани чиноят имкониятҳои васеъ фароҳам меорад.

Чавобарии ихтиёриро баъди содир кардани чиноят бо риояи талабхое, ки дар эзоҳҳои м.м. 130, 130<sup>1</sup>, 167, 179, 179, 181, 187, 194, 195, 195, 196, 262, 279,

<sup>190</sup> Ниг.: Лумпова И.А. Виды ответственности в уголовном законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 1991. – С. 11.

<sup>191</sup> Ниг.: Дубинин Т.Т. Ответственность и освобождение от нее по советскому уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1985.– С. 7.

<sup>192</sup> Ниг.: Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права РФ и их реализация. – Саратов: Изд-во Сарат ун-та. 1993. – С. 132.

<sup>193</sup> Ниг.: Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение: понятие, регулирование, последствия. – Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1985. – С. 134-142.; Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации. – Иркутск: Изд-во Иркутск, ун-та., 1992. – С. 27.

305, 307, 307, 320, 343, 347, 351, 352, 365, 374, 375 ва 401<sup>1</sup> КҶ ЧТ (дар ҳолати озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ) пешбинӣ гардидааст, мушохида карда мешавад.

Масалан, дар эзоҳи м. 181 КҶ ЧТ муқаррар шудааст, ки агар шахс ихтиёран ё бо дарҳости мақомот гаравгонро озод қунад, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад. Давлат ба ҷинояткор имконият медиҳад, ки ақидаашро тағиیر диҳад, ҳатои содиршударо ислоҳ қунад, ҷавобгарии худро дар рафтори қонунӣ ихтиёран дарк намояд. Ин гуфтор далели он аст, ки КҶ ЧТ масъалаи ҷавобгарии ҷиноятиро дуруст ба роҳ монда, ҳамзамон, ҳифзи ҳуқуқи инсонро амалӣ намудааст.

Ба андешаи У.А. Азиззода, ҳангоми таҳияи лоиҳаи КҶ ЧТ (соли 1998) дар назди таҳиягарон якчанд вазифа меистод, ки яке аз онҳо дар шакли пурра таъмин кардани принсипи давлати ҳуқуқӣ – ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон буд. Таҳиягарони лоиҳа кӯшиш кардаанд, ки дар мазмуни КҶ ЧТ ҳифзи ҳуқуқ, озодӣ ва бехатарии шаҳсият – ҳифзи умумичаҳонии ҳаёт, саломатӣ, шаъну шарафи шаҳрванд, даҳлопазирии ҷисмонӣ ва монанди инҳо ҳаматарафа инъикос карда шаванд<sup>194</sup>.

Дар натиҷаи таҳқиқи масъала муайян гардид, ки амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои шаклҳои худ мебошад. Аслан, аз ҳама шаклҳои маъмули амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин шакли ихтиёрий ва шакли маҷбурий ба ҳисоб меравад.

Аксари муҳаққиқон низ чунин мешуморанд, ки шакли бартаридошта ва ҳатто ягона шакли амалисозии функсияҳои ҷавобгарӣ шакли маҷбурии он мебошад.

Амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба намуди ҷавобгарӣ низ вобастагӣ дорад. Зоро ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои намудҳои муҳталиф мебошад. Аз ҷумла, ҷавобгарии ҷиноятӣ, маданиӣ, маъмурӣ, интизомӣ. Дар робита ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бештар ҳусусияти маҷбурий мегирад. Аммо дар намуди

<sup>194</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / Отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: «Андалеб-Р», 2015. – С. 290.

чавобарии ҳуқуқии маданий ва интизомий бошад ҳам, шакли ихтиёрий ва ҳам шакли маҷбурий хос мебошанд.

### **2.3. Амалисозии функсиияи сазодиҳии чавобарии ҳуқуқӣ**

Функсиияи сазодиҳии чавобарии ҳуқуқӣ яке аз навъҳои функсиияҳои чавобарии ҳуқуқӣ мебошад, ки аз рӯйи мазмун ва моҳияти худ барои субъекти ҳуқуқвайронкуни оқибатҳои номатлуб дошта, ба ӯ азоби маънавӣ ё рӯҳӣ мерасонад ва мақсади сазоро пайгирий мекунад. Бо рушди ҷомеа ва таҳқими ҳуқуқу озодиҳои табиии инсон ва шаҳрванд, функсиияи сазодиҳӣ ба талаботи инсондӯстӣ, адолат, баробарӣ, қонуний ва мутаносибӣ бештар ҷавоб медиҳад. Барои аз догмаҳо ва стереотипҳое, ки худи мағҳумҳои «сазо» ё «функсиияи сазодиҳӣ» ба вуҷуд меоваранд, ҳалос шудан ҷазоро на аз рӯйи принсипи талон, балки дар асоси принсипҳои муосири ҳуқуқ ва ҷавобарии ҳуқуқӣ дидо баромадан лозим аст.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ истилоҳоти дигаре низ мавҷуданд, ки барои ифодаи ин мағҳум истифода мешаванд: функсиияи ҷаримавӣ; функсиияи ҷазодиҳӣ; функсиияи репрессивӣ. Дар таҳқиқоти олимони ватани У.А. Азиззода<sup>195</sup>, А.А. Абдурашидов<sup>196</sup>, Т.Ш. Шарипов<sup>197</sup>, З.Х. Зокирзода<sup>198</sup> ва дигарон мағҳумҳои «сазо» ва «сазодиҳӣ» мавриди истифода қарор гирифтааст. М.П. Трофимова дуруст қайд кардааст, ки «мағҳуми ҷазо танҳо ҳусусиятҳои ҳуқуқи ҷиноятIRO инъикос мекунад». Истилоҳи «таъқиб» бо амалҳои гайриқонуни мақомот алоқаманд аст ва ҷарима танҳо яке аз ҷораҳои таъсиррасонӣ ба ҷинояткор мебошад<sup>199</sup>.

<sup>195</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 414 с.

<sup>196</sup> Ниг.: Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и современное состояние): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с.

<sup>197</sup> Ниг.: Ҳуқуқи ҷиноятӣ: қисми умумӣ: китоби дарсӣ: нашри 5-ум, такмилёфта / Т.Ш. Шарипов, А.И. Сафарзода, З.А. Камолов ва дигарон. – Душанбе, 2020. – 223 с.

<sup>198</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: диссертатсия барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – 176 с.

<sup>199</sup> Ниг.: Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 18.

Функции сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз намудҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад, ки вобаста ба мазмун ва моҳияти худ нисбат ба субъекти поймолкунандай ҳуқуқ оқибатҳои манфири ба вучуд оварда, ўро дучори азоби маънавӣ ё рӯҳӣ мегардонад. Функции мазкур дар миёни дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавқеи худро дошта, хусусияти таърихири қасб кардааст. Зоро, аз замонҳои қадим ҷиҳати пешгири намудани рафткорҳои зиддиҳуқуқӣ ҷавобгариро дар шаклҳои нисбатан саҳт татбиқ менамуданд. Маҳз дар натиҷаи чунин ҷазоҳои вазнин ба ҳуқуқвайронкунанда сазои дахлдор расонида мешуд. Дар замони муосир бошад принсипи инсондӯстӣ мақоми хоссаро қасб намуда, қонунгузоронро водор намуда истодааст, ки ҷавобгарии ҳуқуқиро дар доираи принсипҳои инсондӯстӣ роҳандозӣ намуда, ҳадафи он набояд сазо додани ҳуқуқвайронкунанда бошад.

Бояд тазаккур дод, ки мавҷудияти функции сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бештар ба мавҷудияти мақсади ҷазо вобаста аст. Сазо барои ноил шудан ба мақсадҳои дигари ҷавобгарии ҳуқуқӣ зарур аст. Фаъолияти муътадили ҷавобгарии ҳуқуқӣ танҳо дар натиҷаи таъсири якчанд функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ имконпазир аст. Баъзе олимон бар он андешаанд, ки функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аслан, дар алоҳидагӣ амал карда наметавонанд, масалан функции сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд дар як вақт бо функции тарбиявӣ ба амал бароварда шавад<sup>200</sup>. Аз андешаи мазкур бармеояд, ки функции сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз мақсадҳои ҷазо вобастагии бештар дорад. Зимнан маҳз тавассути оқибатҳои сазоӣ доштани ҷавобгарии ҳуқуқӣ мақсади он ба даст оварда мешавад, вале худи сазо додана ва ё ба дарди ҷисмонию равонӣ гирифтор кардани ҳуқуқвайронкунанда мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ намебошад. Табиист, ки агар ҳуқуқвайронкунанда дар ивази кирдори зиддиҳуқунии содиркардааш подоши муносиб нағирад, дар ин сурат ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз мақсади худ берун

<sup>200</sup> Ниг.: Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Лекция: юридическая ответственность, санкции и меры защиты // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. – 2010. – №4. – С. 55-62.

меравад ва самарабахш буда наметавонад. Бо ин назардошт, ҳар як шаклу намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд дар дараҷаи муайян дорои сазо бошад.

Дар бораи таъсири мутақобилаи функцияҳои сазодиҳӣ ва тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ сухан ронда, онро метавон бо якчанд омил муайян кард, ки боиси паст шудани самаранокии таъсири тарбиявӣ ва баъзан сабаби нестшавии он мегардад: Якум, таъсири аз ҳад зиёди сазодиҳӣ, на аз сабаби хатари ҷамъияти ҳуқуқвайронкунӣ. Дуюм, табдил додани таъсири тарбиявӣ дар ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ. Сеюм, вайрон кардани принсипҳои фардӣ ва ногузирӣ ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳам аз ҷониби қонунгузор ва ҳам аз ҷониби иҷроқунандай ҳуқуқ<sup>201</sup>.

Мавриди зикр аст, ки мутобиқати функцияи сазо ба мөърҳои қонуният барои амалисозии самараноки функцияи тарбиявӣ замина фароҳам меорад. Агар сазо ба қонун мувофиқат накунад, дар он сурат иҷрои самарабахши функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқиро тасдиқ кардан мумкин нест, зоро субъекти мазкур онро беадолатона мешуморад ё барои расидан ба мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ кифоя нест, чунки ҳусусияти таъсири тарбиявӣ ба намуди ҷораи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва муҳлати амалишавии он вобаста аст.

Ҳар гуна ҳуқуқвайронкунӣ бояд вокуниши давлатро ба бор орад. Ин вокуниш дар ҷазои ногузирги гунаҳкор ва дар барқарорсозии муносибатҳои ҷамъиятий ифода мейбад. Сазо ҳамчун аксуламали ногузир на ба хотири худ, балки ба хотири ҷанбаи дигари ногузир амалӣ мешавад то дар оянда субъект вазифаҳои ба зиммааш гузошташударо вайрон накунад<sup>202</sup>.

Дар илми ҳуқуқшиноси масъалаи ҷавобгарии конституционӣ ҳамчун як намуди мустақили ҷавобгарии ҳуқуқӣ фаъолона баррасӣ мешавад. Шакли маҷбурии амалисозии функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, чун дар дигар соҳаҳо, дар ҳуқуқи конституционӣ, илова бар ин, дар ҳама сатҳҳои ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ шудааст. Ҷавобгарии конституциониро

<sup>201</sup> Ниг.: Мелкумян М.Г. Взаимодействие воспитательной функции юридической ответственности с регулятивной, превентивной и карательной функцией // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 55.

<sup>202</sup> Ниг.: Хачатуров Р.Л. Вопросы международно-правовой ответственности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2009. – №1. – С. 69-75.; Хачатуров Р.Л. Ответственность в современном международном праве // Право и политика. – 2005. – №8. – С. 24-23.

метавон ҳамчун ҷавобгарӣ барои вайрон қардани мөърҳои конститутсионӣ тибқи асосҳои пешбининамудаи қонунҳои конститутсионӣ муайян қард. Моҳияти сазои ҷавобгарии конститутсионӣ дар он аст, ки шахсе, ки мақоми конститутсионӣ дорад, бар хилофи иродай ҳуд, дар шакли маҷбурӣ, аз он маҳрум қарда мешавад.

Объекти умумии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муносибатҳои ҷамъиятист, аммо таъсир ба объекти умумӣ танҳо дар натиҷаи таъсиррасонӣ ба объектҳои бевосита имконпазир аст. Таъсири сазодиҳӣ ба тағиیر додани мақоми ҳуқуқии субъект нигаронида шудааст. Маҳдуд қардани ҳуқуқҳои муҳталифи субъектҳо боиси тағиир ёфтани мақоми ҳуқуқии он мегардад. Ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, молумулкӣ, меҳнатӣ, шахсии гайримолумулкии субъекти ҷавобгарии ҳуқуқӣ метавонанд ҳамчун объекти бевоситаи таъсири функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ баромад қунанд. Натиҷаи чунин таъсир қатъ гардидан муносибатҳои алоҳидаи мушаххаси ҷамъиятий ва ба вучуд омадани муносибатҳои нави ҳуқуқие мебошад, ки пеш вучуд надоштанд. Дар натиҷаи таъсири функсияи сазодиҳӣ маҳдудшавии вазъи ҳуқуқӣ ба амал меояд<sup>203</sup>.

Функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар таҳқим ва рушди динамикаи муносибатҳои ҳуқуқии ҷавобгарии ҳуқуқӣ таъсир мерасонад. Ба ин муносибат суоле ба миён меояд, ки оё функсияи сазодиҳиро ба муносибатҳои ҳуқуқии аллакай мавҷуда равона қардан мумкин аст? Мо нишон додем, ки функсияи сазодиҳӣ ба қатъ ё маҳдуд қардани ҳуқуқҳои гуногун нигаронида шудааст, аммо татбиқи ин ҳуқуқҳо берун аз муносибатҳои ҳуқуқӣ вучуд надорад.

Ҳамин тарик, функсияи ҷазодиҳӣ боиси тағиир ё қатъ гардидан муносибатҳои ҳуқуқии танзимкунанда мегардад. Дар баробари ин, таъсири сазо боиси пайдоиши муносибатҳои нави ҳуқуқие мегардад, то лаҳзаи содир шудани ҷиноят вучуд надошт. Аз ин рӯ, объектҳои таъсири функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқиро на танҳо ба умумӣ ва мустақим тақсим

---

<sup>203</sup>Ниг.: Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности: дис. ... д-ра юрид. наук. – Самара, 2004. – С. 111-134.

кардан мумкин аст, балки бо истифода аз алматхое, ки мазмунин ин обьектро ҳамчун меъёри таснифот тавсиф мекунанд, метавон онҳоро ба обьектҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, моликият, ташкилий, иҷтимоӣ, меҳнатӣ, шахсии гайримолумулкӣ таъсиррасонии функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳукуқӣ ҷудо кард. Дар асл, функсияи сазодиҳӣ метавонад якбора ба якчанд обьект таъсир расонад. Объектҳои таъсиррасонии ҷазо вобаста ба қадом соҳаи ҳукуқ ҳукуқу озодиҳои муайянро ба танзим медарорад, ба ҳукуқи конститутсионӣ, ҳукуқи маданиӣ, ҳукуқи оилавӣ, меҳнатӣ ва г. тасниф мешавад.

Хусусияти таъсири сазо ва доираи маҳдудиятҳои ҳукуқӣ, ки нисбат ба ҳукуқвайронкунанда татбиқ мешаванд, ба марҳилаи ҷавобгарии ҳукуқӣ вобаста аст. Агар шакли маҷбурии давлатии татбиқи ҷавобгарии ҳукуқӣ аз лаҳзаи содир шудани ҳукуқвайронкунӣ дар шакли уҳдадории таҳти маҳдудиятҳои гуногуни ҳукуқӣ қарордошта ба вучуд омада бошад, пас, дар ин марҳила ҳеч гуна оқибатҳои номатлуби воқеӣ вучуд надорад ва худи функсияи сазодиҳӣ дар статика вучуд дорад. Бе амали саривақтӣ ва салоҳияти мақомоти ҳифзи ҳукуқ он рушд карда наметавонад.

Ичрои функсияи сазодиҳӣ аз маҳкум кардани ҷинояткор оғоз мешавад. Д.А. Липинский дуруст қайд мекунад, ки шуури ҷинояткор ҳамчун обьекти мушаххаси таъсири ҷазо амал мекунад<sup>204</sup>. Рӯхияи маҳкумшаванда вайронии олами ботинии ӯро нишон медиҳад. Эътибори гунаҳгор бояд азоби маънавии ӯро ба бор орад. Аммо, ба монанди ҳама гуна унсурҳои субъективӣ, он метавонад вучуд надошта бошад ҷазоро аз ҷиҳати мазмун ва ҳаҷм метавон баъзеҳо ҳамчун дарди тоқатфарсо, ранҷу азоб ва дигаронро ҳамчун як нороҳатии ноҷиз қабул кунанд<sup>205</sup>.

Ичрои минбаъдаи функсияи сазодиҳӣ аз бисёр ҷиҳат ба маҳкум кардани шахс вобаста аст. Айборӣ дар ҳукм ё санади дигари татбиқи ҳукуқ зикр шудааст, вале дар баробари ин, ин санад нишон медиҳад, ки шахси гунаҳкор бояд то қадом андоза маҳдудиятҳои ҳукуқиро паси сар кунад. Таъсири сазо

<sup>204</sup> Ниг.: Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности: дис. ... д-ра юрид. наук. – Самара, 2004. – С. 113.

<sup>205</sup> Ниг.: Липинский Д.А. Асари зикршуда. – С. 114.

ба субъект дар он зохир мегардад, ки бояд ба ў азоби маънавӣ расонида шавад. Аз бисёр чиҳат, тавассути азобҳои маънавӣ мақсади ислоҳи ҳуқуқи вайронкунанда ба даст меояд. Маҳз, азобу уқубати маънавӣ ўро водор мекунад, ки олами ботинии худро аз нав дида барояд, муносибатҳои зиддиҷамъиятии худро ислоҳ кунад. Ин бори дигар чунин тезисро тасдиқ мекунад, ки сазо барои сазо не, балки сазо барои ислоҳ ва тарбияи ҷинояткор зарур аст.

Аз сабаби он ки шуури ҳуқуқвайронкунанда (дунёи ботинии ў, муносибатҳои гуногуни ахлоқӣ) падидаи субъективӣ буда, ҳуқуқу озодиҳои гуногуне, ки бо функсияи сазодиҳӣ маҳдуд карда шудаанд, падидаҳои воқеияти объективӣ мебошанд, функсияро ба берунӣ ва доҳилӣ тақсим кардан мумкин аст. Инчунин, функсияи сазодиҳӣ метавонад ҳам таъсири бевосита ва ҳам бавосита дошта бошад. Дар робита ба ин, объектҳои таъсири сазоро метавон ба бевосита ва бавосита тақсим кард. Масалан, иттилооти ҳуқуқӣ дар бораи ҷазо додани ҷинояткор ба муҳити наздики ў низ таъсир мерасонад, vale эҳтимолан на сазодиҳӣ, балки ҳусусияти пешгирию тарбиявӣ дорад, аммо чунин таъсири пешгирикунанда ва тарбиявӣ аз ҳисоби татбиқи қонунгузории ҶТ ба амал меояд.

Зикр кардан ба маврид аст, ки функсияи сазодиҳӣ метавонад ҳам ба муносибатҳои ҷамъиятий ва ҳам ба муносибатҳои ҳуқуқӣ таъсир расонад. Аз ин рӯ, объектҳои амали ҷазоро метавон ба танзимшаванда ва бо қонун танзимнашаванда ҷудо кард. Ҷавобгарии конститутсионӣ мисли дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ вазифаи сазодиҳиро ичро намояд ҳам, дар низоми ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавқеи маҳсусро ишғол мекунад. Дар Конститутсия ба мукаммал гардидани ҳуқуқҳои табиии инсон, уҳдадорӣ ва ҷавобгарии давлат ва шахсони мансабдори он ба ҷавобгарии конститутсионӣ аҳаммияти аввалиндарача медиҳад. Мавқеи маҳсуси ҷавобгарии конститутсиониро ҳусусияти муносибатҳои ҷамъиятии танзимшаванда, таъсири мақсаднок ба рушди қонунгузорӣ, қувваи олии ҳуқуқии Конститутсия муайян мекунад.

Масъалаи функцияҳои ҷавобгарии конституционӣ баҳснок аст. Н.В. Витрук вобаста ба мақсади функционалии ҷавобгарии конституционӣ функцияҳои ҷавобгарии конституциониро ҷудо кардааст, ки яке аз онҳо функцияи сазодиҳӣ ба шумор меравад<sup>206</sup>. Ба андешаи мо, ҷавобгарии конституционӣ ҳам функцияи сазодиҳӣ ва ҳам барқароркунандаро ичро мекунад, бинобар ин, ба барқарорсозанд ва сазодиҳандана тақсим кардани ҷавобгарии конституционӣ мувофиқи мақсад аст. Ҳар як чораи ҷавобгарии конституционӣ ҳам функцияи сазодиҳӣ ва ҳам барқароркунанда дорад. Ҳусусиятҳои функцияи сазодиҳии ҷавобгарии конституционӣ дар асосҳо, объектҳои таъсиррасонӣ, субъектҳо ва усулҳои татбиқи он ифода мегардад.

Асоси воқеии ҷавобгарии конституциониро ҳуқуқвайронкуни конституционӣ дар маҷмуъ ҳамаи аломатҳои он ташкил медиҳад. Ба ақидаи А.Ю. Александров, асоси татбиқи чораҳои ҷавобгарии конституционӣ ин ичро накардани уҳдадориҳои конституционӣ аз ҷониби субъектон мебошад<sup>207</sup>. Мағхуми «ичро накардани уҳдадориҳо» мағхуми «ҳуқуқвайронкунӣ»-ро иваз намекунад. Илова бар ин, ин аз мағхуми ҳуқуқвайронкунӣ маҳдудтар аст. Якум, ҳуқуқвайронкунандай конституционӣ метавонад вазифаи ба зиммааш гузошташударо номатлуб ичро намояд. Дувум, ҳуқуқвайронкунӣ метавонад ҳам амал ва ҳам беамалий бошад. Сеюм, асоси ҷавобгарӣ метавонад ҳуқуқвайронкунӣ дар маҷмуи тамоми аломатҳои он (объект, субъект, тарафи объективӣ ва субъективӣ) бошад<sup>208</sup>.

Функцияи сазодиҳии ҷавобгарии конституционӣ ба мақоми конституционии шахсони мансабдор таъсир мерасонад ва метавонад субъектҳои дорои ваколатро аз муносибатҳои ҳуқуқии конституционӣ, ки онҳо иштирокчии он буданд ва бо амали худ вайрон кардаанд, хориҷ кунад. Дар натиҷаи фаъолияти ичрои функцияи сазодиҳии ҷавобгарии конституционӣ доираи моликиятии шахсони мансабдор метавонад маҳдуд

<sup>206</sup> Ниг.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – С. 441-442.

<sup>207</sup> Ниг.: Александров А.Ю. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти субъектов РФ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 9.

<sup>208</sup> Ниг.: Конституционные деликты // Государство и право. – 2000. – №1. – С. 12-19.

шавад, зеро онҳо аз кафолату имтиёзхое, ки вобаста ба мансаби худ доро буданд, маҳрум мешаванд. Объектҳои таъсири функцияи сазодихии ҷавобгарии конститутсионӣ бештар ба намуди санксияи ҷавобгарии конститутсионӣ вобаста аст<sup>209</sup>.

Ҳамин тарик, ҳусусиятҳои функцияи сазодихии ҷавобгарии конститутсионӣ дар субъектҳои маҳсуси таъсиррасонӣ, ҳусусиятҳои усулҳои татбиқ, объектҳои таъсиррасонӣ ва қоидаҳои мурофиавии татбиқи он ифода меёбанд.

Функцияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ба монанди ҷавобгарии ҳуқуқӣ, бо маҷбуркуни давлатӣ зич алоқаманд аст. Бо ёрии функцияи сазодихӣ маҷбуркуни давлатӣ объективӣ карда мешавад, ки дар маҳдудиятҳои мушаххаси ҳуқуқӣ, ки барои ҷинояткор ба вучуд меояд, ифода меёбад. Барои танзими муносибатҳои иҷтимоӣ он усули императивиро истифода мебарад, ки қобилияти субъектро барои амалӣ намудани ҳуқуқҳои гуногун маҳдуд мекунад. Бо функцияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ муттаҳид намудани функцияҳои наве, ки қаблан вучуд надоштанд, дар шакли императивӣ рафтори ҷинояткорро ба танзим медарорад ва вайрон кардани ин функцияҳо боиси пурзӯр шудани таъсири ҷазо мегардад.

Роҳҳои мушаххаси иҷрои функцияи сазодихӣ хеле гуногунанд: муқаррар кардани маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ дар меъёрҳои ҳуқуқӣ, маҳкумкунӣ, маҳдуд шудани ҳуқуқи моликият, маҳдуд шудани ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумлӣ ва ғайра. Бо назардошти гуфтаҳои боло, мо чунин мешуморем, ки функцияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз самтҳои асосии таъсиррасонии ҳуқуқии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, рафтор ва шуури гунаҳкор вобаста ба қонунҳои рушди ҷомеа мебошад.

Вале олимони алоҳида ҳанӯз ҳам андешаэро баён мекунанд, ки ҷазо мақсади сазоро думболагирӣ менамояд. Ҳамин тавр, ба ақидаи А.А. Мамедов, «сазо (подош) бояд мақсади ҷазо эътироф гардад. Ба ҷинояткор

<sup>209</sup> Ниг.: Кабанов П.А. Особенности карательной функции конституционной ответственности // «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». Актуальные проблемы юридической науки. Материалы IX Международной научно-практической конференции. – Тольятти: Изд-во Волжск. ун-та им. В.Н. Татищева. – 2012. – Ч. 1. – С. 141-149.

бояд азобу кулфат расонида шавад, вагарна чазо ҳам чазо нахоҳад буд»<sup>210</sup>. Дар ҳақиқат ҳам чазои чиноятӣ ҳамчун чораи маҷбуркуни давлатӣ бо худ, ҳатман, унсурҳои маҷбуркуни, зӯрӣ, яъне сазои чинояти содиршударо дар бар мегирад.

Ҳамин тариқ, чазои чиноятӣ бо сазо барои чинояти содиршуда мебошад ва онҳо ба ҳамдигар вобастагӣ доранд. Ба андешаи З.Х. Зокирзода, вакте сухан дар бораи чазо ва сазо меравад, бояд маънои инҳо дуруст дарк карда шавад, зоро таҳлили семантикийи (маънои) калима аз он иборат аст, ки чазо ва сазо ба ҳамдигар монанданд. Бинобар ин, дар адабиёти ҳуқуқӣ бояд чазо ва сазо муқобили ҳамдигар монда нашаванд: яке ҳамчун чазо ё чораи маҷburкуni ва дигаре ҳамчун мақсади чазо<sup>211</sup>. Ҳам чазо ва ҳам сазо аломатҳои асосии чораи давлатиро доранд, ки дар маҷburkuNi ифода мейёбанд<sup>212</sup>.

Мақсади чазоро метавон ба сифати самтҳои асосии фаъолиятҳои системаи пенитенсиарӣ ва ҳифзи ҳуқуқи давлат донист, ки аз сӯйи қонунгузор бо мақсади кам кардан ва коҳиш додани динамикаи содир кардани чиноят ва мубориза бар зидди сар задани чиноятҳои ретсидив, ҳамчунин, эҷоду таъмини шароити босуботи иҷтимоиву иқтисодӣ дар кишвар муқаррар карда шудаанд.

Дар ин ҷо, набояд шакли маҳсуси қаноатмандии ҳам ҷомеа ва ҳам шахсони аз чиноятҳои муҳталиф заардидаро фаромӯш намуд (ҳатто дар сурати ба назар гирифта нашудани ин нукта ҳамчун мақсади чазо, ки он усулан дуруст ҳам ба ҳисоб меравад, ҳар ҳукми судии содиршуда нисбати шахси чиноят содирнамуда, дар байни оммаи мардум, агар қазияи судӣ инъикоси васеъ ёфта бошад, як навъ қаноатмандӣ аз эълони ҳукм ва маҳкум шудани чинояткорро ба миён меоварад, ки ин, дар навбати худ, боиси афзоиши эътибору обрӯйи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судӣ мегардад; чиноят содир шудааст, чинояткорон баъд аз содир шудани чиноят дастгир ва маҳкум

<sup>210</sup> Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. – СПб.: Изд-во «Юридический центр-Пресс», 2003. – С. 28.

<sup>211</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди чазои чиноятӣ: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – С. 105.

<sup>212</sup> Ҳамон ҷо. – С. 105.

шуданд, яъне система ба таври муназзам амал мекунад).

Амалисозии функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд ба меъёрҳои қонунгузории амалкунанда мувофиқат дошта бошад. Маҳз дар асоси меъёрҳои қонунгузорӣ татбиқ намудани сазо метавонад ба рафттору фаъолит ва психикаи ҳуқуқвайронкунанда таъсири самарабахш расонида, барои амалисозии функцияи тарбиявӣ заминai хуб муҳайё намояд. Дар ҳолати баръакс ҳуқуқвайронкунанда татбиқи ҷазо ва амалисозии функцияи сазодиҳиро ноадолатона шуморида, дар ў дараҷаи нигилизми ҳуқуқӣ меафзояд ва ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба мақсади муайян ноил намегардад.

Аз рӯйи қаринаи м. 46 КҶ ҶТ мақсадҳои ҷазори метавон ба категорияи умуниҷамъияти (барқарор намудани адолати иҷтимоӣ), тарбиявӣ (ислоҳи маҳкумшаванд), умуниогоҳӣ (пешгирии умумӣ ва пешгирии маҳсус) тақсим намуд. Дар адабиёти ҳуқуқӣ қайд шудааст, ки шахсони аз рӯйи ҷиноят маҳкумшаванд, набояд дар руҳияи эҳтиром ба ҳар шахс, балки дар руҳияи эҳтиром ба шахс, ки тобеи қонун ва риояткунандаи муқаррароти қонун дар ҷомеа ҳастанд, тарбия карда шаванд (ин дар муассисаҳои вобаста ба системai пенитенсиарӣ як масъалаи мубраму муҳим ба ҳисоб меравад, зоро дар ин маконҳо, дар бештари мавриди, шахсоне аз миёни маҳкумшудагон меҳоҳанд мавриди эҳтиром қарор бигиранд, ки руҳияи ошкору назарраси зиддиҷамъияти доранд).

Мақсадҳои асосу пояҳои сиёсати ҷиноятии давлат дар соҳаи муқовимат бо ҷинояткориро ба таври умумӣ муайян месозанд. Ҳатто омӯзиш ва ошноии сатҳии мағҳум ва мақсадҳои ҷазои ҷиноятӣ тасаввури ба истилоҳ мушаҳҳасеро дар бораи вазъи сиёсати ҷиноятии репрессивии давлат, низоми сиёсӣ ва институти ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон ба вучуд меоварад.

Воситаҳои ноилшавии мақсадҳои мавриди назар, ба таври умда тавассути неруи маънавӣ ва иҷтимоиву иқтисодии шахсият ва фарди дорои қудрату тавони инкишофу худсозӣ таъмин мегардад. Системаи таъмини мақсадҳои ҷазои ҷиноятӣ, ки он, илова ба ин, сатҳи зарурии дастовардҳои илмӣ (дар соҳаи психология, педагогика, маҳсусан пенитенсиарӣ, ҳамчунин психатрия ва илми тибб)-ро бояд дар бар гирад, аз ин қоида истисно нест.

Албатта, ҳангоми ичрои ҷазо, маҳсусан, вақти маҳрум шудани шахс аз озодӣ, шахси маҳкумшуда маҳкумияти худро метавонад ҳамчун як шакли ба истилоҳ «қасдгирӣ» алайҳи худ аз сӯйи давлат пиндорад. Табиист, ки дар ҷунин ҳолат ҷунин шахс аз маҳрум гардидан аз озодӣ, ҳам ҷисман ва ҳам ба таври маънавӣ ранҷ мебарад, баъзеҳо дар натиҷа ба таври умум ба зиндагии ояндаи худ пас аз раҳо шудан аз зиндон ва баромадан ба озодӣ бо нигоҳи дигар назар мекунанд, ислоҳ мегарданд. Дар баробари ин, баръакси ҷунин ҳолат, шахсони дигар метавонанд дар натиҷаи гузаронидани давраи маҳкумият дар зиндон, дар оянда тамоми арзишҳои маънавиву ахлоқии пазируфташуда дар зиндагиро нодида бигиранд.

Вале ҳамаи ин, дар маҷмуъ, ба мақсадҳои ҷазо дохил намегарданд, зеро он натиҷаи «таъсири баҳамроҳдошта»-и ичрои ҷазо маҳсуб мешавад. Муқаррар намудани мақсади ҷазо бояд бо имкони потенсиалии амалисозии он мутобиқат дошта бошад. Дар робита ба ин, нуқтаи осебпазиртарин ин мақсади барқарор намудани адолати иҷтимоӣ ва пешгирии содиршавии ҷиноятҳои нав ба ҳисоб меравад, зеро баҳисобгирии мизон ва дараҷаи амалисозии онҳо имконнопазир аст. Вале бо вучуди ин, метавон тавассути боло бурдани сатҳи саводи умумӣ ва дониши ҳукуқии аҳолӣ ва ҳамчунин бо тавассути фаъолияти матбуотӣ ва кор гирифтани аз воситаҳои аҳбори омма, шароити мусоидро барои пазируфтани мақсадҳои ҷазо аз сӯйи ҷомеа фароҳам овард.

Дар ҷомеаи Тоҷикистон майл ва самтгирии мутаносиб нисбат ба нозукиҳои сиёсати ҷиноятӣ ва мақсадҳои ҷазо ба назар намерасад ва ба ин далел барқарор намудани адолати иҷтимоӣ ба сифати мақсади ҷазо тавассути шаҳрвандони аз илми ҳуқуқ ноогоҳ ва бехабар пазируфта намешавад. Афзоиши таваҷҷуҳ ба мақсади ҷазо метавонад дар ҷомеа таъсири мусбати иҷтимоӣ дошта бошад, агар ҳукмҳои судӣ доир ба парвандаҳои ҳассоси ҷиноятӣ на аз мавқеъ ва ҷойгоҳу эътибори шахсӣ, сабабҳо ва эътиқодоти фардии шахси маҳкумшаванда, балки бо дар назар гирифтани зарари расонидашуда ва имкониятҳои мавҷуд барои рафъ, ҷуброн ва кам кардани зарар арзёбӣ гарداد.

Мақсадҳои ҷазо ба таври баробар шиддати таъсири ҷазо ва ислоҳу тарбияи маҳкумшударо нарму ҳамвортар месозанд, бартарии навъи мушаххаси таъсирро дар муқоиса бо навъи таъсири дигар аз байн мебаранд. Ҳарчанд таъсири тарбиявии ҷазо ба маҳкумшуда мустақиман ба ҳангоми ичрои ҷазо аз сӯйи маҳкумшуда сурат гирад ҳам, вале ҳадафмандии ин ё он унсур тавассути мақсадҳои дар қонун муқарраргашта муайян карда мешавад. Аз ҷиҳати он ки қонунгузор на дар мазмуну муҳтавои ҷазо ва на дар мақсадҳои он ба ҷазо таъкид накардааст, маълум мегардад, ки интихоби ҷазо ҳамчун қасос ва интиқом дар ин ҷо истисност. Мувофиқи ақидаи А.А. Толкаченко, он метавонад фақат таъсири ба ҳамроҳдоштаи раванди ичрои ҷазо маҳсуб шавад. Дар айни замон, диққати асосӣ бояд ба масъалаи барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, ислоҳи маҳкумшуда ва пешгири содиршавии ҷиноят равона гардад<sup>213</sup>.

Мақсадҳои ҷазо нақши нишондиҳандаи самаранокии ҷазоро ифода менамоянд. Дар сурати дар қонун муайян нагардидани мақсади ҷазо, таҳлил ва арзёбии натиҷаи ҷазои истифодашаванда нисбат ба маҳкумшуда имконнопазир аст. Барқарор намудани адолати иҷтимоӣ ҳамчун мақсади ҷазо, бори аввал дар қ. 2, м. 46 КҶ ҔТ (соли 1998) оварда шуда буд ва то ҳол мустаҳкам гардидааст<sup>214</sup>. Мақсади барқарор намудани адолати иҷтимоӣ дар сурати ичро, нишондиҳандаи тағиироти мусбат дар фаъолиятҳои соҳавии мақомоти давлатии ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад: фаъолияти муқаррарии адлия, сатҳи баланди рушди маънавиёти ҷомеа, маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, ҳифзи манфиатҳои шахси заرارдида ва дигар шаҳрвандон, омилҳои дигари таъсиргузор ба ичрои принсипҳои қонуният ва адолат.

Бо далели он ки ҷазо хусусияти сазодиҳӣ дошта, ба шуур ва рафтори инсон таъсир мерасонад, ба мақсад мувофиқ аст, ки дар м. 46 КҶ ҔТ сазодиҳӣ ҳамчун мақсади ҷазо илова карда шавад. Ба ақидаи Т.Ш. Шарипов ва А.И. Сафарзода ҷазо ҳамчун воситаи барқарор намудани адолати иҷтимоӣ ба

<sup>213</sup> Ниг.: Толкаченко А.А. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основания исполнения уголовного наказания. В кн.: Уголовно-исполнительное право. – М.: Пенатес-Пенаты, 2004. – С. 48-49.

<sup>214</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – С. 21.

аъзи чамъият қонеъшавии ахлоқӣ мебахшад, новобаста ба он ки ҷазо қобилияти барқарор намудани намудҳои муайяни зарарро надорад<sup>215</sup>.

Ҳамин тариқ, функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо аломатҳои зерин тавсиф мешавад:

- он яке аз самтҳои асосии таъсири ҳуқуқии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад;
- мақсади ҷазоро ҳамчун мақсади асосӣ барои худ ва мақсадҳои тарбия, пешгири, барқароркуниро ҳамчун мақсадҳои иловагӣ пеш мебарад;
- маҷбуркуни давлатиро дар ҳуқуқҳои мушахҳас эътиroz мекунад;
- роҳҳои конкретии амалӣ гардондани онҳоро дорад;
- ҳарактери таъриҳан тағйирёбанда дошта, бо қонуниятҳои тараққиёти ҷамъият муайян карда мешавад;
- қобилияти мустаҳкам кардан, расмисозии динамикаи муносибатҳои иҷтимоӣ, инчунин, тағйир додан ва қатъ намудани муносибатҳои ҳуқуқии мавҷударо дорад;
- ҳусусияти мӯҷозоткунандаро дорад, яъне боиси оқибатҳои ногувор барои ҷинояткор мегардад.

Мавриди зикр аст, ки таҳлилу баррасии функсияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи маъмурий низ аз аҳаммияти илмию амалӣ барҳурдор мебошад. Гурӯҳи дигари ҷазоҳое, ки шакли ҷазори маҷбурии ҷавобгарии маъмуриро доранд, ҷазоҳое мебошанд, ки ба маҳдуд кардани фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ ва маҳрум кардани онҳо аз ваколатҳои муайян нигаронида шудаанд. Масалан, маҳрум кардан аз ҳуқуқи маҳсус мебошад, ки нисбати шахсони ҳуқуқӣ барои дагалона ё мунтазам вайрон кардани тартиби истифодаи ҳуқуқи маҳсус истифода мешавад. Ин метавонад бекор кардан ё боздоштани амали иҷозатномаро дар бар гирад.

Илова бар ин, бекор кардан (бозхонд)-и иҷозатнома боиси пурра аз ҳуқуқи истифодабарии он маҳрум кардан маҳсуб гашта, аз ин муносибатҳои ҳуқуқии маъмурий хориҷ шудани субъект дар назар дошта мешавад. Боздоштани амали иҷозатнома барои пешгирий кардани рафтори

<sup>215</sup> Ниг.: Шарипов Т.Ш., Сафарзода А.И. Камолов З.А., Холиқзода Ш.Л., Зокиров З.Х., Зиёбоева М.Н. Ҳуқуқи ҷиноятӣ: қисми умумӣ // Нашри 4-ум, такмилдодашуда. – Душанбе, 2019. – С. 150-151.

гайриқонунин субъект дар давраи маҳдуд пешбинӣ шудааст. Агар бекор кардани иҷозатнома амали якдафъаина ва бебозгашт бошад ҳам, вале оқибати он дар ҳеч ҳолат ба шахси ҳуқуқӣ имкон намедиҳад, ки бо ин ё он намуди фаъолият машғул шавад.

Ҳамин тавр, дар қонунгузории маъмурӣ дар қатори принсипҳо ва асоси ҷавобгарии маъмурӣ мағҳуми мақсади ҷавобгарии маъмурӣ муқаррар карда нашудааст. Хуб мешуд, ки дар м. 22<sup>1</sup> КХМ ҶТ мағҳуми мақсади ҷавобгарии маъмурӣ нишон дода шавад.

Дар таҳқиқоти олимони соҳаи маданий тамоюли ба ҷойи аввал гузоштани функсияи барқарорсозӣ ва инкор кардани функсияи сазодиҳии ҷавобгарии маданий мушоҳида мешавад<sup>216</sup>. Бархе муҳаққиқон бо ҷанд далел мавҷудияти функсияи сазодиҳиро эътироф намуда, чунин мешуморанд, ки «функсияи сазодиҳӣ (ҷаримавӣ) тавассути ҷарима (ҷарима, пеня, ноустуворона) ичро мешавад»<sup>217</sup>.

Маълум аст, ки фурӯшандадарои ичро накардан ё ба таври бояду шояд ичро накардани уҳдадориаш ҷиҳати ба ҳаридор додани мол ва ба ҳаридор додани ҳуқуқи моликияти мол ҷавобгар аст. Ичро накардани уҳдадории ба ҳаридор додани моли фурӯҳташуда метавонад мутобики қонунгузории маданий боиси саркашии ҳаридор аз ичрои шартнома гардад, яъне яктарафа бекор кардани шартнома маҳсуб мешавад. Чунин қатъунӣ мувофиқи иродай яке аз тарафҳо сурат мегирад. Аз як тараф, он боиси барҳам додани ҳуқуқи ҳаридор ба мол мегардад ва маҷбурӣ аст, аз тарафи дигар, он танҳо бо қарори ҳаридор як тарафи шартнома ба амал меояд, ки дар он мавқеи фурӯшандадарои қатъ кардани мол ба назар гирифта нашудааст.

Ҳамин тариқ, фурӯшандадарои низ маҷбур мешавад, ки тибқи қарори ҳаридор аз ҳуқуқҳои аз ин муносибатҳои ҳуқуқии шартномавӣ бармеоянд, инчунин ҳаридорро аз даст дихад. Ин қатъи шартномаро ҳамчун ҷавобгарии маданий

<sup>216</sup> Ниг.: Константинов В.С., Максименко С.Т. Правовые вопросы материального стимулирования деятельности предприятий. – Саратов, 1981. – С. 51.; Бестугина М.А. Социальная обусловленность и назначение гражданско-правовой ответственности в современных условиях (Теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1986. – С. 19.

<sup>217</sup> Мамутов В.К., Овсиенко В.В., Юдин В.Я. Предприятие и материальная ответственность. – Киев, 1971. – С. 43.; Слесарев В.Л. Объект и результат гражданского правонарушения. – Томск, 1980. – С. 99.; Варкалло В. Об ответственности по гражданскому праву. – М., 1978. – С. 38.

шакли маҷбури мебахшад. Ҷавобгарии мадани функцияи сазодиҳиро ичро мекунад, аммо на ҳама олимон бо ин мавқеъ розӣ ҳастанд. Ба назар чунин мерасад, ки барои инкор кардани функцияи сазодиҳии ҷавобгарии мадани ягон асос нест ва ба мадди аввал гузаронидани функцияи барқароркунӣ сунъӣ мебошад. Ҷавобгарии мадани дорои тамоми хусусиятҳое мебошад, ки мавҷудияти функцияи сазодиҳиро нишон медиҳад<sup>218</sup>.

Ҳамин тарик, функцияи сазодиҳии ҷавобгарии мадани дар шакли маҷбури ба амал бароварда мешавад, агар дар баробари моле, ки навъ (ассортимент)-и он ба шартнома мувоғиқ бошад, ба ҳаридор моли вайрон кардани навъ (ассортимент) дода шавад. Ҳаридор дар баробари дигар тарзҳои рафткор ҳуқуқ дорад аз ҳамаи моли дар навъ (ассортимент) ва бар хилоғи навъ (ассортимент) додашуда даст қашад. Саркашии ҳаридор аз қабули мол ва пардоҳти он маънои пурра ё қисман ичро накардани шартномаро дорад, ки мутаносибан пурра ё қисман қатъ гардидани муносибатҳои ҳукуқиро ифода менамояд.

Агар дар шартнома шарти мукаммал будани мол мавҷуд бошад, фурӯшанд ба ҷарӣ додани моли номатлуб ҷавобгар аст. Ҳаридор метавонад ба мол фурӯхтани нарҳ (ба таври мутаносиб кам кардани нарҳи ҳарид) ё пурра кардани молро талаб намояд. Агар фурӯшанд молро дар муҳлати мувоғиқ нарасонад, ҳаридор ҳуқуқ дорад аз шартнома даст қашад ва баргардонидани арзиши ҳаридро талаб намояд (шартномаро бекор қунад). КМ ҶТ имкони маҷбур кардани ҳаридорро барои қабули мол пешбинӣ мекунад, ки ин ҳам шакли маҷбурии ҷавобгарии мадани мебошад. Функцияи сазодиҳандагии он дар сурати аз ҷониби ҳаридор қабул накардани мол ва аз ҷониби фурӯшанд аз ичрои шартнома саркашӣ кардани он амал мекунад.

Дар бораи шакли маҷбурии ичрои функцияи сазодиҳӣ на танҳо талаби яке аз тарафҳо дар бораи бекор кардани шартнома, балки ҳамчун қоиди умумӣ бо талаби яке аз тарафҳои шартнома қатъ намудани шартнома бо қарори суд ба амал бароварда мешавад. Танҳо дар сурати аз ҷониби тарафи

<sup>218</sup> Ниг.: Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 12.

дигар ба таври чиддӣ вайрон кардани шартнома ё дар ҳолатҳои дигари пешбининамудаи қонун ё шартнома иҷозат дода мешавад. Шакли маҷбурии амалишавии функсияи сазодиҳӣ метавонад дар дигар намуди шартномаҳо – шартномаи меҳнатӣ низ амал кунад.

Ҳамин тарик, агар фармоишгар, сарфи назар аз огоҳии саривақтӣ ва оқилонаи паймонкор дар бораи корношоямӣ, сифати пасти масолеҳи пешниҳодкардаи фармоишгар, дар бораи оқибатҳои номусоид барои фармоишгар риояи дастурҳои ў дар бораи усули иҷрои кор ва ғ., мавод ва ҳуҷҷатҳои техникро иваз намекунад ва барои бартараф кардани ҳолатҳое, ки ба корношоямии кор таҳдид мекунад, чора намебинад, пас, паймонкор ҳуқуқ дорад аз иҷрои супориш даст қашад.

Ҳамин тарик, фармоишгар аз ҳуқуқи гирифтани натиҷаи кори тибқи шартнома фармоиш додашуда маҳрум мегардад. Омӯзиши функсияи сазодиҳии ҷавобгарии маданий нишон медиҳад, ки он бо роҳи маҳкум кардани ҳуқуқвайронкунанда, рафтore, ки дар натиҷаи он ба ў зарари молумулкӣ ё ташкилӣ расонида мешавад, сурат мегирад. Маҳдуҷшавии доираи моликият, маҳдудиятҳои ташкилӣ, маҷбур кардан ба рафтори қонунӣ натиҷаи таъсири функсияи сазодиҳӣ буда, худи функсияи сазодиҳӣ ҳуқуқи қатъ кардан, тағиیر додани муносибатҳои ҳуқуқии молумулкӣ ва ба он марбути гайримолумулкиро ифода мекунад<sup>219</sup>.

Функсияи сазодиҳии ҷавобгарии маданий дар шакли маҷбурий дар ҳолате амалий карда мешавад, ки фармоишгар дар иҷрои кор ба паймонкор ёрий надиҳад ё уҳдадориҳои муқобили шартномаро иҷро накунад. Он гоҳ паймонкор ҳуқуқ дорад на танҳо ҷуброни заарар, аз ҷумла ҳарочоти иловагиро, ки дар натиҷаи бекористии он ба амал омадааст, балки тағиир додани шартҳои шартнома аз ҷиҳати муҳлати иҷрои кор ва зиёд кардани нархи дар шартнома пешбинишударо талаб намояд. Дар ин ҷо функсияи сазодиҳии ҷавобгарии маданий дар баробари функсияи ҷубронсозӣ қисман ба амал бароварда мешавад.

<sup>219</sup> Ниг.: Комаров С.А., Липинский Д.А. Карательная и восстановительная функции гражданско-правовой ответственности: взгляд представителей науки теории государства и права // Государство и право. – 2018. – №9. – С. 129-132.

Далели дигаре вучуд дорад, ки дар бораи мавҷудияти функсияи сазодиҳӣ шаҳодат медиҳад. Агар чораҳои ҷавобгарии маданий хусусияти барқароркунанда дошта бошанд, он гоҳ барои тарафи дигар молу мулк ё соҳаҳои дигарро маҳдуд карда, ҳуқуқвайронкунанда ногузир зарар мебинад. Аломати сазодиҳии ҳуқуқи маданий таъсири манфии онҳо ба ҳуқуқвайронкунанда мебошад, ки дар кам кардан, маҳдуд кардан ё маҳрум кардан аз фоида ё манфиатҳои молумулкӣ зоҳир мегардад<sup>220</sup>.

Бояд тазаккур дод, ки таъсири сазодиҳии ҷавобгарии маданий махсусан дар шакли ноустуворона ба таври равshan зоҳир мешавад. Ноустуворона (ҷарима, пения) маблағи пулие мебошад, ки тибқи қонун ё шартнома муайян карда шудааст, ки қарздор дар сурати ичро накардан ё ичрои номатлуби уҳдадорӣ, аз ҷумла ҳангоми ба таъхир андохтани ичро вазифадор аст ба кредитор диҳад ва дар адабиёти ҳуқуқи маданий хусусияти мураккаби ноустуворона қайд гардидааст, яъне он вазифаи сазодиҳиро ичро мекунад<sup>221</sup>.

Дар баробари ин, ҳарчанд ғайриодӣ ба назар расад ҳам, функсияи сазодиҳии ҷавобгарии маданий низ метавонад дар шакли ихтиёрий амалий карда шавад. Ин қатъи уҳдадориҳо бо асосҳои пешбининамудаи қонун ё шартнома мебошад. Инчунин, тарзи ихтиёрий амали функсияи сазодиҳии ҷавобгарии маданиро пешбинӣ мекунад, зоро дасткашидани худи ҳаридор аз додани мол ва пардохти ҳаққи он дар сурати аз ҷониби фурӯшандагӣ вайрон кардани шартҳои шартнома пешбинӣ шудааст.

Шартномаи паймонкорӣ масъулияти паймонкорро пешбинӣ мекунад, ки дар он шакли ихтиёрии қисман ичрои функсияи сазодиҳӣ дар шакли мутаносиби кам кардани нархи барои кор муқарраршуда ё ҷуброни ҳарочоти фармоишгар мавҷуд аст ва татбиқи он камбудиҳоро бо интиҳоби фармоишгар бартараф менамояд. Ичрои уҳдадориҳо дар ноустуворона дар шакли ҷарима, пеня сурат мегирад. Ноустуворона ва уҳдадории ҷуброни зиёнро метавон ҳамчун сазо гуфт, зоро уҳдадории пардохти ҷарима ва

<sup>220</sup> Ниг.: Быков А.Г. Роль гражданско-правовых санкций в осуществлении хозяйственного расчета: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1967. – С. 4.

<sup>221</sup> Ниг.: Петров И.Н. Характерные черты гражданско-правовой ответственности // Уч. зап. ВНИИСЗ. Вып. 20. – М., 1970. – С. 59.; Брагинский М.И., Иванов В.И. О функциях неустойки в хозяйственных отношениях // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. Вып. 10. – М., 1977. – С. 26.

чуброни зиён натиҷаи амали ғайриқонунӣ ва гунаҳкоронаи контрагент мебошад. Нисбати ҳар ду намуди ҷазои молумулкӣ метавон дар бораи сазо ибрози андеша намуд<sup>222</sup>.

Ҳамин тариқ, таҳқиқот нишон медиҳад, ки функцияи сазодихии ҷавобгарии ҳуқуқӣ яке аз навъҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад, ки аз рӯйи мазмун ва моҳияти худ барои субъекти ҳуқуқвайронкунанда оқибатҳои номатлуб дошта, ба ӯ азоби маънавӣ ё руҳӣ мерасонад ва мақсади сазоро пайгириӣ мекунад. Мафҳуми сазо ҳарчанд дар адабиёт ба таври муҳталиф пешниҳод шуда бошад ҳам, вале, ба андешаи мо, дар умум истифодаи мафҳуми сазодихӣ қобили қабул мебошад. Функцияи сазодихӣ дар ҳама намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба назар мерасад, вале таъсири он дар ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ бештар аст. Функцияи сазодихӣ дар шакли ихтиёриӣ ва маҷбуриӣ амалӣ карда мешавад.

## 2.4. Амалисозии функцияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ

Ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои функцияи маҳсусе мебошад, ки он функцияи ҷаримавӣ ном дорад. Маҳсус будани чунин функция дар он ифода мегардад, ки мисли баъзе функцияҳои дигар на дар ҳама намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ мавҷуд аст. Дар қонунгузории амалкунандаи кишвар чунин функция бештар дар намуди ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ ба назар мерасад. Дар ҷавобгарии маданиӣ бошад, функцияи ҷаримавӣ танҳо дар асоси ноустуворонаи иҷрои уҳдадориҳо дар шакли ҷарима амалӣ карда мешавад. Мавриди зикр аст, ки функцияи мазкур ҳусусияти таърихӣ дошта, ҳанӯз дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон мавҷуд буд. Ба андешаи У.А. Азиззода, ҷарима яке аз намудҳои серистифодаи ҷазо дар ҳуқуқи зардуштӣ ба ҳисоб мерафт, ки қариб барои тамоми ҳуқуқвайронкуниҳо ва ҷиноятҳо татбиқ карда мешуд<sup>223</sup>.

<sup>222</sup> Ниг.: Брагинский М.И., Иванов В.И. О функциях неустойки в хозяйственных отношениях // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. Вып. 10. – М., 1977. – С. 29.

<sup>223</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 102.

Зимни таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ баъзе муҳаққикон функцияи ҷаримавиро пешниҳод кардаанд, вале гурӯҳи дигари олимон ҳангоми таснифи ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи ҷаримавиро зикр накардаанд. Масалан, А.А. Иванов<sup>224</sup>, В.Д. Перевало<sup>225</sup> функцияи ҷаримавиро пешниҳод кардаанд, вале А.З. Куканов<sup>226</sup>, С.С. Алексеев,<sup>227</sup> А.И. Петилин, П.А. Варул<sup>228</sup>, А.А. Собчак<sup>229</sup>, М.П. Трофимова<sup>230</sup> онро зикр накардаанд.

Бояд гуфт, ки яке аз функцияҳои маҳсуси ҷавобгарии ҳуқуқӣ ин функцияи ҷаримавӣ ба ҳисоб меравад. Маҳсус будани чунин функция дар он ифода мегардад, ки мисли баъзе функцияҳои дигар барои тамоми намудҳои даҳлдори ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос намебошад. Функцияи ҷаримавӣ дар ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ бештар хос буда, қисман дар ҷавобгарии маданий низ ба назар мерасад. Маҳсусияти дигари функцияи мазкур дар он ифода мегардад, ки он баҳри татбиқи ҷазои ҷаримае, ки қонунгузории амалкунанда муқаррар менамояд, нигаронида шудааст.

И.А. Галаган қайд мекунад, ки функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои ифодаи ҷанбаҳои муайянни мақсадҳои он пешбинӣ шудаанд. Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ба ислоҳнамоӣ, идеологӣ, педагогӣ, ҷаримавӣ, сазодиҳӣ ва аз нав тарбия намудани гунаҳкорон нисбат додан мумкин аст<sup>231</sup>.

Функцияи ҷаримавӣ дар шакли маҷбурии татбиқи он дар ҳуқуқи ҷиноятӣ хеле аҳаммият дорад, ҳарчанд нисбат ба ҳуқуқи маъмурӣ то андозае камтар эҳсос мегардад. Вай дар шакли ҳамон унсурҳои низоми ҷазои ҷиноятӣ ифода ёфтааст, ки барои кирдорҳои ғайриқонунӣ ҷазои саҳттарин, аз ҷумла маҳрум кардан аз ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро пешбинӣ мекунад.

<sup>224</sup> Иванов А.А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // Государство и право. – 2008. – №6. – С.67.

<sup>225</sup> Теория государства и права: учебник для вузов // Отв. ред. В.Д. Перевалов. – М., 2004. – С. 269.

<sup>226</sup> Куканов А.З. Мағхум ва таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – №3 (27). – С. 44-48.

<sup>227</sup> Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М., 1966. – С. 151.

<sup>228</sup> Варул П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности. – Таллин, 1986. – С. 50.

<sup>229</sup> Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах теории правовой ответственности // Правоведение. – 1968. – №1. – С. 50.

<sup>230</sup> Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 46.

<sup>231</sup> Ниг.: Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1976. – С. 133-134.

Дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ доир ба мафхум ва моҳияти ҷарима андешаҳои муҳталиф ҷой доранд. Ҷунин андеша дар таҳқиқоти дигар олимон ба назар мерасад. Масалан, ба андешаи Г.К. Буранов, моҳияти ҷарима дар ҳуқуқи ҷиноятӣ яке аз масъалаҳои баҳснок ба ҳисоб меравад<sup>232</sup>. З.А. Тадевосян ҷаримаро ба ҷазоҳои дорои ҳусусияти молумулкӣ рабт дода, ҷунин мешуморад, ки моҳияти он иборат аз он аст, ки таъсири тарбиявӣ ва пешгирикунанда бо маҳрум кардан аз озодӣ алоқаманд нест. Дар баробари ин, маҳқумшуда маҷбур мешавад, ки ба даромади давлат маблағи муайянे диҳад<sup>233</sup>.

Кодекси ҷиноятии ҶТ (соли 1998) дар боби 9 низоми нави ҷазоро муқаррар мекунад, ки он аз 12 намуди ҷазо иборат мебошад. Дар м. 47 КҔ ҶТ, ки он «намудҳои ҷазо» ном дорад, аз рӯйи тартиби муайян тамоми ҷораҳои дорои ҳусусияти ҳуқуқи ҷиноятӣ, ки қонунгузор онҳоро намудҳои ҷазо меномад, номбар шудаанд. Зимнан, дар ин феҳрист намудҳои ҷазои ҳам асосӣ ва ҳам иловагӣ, бидуни ҳар гуна тафриқу ҷудосозӣ, баён шудаанд. Дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ намудҳои ҷазо тавассути қонун пешбинишуда ба таври анъанавӣ «низоми ҷазо» номида мешавад ва, ба назари мо, ҷунин таъриф асоси воқеӣ дорад. Дар низоми ҷазоҳои муқаррарномудаи КҔ ҶТ яке аз он ҷарима ба ҳисоб меравад<sup>234</sup>.

Бояд тазаккур дод, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар баробари тарбия кардани ҳуқуқвайронкунанда, пешгириӣ намудани содиршавии ҳуқуқвайронкуни дар оянда, ҳамзамон, функсияи ҷаримавиро низ иҷро менамояд. Функсияи ҷаримавӣ дар навбати худ дар амалисозии дигар функсияҳо, аз ҷумла, функсияи тарбиявӣ, пешгириӣ ва сазодиҳӣ таъсир мерасонад. Зоро татбиқи ҷарима ба ҳуқуқвайронкунанда ва ё ҷинояткор метавонад ба шуури шахс таъсир расонида, шахс онро ҳамчун сазои амали зиддиҳуқуқии худ ҳисобад ва минбаъд ислоҳ шуда, аз содир намудани ҳуқуқвайронкуни даст қашад.

<sup>232</sup> Ниг.: Буранов Г.К. Понятие штрафа и его место в системе уголовных наказаний // Современная наука: теоретический и практический взгляд: Сборник научных статей / Научный редактор Д.В. Фурсова. – М.: Издательство «Перо», 2018. – С. 134.

<sup>233</sup> Ниг.: Тадевосян З.А. Штрафа как меры наказания. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1978. – С. 72-75.

<sup>234</sup> Кодекси ҷиноятии ҶТ аз 21 майи соли 1998, №574. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

Чарима барои содиркунандагони чиноятаҳои иқтисодӣ яке аз ҷазоҳои мувоғиқ ва ислоҳкунанда ба ҳисоб меравад. Ба андешаи С.Э. Бахридинзода, ҷарима бештар ба ашхосе, ки дар соҳаи иқтисодӣ чиноят содир кардаанд, ҳамчун шакли алтернативии ҷазо истифода мешавад. Агар чинояткор чиноят содир карда, ба заардида зарари иқтисодӣ расонида бошад, пас, нисбат ба ӯ ҷазои «иқтисодӣ» бояд татбиқ карда шавад<sup>235</sup>.

А.А. Абдурашидов қайд менамояд, ки барои шахсе, ки чинояти дуздӣ содир кардааст, ҷарима аз кори ислоҳӣ дида ҷазои саҳттар мебошад. Таҳлили амалияи судӣ нишон медиҳад, ки судҳо на ҳама вақт қобилияти пурра татбиқ кардани ҷаримаро доранд, зоро бисёре аз чинояткорон кор намекунанд ва барои пардоҳти ҷарима даромад надоранд<sup>236</sup>.

Дар ин ҳусус З.А. Камолов дуруст қайд намудааст, ки дар мавриди ҷарима ҳамчун ҷораи ҷазои чиноятӣ, ба далели он ки ин ҷазо дар нисбати афроди дорои сатҳи баланди зиндагӣ таъсирбахш нест, хеле эҳтиёткор бояд буд. Ҳамзамон, татбиқи ҷарима ба қишироҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳифзнашудаи аҳолӣ ғайривоқеист, зоро онҳо наметавонанд ҷаримаро пардоҳт кунанд<sup>237</sup>.

Номгӯйи умумии ҷазо, ба таври умумӣ, ба истифода шудани ҷазоҳои иловагӣ тавассути судҳо мусоидат наменамояд. Барои мисол, тибқи муқаррароти умумии номгӯйи ҷазоҳо, маҳрум кардан аз рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо, унвонҳои маҳсус, мукофотҳои давлатӣ ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон тавассути қонунгузор на ҷарима ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян, балки ҳамчун яке аз намудҳои ҷазои нисбатан вазнин арзёбӣ мешавад.

Азбаски ҷазои асосӣ нисбат ба ҷазои иловагӣ вазнинтар аст, дар сурати таъин шудан ҳамчун ҷазои асосӣ наметавонад якъо бо ҷарима ва маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян таъин гардад, ё ҳамроҳ бо ҷарима ба сифати намуди асосии ҷазо

<sup>235</sup> Ниг.: Бахридинов С.Э. Штраф как альтернатива наказанию в виде лишения свободы / Меры уголовной ответственности, не связанные с изоляцией от общества. – Душанбе, 2005. – С. 97-98.

<sup>236</sup> Ниг.: Абдурашидов А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и современное состояние): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – С. 101.

<sup>237</sup> Ниг.: Камолов З.А. Исправительные работы – альтернативный вид уголовного наказания / Меры уголовной ответственности, не связанные с изоляцией от общества. – Душанбе, 2005. – С. 89.

таъин шавад. Вале муқаррароти қонунгузорӣ дар робита ба ҷазоҳои мазкур монеи чунин таркиб намегардад. Бо такя ба санксияҳои мавҷуд дар моддаҳои қисми маҳсуси КҶ ҶТ метавон гуфт, ки қонунгузор дар робита ба нигоҳ доштани таносуб миёни ҷазоҳое, ки дар санксияҳои алтернативӣ ба кор бурда шудаанд, ба қоидаву муқаррароти муайян такя намекунад.

Дар робита ба ин, М.Э. Синиская ва А.Л. Светинович баён кардаанд, ки «Ҷарима ҷазоест, ки ҳуқуқи моликияти маҳкумшударо маҳдуд мекунад, зоро дар ин ҳолат як қисми молу мулки ў бо пули нақд ба фоидаи давлат ситонида мешавад»<sup>238</sup>. Ба андешаи баъзе муҳаққиқон, ҷаримаро тавассути масъалаҳои ҳуқуқи моликият баррасӣ кардан ғайримантиқӣ аст, зоро дар он на хусусияти ҷазо, балки тарафи ҳуқуқи мадани масъала таъкид мешавад<sup>239</sup>. А.С. Михлин хусусияти ҷаримаро таҳлил намуда, ба масъалаи «аз маҳкумшудагон ба фоидаи давлат гирифтани маблағи муайян» диққати маҳсус додааст<sup>240</sup>.

Аз ин нуқтаи назар, ҷазо яке аз воситаҳои амалисозии шакли маҷбурии функцияи ҷаримавӣ мебошад. Ин ҷазоест, ки худуди онро КҶ ҶТ муқаррар кардааст ва бо вазнинии ҷинояти содиршуда муайян карда мешавад. Ҷарима дорои хусусияти молумулкӣ буда, танҳо аз ҷониби суд таъин карда мешавад, ки дар гирифтани микдори муайяни пул аз ҷинояткор ба даромади давлат ифода меёбад. Амалисозии функцияи мазкур дар расидан ба мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мусоидат намуда, мақсади асосии он дар рӯёнидани маблағи муайян аз ҳуқуқвайронкунанда ифода намеёбад, балки баҳри таъсири молиявӣ расонидан ба ў нигаронида шудааст. Функцияи мазкур дар ҳамон ҳолат амалий карда мешавад, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли таъин кардани ҷарима ба ҳуқуқвайронкунанда татбиқ гардад. Бинбар ин, шакли амалисозии он дар қонунгузории амалкунанда муқаррар карда шудааст.

<sup>238</sup> Синицкая М.Е. Ограничение прав личной собственности как элемент уголовного наказания // Проблемы совершенствования законодательства об охране прав граждан в сфере борьбы с преступностью. – Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1984. – С. 110-129.

<sup>239</sup> Ниг.: Буранов Г. К. Понятие штрафа и его место в системе уголовных наказаний // Современная наука: теоретический и практический взгляд: Сборник научных статей / Научный редактор Д.В. Фурсова. – М.: Издательство «Перо», 2018. – С. 134.

<sup>240</sup> Ниг.: Михлин А.С. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы // Российская юстиция. – 2001. – №6. – С. 41.

Татбиқи өзіншілдегі танқо боиси вайрон карданың мөддесі маңқумшудағы мавцудияти дөғи судай ҳамчун оқибати ҳуқуқиң қазои чинояти аз өзіншілдегі суд барои чинояти содиршуда таъингардида мебошад<sup>241</sup>. Дар ин хусус андешаи дигаре низ вүчуд дорад. Масалан, О.В. Старков ва С.В. Милюков чунин мешуморанд, ки өзіншілдегі нисбат ба корхой ислеңдірілген қазои сахттар аст, зеро барои он тамоми маблағи пулиро дар як вақт додан лозим меояд, ки ин ба мөддесі маңқумшудағы альзоеңи оилаи ү таъсир мерасонад. Ҳангоми ичрои корхой ислеңдірілген қаржы аз музди меңнат ба андозаи муайянкардаи суднигох дошта мешавад, ки ин барои маңқумшудағы оилаи ү чандон гарон нест<sup>242</sup>.

Чунин андешаро К. Сич низ дастгирій карда, қайд мекунад, ки өзіншілдегі назар ба корхой ислеңдірілген қазои сахттар мебошад<sup>243</sup>.

Тартиб ва шароити амалишавии функцияи өзіншілдегі чаримавии қавобгарии ҳуқуқті тибқи қонунгузорій чунин аст:

1) өзіншілдегі маблағе мебошад, ки дар доираи пешбининамудаи ҳамин Кодекс таъин шудааст.

2) өзіншілдегі маблағи аз сад то бисту як ҳазору нұхсад андозаи мұқарраршудаи нишондиҳанда барои ҳисобхо, ки дар вақти содир шудани чиноят амал мекард, таъин карда мешавад. Андозаи өзіншілдегі маңмуди чиноятқо ё маңмуди ҳукмхо барои содир намудани чиноятқои дар қисмхои 6 ва (ё) 7 м. 49 КҖ ҚТ пешбинигардида аз панҷ ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобхо, ки дар вақти содир карданы чиноят амал мекард, зиёд буда наметавонад.

3) суд андозаи өзіншілдегі чаримаро бо назардошты вазнинии чинояти содиршудағы мөддесі молумулкисі маңқумшудағы, дар доираи пешбининамудаи КҖ ҚТ муайян менамояд.

<sup>241</sup> Ниг.: Васильева Т.В. Назначение и исполнение уголовного наказания в виде штрафа: дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2004. – С. 62.

<sup>242</sup> Ниг.: Старков О.В., Милюков С.В. Наказание: уголовно-правовой и криминопенологический анализ. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 155.

<sup>243</sup> Ниг.: Сыч К.А. Уголовное наказание и его состав: теоретико-методологические аспекты исследования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Рязань, 2001. – С. 45.

4) чаримаро ба сифати намуди ҷазои иловагӣ танҳо дар ҳолатҳои пешбининамудаи моддаҳои даҳлдори қисми маҳсуси КҶ ҶТ таъин кардан мумкин аст.

5) дар ҳолати ашаддӣ саркашӣ намудан аз пардохти чарима суд онро бо ҷазоҳои корҳои ислоҳӣ ё маҳдуд кардани озодӣ мутобиқан ба андозаи ҷаримаи таъингардида, дар доираи ин намудҳои ҷазо, ки бо КҶ ҶТ пешбинӣ шудааст, иваз менамояд.

6) дар ҳолати аз тарафи шахс содир намудани ҷиноятҳои дар м.м. 177, 178, 245 (ба истиснои банди «а» қ. 4), 246 (ба истиснои банди «а» қ. 3), 247 (ба истиснои банди «в» қ. 3 ва банди «а» қ. 4), 251, 253, 255 (ба истиснои бандҳои «а» ва «б» қ. 2), 256 (ба истиснои ҳолатҳое, ки боиси марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон гардида бошад), 257 (ба истиснои банди «г» қ. 2 ва банди «б» қ. 3), 258, 259, 259<sup>1</sup>, 260, 263-268, 270, 271, 273 (ба истиснои бандҳои «а» ва «б» қ. 3), 274, 276, 277, 278, 285, 286, 287, 289 қ.к. 1 ва 2, 295, 340<sup>1</sup> ва 388 қ.к. 1 ва 2 КҶ ҶТ пешбинишуда, агар гунаҳгор то баровардани ҳукми суд зарари моддиро пурра талоғӣ намояд, нисбати ӯ ҷазои ҷарима ва ё дигар ҷазои бо маҳрум соҳтан аз озодӣ алоқаманднабудаи дар санкцияҳои моддаҳои номбаршуда пешбинигардида таъин карда мешавад.

7) дар ҳолати аз тарафи шахс содир намудани ҷиноятҳои дар м.м. 314 (ба истиснои ҳолатҳое, ки боиси марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон гардида бошанд), 315, 316 (ба истиснои бандҳои «а» ва «б» қ. 3 ва ҳолатҳое, ки боиси марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон гардида бошанд), 318, 322 (ба истиснои ҳолатҳое, ки боиси марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон гардида бошанд), 323, 340 қ.к. 1 ва 2 ва 391 қ. 1 КҶ ҶТ пешбинигардида, агар онҳо дар алоқамандӣ бо ҷиноятҳои пешбининамудаи қ. 6, моддаи мазкур содир шуда бошанд, ҷазо бо тартиби муайяннамудаи қ. 6 ҳамин модда таъин карда мешавад.

8) дар мавриди пас аз баровардани ҳукми суд пурра талоғӣ намудани зарари моддӣ аз тарафи маҳкумшуда барои содир намудани ҷиноятҳои пешбининамудаи қ.к. 6 ва (ё) 7 моддаи мазкур ҷазои таъингардидаи маҳрум

сохтан аз озодӣ аз ҷониби суде, ки ҳукм баровардааст ё суди маҳалли ичрои ҷазо ё суди болоӣ ба ҷазои ҷарима иваз карда мешавад.

9) дар ҳолати ашаддӣ саркашӣ намудан ва ё имконнопазирии пардохти ҷарима, ки бо тартиби пешбининамудаи қ.қ. 6, 7 ва (ё) 8 моддаи мазкур ба сифати ҷазои асосӣ таъин ё иваз карда шудааст, суд ҷазои ҷаримаро (ё қисми напардохтаи онро) ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ иваз менамояд. Ҳангоми иваз намудани ҷазои ҷарима ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ё ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҷазои ҷарима, муҳлат ва андозаи ин намуди ҷазоҳо набояд аз ҳадди поёнӣ ва болоии муқаррарнамудаи моддаҳои даҳлдори қисми маҳсуси КҶ ҶТ, бо назардошти қисми адокардаи ҷазо, кам ва ё зиёд бошанд.

10) дар ҳолати иваз намудани ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҷазои ҷарима ва ё ҷазои ҷарима ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ як шабонарӯзи маҳрум сохтан аз озодӣ ба 50 фоизи як нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ба истиснои ҷиноятҳои дар қисми 11 ҳамин модда пешбинишуда, баробар аст.

11) дар ҳолати ашаддӣ саркашӣ намудан ва ё имконнопазирии пардохти ҷарима, ки барои содир намудани ҷиноятҳои дар м.м. 319-321 КҶ ҶТ пешбинигардида таъин карда шудааст, суд ҷазои ҷаримаро (ё қисми напардохтаи онро) ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ иваз менамояд. Ин масъала аз ҷониби суде, ки ҳукм баровардааст, ё суди маҳалли ичрои ҷазо ва ё суди болоӣ ҳал карда мешавад.

12) ҳангоми иваз намудани ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҷазои ҷарима ё ҷазои ҷарима ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ барои содир намудани ҷиноятҳои дар қисми 11 ҳамин модда пешбинигардида як шабонарӯзи маҳрум сохтан аз озодӣ ба панҷ нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар аст<sup>244</sup>.

Бар хилоғи ҷарима, маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ва маҳрум кардан аз рутбаҳои ҳарбӣ, дипломатӣ, рутбаҳо, унвонҳои маҳсус, мукофотҳои давлатӣ ва унвонҳои ифтихории Тоҷикистон воситаи маҳдуд кардани ҳуқуқи шаҳс бо роҳи манъ

---

<sup>244</sup> Кодекси ҷиноятӣ ҶТ аз 21 майи соли 1998, №574. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

кардан, маҳрум кардан аз ҳуқуқи субъективии озод интихоб кардани меҳнат ва вазифа мебошад. Илова бар ин, маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян метавонад боиси гум ё маҳдуд шудани манфиатҳои қонунӣ ва манфиатҳои марбут ба фаъолият ё фаъолияти сабиқи маҳкумшуда ва ғ. бошад. Ин ӯро аз имкони баробар будан аз рӯйи вазъи иҷтимоии ҳуқуқии худ ва имкониятҳо бо дигар шахсоне, ки ба фаъолияти гуногуни қасбӣ, ҳарбӣ ва дигар қобилият доранд, маҳрум месозад.

Дар навбати худ, маҳрум кардан аз унвонҳо ва мукофотҳо вазъи иҷтимоии маҳкумшударо паст карда, ӯро аз ҳуқуқҳои қонунӣ маҳрум месозад ва бо ҳамин ӯро бо одамоне, ки бо як меҳнат соҳиби ин унвону мукофотҳо гардидаанд, нобаробар мегардонад. Корҳои ҳатмӣ ва корҳои ислоҳӣ ҳамчун воситаи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои молумулкии маҳкумшуда, пеш аз ҳама, хизмат мекунанд, зоро ӯ ройгон ва ё бе гирифтани музди пурра кор мекунад; гайримолумулкӣ, зоро озодии ӯ қисман ба муддати каму беш маҳдуд аст, ки ин ӯро нисбат ба шахсони дигар нобаробар мегардонад.

Мусодираи молу мулк ин маҳдудияти на камтар аз назарраси ҳуқуқҳои молумулкии чинояткор мебошад, ки ба шароити асосии ҳаёти ӯ таъсир мерасонад ва мутобики м. 57 КҶ ҶТ дар шакли маҷбурий сурат мегирад. Мафҳуми мусодираи молу мулк дар банди 1 м. 57 КҶ ҶТ чунин муқаррар шудааст: «Мусодираи молу мулк ин дар асоси ҳукми айборкунанда маҷбуран ба таври ройгон гирифтани моликияти давлат гузаронидани молу мулки зерини маҳкумшуда мебошад»<sup>245</sup>.

Ба андешаи З.Х. Зокирзода, дар ҳуқуқи чиноятии ҶТ ҳамчун барҳӯрди афзалиятнок барҳӯрди дигар бартарӣ дорад, зоро дар КҶ ҶТ он намуди ҷазоҳое муаррифӣ шудаанд, ки метавонанд ҳам ба сифати ҷазои асосӣ ва ҳам ба сифати ҷазои иловагӣ мавриди истифода қарор гиранд. Ба ин нукта қ. 2, м. 48 КҶ ҶТ, ки дар он ҷарима ҳам ба сифати ҷазоҳои асосӣ ва ҳам иловагӣ татбиқ мешаванд, ҳамчунин санксияҳои моддаҳои қисми маҳсуси КҶ ҶТ

<sup>245</sup> Кодекси чиноятии ҶТ аз 21 майи соли 1998, №574. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 13.08.2022).

муқарраршуда ишора мекунад<sup>246</sup>.

Т.Ш. Шарипов, А.И. Сафарзода, З.А. Камолов ва дигарон моҳияти ҷазои иловагиро, ки ҷарима ба он дохил шуда, ҳамзамон ифодакунандай функцияи ҷаримавӣ мебошад, ҷунин қайд кардаанд: «Ин намуди ҷазоҳое мебошанд, ки ба ҷазои асосӣ барои пурӯр намудани таъсири сазодихии он ва пурра намудани амалӣ гаштани мақсади ҷазо ҳамроҳ мегардад<sup>247</sup>. Бояд тазаккур дод, ки функцияи ҷаримавӣ ҳусусияти молумулкӣ дорад ва ҷунин ҳусусият на танҳо дар ҷазои ҷарима, балки дар ҷазои мусодираи молу мулк низ ифода мейбад, ки оид ба он З.Х. Зокирзода таҳқиқоти илми бештаре анҷом додааст<sup>248</sup>.

Дар муқоиса бо шакли маҷбурий шакли ихтиёрии амалишавии функцияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар КҶ ҶТ мустақиман пешбинӣ нашудааст. Дар баробари ин, мо ҷунин мешуморем, ки қонунгузор дар татбиқи он мавҷудияти унсурҳои ихтиёриро дар назар дорад. Ҳамин тарик, дар б. 5, м. 49 КҶ ҶТ омадааст, ки дар ҳолати ашаддӣ саркашӣ намудан аз пардоҳти ҷарима суд онро бо ҷазоҳои корҳои ислоҳӣ ё маҳдуд кардани озодӣ, мутобиқ ба андозаи ҷаримаи таъингардида, дар доираи ин намудҳои ҷазо, ки бо ҳамин Кодекс пешбинӣ шудааст, иваз менамояд<sup>249</sup>. Яъне, кодекс қарори

<sup>246</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Асосҳои чудо намудани ҷазоҳои ҷиноятӣ ба ҷазоҳои асосӣ ва иловагӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2022. – №8. – С. 294.

<sup>247</sup> Ниг.: Ҳуқуқи ҷиноятӣ: қисми умумӣ: қитоби дарсӣ. Нашри 5-ум, такмилёфта / Т.Ш. Шарипов, А.И. Сафарзода, З.А. Камолов ва дигарон. – Душанбе, 2020. – 223 с.

<sup>248</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: диссертасияи барои дарёftи дараҷаи илми номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – 176 с.; Зокиров З.Х. История развития уголовного законодательства Республики Таджикистан о конфискации имущества // Вестник Таджикского национального университета (серия гуманитарных наук). – 2016. – №2/6 (210). – С. 234-241.; Зокиров З.Х. Конфискация имущества в международных нормативных актах // Вестник Российско-Таджикский (Славянский) университет (серия гуманитарных наук). – 2016. – №4 (56). – С. 72-77.; Зокиров З.Х. Конфискации имущества в уголовном законодательстве России и Центральной Азии // Известия института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан (серия гуманитарных наук). – 2017. – №3 (1). – 2017. – С. 153-159.; Зокиров З.Х. Понятие и признаки конфискации имущества // Вестник Таджикского национального университета (серия гуманитарных наук). – 2017. – №2/4. Часть I. – С. 252-257.; Зокиров З.Х. Сущность конфискации имущества // Вестник Таджикского национального университета (серия гуманитарных наук). – 2017. – №2/4. Часть II. – С. 216-222.; Зокиров З.Х. Цель конфискации имущества // Вестник Таджикского национального университета (серия гуманитарных наук). – 2017. – №2/10. – С. 222-229.; Зокиров З.Х. Цель конфискации имущества в теории уголовного права // Вестник Российско-Таджикский (Славянский) университет (серия гуманитарных наук). – 2018. – №1 (61). – С. 88-95.; Зокиров, З.Х., Шарипов Т.Ш. Ташаккул ва инқишифи институти мусодираи молу мулк дар қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистони Шуравӣ // Қонунгузорӣ. – 2018. – №3 (31). – С. 70-79.; Зокиров З.Х. Мусодираи молу мулк дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ: мағҳум, аломатҳо ва моҳияти он // Қонунгузорӣ. – 2018. – №4 (32). – С. 77-83.; Зокиров З.Х., Носиров Д.Қ. Оид ба масъалаи мусодираи молу мулк дар Конститутсия ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ. – 2019. – №1 (33). – С. 109-116.

<sup>249</sup> Кодекси ҷиноятии ҶТ аз 21 майи соли 1998, №574 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

чаримаро нисбат ба вайронкунанда ҳатмӣ мешуморад, vale пардохти он бояд бе маҷбуркуни иловагӣ, яъне ихтиёран сурат гирад.

Бар хилофи ҳуқуқи чиноятӣ, функсияи чаримавии ҷавобгарии маъмурӣ воситаи маъмултарини ҷазои маъмурӣ мебошад. Пеш аз ҳама, он дар ҷаримаи маъмурӣ ҳамчун санксия барои маҷбуран ситонидани маблағ аз даромади давлат ба андозаи муқаррарнамудаи КҲМ ҶТ ифода мейбад. Дар баробари ин, ба функсияи ҷаримавӣ дигар ҷаримаҳои молумулӣ ва пулии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки қонуну тартиботи маъмуриро вайрон кардаанд, дохил мешавад. Кодекси мазкур дар м. 36 намудҳои ҷазои маъмуриро муқаррар карда, ҷазои ҷаримаи маъмуриро дар ҷойи дуюм пешбинӣ намудааст. Ҕаримаи маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ татбиқ гардида, ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ функсияи ҷаримавиро амалий месозад.

Дар м. 39 КҲМ ҶТ ҷаримаи маъмурӣ чунин муқаррар гардидааст: Ҕаримаи маъмурӣ намуди ҷазои маъмурӣ буда, ба тарзи ситонидани пул ба фоидаи давлат сурат мегирад ва аз тарафи судя, мақомоти ваколатдори давлатӣ (шахси мансабдор) нисбат ба шахси содиркардаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур таъин карда мешавад<sup>250</sup>.

Андозаи ҷаримаи маъмурӣ ба ҳисоби фоиз ва ё қарат вобаста ба инҳо муқаррар карда мешавад:

- нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ки дар рӯзи хотима ёфтани ё пешгирии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, барои ҳуқуқвайронкунии маъмурии давомнок аз рӯзи ошкор карда шудани он муқаррар гардидааст;
- аз арзиши ашёи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки дар вақти хотима ёфтани ё пешгирии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ муқаррар гардидааст, барои ҳуқуқвайронкунии маъмурии давомнок аз рӯзи ошкор шудани он;
- аз маблағи пардохтнашудаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ё амалиёти асъории ғайриқонунӣ, ки бояд пардохта шаванд, дар рӯзи хотима

<sup>250</sup> Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҶТ аз 31 декабри соли 2008, №455. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

ёфтани ё пешгирии хуқуқвайронкуни маъмурӣ, барои хуқуқвайронкуни маъмурӣ давомнок дар рӯзи ошкор шудани он муқаррар гардидаанд; – аз арзиши корҳои ичрошуда<sup>251</sup>.

Андозаи ҳадди ақалли ҷаримаи маъмурӣ, ки аз шахси воқеӣ ситонида мешавад, бояд аз нисфи нишондиҳанда барои ҳисобҳо, барои шахси мансабдор аз як нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва барои шахси хуқуқӣ аз даҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо кам набошад. Андозаи ҳадди ниҳоии ҷаримаи маъмурӣ аз шахси воқеӣ набояд аз сад нишондиҳанда барои ҳисобҳо, аз шахси мансабдор аз дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва аз шахси хуқуқӣ аз як ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё аз дусад фоизи маблағи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмии пардохтнашуда зиёд бошад. Парвандай хуқуқвайронкуни маъмурӣ, ки дар он андозаи ҷарима аз сесад нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд аст, аз тарафи суд баррасӣ мешавад. Маблағи ҷаримаи маъмурӣ ба бучети ҷумҳурияйӣ гузаронида мешавад.

Мавриди тазаккур аст, ки намуди маъмултарини ҷазои маъмурӣ, ки нисбати шахсони хуқуқӣ истифода мешавад, ҷарима - рӯёнидани хусусияти молу мулкӣ боқӣ мемонад, ки дар гирифтани маблағи муайян аз хуқуқвайронкунанда ба даромади давлат ифода меёбад. Ҷаримаҳои маъмуриро ҳам дар ҳаҷми мутлақ ва ҳам ба андозаи нисбатан муайян ҳисоб кардан мумкин аст. Маблағи ҷарима метавонад ба арзиши молу мулки дуздидашуда, гумшуда, вайроншуда мутаносиб бошад ё ба маблағи даромади гайриқонунӣ, ки дар натиҷаи хуқуқвайронкуни маъмурӣ гирифта шудааст, мувоғиқ бошад. Дар ҳолатҳое, ки объекти таҷовуз моликияти давлатӣ мебошад, ҷарима усули қисман ё пурра ҷуброни зарари моддии бо кирдори гайриқонунӣ расонидашуда мебошад. Аммо, ин арзиши худмуайянкунанда буда, ба арзиши зарар вобаста нест ва воситаи ҷуброни он нест.

Дар таҳқиқоти муосир оид ба проблемаи ҷаримаҳои маъмурӣ, низоми ҷаримаҳои маъмурӣ чунин муайян карда шудааст: «... қисми таркибии низоми чораҳои ҷазои маъмурӣ, ки маҷмуи ҷаримаҳои маъмурӣ мебошад ва

---

<sup>251</sup> Кодекси хуқуқвайронкуни маъмурӣ ҶТ аз 31 декабри соли 2008, №455. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

тамомияти он аз ягонагии муносибатҳои ҳифзшаванд ва як самти мақсаднок ва тафриқаи он аз рӯйи хусусият ва намуди ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ, предмети кирдори ношоиста, мақоми тобеият» маҳсуб мешавад<sup>252</sup>. Ба таърифи мазкур, бо қайди ягонагии муносибатҳои ҳифзшаванд розӣ нашудан мумкин нест, зоро чунин ягонагӣ аз сабаби он ки меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ муносибатҳоро дар бисёр соҳаҳои дигар ҳифз мекунанд ва самти мақсадноки татбиқи он дар асл вучуд надорад. Бо таъини ҷаримаи маъмурӣ шахс (ҳуқуқвайронкунанд) аз як қисми ҳуқуқҳои молумулкиаш маҳрум карда мешавад. Ҳамин тарик, нобаробарӣ бо шахсоне ба вучуд меояд, ки ҳуқуқ ва уҳдадориҳои маъмуриро соғдилона риоя мекунанд.

Ҷарима, ки нисбати шахсони ҳуқуқӣ истифода мешавад, ногузир аз ҷарима нисбат ба шахсони воқеӣ, пеш аз ҳама, бо самти фискалии худ ва мақсади дуюмдараҷаи таъмини ичрои уҳдадориҳои шахси ҳуқуқӣ фарқ мекунад. Нисбат ба шахсони ҳуқуқӣ ҷораҳои ҷазои маъмурӣ, аз қабили мусодираи ашё, молҳо ва воситаҳои нақлиёт, ки объекти бевоситай ҳуқуқвайронкуниҳо буданд, бемузд ситонидани арзиши молҳо ва воситаҳои нақлиёт истифода мешаванд. Мусодираи ашёе, ки олоти содир кардан ё объекти бевоситай ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ аст, инчунин, воситаҳои нақлиёте, ки аз рӯйи онҳо моли интиқолшуда объекти бевоситай вайронкуни қоидаҳои гумрук будааст, аз маҷбуран ба моликияти давлатӣ додани ин ашё иборат мебошад.

Дар ҳуқуқи маданий низ функсияи ҷаримавӣ то андозае амалий карда мешавад. Татбиқи функсияи ҷаримавӣ дар ҳуқуқи маданий бо таъмини ичрои уҳдадориҳо алоқаманд аст. Воситай асосии он ноустуворона аст, ки ду навъ – ҷарима ва пеня, дорад. Ҷарима маблағи пулиест, ки тибқи қонун ё шартнома муайян карда мешавад ва қарздор вазифадор аст ба кредитор ҳангоми ичро накардан ё ичрои номатлуби уҳдадорӣ пардоҳт намояд. Мутобики м. 380 КМ ҶТ, яке аз воситаҳои ичрои уҳдадориҳо ноустуворона мебошад. Дар м. 381 КМ ҶТ бошад, мағҳуми ноустуворона чунин шарҳ дода шудааст: «Ноустуворона (ҷарима, пеня) маблағе мебошад, ки тибқи қонун ё шартнома

<sup>252</sup> Ниг.: Максимов И.В. Административная наказания: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1995. – С. 115.

муайян гардидааст ва қарздор уҳдадор аст ҳангоми ичро накардан ё ичрои номатлуби уҳдадорӣ онро ба кредитор пардохт кунад»<sup>253</sup>. Зимни талаби пардохти ноустуворона кредитор уҳдадор нест зиёни ба он расондашударо исбот кунад. Тибқи талаби пардохти ноустуворона, кредитор ба исботи зиёни ба ў расонидашуда вазифадор намебошад. Андозаи ноустуворона дар маблағи пули аниқ ё дар фоиз ба маблағи ичрокарданашуда ё ин ки ба таври номатлуб ичрокардашуда муайян карда мешавад<sup>254</sup>.

Азбаски ҷарима ба уҳдадориҳо дохил мешавад, ҳам шаклҳои маҷбурий ва ҳам ихтиёрии амалишавии функцияи ҷаримавии ҷавобгарии маданий мавҷуд аст. Аслан, он ихтиёрист, зоро бо созиши тарафайн ба шартнома дохил карда мешавад ва дар ҳолатҳои пешбинишуда, ба шарте кредитор онро ба таври қонунӣ талаб намояд, бояд ҳамин тавр ихтиёран ичро карда шавад. Моҳияти маҷбурии он аз он сабаб ба миён меояд, ки, чун қоида, яке аз тарафҳо пардохти ҷаримаро талаб карда, тарафи дигарро ба пардохт маҷбур мекунад. Дар сурати напардохтани ҷарима, тарафи шартнома метавонад дар бораи пардохт (ҳатто бидуни исботи зарари расонидааш) қарори судро талаб намояд, ки ин хусусияти маҷбурии ҷаримаро боз ҳам пурзӯр менамояд. Мутобики қонунгузорӣ, агар ноустуворонаи пардохтшаванда ошкоро ба оқибати вайрон кардани уҳдадорӣ баробар набошад, суд ҳақ дорад, ки ноустуворонаро кам кунад.

Дар ҳолатҳои ба таъхир андохтани ичрои уҳдадориҳои шартномавӣ ва дигар уҳдадориҳо ҷарима ситонида мешавад, ки он ҳамчун қоидаи умумӣ ба ҳисоби фоиз аз маблағи (нархи) уҳдадории муҳлаташ гузаштаистода муқаррар карда шуда, барои ҳар як рӯзи таъхир ситонида мешавад. Агар муҳлати ситонидани ҷарима дар шартнома ба муҳлати муайян маҳдуд карда шуда бошад, пас, ҷаримаи яқвақта пешбинӣ карда мешавад. Он ба андозаи устувор ё фоизи маблағи уҳдадории вайроншуда муайян карда шуда, аз қарздор ба фоидаи кредитор ситонида мешавад. Пардохти ҷарима ҳамчун

<sup>253</sup> Кодекси мадании ҶТ аз 1 июля соли 2023 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10. 10.2023).

<sup>254</sup> Кодекси мадании ҶТ аз 1 июля соли 2023 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10. 10.2023).

воситай ичрои функсиияи ҷаримавии ҷавобгарии маданий кафолат медиҳад, ки тарафи ҷабрдидаи шартнома ба тарафи дигар – ҳукуқвайронкунанда, нобаробар шуда, мавқеи қаблии худро барқарор намуда ва ба тарафи дигари шартнома баробар шавад.

Функсиияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳукуқӣ бештар дар шакли маҷбурий амалий карда мешавад. Аммо, новобаста аз ин, аз мазмуни баъзе меъёрҳои қонунгузорӣ шакли ихтиёрии онро низ мушоҳида кардан мумкин аст. Дар муқоиса бо шакли маҷбурии амалисозии функсиияи ҷаримавӣ, шакли ихтиёрии он дар қонунгузории амалкунандай кишвар мустақиман пешбинӣ нашудааст.

Ноустуворона, асосан, дар байни корхонаҳо истифода бурда мешавад. Супоридани ноустуворона қарздорро аз ичрои уҳдадорӣ озод намекунад. Мағҳумҳои ҷарима ва пеня дар илми ҳукуқи маданий ва таҷрибаи судӣ васеъ истифода бурда мешаванд, ки онҳо намудҳои муҳталифи ноустуворона ба шумор мераванд ва ҳар яке аз онҳо хусусияти худро дорад. Ҷарима гуфта, маблағи қатъии пулии бо қонун ё шартнома муқарраршударо меноманд, ки онро қарздор уҳдадор аст дар ҳаҷми пешакӣ муайянгардида ба кредитор супорад<sup>255</sup>.

Пеня гуфта, маблағи пулии бо қонун ё шартнома муқарраршударо меноманд, ки қарздор уҳдадор аст ба кредитор дар ифодаи фоизи нисбати уҳдадории ичро накардааш, супорад. Чунончи, иҷоранишини манзили давлатӣ барои сари вақт насупоридани маблағҳои коммуналӣ 0,1% пеня месупорад. Созишина оид ба ноустуворона сарфи назар аз шакли уҳдадории асосӣ бояд ба тарзи ҳаттӣ баста шавад, дар акси ҳол он беътибор дониста мешавад (м. 382 КМ ҶТ).

Ҳамин тавр, функсиияи ҷаримавӣ дар шакли маҷбурии татбиқи он дар ҳукуқи ҷиноятӣ хеле аҳаммият дорад, ҳарчанд нисбат ба ҳукуқи маъмурӣ то андозае камтар эҳсос мегардад. Вай дар шакли ҳамон унсурҳои низоми ҷазои ҷиноятӣ ифода ёфта, барои кирдорҳои ғайриқонунӣ ҷазои саҳттарин, аз

<sup>255</sup> Ниг.: Ҳукуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситай таълимӣ: нашри аввал / Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – С. 180.

чумла маҳрум кардан аз ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрвандро пешбинӣ мекунад.

## **2.5. Амалисозии функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ**

Низоми ҳуқуқи миллии Тоҷикистон масъалаи ҷавобгариро барои кирдори содиршуда ва ҷуброни зараре, ки аз он ба шаҳс, ҷамъият ва давлат расонида аст, пурра танзим намудааст. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои аз ҳуқуқвайронкунӣ бамиёномада ҳамчун низоми меъёрҳои мукаммали қонунгузорӣ давраи дурударози таърихири аз сар гузаронидааст. Вобаста ба шарту шароити давраҳои гуногуни таърихӣ, сатҳ ва дараҷаи шуури ҷамъиятий, вазъи сиёсӣ, ҳуқуқӣ, сатҳи инкишофи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳолатҳои дигари ҳаёти воқеӣ дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии қишвар танзими меъерӣ-ҳуқуқии ин муносибатҳои ҷамъиятий фарқ мекарданд. Барои дуруст ва пурра таҳқиқ намудани институти функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ лозим аст, ки ин падида дар ҳар як давраи таърихӣ таҳлил карда шавад.

Низоми ҳуқуқи зардуштӣ, ки сароғози низоми ҳуқуқи миллии ҳалқи тоҷик маҳсуб мешавад ва зиёда аз 700 сол низоми амалкунандай давлатҳои алоҳида буд, ба таври хоси ҳамон замон муносибатҳои ҷамъиятий, аз чумла муносибатҳоро оид ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ танзим менамуд. Аслан, чи гунае ки муҳаққиқон қайд мекунанд, дар давраи амали низоми ҳуқуқи зардуштӣ институтҳои ҳуқуқӣ пурра ташаккул наёфта буданд ва маҷмуи меъёрҳои хоси соҳаҳои гуногуни ҳуқуқи муносибатҳои ҷамъиятиро танзим менамуданд<sup>256</sup>. Низомҳои ҳуқуқии таърихии дар ҳудуди Тоҷикистон амалкарда ҳусусияти динӣ дошта, институтҳои ҳуқуқӣ ва категорияҳои ҳуқуқӣ моҳияти динӣ-идеологии ҳамон динро инъикос менамуданд. Албатта, дар ҳар марҳилаи таърихӣ муносибатҳои ҳуқуқӣ ва институтҳои танзимкунандай онҳо назар ба марҳилаи пешин то андозае инкишоф ёфта буданд.

<sup>256</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследования: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 413 с.

Институтҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ ва низомҳои ҳуқуқӣ дар давраҳои гуногуни таърихӣ объекти омӯзиши як қатор муҳаққиқони ватаний қарор гирифтаанд. Чунончи, муҳаққиқон Р.Ш. Шарофзода<sup>257</sup>, Э.С. Насриддинзода<sup>258</sup>, А.Ф. Холиқзода<sup>259</sup>, Э.Б. Буризода<sup>260</sup>, У.А. Азиззода<sup>261</sup>, С. Ҳасанов<sup>262</sup>, И.Р. Шодиён<sup>263</sup>, Р.С. Одназода<sup>264</sup>, Ф.М. Абдулхонов<sup>265</sup>, З.Х. Зокирзода<sup>266</sup>, С.А. Раҷабзода<sup>267</sup>, Ф.А. Бобоҳонов<sup>268</sup> ва дигар ҷанбаҳои гуногуни таърихи инкишофи ҳуқуқи миллиро таҳқиқ намудаанд.

Функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ то андозае аз ҷониби олимони ватанию ҳориҷӣ таҳқиқ гардида бошад ҳам, вале он ҳеч гоҳ объекти омӯзиши назариявӣ-ҳуқуқӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ қарор нагирифта аст.

Қайд кардан бамаврид аст, ки андешаи ягона ва умумиэтирофшуда оид ба ҷуброн ва ё ҷубронсозӣ дар адабиёти ҳуқуқӣ ҷой надорад. Ба андешаи У.А. Азиззода ва Ф.А. Бобоҳонов яке аз масъалаҳои баҳсталаб ин истилоҳи

<sup>257</sup> Сативалдыев Р.Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном этапе // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. – 2016. – №2/7 (213). – С. 213-223.

<sup>258</sup> Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва ҳуқуқ (воситаи таълими). – Душанбе: «Мехрона-2017», 2019. – 204 с.

<sup>259</sup> Ҳаликов А.Г. Правовая система зороастризма (Древнее право). – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2005. – 488 с.

<sup>260</sup> Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Т. 1, ч. 1–2 (от древнейших времен до начала XX века). – Душанбе: «Ирфон», 2007. – 244 с.

<sup>261</sup> Теоретические и прикладные проблемы науки о человеке и обществе: монография [Текст] / Ф.А. Бобоҳонов и др. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – 494 с.; Азиззода У.А., Бобоҳонов Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2021. – №1. – С. 21-37.; Азиззода У.А., Бобоҳонов Ф.А. Защита прав человека от морального вреда в советской правовой системе // Вестник Филиала Московского государственного Университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе (серия гуманитарных и экономических наук). – 2021. – №2 (18). – С. 50-64.

<sup>262</sup> Ҳасанов С., Ҳасанов М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ. – Душанбе: «Илм», 2017. – 496 с.

<sup>263</sup> Шодиев И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX - начало XXI вв): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2010. – 176 с.

<sup>264</sup> Одинаев Р.С. Формирование и развитие института мазалим в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 174 с.

<sup>265</sup> Абдулхонов Ф.М. История судопроизводства досоветского Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2011. – 190 с.; Ташаккулёбии ҳокимияти судӣ дар низоми идораи давлатии Тоҳириён ва Саффориён // Идоракунни давлатӣ. – 2020. – №4-2 (49). – С. 156-162.

<sup>266</sup> Зокирзода З.Х., Бобоҳонов Ф.А. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография. – Душанбе, 2022. – 185 с.; Зокирзода З.Х. Бобоҳонов Ф.А. Защита прав человека от морального вреда в уголовном законодательстве Таджикской ССР // Консолидация интеллектуальных ресурсов как фактор развития современных исследований: сборник статей II Международной научно-практической конференции (24 февраля 2022 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – С. 36-42.

<sup>267</sup> Азиззода У.А., Раҷабзода С.А. Товони зарар аз ҷиноят дар низоми муносабатҳои ҳуқуқӣ: таҳлили таърихӣ-ҳуқуқии мукоисавӣ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2021. – №3. (23). – С. 19-30.; Раҷабзода С.А. Ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2021. – №3. (23). – С. 88-95.

<sup>268</sup> Бобоҳонов Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи шуравии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2022. – №2. – С. 256-262.; Инновационное развитие науки: фундаментальные и прикладные проблемы: монография / Ф.А. Бобоҳонов и др. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – 488 с.

хуқуқии чуброн (товор) вобаста ба масъалаи ҷавобгарӣ мебошад. Вобаста ба ин масъала дар забони тоҷикӣ истилоҳоти «чуброни зарар», «товорни зарар» бештар истифода мегардад. Дар забони русӣ бошад, истилоҳи «компенсация» ва «возмещение» серистеъмоланд. Дар забони тоҷикӣ мағҳуми «компенсация» ҳамчун чуброн, подош, товор тарҷума шудааст<sup>269</sup>. Институти чуброни зарари маънавӣ бошад, амалӣ гардонидани функсияҳои ахлоқию иҷтимоӣ-даҳлопазирии шаҳсият, яъне функсияи ҳифзи иҷтимоӣ ба шумор меравад<sup>270</sup>.

Конституцияи ҶТ чуброни зарарро дар м. 22 ва товорни зарарро дар м. 32 пешбинӣ намудааст. Дар КМ ҶТ мағҳуми «товор» ҷандин маротиба (м.м. 16, 455, 572, 836, 1224, 1225, 1226) ва ибораи «чуброн» бошад, васеъ истифода гардидааст. Дар м.м. 14, 15 КМ ҶТ истилоҳи «чуброни зиён» истифода шудааст. Дар м.м. 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1221, 1223 КМ ҶТ истилоҳи «чуброни зарар» истифода гаштааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар КМ ҶТ истилоҳоти «чуброни зиён» ба «чуброни зарар» иваз карда шавад. Бо асос гирифтани он ки мағҳуми чуброн, товор, талоғӣ, зарар, зиён, хисорот дар қонунгузорӣ ба таври омехта муқаррар шудааст, беҳтар мешуморем, ки дар қонунгузории соҳавӣ ягонакунии мағҳумҳои хуқуқии мазкур ба роҳ монда шавад.

Дар КМГ ҶТ низ истилоҳи «товор»-ро танҳо як маротиба (м. 22) истифода шуда, бештар истилоҳи «чуброн» (м.м. 31, 47) истифода гардидааст. Дар КҔ ҶТ истилоҳҳои «подош», «чуброн» (м. 167), «товор» (м. 83) ва «талоғӣ» (м. 72-73) истифода гардидааст. КМҔ ҶТ истилоҳи «чуброн»-ро дар м. 42, 122, «товор»-ро дар м. 12, 28, 30 пешбинӣ кардааст. Кодекси меҳнати ҶТ (м.м. 183, 195, 196) мағҳуми «чуброн» ва КҲМ ҶТ истилоҳи «чуброн» ва «товор»-ро дар як маврид истифода намудааст (м. 49). Ҳамин ҳолатро дар м.м. 40, 55 КТ ҶТ низ воҳӯрдан мумкин аст<sup>271</sup>.

<sup>269</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А. Тарзҳои ҳифзи хуқуқи инсон аз зарари маънавӣ // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. – №2. – С. 223.

<sup>270</sup> Ниг.: Дурнаикин Д.Г. Теоретико-правовые основы защиты личных неимущественных прав Российских граждан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – 218 с.

<sup>271</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А. Тарзҳои ҳифзи хуқуқи инсон аз зарари маънавӣ // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. – №2. – С. 223-224.

Аз муқаррароти қонунгузорӣ бармеояд, ки истилоҳоти «чуброн» ва «товор» бештар ҳамчун хусусияти умумидошта (яъне моддию маънавӣ) омехта истифода гардидааст. Бинобар ин, муҳаққиқон истифодай истилоҳи «чуброн»-ро дуруст мешуморанд<sup>272</sup>. Вале муҳаққиқон қайд менамоянд, ки қонунгузорӣ мазмуни «чуброн»-ро равшан накардааст, аз ин рӯ, танҳо дар шакли пулӣ татбиқ намудани онро пешбинӣ месозанд. Дар адабиёти ҳуқуқӣ ва қонунгузории маданий чуброни зарари маънавӣ ҳамчун воситаи ҳифзи неъматҳои ғайримоддӣ муайян шудааст<sup>273</sup>. Бинобар ин, дар зери истилоҳи «чуброн» чӣ фаҳмида мешавад, бояд муайян карда шавад. Истилоҳи «чуброн» тарҷумаи тоҷикӣ истилоҳи русии «компенсация» мебошад, ки он аз қалимаи лотинии «compencatio–compensare» пурра кардан, чуброн кардан бармеояд ва маънояш ҷубронсозӣ, қадрнамоӣ барои ҷизе мебошад<sup>274</sup>.

Дар ҳамин асос З.Х. Зокирзода пешниҳод намудааст, ки дар қ. 5 м. 57 КҶ ҶТ ибораи «талофӣ гардидан» ба қалимаи «чуброн» иваз карда шавад, чун ибораи «талофӣ» аз як ҷониб, ифодакунандаи пурраи мағҳуми мазкур буда наметавонад, ва аз ҷониби дигар, бояд истилоҳи қонунгузорӣ, маҳсусан дар қонуни ҷиноятӣ як хел истифода бурда шавад. Дар сурати ғайр он боиси нодуруст шарҳ додани матни қонун мегардад ва ё ба рақобати нодурусти меъёрҳои ҳуқуқӣ оварда мерасонад. Аз ҷониби дигар, мутобиқи муқаррароти қ. 3, м. 40 Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ», мағҳумҳо ва истилоҳоти дар матни санади меъёрии ҳуқуқӣ истифодашаванд бояд фаҳмо ва ҳаммаъно бошанд<sup>275</sup>. Монандӣ ва тафовути ҳолатҳои истифодабарии ибора ва мағҳумҳои «возмещение» ва «компенсация»-ро дар шакли васеътар муҳаққиқ Е.В. Смиренская таҳқиқ кардааст<sup>276</sup>.

<sup>272</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А. Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. – №2. – С. 224.

<sup>273</sup> Ниг.: Рябин В.В. Защита неимущественных прав личности посредством компенсации морального вреда: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 132.

<sup>274</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А. Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. – №2. – С. 224.

<sup>275</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х., Бобохонов Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. – №4. – С. 227.

<sup>276</sup> Ниг.: Смиренская Е.В. Компенсация морального вреда как деликтное обязательство: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – С. 36-39.

Вале ба андешаи бархे муҳаққиқон истифодаи алоҳидаи категорияҳои мазкур тасодуғӣ нест ва вобаста ба ҳолати кор ва танзими муносибати ҳуқуқии бамиёномада мумкин аст, ки истилоҳоти мазкур мувофиқ истифода бурда шаванд. Чунончи, С.В. Смотров қайд менамояд, ки мағҳуми «компенсатсия» - «ҷуброн», дар робита бо зарари маънавӣ дурусттар аст. Ҳарчанд сухан доир ба ҷуброни вайрон қардани неъматҳои гайримоддӣ дар шакли моддӣ равад ҳам, О.А. Пешкова масъалаи хифзи ҳуқуқ ва неъматҳои гайримоддии шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқиро мавриди баррасӣ қарор дода, ба чунин ҳулосае омадааст, ки «ҷуброни зарари маънавӣ ин институти мустақили ҳуқуқие мебошад, ки аз уҳдадории расонидани зарар ба ҳуқуқ, озодӣ ва неъматҳои гайримоддии шаҳрванд ба вучуд омада, яке аз унсурҳои хифзи он ҳуқуқҳо ва неъматҳои шаҳрванд ба ҳисоб меравад»<sup>277</sup>.

Ҳангоми татбиқи ҷавобгарии маъмурӣ (дар ҷазои маъмурӣ) функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ нақши муассир надорад ва шакли амалисозии он танҳо ихтиёри буда метавонад. Функсияи ҷубронсозие, ки дар қонунҳои гуногуни марбут ба ҳуқуқи маъмурӣ истифода мешавад, тавассути истифодаи нишондодҳои қонунгузории маданий амалий карда мешаванд, на ба воситаи ҷавобгарии маъмурӣ.

Ҷуброни ихтиёрии зарари молумулкӣ аз он иборат аст, ки шахс бе ягон маҷбурий зарари молумулкӣ расонидаашро (баргардонидани ашёи дуздидашуда, маблағи пулӣ пардохташуда, узр пурсидан ва ғ.) ҷуброн мекунад. Вобаста ба зарари воқеии расида мо метавонем дар бораи пешгирий ё ҷуброни пурраи он сӯхбат кунем. Ҷуброни ихтиёрии зарари молумулкӣ ва маънавии расонидашуда метавонад бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла сабук қардани гуноҳ сурат гирад, ки узрпурсии оммавии фаъол ҳисобида мешавад ва дар баробари дигар шартҳо барои аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод қардани шахси ҷиноятсодиркарда асос шуда метавонад. Дар ин ҳолат факти ихтиёран ифода қардани ирода ва ҷуброни моддӣ аҳаммияти қалон дорад.

Ҳамин тарик, функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шаклҳои

<sup>277</sup> Пешкова О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимущественным правам и нематериальным благам граждан и юридических лиц: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 1998. – С. 13.

зикргардидаи татбиқи намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ки дар соҳаҳои асосии ҳуқуқ тавассути роҳу усулҳо ва тартиби муайянни хоси соҳаи ҳуқуқ амалӣ карда мешавад.

Ҳамин тариқ, чун дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи ҷубронсозӣ низ дар ду шакл – ихтиёри Ҷаҳонӣ ва маҷбури Ҷаҳонӣ ба амал бароварда мешавад. Функцияи мазкур бештар хоси ҷавобгарии мадани мебошад. Зоро дар ҷавобгарии мадани яке аз шаклҳои ба амал баровардани ҷавобгарӣ ин ҷуброни зарар мебошад. Новобаста аз он ки дар муносибатҳои ҳуқуқии мадани иштирокчиён баробарҳуқӯқ буда, дар асоси усули диспозитивӣ амал мекунанд, вале ҳангоми татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар намуди ҷуброни зарар ичрои он барои як тараф ҳатми мегардад. Дар ин ҳолат функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии мадани дар шакли маҷбури амалӣ карда мешавад. Бо ин назардошт гуфтан мумкин аст, функцияи мазкур ҳам дар шакли ихтиёри Ҷаҳонӣ ва ҳам дар шакли маҷбури Ҷаҳонӣ ба амал бароварда мешавад.

Мавриди зикр аст, ки шакли ихтиёрии амалисозии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии конститутсионӣ мушкилот ва маҳдудияти сохтори моддӣ ва ташкилию ҳуқуқӣ дорад. Он аз таъсири сиёсӣ ва ҳуқуқии шаҳрвандони алоҳида, созмонҳои ҷамъияти Ҷаҳонӣ, фраксияҳои мақомоти қонунгузор иборат буда, амали онҳо мақомоти давлатиро маҷбур мекунанд, ки фаъолияти ҳудро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда, мушкилоти дар ин самт мавҷудаи ҳуқуқиро ҳал кунанд. Асоси чунин фаъолият, пеш аз ҳама, Конститутсиияи ҔТ мебошад, ки ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандӣ, низоми бисёрҳизбӣ ва як қатор дигар ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандиро эътироф ва эълом мекунад.

Шакли маҷбурии амалисозии функцияи ҷубронсозӣ дар асоси қонунгузории мадани хеле васеъ паҳн шудааст. Ин муносибатҳо, пеш аз ҳама, дар натиҷаи ичро накардан ё ба тариқи даҳлдор ичро накардани уҳдадориҳои шартномавӣ аз тарафи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ уҳдадории ҷубронсозиро ба амал меоранд. Ҷунончи, ичрои номатлуби шартномаи ҳариду фурӯш ҷавобгарии ҳуқуқии гражданиро ба вуҷуд овардааст, ки ин

масъала дар меъёрҳои КМ ҶТ инъикоси худро пайдо кардааст (м.м. 529, 530, 534, 536, 543 ва ғ.)<sup>278</sup>.

Амалисозии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии мадани ҳангоми расонидани заар ҳатмист. Ба андешаи З.Х. Зокирзода, зери мафхуми заар дар ҳуқуқи мадани ҳар гуна костан ва камкунии манфиатҳои шахсӣ ва молумулкӣ фаҳмида мешавад<sup>279</sup>. Заар метавонад ҳусусияти моддӣ ва ғайримоддӣ дошта бошад. Зааре, ки онро бо пул арзёбӣ кардан мумкин аст, зарари моддӣ мебошад. Он метавонад ҳам ҳангоми вайрон кардани ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ғайримолумулкӣ ба вучуд ояд. Ҳамин тавр, дар натиҷаи расонидани заар ба саломатӣ ё марги шаҳрванд, яъне дар сурати расонидани заар ба неъматҳои ғайримолумулкӣ мумкин аст ҷавобгарии молумулкӣ ба миён ояд, ки дар талофӣ намудани музди меҳнат (даромади дигар), ҳарочоти барқарор намудани саломатӣ (пули доруворӣ, табобати санаторӣ, протезҳо ва м.и.) ифода мейбад.

Ҳамин тариқ, паҳн кардани маълумоти бадномкунанда, дар шакли тухмат ва таҳқир, ки метавонад ба шаъну шараф, обурӯ ва эътибори кории шахс заар расонад, боиси расонидани зарари маънавӣ ва дар алоҳидагӣ зарари моддӣ (аз кор озод намудан, қатъ кардани шартномаи мадани, бекор гардидани ақди никоҳ ва м.и.) гарداد. Доир ба ин масъала дар ҶТ таҳқиқоти бунёдиву маҷмуиро Ш.Т. Тағойназаров анҷом додааст<sup>280</sup>.

Зааре, ки онро бо пул баҳо додан ғайриимкон аст, зарари ғайримоддӣ мебошад ва чун қоида, дар сурати вайрон кардани неъматҳои (ҳуқуқҳои) шахсии ғайримолумулкии шахс ба вучуд меояд, дар ҳоле ки дар сурати вайрон кардани ҳуқуқҳои шахсӣ ва молумулкӣ низ ба вучуд омадаш имкон дорад.

Шакли ихтиёрии амалисозии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии мадани имкон медиҳад, ки мавқеи баробарии тарафҳои шартнома, ки дар натиҷаи

<sup>278</sup> Кодекси мадании ҶТ аз 24 декабря соли 2022, №1918 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санай муроҷиат: 10. 10.2023).

<sup>279</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Ҳуқуқи гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: қисми якум: воситаи таълимӣ: нашри аввал. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – С. 73.

<sup>280</sup> Ниг.: Тагайназаров Ш.Т. Гражданское-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. – Душанбе: «Дониш», 1990. – 216 с.

чуброни зарар, баргардонидани нархи хариди пардохташуда ва чораҳои дигар ба вучуд меояд, барқарор карда шавад.

Шакли маҷбурии амалисозии функцияи чубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бештар дар ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи маъмурӣ истифода мегардад. Дар КҲМ ҶТ пешбинӣ шудааст, ки баҳсҳо оид ба рӯёнидани зиёни молумулкӣ аз ҷониби суд, тибқи тартиби мурофиаи судии мадани ҳал мегарданд. Суд ҳангоми баррасии парвандай ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ дар сурати набудани баҳс оид ба рӯёнидани зарари молумулкӣ ҳуқуқ дорад, ҳамзамон, бо таъини ҷазои маъмурӣ, масъалаи рӯёнидани зарари молумулкиро низ ҳал намояд. Ҳангоми аз ҷониби дигар мақомоти ваколатдори давлатӣ ё шахси мансабдори ваколатдор баррасӣ гардидаи парвандай ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ баҳси рӯёнидани зарари молумулкӣ аз ҷониби суд бо тартиби мурофиаи судии мадани ҳал карда мешавад. Баҳсҳои рӯёнидани зарари маънавии аз ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ бамиёномада дар суд, тибқи тартиби мурофиаи судии мадани, баррасӣ мешаванд<sup>281</sup>.

Ба андешаи У.А. Азиззода, яке аз масъалаҳои баҳсталаби дигар шаклҳо ва андозаи пулии ҷуброни зарари маънавӣ мебошад. Дар илми ҳуқуқшиносӣ ду усули ҷуброни зарар ба таври анъанавӣ фарқ карда мешавад:

1) дар шакли аслӣ (ҷуброн дар шакли аслӣ) - дар рафъи зарар ба молумулк, пешниҳоди молу мулки ба он баробар ва ғ.;

2) дар ифодаҳои арзишӣ (ҷуброни пулӣ) ҳангоми ситонидани зарари ифодаёфта: арзиши молу мулки гумшуҳда ё вайроншуҳда, инчунин даромади аздастрафта, фоидай аздастрафта, ҳарочоти беасос ва м.и.<sup>282</sup>.

О.И. Осадчая ҳифзи ҳуқуқи инсонро аз зарари маънавӣ бо ду роҳ пешниҳод кардааст: якум, бо роҳи ҷуброни зарари маънавӣ; дуюм, аз рӯйи соҳаҳои ҳуқуқ, ки дар ҳар ду маврид усулҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии истифода мегардад<sup>283</sup>.

<sup>281</sup> Ниг.: Кодекси ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ ҶТ аз 31 декабря соли 2008, №455 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>282</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Бобоҳонов Ф.А. Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. – № 2. – С. 226.

<sup>283</sup> Ниг.: Осадчая О.И. Особенности конституционно-правовой защиты прав человека от последствий причинения морального вреда в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 114-127.

Вале дар ҳама ҳолатҳо, чи гунае ки таҷрибаи ҳуқуқтатбиқсозӣ нишон медиҳад, ҷуброни пулӣ ҳамчун роҳи асосии ҳифзи ҳуқуқи инсон баромад мекунад. Бо ҷунин шакли ҳалли масъала баъзе олимон розӣ нестанд. Зоро аз моҳияти ҳуқуқ ва неъматҳои ғайримоддӣ, ки дар м. 5 Конституцияи ҶТ ҳамчун арзиши олӣ дониста шудаанд наметавонанд баҳогузории молӣ ё пулӣ дошта бошанд. Ҷунончи, Ш.Т. Тағайназаров қайд менамояд, «... ҳаёт ва саломатии шаҳрванди шуравӣ бо пул баҳо дода намешавад. Таҳқири шаъну шараф ва ба саломатии инсон зарар расонидан дар шакли моддӣ барқарорнашаванда мебошад»<sup>284</sup>. Дар ҷойи дигар муҳакқиқ иброз медорад, ки ҷуброни моддии зарари маънавӣ ҳамчун роҳи беҳтарӣ қаноатманд намудани манфиати ҷабрдидаи ҳуқуқвайронкуй намебошад. Баръакс, ҷуброни зарари маънавӣ дар шакли моддӣ таҳқири шаъну шараф ва эътибори инсон ба ҳисоб меравад<sup>285</sup>.

Ақидаи мазкурро М.Н. Малеин низ ҷонибдорӣ намуда, ҷунин иброз медорад: «Ҳеч яке аз тарафҳо наметавонанд ҷуброни зарари маънавиро бо пул баҳо диханд, ба монанди, ҳаёт, саломатӣ, номус ва ғ.». И.А. Сухаревский қайд менамояд, ки дар робита ба ин сухан гуфтан на дар бораи ҷуброн, балки ҷавобгарӣ барои зарари ғайримоддӣ дурусттар мебошад<sup>286</sup>.

Таҳлили функсияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ нишон медиҳад, ки институти мазкур бештар дар ҳолати мавҷудияти ҳуқуқвайронкуй ва зарар мавриди амал қарор мегирад. Дар ин ҳусус ҳақ ба ҷониби У.А. Азиззода мебошад, ки ҷунин қайд намудааст: «Вобаста ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ беҳтар мебуд, ки дар қонунгузорӣ моҳияти зарар ҳамчун асос барои татбиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ равшан карда шуда, намудҳои он ҷудо карда шаванд: зарари молумулкӣ; зарари ғайримолумулкӣ; зарари маънавӣ. Маҳз вобаста ба намудҳои муқарраршудаи зарар тарзу воситаҳои ҳифзи

<sup>284</sup> Тагайназаров Ш.Т. Гражданскo-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. – Душанбе: «Дониш», 1990. – С. 151.

<sup>285</sup> Ниг.: Тагайназаров Ш.Т. Гражданскo-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. – Душанбе: «Дониш», 1990. – С. 153.

<sup>286</sup> Ниг.: Сухаревский И.А. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2003. – С. 102.

хуқуқи поймолшуда ва мувофиқан татбиқи қонунгузории мушаххаси соҳавӣ татбиқ карда мешавад<sup>287</sup>.

Ба андешаи С.М. Воробёв ва Ф.А. Бобохонов, зарари маънавӣ ё функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар натиҷаи поймол гардидани ҳуқуқ ва манфиатҳои бо қонун ҳифзшаванд ба вучуд меоянд<sup>288</sup>. Доир ба монандӣ ва фарқияти мағҳумҳои зарар, зиён, хисорот дар сарчашмаҳо андешаҳои муҳталиф ҷой доранд. Андешае мавҷуд аст, ки мағҳумҳои зарар ва зиён ба ҳам монанд буда, мағҳуми хисорот ифодаи молумулкӣ онҳо мебошад. Мавриди зикр аст, ки бисёре аз олимони ватанӣ низ дар таҳқиқотҳои илмии ҳуд мағҳуми зарарро истифода кардаанд<sup>289</sup>.

Дар Конституцияи ҶТ мағҳуми зарар, маҳсусан зарари маънавӣ, баён шудааст<sup>290</sup>. Аз ҷумла, А.Ф. Ҳолиқзода<sup>291</sup>, У.А. Азиззода<sup>292</sup>, З.Х. Зокирзода<sup>293</sup>. Масалан, З.Х. Зокирзода мағҳуми зарарро дар робита бо мағҳуми «ҷуброн» ва «товор» истифода карда, мағҳуми ҷуброни зарарро қобили қабул мешуморад<sup>294</sup>.

Дар қонунгузории маданий ҶТ мағҳумҳои «зарар» ва «зиён» ба таври васеъ истифода гардида, ҳамзамон, ибораҳои «зарари маънавӣ» ва «зиёни маънавӣ» низ ба назар мерасанд, вале мутаассифона, мағҳуми зарари маънавӣ, ки чи гуна рафтор ё амали ҳукуқвайронкунанда ҳамчун зарари маънавӣ ҳисобида мешавад, муқаррар нағардидааст, ки ин ба сатҳ, усул ва принципҳои амалисозии функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ бетаъсир намемонад.

<sup>287</sup> Ниг.: Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А. Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2021. – №2. – С. 227.

<sup>288</sup> Ниг.: Воробёв С.М., Бобохонов Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ ҳамчун институти комплексӣ-ҳуқуқӣ (байнисоҳавӣ) // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – № 6. – С. 211.

<sup>289</sup> Ниг.: Бобохонов Ф.А. Доктрина о понятии, элементах и характеристиках морального вреда // Молодой ученый. – 2022. – Ч. 2. – №7 (402). – С. 75.

<sup>290</sup> Конституцияи ҶТ аз 6-уми ноябр соли 1994 бо тафйиру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mkm.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>291</sup> Ниг.: Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древное право). – Душанбе, 2005. – С. 38.

<sup>292</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / Отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе: «Андалеб-Р», 2015. – С. 47.

<sup>293</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: автореферати диссертатсия барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 11.

<sup>294</sup> Ниг.: Зокиров З.Х. Мусодираи молу мулк: дирӯz ва имрӯzi он: монография. – Душанбе, 2016. – С. 53.

Мувофиқи қонунгузории амалкунанда принсипҳои муайянни ҷуброни зарар муқаррар карда шудаанд. Зарар ба шаҳрвандон дар ҳамаи мавридҳо ҷуброн карда мешавад, агар он дар натиҷаи вайрон кардани ҳукуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ ё неъматҳои ғайримоддии ӯ ба амал омада бошад. Ҷуброни зарари маънавӣ дар натиҷаи вайрон кардани ҳукуқи моликият танҳо дар ҳолатҳое иҷозат дода мешавад, ки дар қонун маҳсус пешбинӣ шудааст. Ҷуброни зарари маънавӣ ҳангоми вайрон кардани ҳукуқи моликияти шаҳрвандон, мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳукуқи истеъмолкунандагон» аз 9 декабря соли 2004, №72,<sup>295</sup> амалий карда мешавад.

Мутобиқи Қонуни мазкур, зараре, ки истеҳсолкунанда (ичрокунанда, фурӯшанда) дар натиҷаи риоя накардани ҳукуқҳои бо қонунгузорӣ пешбининамудаи истеъмолкунанда ба ӯ расонидааст, аз ҷониби гунахкор ҷуброн карда мешавад. Зарари маънавӣ бошад, сарфи назар аз пардоҳти товони зиёни молумулкӣ ҷуброн карда мешавад. Зарари маънавӣ бо пул ҷуброн карда мешавад. Ҳаҷми ҷуброни зарари маънавиро суд муайян мекунад (м. 15)<sup>296</sup>.

Ҳамин тавр, дар натиҷаи таҳқиқи масъалаи амалисозии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳукуқӣ ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст:

1. Амалисозии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳукуқӣ ин тавассути меъёрҳои ҳукуқӣ дар амал татбиқ намудани функцияи ҷубронсозӣ, яъне ба амал баровардани ҷубронсозиро ҳамчун шакли ҷавобгарии ҳукуқӣ ифода намуда, дар ду шакл: ихтиёрий ва маҷбурий, ба роҳ монда мешавад.
2. Қонунгузории ҶТ вобаста ба амалисозии функцияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳукуқӣ меъёрҳои зиёд пешбинӣ намуда, шаклҳо, тартиб ва тарзҳои ҷубронсозиро муқаррар кардаанд.
3. Ҷубронсозӣ мағҳуми умумӣ буда, вобаста ба навъҳои зарар тағийир намеёбад. Яъне, тибқи қонунгузорӣ, барои зарари маънавӣ ҷуброни зарари маънавӣ ва барои зарари моддӣ ҷуброни зарари моддӣ муқаррар шудааст, вале дар ҳар ду ҳолат ҷубронсозӣ дар шакли моддӣ (пулӣ) сурат мегирад.

<sup>295</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳукуқи истеъмолкунандагон» аз 9 декабря соли 2004, №72 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>296</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳукуқи истеъмолкунандагон» аз 9 декабря соли 2004, №72 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

## **2.6. Пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ҳамчун шакли амалисозии функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ**

Дар миёни функцияҳи ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи пешгирий мавқеи хоссаро ишғол менамояд. Он ба яке аз мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ (пешгирии содиршавии кирдорҳои нави зиддиҳуқуқӣ) мувофиқ мебошад. Функцияи пешгирий барои ҳар як намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос мебошад, вале дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ нисбатан самаранок мебошад, ки таҷрибаи низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муосир инро исбот менамояд. Агар инсон барои кирдори содиркардааш ба ҷавобгарӣ қашида нашавад, он гоҳ, аз як тараф, ҳуди ӯ ба амали анҷомдодааш идома медиҳад, аз тарафи дигар ба атрофиён таъсири манғӣ мерасонад. Яъне, чунин ҳолат боиси содиршавии ҳуқуқвайронкунии зиёд мегардад. Аммо, шаҳс вақте барои кирдори содиркардааш ҷавобгар карда шавад, он гоҳ ҳам ҳуди ӯ минбаъд аз содир кардани кирдори зиддиҳуқуқӣ даст мекашад ва ҳам барои атрофиён дарси ибрат мешавад. Яъне, бешубҳа метавон гуфт, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дори функцияи пешгирий мебошад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ дар ин ҳусус андешаҳо хеле зиёд мебошанд, ки аслан дар мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва ё ҷазо ифода меёбанд. Ба андешаи У.А. Азиззода, мақсади ҷазо пешгирии умумӣ ва маҳсус, пешгирии содиршавии ҷиноятҳои нав ва пешгирии содиршавии ҳуқуқвайронкунӣ мебошад<sup>297</sup>. Ба андешаи А.С. Родионова бошад, амалисозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба мақсади пешгирии умумӣ ва маҳсус равона шудааст<sup>298</sup>. Пешгирии ҷинояткорӣ яке аз мақсадҳои ҷазо ба ҳисоб рафта, ба пешгирии маҳсус ва умумӣ ҷудо мешавад<sup>299</sup>.

Дар ин ҳусус профессор У.А. Азиззода бисёр дуруст қайд намудааст, ки пешгирии умумӣ дар тарсонидан ифода меёбад. Одамони дигар аз тарси

<sup>297</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 28.

<sup>298</sup> Ниг.: Родионова А.С. Система наказаний в российском праве (общетеоретический аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2013. – С. 9.

<sup>299</sup> Ниг.: Уголовное право. Общая часть: учебник / Под ред. А.И. Рарога. – М., 1997. – С. 212-213.

чазои саҳт, ки хусусияти азобкашии ҷисмонӣ ва маънавӣ дорад, аз ҷинояткорӣ даст мекашанд<sup>300</sup>. Дар адабиёти илмӣ қайд карда мешавад, ки пешгирии ҷинояткорӣ на танҳо дар замони муосир, балки дар ҳукуқи зардуштӣ, мусулмонӣ ва шуравӣ низ ҳамчун мақсади ҷазо ба ҳисоб мерафт. Масалан, ба андешаи И.Б. Буризода, ҷазо дар ҳукуқи мусулмонӣ ҳамчун чораи пешгириӣ ба ҳисоб мерафт ва дар шакли оммавӣ иҷро кардани ҷазо далели он мебошад<sup>301</sup>.

Чунин андешаро У.А. Азиззода<sup>302</sup>, Ш.А. Ишанова<sup>303</sup>, Д. Зияуддин<sup>304</sup> низ қайд кардаанд. Қонунгузории ҷиноятии ҳукуқи шуравӣ низ пешгирии ҷинояткориро ҳамчун мақсади ҷазо муқаррар намуда буд. Дар ҳама маврид У.А. Азиззода вазифаи қонунгузории ҷиноятӣ на расонидани азоби ҷисмонӣ ва таҳқири шаъну шарафи инсон, балки пешгирии ҷинояткорӣ мебошад<sup>305</sup>. Чунин андеша дар таҳқиқотҳои илмии М.М. Муллоев<sup>306</sup>, М.Д. Шаргородский<sup>307</sup> низ мавҷуд мебошад.

Фояи пешгирии ҳукуқвайронкунӣ дар ҷамъият аз давраҳои инкишофи инсоният ба мо маълум аст. Файласуфи Юнони қадим Суқрот ба қонунгузорон муроҷиат карда мегуфт, ки қонунҳои қабулкардаашон бояд одамро аз содир намудани ҳукуқвайронкунӣ боздорад. Арасту таъкид менамояд, ки пешгирии ҳукуқвайронкунӣ, пеш аз ҳама мубориза алайҳи рафтор, урғу одатҳои бади зидди аҳли инсонӣ равонакардашуда мебошад.

<sup>300</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 118.

<sup>301</sup> Ниг.: Буриев И.Б. Действия мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII - начало XX вв.). – Душанбе, 1999. – С. 155.

<sup>302</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 220-221.

<sup>303</sup> Ниг.: Ишанова Ш.А. Нормы шариата и их применение казийскими судами в Средней Азии до 1924 г.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ташкент, 1992. – С. 18.

<sup>304</sup> Ниг.: Зияуддин Д. Проблемы уголовной ответственности и наказания по мусульманскому праву и уголовному законодательству Афганистана (история и современный этап развития): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Одесса, 1994. – С. 20.

<sup>305</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 281.

<sup>306</sup> Ниг.: Муллоев М.М. Комментарии к Уголовному кодексу Таджикской ССР (Общая часть). – Душанбе, 1969. – С. 77.

<sup>307</sup> Ниг.: Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. – Л., 1973. – С. 22.

Файласуфони асри XVIII ақидаи Арастуро дастгирӣ мекардаанд. Гояи ба вучуд овардани давлати ҳуқуқбунёдро пешбарӣ карда, яке аз принсипҳои асосии фаъолият ва вазифаи онро – пешгирии ҳуқуқвайронкуни мөхисобиданд. Ш.Л. Монтескё дар рисолаҳои худ «Оид ба рухи қонунҳо» қайд мекунад, ки «қонунгузори хуб на фақат дар мавриди ҷазо барои ҷинояти содиршуда, балки бисёртар дар бораи пешгирии ҷиноят фикр мекунад». Ин гуфтор дар кори машҳури Ч. Беккариа «Оид ба ҷиноятҳо ва ҷазо» инкишиф ва исботи худро ёфт. Ин корро Волтер маънидод карда, гояи «ҳақиқати ҳуқуқдонӣ»-и пешгирии ҷиноятро асоснок намуд. Сотсиалистони хаёлӣ – Т. Мор, Ҷ. Кампанелла, Меле, А. Сен-Симон, Фуре, Оуэн ва дигарон алоқамандии пешгирии ҷиноят бо барҳам додани ҷинояткорӣ дар ҷамъияти коммунистиро қайд карда буданд.

Дар адабиёти русии асри XIX А. Радишев, А. Герсен, Н. Чернишевский ва дигарон бартарии пешгирии ҷиноят дар ҷамъият нисбати ҷазоро пешниҳод намуда буданд. Асосгузорони марксизм-ленинизм ба пешгирии ҷинояткорӣ диққати маҳсус медоданд. К. Маркс ва Ф. Энгелс бартарии пешгирии ҷиноятро нисбати ҷазо додан ба шахсони алоҳида баъди содир кардани ҷиноят маънидод карда, дар ҷамъияти сотсиалистӣ ба вазифаи асосии давлат табдил ёфтани пешгирии ҷинояткориро нишон дода буданд. Дар адабиёти ҳуқуқӣ аксар вақт дар бораи низоми пешгирии ҳуқуқвайронкуни сухан меравад<sup>308</sup>. Дар низоми пешгирии ҳуқуқвайронкуни се намуди пешгирий: умумӣ, маҳсус ва инфиродӣ, чудо карда шудааст<sup>309</sup>.

Дар ҳуқуки ҷиноятӣ пешгирий яке аз мақсадҳои ҷазо ба ҳисоб меравад. Пешгирии ҷинояткорӣ ба маънои аслӣ маънои аз ҷинояткорӣ муҳофизат кардани одамон, ҷомеа ва давлатро дорад. Решаҳои таърихии ин навъи амалияи иҷтимоӣ аз асрҳои дур сарчашма мегирад: бо пайдоиши аввалин манъкуниҳои ҳуқуқӣ ва ҷинояткориҳо, чун амалҳое, ки сарфи назар аз онҳо содир карда шуданд, на танҳо ҷораҳои ҷазо, балки ҷораҳои пешгирий низ ба кор бурда мешуданд.

<sup>308</sup> Ниг.: Криминология / Под ред. В.В. Орехова. – М., 1992. – С. 93-95.

<sup>309</sup> Ниг.: Криминология: учебник / Под общ. ред. А.И. Долговой-3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 912 с.

Тавре З.Х. Зокирзода қайд менамояд, мақсади севуми ҷазо пешгирии (превенсия) умумӣ ва маҳсус мебошад, ки дар натиҷаи таъсири маҷмуии тарбиявӣ ба маҳкумшуда бо мақсади роҳ надодани ў дар оянда ба ретсидиви ҷиноят амалӣ карда мешавад. Дақиқтараш он дар Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон (соли 1961) муқаррар гардида буд<sup>310</sup>. Пешгирии маҳсус пешгирии содир намудани ҷинояти нав аз ҷониби маҳкумшударо ифода мекунад. Ин, моҳиятан, бо ислоҳсозии ҳуқуқи ҷиноятӣ тавъам аст. Самаранокии пешгирии умумӣ дар бисёр ҳолат бо вазнинии ҷазо алоқаманд мешавад, вале таҷриба нишон медиҳад, ки ҷазои аз ҳад зиёд вазнин ба зухури методҳои мукаммалтари содиркуни ҷиноятҳо ва зухуроти дигари манғӣ бурда мерасонад<sup>311</sup>.

Пешгирии самаранокро метавон, воқеан, дар робита ба молу мулк на бо таҳдиҳи ҷазо, балки бо бардоштани ногузии ҷазо низ ба даст овард<sup>312</sup>. Ба ақидаи А.Н. Малишев, «мақсади превенсияи маҳсус баъзан ҳуқуқӣ, на ислоҳсозии ахлоқӣ ё педагогӣ номида мешавад»<sup>313</sup>. Ба андешаи З.Х. Зокирзода, пешгирии ҷиноят чун мақсади мусодира маҳз ба худи шахси айборд ва ба шахсони дигар, ки молу мулки бо роҳи ғайриқонунӣ бадастовардашуда ё олоту воситаҳои содиркуни ҷиноятро истифода мекунанд, равона мегардад.

Пешгирӣ, пеш аз ҳама, ҷиҳати ситонидани молу мулки ба айборд мутааллиқ нигаронида шудааст, ки ба сифати воситаҳои содиркуни ҷиноят, инчунин, барои маблағгузории тероризм, гурӯҳи муташаккил, гурӯҳи мусаллаҳи ғайриқонунӣ, иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) истифода карда мешавад ё таъин гардидааст. Маҳз бо худи факти ситонидани молу мулк давлат қӯшиш мекунад, ки истифодабарии ҷиноятии предметҳои додашуда ё молу мулкро қатъ намояд<sup>314</sup>.

<sup>310</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи ҷиноятии мусодираи молу мулк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал / Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, Шарипов Т.Ш. – Душанбе: «Нашри мубориз», 2021. – С. 133.

<sup>311</sup> Ниг.: Шарипов Т.Ш., Азимов Н.Б., Камолов З.А., Насриддинов М.Н. Ҳуқуқи ҷиноятӣ: қисми умумӣ: курси мухтасари лексияҳо. – Душанбе, 2010. – С. 164.

<sup>312</sup> Ниг.: Ҳамон ҷо. – С. 165.

<sup>313</sup> Малышев А.Н. Конфискация имущества в уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 122.

<sup>314</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – С. 115.

Пешгирии чинояткорӣ мафҳуми дар криминология пазируфташуда мебошад, ки маъни рафтори мақсаднокро ба сабабҳо ва шароити чиноят ифода мекунад. Дар «Асосҳои назариявии пешгирии чинояткорӣ» пешбинӣ гардидааст, ки «пешгирии чинояткорӣ як низоми бисёrsатҳаи чорабиниҳо давлатию ҷамъиятӣ мебошад, ки ба бартараф, кардан ва ё кам кардани сабабҳо ва шароити чинояткорӣ равона карда шудааст»<sup>315</sup>.

Ҳамин тавр, то замони мо назарияи пешгирии чинояткорӣ ба таври том тайёр карда шуд. Назарияи пешгирии чинояткорӣ – ин маҷмуи донишҳо оиди фаъолияти инкишоф додани муносибатҳои ҷамъиятӣ бо мақсади муқаррар ва пешгирий намудани сабабу шароити чинояткорӣ, ки ба пайдоишу инкишофи чинояткорӣ, тайёр намудани замина барои дар амал татбиқ гардидани он ёрӣ мерасонанд ва ҳамчун оқибати чинояткорӣ – ҳолати негативӣ дар ҷамъият пайдо мегардонад, инчунин, инкишоф ва паҳн гардидани шаклу намудҳои алоҳидаи чиноят, ҳолатҳои хусусияти зидди ҷамъиятиро пайдокунанда дар шахсони алоҳида ва муайян намудани шакл ва роҳҳои назоратӣ аз болои чинояткорӣ мебошад. Пешгирии чиноят дар назария мавриди баҳсу мунозира қарор дорад. Аз нуқтаи назари амалия пешгирии чинояткорӣ, пеш аз ҳама, фаъолият аст. Дар амал татбиқ намудани пешгирии чинояткорӣ фаъолияти хос буда, мақсади худро дорад.

Дар адабиёти ҳукуқӣ мафҳумҳои муҳталифи пешгирии чинояткорӣ баён шудаанд. Баъзе аз муҳаққиқон мафҳуми пешгирии чинояткориро ба маъни васеъ ва маҳдуд пешниҳод кардаанд. Пешгирии чинояткорӣ ба маъни васеъ категорияи криминология мебошад, ки системаи таърихан ташаккулёфтai заминаҳои объективӣ ва субъективии ин падидаи номатлубро ифода мекунад, ки тавассути фаъолияти мақсадноки тамоми институтҳои ҷомеа баҳри бартараф кардан, кам ва безарар кардани омилҳои мавҷудияти чиноят ва содир кардани чиноят нигаронида шудааст<sup>316</sup>.

Пешгирии чинояткорӣ ба маъни маҳдуд ва татбиқшуда фаъолиятест, ки ба пешгирии содиршавии чинояткорӣ бо роҳи муайян ва бартараф кардани

<sup>315</sup> Теоретические основы предупреждения преступности. – М., 1977. – С. 30.

<sup>316</sup> Ниг.: Криминология: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – С. 116.

сабабҳои чиноят, шароити мусоид барои содир намудани онҳо ва расонидани таъсири пешгирикунанда ба шахсони дорои рафтори ғайриқонунӣ равона шудааст. Дар адабиёти ҳуқуқӣ бо забони русӣ мағҳуми «предупреждение» ва «профилактика»<sup>317</sup> истифода гардидааст, ки дар забони тоҷикӣ як маъно – пешгириро ифода менамояд.

Ҳамин тавр, пешгирии чинояткорӣ – низоми ҷораҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ барои пешгирӣ намудан ё аз байн бурдан ва ё миқдоран кам кардани сабаб ва шароити чинояткорӣ, боздоштани ҳуқуқвайронкунӣ батанзимдарории рафтори шахсон равонакардашуда меноманд.

Фаъолияти пешгирии чинояткорӣ асосҳои худро дорад. Ин фаъолият бояд ба талаботи принципҳои қонуният, демократизм, адолат, инсондӯстӣ ва илман асосноккардашуда ҷавоб диҳад. Ташкили он бо назардошти шароити соҳавӣ ва ҳудудӣ гузаронида мешавад. Фаъолияти пешгирии чинояткорӣ заминаи ҳуқуқиро пешбинӣ менамояд, яъне танзими ҳуқуқӣ, тарз ва шаклҳои корҳои пешгирӣ, ҳуқуқ ва уҳдадории иштирокчиён, кафолати ҳуқуқии шахсе, ки ин фаъолият нисбати ӯ гузаронида мешавад. Ҳамаи ин қонуниятро ифода мекунад. Ҳоло вақти он расидааст, ки қонунҳои оид ба пешгирии чиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо, ки фаъолияти пешгирии чинояткориро пурра дар бар мегиранд, қабул кард. Ичрои ҳар як фаъолият асосҳои иқтисодию иҷтимоиро талаб мекунад. Аз ин рӯ, фаъолияти пешгирии чинояткорӣ дар ҷамъият асосҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиро бояд дошта бошад.

Мақсади пешгирии чинояткорӣ ин мубориза бо чинояткорӣ, муқовимат ба равандҳои чиноятӣ буда, дар ҷомеа пешгирӣ ва кам кардани чинояткорӣ ва суръати афзоиши он, ҳимояи шахс, ҷомеа ва давлатро аз оқибатҳои чиноятӣ ифода менамояд.

Ин мақсад ҳалли худро дар амалигардонии вазифаҳои зерин меёбад:

– муайян, бартараф ё безарар кардани сабабҳои чиноят ва шароити ба содир намудани чиноят мусоидаткунанда;

---

<sup>317</sup> Ниг.: Криминология: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова -2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – С. 117.

- таъсири инфиродии пешгирикунанда ба шахсони дорои рафтори чиноятӣ;
- пешгирии чиноятҳои тарҳрезишуда;
- кам кардани хавфи қурбонии оқибатҳои чиноятҳо шудани шумораи ахолӣ ва шаҳрвандони алоҳида<sup>318</sup>.

Пешгирии чинояткории муташаккилона дар асоси тадбирҳои умумии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ амалӣ карда мешавад. Аммо барои қriminologҳо ва амалия тадбирҳои маҳсуси пешгириӣ муҳимманд, ки бо тадбирҳои умумии иҷтимоӣ алоқаманданд. Пеш аз ҳама, ба мо қонунҳои муассире лозиманд, ки ба табиати чинояти муосир ҷавобгӯ бошанд.

Ҳамин тавр, пешгирии чинояткорӣ ин маҷмуи фаъолияти субъектони давлатӣ мебошад, ки баҳри мубориза бо чинояткорӣ равона карда шудаанд. Пешгирии чинояткорӣ дорои мақсадҳои худ буда, дар ҳудудҳои муайян амалӣ карда мешавад.

Пешгирии чинояткорӣ на танҳо дорои мағҳум ва мақсаду сатҳҳои худ, балки дорои принсипҳо низ мебошад. Принсипҳои пешгирии чинояткорӣ гуфта, асосҳои роҳбариқунандаеро меноманд, ки дар раванди фаъолияти пешгирии чинояткорӣ ба роҳбарӣ гирифта мешаванд. Дар Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҶТ барои солҳои 2018-2028, ки бо Фармони Президенти ҶТ аз 6 февраля соли 2018, №1005 қабул шудааст, доир ба принсипҳои пешгирии чинояткорӣ баъзе муқаррарот пешбинӣ гардидааст.

Хусусияти ҳуқуқии қонунгузории чиноятӣ ва натиҷаҳои истифодаи он наметавонад чудо аз заминаҳои умумии танзими ҳуқуқӣ-чиноятӣ, принсипҳои умумии ҳуқуқ, асосҳои конституционӣ-ҳуқуқии муносибатҳои шахс ва давлат, принсипҳо ва меъёрҳои умумиэътирофнамудаи ҳуқуқи байналмилалӣ бошад. КҔ ҶТ бояд ҳадди ақалли мукаммали номгӯйи кирдорҳои чиноят эътирофшавандаро доро бошад, ки муқовимат ба онҳо наметавонад бо воситаи қонунгузории соҳавии дигар самаранок амалӣ карда шавад. Қонуният набояд имконияти салоҳияти ҳуқуқтатбиқунандаро дар

---

<sup>318</sup> Ниг.: Кriminология: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – С. 118.

танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ-чиноятӣ истисно намояд, инчунин, мавҷуд будан ва ҳудуди салоҳият набояд бо афкори қонуният зид бошад.

Баробарии шаҳрвандон дар назди қонун бояд ба таври зарурӣ низоми васеи масунияти беасосро аз таъқиби чиноятӣ истисно намояд; қонунгузории чиноятӣ набояд меъёрҳо ва нишондодҳое, ки мақоми маҳсуси ҳуқуқи шаҳрвандонро дар асоси мансубияти онҳо ба гурӯҳи номаълуми иҷтимоӣ ташкилкунанда доро аст. Баробарии шаҳрвандон дар назди қонун имкониятҳо ва мувофиқи мақсад будани тафриқабандии ҷавобгарии чиноятиро бо назардошти маълумот оид ба шахсияти айборшуда истисно наменамояд, дар ин маврид аломатҳои тавсифдиҳандай шахсияти айборшуда наметавонад ба низоми аломатҳое, ки асоси ҷавобгарии чиноятиро муайян мекунанд, ворид шавад. Принципи инсондӯстии ҳуқуқи чиноятӣ маънои беасос сабук кардани ҷазои чиноятии шахси чиноят содиркардаро надорад; инсондӯстии ҳуқуқи чиноятӣ бо талаботи барқарор намудани адолати иҷтимоӣ бояд зиддият надошта бошад<sup>319</sup>.

Дар адабиёти илмии қriminologӣ муҳаққиқон принципҳои муҳталифи пешгирии чинояткориро пешниҳод намудаанд. Муҳимтарин принципҳои пешгирии чинояткорӣ инҳо мебошанд:

- 1) принципи қонуният;
- 2) принципи демократизм;
- 3) принципи гуманизм;
- 4) принципи адолат;
- 5) принципи илмӣ.

Принципи қонуният мавҷудияти танзими коғии ҳуқуқиро дар сатҳи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрӣ, вазифаҳо, усулҳо, шаклҳои пешгирий, ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои субъектҳо (иштирокчиён)-и ин кор, кафолати манфиатҳои қонуни шахсони мансабдорро пешбинӣ мекунад. Дар адабиёти илмии қriminologӣ чунин принципҳо ба ҳайси принципҳои асосии пешгирии чинояткорӣ шуморида шудаанд: қонуният, адолати иҷтимоӣ ва гуманизм,

<sup>319</sup> Ниг.: Консепсияи сиёсати ҳуқуқии чиноятии ҶТ аз 2 ноябрри соли 2013, №492 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 10.10.2023).

мураккабӣ, саривақтӣ ва кифояти тадбирҳои истифодашуда, фарқияти чораҳои пешгириқунанда, самаранокӣ<sup>320</sup>.

Ҳамин тавр, пешгирии чинояткорӣ дорои як қатор принсипҳо мебошад, ки дар раванди фаъолияти пешгирикуни ба роҳбари гирифта мешаванд. Муҳимтарин принсипҳои пешгирии чинояткорӣ ин қонуният, баробарҳуқуқӣ, таъмини қонуният, демократизм, гуманизм, адолати иҷтимоӣ ва монанди инҳо мебошанд.

Аз назарияи давлат ва ҳуқуқ маълум аст, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла ҳукуқӣ, дорои субъект мебошанд. Субъектони ин муносибатҳо, дар навбати худ, дар ҷамъият дорои ҳуқуқу уҳдадориҳо мебошанд. Ин ҳуқуқу уҳдадориҳо аз Конституцияи давлат маншарь мегиранд. Дар мавриди пешгирии умумии чинояткорӣ бошад, субъектҳои он амалан тамоми ҷомеа, тамоми институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, дар маҷмуъ давлат мебошад<sup>321</sup>.

Субъектони пешгирии чинояткорӣ мақомоти давлатӣ, ташкилоти ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои шаҳрвандон, колективҳо, ташкилоту идораҳои гуногуни ҳусусӣ ва шаҳрвандон мебошанд, ки фаъолияти пешгириро дар сатҳу ҳудуди гуногун ба амал бароварда, дорои ҳуқуқу уҳдадориҳо яъне ва барои иҷрои он ҷавобгар мебошанд. Қонунгузор ба онҳо дар як вакт ҳуқуқу вазифаҳоро дода, барои иҷроиши он ҷавобгарӣ низ пешбинӣ намудааст.

Доираи функция ва вазифаҳои субъектони пешгирии чинояткорӣ ба мавқеи субъект дар ҷамъият, нақши он дар механизми муносибатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, объекти фаъолияти пешгириӣ, ҳусусияти сабаб ва шароити чинояткорӣ ва ҷинояти алоҳида дар марзҳо, соҳаҳои ҳаётӣ иҷтимоии аҳолӣ ва ғ. вобастагӣ дорад. Аз ин ҷо, ин субъектонро ба ду гурӯҳ – махсусгардонидашуда ва ғайри махсусгардонидашуда тақсим мекунанд. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, суд, прокуратура, вазорати корҳои дохилӣ, амният ва адлия, адвокатура ва нотариат, шуъбаҳои ҳуқуқии ташкилоту муассисаҳо – чораҳои махсуси пешгирии чинояткорӣ доранд ва онро ба ҳаёт татбиқ менамоянд.

<sup>320</sup> Ниг.: Криминология: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова -2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – С. 120.

<sup>321</sup> Ниг.: Криминология: учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. Долговой. – М., 2001. – С. 289.

Дар пешгирии маҳсус на танҳо корхонаҳои давлатӣ ва шаҳрӣ, муассисаҳои фарҳанг, тандурустӣ, маориф, балки соҳторҳои хусусӣ, тиҷоратӣ барои истеҳсолот ва мақсадҳои дигар нақши муайян мебозанд (алалхусус, дар самти таъмини амнияти худ). Функцияҳои назорати молиявиро, ки барои пешгирии чиноятҳои иқтисодӣ аҳаммияти калон доранд, ҳам мақомоти давлатӣ ва ҳам соҳторҳои тиҷоратӣ, мақомоти идорақунии онҳо (бонкҳои тиҷоратӣ, ширкатҳои аудиторӣ) ичро мекунанд<sup>322</sup>.

Самаранокии фаъолияти пешгирӣ аз тарафи суд, пеш аз ҳама, бо вазифаи асосии ӯ ба амал баровардани адолати судӣ, вобаста аст, зоро мувофиқи Конститутсия, адолати судиро танҳо суд ба амал мебарорад (м. 84)<sup>323</sup>. Оид ба парвандаи чиноятӣ суд ҳукм бароварда, бо он пешгирии ретсидавиро пешбинӣ менамояд. Оид ба парвандаҳои маданий, оилавӣ, меҳнатӣ, хоҷагӣ бошад, ҳалномаи баровардаи суд барои пешгирӣ ва кам кардани шароиту ҳолатҳои криминогенӣ ёрӣ мерасонад. Агар суд дар вақти дига баромадани парвандаҳои маданий ва ё чиноятӣ аз тарафи шахсони мансабдор ё шаҳрвандони чудогона вайрон кардани қонуният, чой доштани чиноят, инчунин дар кори муассисаҳо, корхонаю ташкилотҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ, колективӣ ва ё хусусӣ камбудиҳои ҷиддиро ошкор намояд ва ё вайронкуни хуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ошкор карда шавад, таъиноти хусусӣ бароварда, ин хуччатро ба онҳо мефиристад. Субъектони номбаршуда уҳдадоранд ба суд дар бораи ҷораҳои дигдаашон хабар диҳанд. Ин кори суд низ ба фаъолияти пешгирии чинояткорӣ хос аст. Ҷамъбости амалияи судӣ, таҳлили омории он яке аз сарчашмаҳои кори методиро дар соҳаи пешгирии чинояткорӣ ташкил медиҳанд<sup>324</sup>.

Мақом ва нақши прокуратура дар байни субъектҳои пешгирии криминологии маҳсус, пеш аз ҳама, бо мақоми он ҳамчун як системаи ягонаи марказонидашуда, ки аз номи ҶТ амалӣ намудани қонунҳои дар қаламрави

<sup>322</sup> Ниг.: Криминология: учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. Долговой. – М., 2001. – С. 290.

<sup>323</sup> Конститутсияи ҶТ аз 6-уми ноябри соли 1994 бо тағириу иловажо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>324</sup> Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 6 августи соли 2001, №30 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

кишвар амалкунандаро назорат мекунанд, муайян карда мешавад. Бо ошкор ва саркӯб кардани (бо эътиroz, оғози таъқиби чиноятӣ ё маъмурӣ ва ба тариқи дигар) ҳуқуқвайронкуниҳо оид ба моликият, ҳусусигардонӣ, истифодай замин, андозҳо, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, қарзӣ ва молиявӣ, прокуратура ба татбиқи заминаи ҳуқуқӣ мусоидат карда, дар эътидол овардани муносибатҳои асосии иқтисодӣ, рафъи ҳолатҳои хатарноки чиноятӣ, маҳдуд кардани доираи сабабҳо ва шароити мусоиди дуздӣ, иқтисодӣ, хизматӣ ва чиноятҳои дигар нақши калидӣ дорад.

Пешгирии чинояткорӣ ҳамчун яке аз вазифаҳои прокуратура дар тамоми самтҳои фаъолияти он зоҳир мегардад. Назорати умумӣ аз болои икроиши қонун аз тарафи мақомоти идораи давлатӣ, ташкилотҳо, муассисаҳо, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон дар фаъолияти хоҷагӣ, соҳаи иҷтимоӣ ва ғ. дар пешгирии чинояткорӣ аҳаммияти калон дорад. Воситаҳои пешгирии ҳуқуқвайронкуниро дар вақти ба амал баровардани назорати умумӣ санадҳои прокурорӣ мебошанд. Функцияи пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар назорат аз болои риояи қонун дар мақомотҳои тафтиш ва таҳқиқот, риояи қонун дар ҷойҳои адди ҷазо ва ғ. низ мушоҳида намудан мумкин аст<sup>325</sup>.

Вазорати адлия ва мақомоти низоми он низ фаъолияти пешгирии чинояткориро дар ҷамъият ба уҳда доранд. Иштироки онҳо дар давраи дигаргунсозиҳои қуллӣ дар иқтисодиёту иҷтимоиёт, соҳаҳои гуногуни ҳуқуқӣ ва сиёsat, кодификатсия ва базизомдарории қонунгузорӣ, таҳлил ва татбиқи маълумот оид ба фаъолияти мақомоти гуногун ва ғайра барои пешгирии чинояткорӣ, сабаб ва шароитҳои содир кардани чиноят дар ҷамъият замина мегузорад. Ташиқоту тарғиботи ҳуқуқӣ ва ташкили ҳамоҳангӣ дар икрои он яке аз вазифаҳои мақомоти адлия мебошад.

Қонуни ҶТ «Дар бораи милитсия» аз 17 майи соли 2004, №41 пешгирии чинояткориро дар ҷамъият яке аз вазифаҳои милитсия муқаррар кардааст. Моддаи 10 ин қонун милитсияро уҳдадор мекунад, ки чиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳоро пешгириӣ кунад; сабаб ва шароити содир намудани

---

<sup>325</sup> Қонуни конституционии ҟТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 25 июли соли 2005, №107 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

чиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳоро муайян созад ва барои пешгирии онҳо чораҳо бинад; фаъолияти пешгирии фардиро ба вайронқунандагони ҳуқуқ пеш барад; дар тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон иштирок намояд<sup>326</sup>.

Вазорати корҳои дохилӣ яке аз сохторҳои пурқудрати мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ба шумор рафта, дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии ҳамагуна намудҳои чинояткорӣ нақши муассир дорад. Ҷузъу томҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ бо садоқати том ба дастурҳои Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат софдилона хизмат менамоянд ва ба ҳар кирдори зиддиқонунӣ дар ҷорҷӯбаи қонун муқовимат менамоянд. Дар ҳамин асос дар тамоми ҷузъу томҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар асоси Накшай ҷорабиниҳои соли 2020 баҳши маҳсус оид ба пешгирии чинояткорӣ ва корҳои тарғиботӣ-профилактикаш ташкил гардидааст<sup>327</sup>.

Субъекти дигари фаъолияти пешгириӣ оила мебошад. Ба андешаи Н.С. Ахмедов, субъектони ҳуқуқи оилавӣ шахсоне ба ҳисоб мераванд, ки барандаи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъективӣ буда, дар муносибатҳои ҳуқуқи оилавӣ иштирок меқунанд ва онҳо зери таъсири меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ қарор гирифтаанд<sup>328</sup>. Давлат оиласро ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя меқунад (м. 33 Конституцияи ҶТ)<sup>329</sup>. Оила зербинои муҳимми ҷамъиятиест, ки дар он шаҳс тавлид ва инкишоф меёбад. Оид ба мағҳум ва мавқеи оила дар ҷамъият олимони барҷастаи тоҷик дар ин соҳа докторони илмҳои ҳуқуқ, профессорон О. Усмонов ва М.А. Маҳмудов таҳқиқотҳои илмии худро баҳшидаанд<sup>330</sup>.

О.Э. Раҳмон дар мавзуи «Инкишофи қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқу озодиҳои занон дар Тоҷикистон» рисолаи номзадӣ дифоъ намуда, як силсила мақолаҳои худро ба масъалаҳои танзими ҳуқуқии оила ва занон

<sup>326</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи милитсия» аз 17 майи соли 2004, №41 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>327</sup> Накшай ҷорабиниҳои соли 2020 оид ба пешгирии чинояткорӣ ва корҳои тарғиботӣ-профилактикаш [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.avkd.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>328</sup> Ниг.: Ахмедов Н.С. Ҳуқуқи оилавӣ (воситаи таълимӣ). – Душанбе, 2022. – С. 21.

<sup>329</sup> Конституцияи ҶТ аз 6-уми ноябрисоли 1994 бо тағиیرу иловажо аз 26 сентябрисоли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>330</sup> Ниг.: Маҳмудов М.А., Худоёров Б.Т. Тағсири Кодексии оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – 348 с.

бахшидааст<sup>331</sup>. Ба андешаи О.Э. Раҳмон оила, никоҳ, модар, падар ва кӯдак дар ҶТ таҳти ҳимояи давлат мебошад<sup>332</sup>. Оила дар ҷамъият вазифаҳои давом додани насл, таъмини саломатию ҳаёти кӯдак, инкишофи маънавӣ, ҷисмонӣ ва ахлоқии вайро ичро мекунад.

Оила ҳамчун асоси ҷамъият насли наврасро ба меҳнати муғиди ҷамъиятий тайёр мекунад, онро ҳамчун аъзои сазовори ҷамъият дар рӯҳияи ватандӯстию инсонпарварӣ ба камол мерасонад. Оила дар давраи аввали инкишофи шаҳсият мавқеи хосса дорад. Аз тарбияи насли наврас ояндаи ҷамъият вобастагӣ дорад. Ҕамъият ба тарбияи он диққати маҳсус медиҳад. Аз ин рӯ, давлат оиларо зери ҳимояи худ гирифтааст. Оила метавонад содири ҷиноятро пешгирий кунад, нисбати намудҳои гуногуни вайронкунии талаботи меъёрҳои иҷтимоӣ чора бинад.

Чораҳои пешгирии ҷинояткорӣ ин маҷмуи амалҳои мақсаднок ва ё сиёсати ҳуқуқии давлатӣ доир ба мубориза бо ҷинояткорӣ мебошад, ки субъектони мубориза бо ҷинояткорӣ ва самтҳои фаъолияти онҳоро муайян мекунад. Чунин чораҳо метавонанд ба сифати чораҳои пешгирии ҷинояткорӣ баромад кунанд:

1. Фаъолияти иттилоотӣ ва таҳлилӣ барои сабти аломатҳои ҷиноят, омӯзиши ин зуҳурот, сабаб ва муайянкунии онҳо, натиҷаҳои мубориза бо ҷинояткорӣ дар марҳилаҳои қабл ва арзёбии маълумоти даҳлдор ба роҳ монда мешавад. Ин бо роҳи соҳтани системаҳои бақайдигирии ҷиноятҳо ва ҳисботи оморӣ анҷом дода мешавад.

2. Пешгӯиҳои криминологӣ ин баҳодиҳии ҳолати ояндаи ҷинояткорӣ ва дигар оқибатҳои аз ҷиҳати криминологӣ муҳим дар баъзе қарорҳои идоракунӣ мебошад.

3. Муайян кардани стратегияи мубориза бо ҷинояткорӣ. Дар асоси арзёбии вазъи криминологӣ (яъне ҷинояткорӣ, сабаби он, муайянсозӣ, вазъи мубориза бо он), пешгӯйӣ ва тавсияҳои коршиносон оид ба мубориза бо

<sup>331</sup> Ниг.: Раҳмонова О.Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане (1917-2011 гг.); дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 187 с.

<sup>332</sup> Ниг.: Раҳмон О.Э. Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқу озодиҳои занон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятий. – 2023. – №2. – С. 214.

чинояткорӣ, давлат ҳамчун субъекти асосии ташкили ин мубориза стратегияи онро муайян мекунад.

4. Барномарезии мубориза бар зидди чинояткорӣ. Намудҳои барномарезӣ ба монанди барномасозии дарозмуддати стратегияи мубориза бо чинояткорӣ, миёнамуҳлат (ҳамчун қоида, барои 2 сол) ва кӯтоҳмуддат (барои се моҳ, шаш моҳ) мавҷуд мебошанд.

5. Қонунгузорӣ дар соҳаи мубориза бо чинояткорӣ. Кори қонунгузорӣ бо барномарезии мубориза бар зидди чинояткорӣ зич алоқаманд аст. Агар қонуни амалкунанда мубориза бар зидди хусусиятҳои нави вазъи чиноятӣ ва криминогении кишварро таъмин накунад, барои ислоҳ, илова кардани қонунҳо ё эҷоди санадҳои принсипи нави қонунӣ кори ҷиддӣ ва мақсаднок лозим аст. Масалан, муборизаи муассир бар зидди коррупсия ва чинояткории муташаккилона дар ҳама кишварҳо танҳо пас аз қабули қонунҳои мукаммал ва сипас тавассути илова намудани онҳо, ҷорӣ намудани санадҳои нави қонунгузорӣ, таъсиси тамоми шохаҳои қонунгузории даҳлдор воқеӣ гардидаанд.

6. Татбиқи барномаҳои мубориза бо чинояткорӣ, тасҳехи онҳо ва ҳамоҳангсозии фаъолиятҳо дар самти мубориза бо чинояткорӣ. Дастирии мустақим барои татбиқи барномаҳои мубориза бо чинояткорӣ гуногунҷабҳа мебошад. Он аз фаъолияти идоракунӣ, назорат, интихоби кадрҳо, тайёрии онҳо, ҷойгиркуни оптимальӣ, ташкили такмили ихтисоси онҳо, бозомӯзии онҳо бо назардошти воқеиятҳои нави криминологӣ ва васеътари иҷтимоӣ, рушди технологияи нав, дастирии захиравӣ барои мубориза бо чинояткорӣ, таҳлили самаранокӣ иборат аст.

7. Ташкил ва рушди таҳқиқоти илмӣ дар мубориза бар зидди чинояткорӣ. Дар ин ҷо дар бораи рушди шабакаи муассисаҳои илмӣ ва тайёркардани кадрҳои илмӣ, такмили усулҳои таҳқиқот, дар амал татбиқ намудани натиҷаҳои дастовардҳои илмӣ меравад.

8. Ҳифзи ҳуқуқ. Дар робита ба чиноят, он татбиқи чораҳои муқаррарнамудаи қонунро нисбати шахсони содирнамудаи чиноят ва

чораҳои барқарор кардани ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии ҷабрдиагони ин чиноятҳо ва ҷуброни зарари расонидашударо дар бар мегирад<sup>333</sup>.

Аз рӯйи сатҳи фаъолияти пешгири ҷораҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: ҷораҳои умумиичтимоӣ ва маҳсус.

Функцияи пешгирии умумиичтимоӣ аз тарафи тамоми ҷамъияти инсонӣ ба амал бароварда мешавад. Он бо фаъолияти иҷтимоии дарозмуддат аҳаммияти калон дошта, бо ҳаҷми калони инкишофи иқтисодиёт ва талаботи шаҳрвандон, дастгирии маърифатнокӣ ва маънавиёт, мустаҳкам намудани қонуният, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ алоқаманд мебошад. Ин ҷораҳо, дар муқоиса ба мубориза алайҳи ҷинояткорӣ ва ҷиноят, ҳудуди васеъ доранд. Аммо дар як вақт пешбинӣ ва гузаронидани ин ҷораҳо имконияти мӯҳайё соҳтани замина барои ҷораҳои маҳсуси пешгирии ҷинояткорӣ дар ҷамъият шуда метавонад.

Ба ҷораҳои умумиичтимоӣ пешгирии ҷинояткорӣ қариб тамоми дигаргуниҳои иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамъият дар замони мӯосир дохил мешавад.

Ҷораҳои маҳсуси пешгирии ҷинояткорӣ аз тарафи мақомоти давлатӣ ва ҷамъияти диде мешаванд. Дар амалия, мувофиқи пешбинии қонун ё бо ташабbusi худ корхонаю ташкилотҳои шаҳсӣ ва шаҳрвандон онро татбиқ карда метавонанд. Нишонаи мақсаднок пешбинӣ шудани онҳо, мубориза бо ҷинояткорӣ ва ҷиноят дар ҷамъият фарқияти ҷораҳои маҳсусро аз умумиичтимоӣ нишон медиҳад. Ҷораҳои маҳсус бо ҷой доштани ҷинояткорӣ ва ҳолати он вобастагӣ дорад.

Ҷораҳои умумиичтимоӣ ва маҳсус бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд. Дар таъсиррасонии байнҳамдигарӣ натиҷаи пурра ва ба талабот ҷавобдиҳанд ба даст оварда мешавад. Татбиқи ҷораҳои умумиичтимоӣ замина барои пешбинии ҷораҳои маҳсус тайёр мебошад.

Дар ҶТ ҷораҳои муҳталиф ҷиҳати пешгирии ҷинояткорӣ андешидан шуда, дар амал татбиқ карда мешаванд. Муҳимтарин ҷораи пешгирии

---

<sup>333</sup> Ниг.: Криминология: учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. Долговой. – М., 2001. – С. 267-278.

чинояткорӣ ин ташкили асосҳои ҳуқуқии танзими пешгирии чинояткорӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, дар ҶТ санадҳои меъёрии ҳуқуқии муҳимме қабул карда шудаанд, ки баҳри пешгирии чинояткорӣ равона гардидаанд.

Пеш аз ҳама, Конститутсияи ҶТ муқаррар мекунад, ки дар Тоҷикистон ҳар як шаҳс вазифадор аст, ки Конститутсия ва қонунҳоро риоя кунад, ҳуқук ва озодиҳои дигаронро эҳтиром намояд<sup>334</sup>. Дар меъёри дигар муқаррар кардааст, ки аз шаҳрванди одӣ то мақомоти давлатию ҷамъиятӣ вазифадоранд, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумхуриро риоя ва ичро намоянд.

Президенти ҶТ дар Паёми худ ироа намуданд: «Бо мақсади идомаи корҳо дар ин самт, Прокуратураи генералӣ вазифадор карда мешавад, ки лоиҳаи нави «Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021-2025»-ро таҳия ва ба баррасии Ҳукумати ҶТ пешниҳод намояд. Мо борҳо эълон намудаем, ки Тоҷикистон дар арсаи мубориза бар зидди терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, маводи муҳаддир, киберчинояткорӣ ва дигар чиноятҳои муташаккили фаромилӣ шарики табиии давлатҳо ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ мебошад. Аз ин рӯ, Прокуратураи генералӣ, Вазорати корҳои дохилӣ ва Кумитаи давлатии амнияти миллиро зарур аст, ки ҳамкориро бо соҳторҳои марбутаи давлатҳои хориҷӣ ва минтақавию байналмилаӣ дар ин самт тақвият бахшанд»<sup>335</sup>.

Яке аз санадҳои муҳим дар ин самт ин Консепсияи сиёсати ҳуқуқии чиноятии ҶТ мебошад. Дар санади номбурда зикр гардидааст, ки Консепсияи сиёсати ҳуқуқии чиноятии ҶТ низоми расман дар кишвар муқарраргардидаро ифода менамояд, ки моҳият, мақсад, самт, афзалиятҳо ва меъёрҳои самаранокии фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ дар соҳаи ҳимояи шаҳс, ҷамъият ва давлат аз таҷовузҳои чиноятӣ ба воситаҳои қонунгузории чиноятиро муайян мекунад. Сиёсати ҳуқуқии чиноятии ҶТ ба сифати яке аз

<sup>334</sup> Конститутсияи ҶТ аз 6-уми ноябрисоли 1994 бо тағириру иловаҳо аз 26 сентябрисоли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>335</sup> Паёми Президенти ҶТ мұхтарар Әмомалӣ Раҳмон аз санаи 26 январи соли 2021 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.prezident.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

самтҳои татбиқи Консепсияи давлатии таъмини амнияти криминологӣ баромад менамояд ва дар эътироф кардани алоқамандӣ ва баҳамвобастагии появии муқаррапоти асосии он бо сиёсати иҷтимоии давлат, инчунин, сиёсати пешгирии чинояткорӣ, ҳимоя ва дастгирии ҷабрдиагон аз чиноятҳо, иҷрои ҷазоҳои чиноятӣ ва ҷораҳои дигари хусусияти ҳуқуқӣ-чиноятидошта, барқарорсозии иҷтимоӣ ва назорат аз болои шахсоне, ки ҷазои чиноятиро адо кардаанд, пешбинӣ мешавад.

Дар Консепсия чунин мақсадҳо баҳри пешгирии чинояткорӣ муқаррапар карда шудааст:

- таъмин намудани амнияти шахс, ҳуқуқ ва озодии он, инчунин ҷамъият ва давлат аз таҳди迪 бо чинояткорӣ алоқамандбуда;
- ҳимояи муносибатҳои ҷамъиятии ҳаётан муҳим, маҳсусан дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ;
- ҳимояи манфиатҳои давлат дар дохил ва ҳориҷи қишвар аз таҷовузи чинояткорона;
- паст намудани сатҳи шиддатнокии иҷтимоӣ дар ҷамъият дар асоси танзими муносиб ва боадолатонаи бартараф намудани низои аз чиноят баамаломада;
- мусоидат барои расидан ба беҳбудӣ ва некуаҳволии иҷтимоӣ, инчунин, дар асоси бавучудоварии афкори сафедкунии иҷтимоӣ ва реинтегратсияи иҷтимоии шахсоне, ки бо сабаби чиноят ба низоъ ҷалб гардидаанд<sup>336</sup>.

Яке аз санадҳои дигар дар ин самт ин Қонуни ҶТ «Дар бораи иштироки шаҳрвандон дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ» аз 3 декабря соли 2009, №566 мебошад. Дар қонуни мазкур муқаррапар гардидааст, ки барои пешгирий кардани чинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ, боздошт кардани шахсоне, ки чиноят содир кардаанд ё ба қонуншиканӣ роҳ додаанд ва ҷиҳати ҷойи муҳофизати ҷойи ҳодиса ҷораҳо андешад. Ҳангоми маълумот додани шаҳрвандон дар бораи ҳодисаҳо ва кирдорҳое, ки ба беҳатарии шахсии

<sup>336</sup> Консепсияи сиёсати ҳуқуқии чиноятии ҶТ аз 2 ноябрисоли 2013, №492. // Маҳзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 10.01.2023).

шахрвандон, бехатарии чамъият ва тартиботи чамъиятӣ таҳдид мекунанд, ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар диҳад<sup>337</sup>.

Санади дигари меъёрии ҳуқуқӣ Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат бо савдои одамон ва расонидани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон» аз 26 июли соли 2014, №1096 мебошад. Танзими ҳуқуқии асосҳои системаи умунидавлатии маҷмуи муқовимат ба савдои одамон, ки чораҳои ба огоҳонидан, ошкор намудан ва пешгирий кардани чиноятҳо дар самти савдои одамон, бартарафсозии оқибатҳои ногуори онҳо, ошкор намудан ва ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашидани шахсоне, ки дар савдои одамон гунаҳгоранд, инчунин, ошкор намудан ва айнияткунонии қурбониёни савдои одамон, расонидани кумак ба онҳо ва таъмини амнияти қурбониёни савдои одамон равонгардидаро дар бар мегирад<sup>338</sup>.

Санади дигари ҳуқуқӣ дар ин самт ин Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат ба терроризм» мебошад, ки аз 23 декабря соли 2021, №1808 қабул карда шудааст. Қонуни мазкур принципҳои асосии муқовимат ба терроризм, асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии пешгирии терроризм ва мубориза бо он, роҳу усулҳои бартараф намудани оқибатҳои амали терористиро бо мақсади таъмини бехатарии шаҳс, чамъият ва давлат, ҳифзи соҳибхтиёри, тамомияти арзӣ ва амнияти ҶТ муайян менамояд<sup>339</sup>.

Санади муҳимми дигари ҳуқуқӣ дар ин самт ин КҔ ҶТ мебошад, ки аз 21 майи соли 1998, №574 қабул карда шудааст. Дар санади мазкур, пеш аз ҳама, дар вазифаҳои Кодекс пешбинӣ гардидааст, ки вазифаҳои ҳамин Кодекс аз ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти чамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ, муҳити зист, тартиботи чамъиятӣ ва ахлоқ, моликият, ҳимояи соҳти конститутсионӣ ва амнияти ҶТ аз таҷовузи чиноятӣ, таъмини сулҳ ва амнияти башарият, тарбияи шаҳрвандон дар руҳияи риояи Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳурӣ, инчунин, пешгирии чиноятҳо иборат аст. Ғайр аз ин, дар

<sup>337</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи иштироки шаҳрвандон дар таъмини тартиботи чамъиятӣ» аз 3 декабря соли 2009, №566 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>338</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат бо савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон» аз 26 июли соли 2014, №1096 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>339</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат ба терроризм» аз 23 декабря соли 2021, №1808 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

чойи дигари санади номбурда муқаррар гардидааст, ки ҷазо бо мақсади барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, ислоҳи маҳкумшуда, инҷунин пешгирии содир гардидани чиноятҳои нав татбиқ мешавад<sup>340</sup>.

Мавриди зикр аст, ки ҷиҳати беҳтар намудани шароити хизматии нозирони минтақавӣ Фармони Президенти ҶТ аз 30 июни соли 2012, №1291 «Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани нақши нозирони минтақавии милитсия дар таъминоти тартиботи ҷамъиятӣ ва тавсеаи ҳамкории онҳо бо ахолӣ» такони ҷиддӣ баҳшид.

Санаи 20 январи соли 2020 ҷаласаи вассеи Ҳукумати ҶТ таҳти раёсати Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, ки дар он дар баробари пешрафти иҷтимоӣ-иктисодӣ ва фарҳангии қишвар диққати маҳсус ба пешгирии чинояткорӣ дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми назарраси соҳторҳои мақомоти ҳифзи ҳуқукро дар таъмини амнияти давлату миллат ва пешгирии чинояткорӣ маҳсус таъкид карданд. Дастур дода шуд, ки бо назардошти вазъи мураккаби имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ баҳри волоияти қонун, муайяну ошкор кардани чиноятҳо, пешгирии шомилшавии шаҳрвандон ба ҳар гуна гурӯҳу созмонҳои ифратгаро корҳо тақвият баҳшида шаванд.

Вобаста ба масъалаи пешгирии чинояткорӣ дар ҶТ яке аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии муҳим Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди чинояткории муташаккилона» мебошад, ки аз 28 декабри соли 2013, №1038 қабул карда шудааст. Санади мазкур пурра ба масъалаи пешгирии чинояткории муташаккилона баҳшида шудааст.

Мутобики қонуни мазкур, мубориза бар зидди чинояткории муташаккилона тавассути ҷораҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- таъмини танзими ҳуқуқии ҳамаҷонибаи фаъолият оид ба мубориза бар зидди чинояткории муташаккилона;
- таҳлили системавии ҷараёнҳои дар муҳити чинояткорӣ руҳдиҳанда;

---

<sup>340</sup> Кодекси чиноятти ҶТ аз 21 майи соли 1998, №574 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

- аз байн бурдан ва пешгирий кардани маблағгузории гурӯҳи муташаккили чиноятӣ, иттиҳоди чиноятӣ (ташкилоти чиноятӣ), инчунин ташкилоти ба гурӯҳи муташаккили чиноятӣ, иттиҳоди чиноятӣ (ташкилоти чиноятӣ) мусоидаткунанда;
- банақшагирӣ, ташкил ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳо оид ба мубориза бар зидди чинояткории муташаккилона, аз ҷумла бо ташкилоти байналмилалӣ ва мақомоти даҳлдори давлатҳои хориҷӣ;
- муқовимат ба ташкил намудани воҳидҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ;
- такмил додани ташкили кор ва тактикаи фаъолияти мақомоти давлатӣ, ки бар зидди чинояткории муташаккилона мубориза мебаранд;
- такмил додани низоми ташкилий, иттилоотӣ, молиявӣ, моддӣ-техникиӣ ва дигар таъминоти фаъолият оид ба мубориза бар зидди чинояткории муташаккилона;
- таъмини назорат ба фаъолият оид ба мубориза бар зидди чинояткории муташаккилона<sup>341</sup>.

Санади дигари меъёрии ҳуқуқӣ Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҶТ» мебошад, ки аз 25 июли соли 2005, №107 қабул карда шудааст. Мутобики қонуни мазкур, мақомоти прокуратура назоратро ба риоя ва ичрои қонунҳо аз тарафи мақомоте, ки бар зидди чинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳо дигар мубориза мебаранд, инчунин, мақомоте, ки бо фаъолияти оперативиу ҷустуҷӯӣ, таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ машғул мебошанд, ба роҳ монда, ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба мубориза бар зидди чинояткорӣ ва пешгирии он ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо амалӣ мегардонад<sup>342</sup>.

Қонуни ҶТ «Дар бораи амният» аз 28 июни соли 2011, №721 низ дар пешгирии чинояткорӣ истисно намебошад. Дар Қонуни мазкур муқаррар гардидааст, ки амнияти ҷамъиятӣ бо қарорҳо ва амалҳои мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ташкilot, новобаста аз

<sup>341</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди чинояткории муташаккилона» аз 28 декабря соли 2013, №1038 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>342</sup> Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҶТ» аз 25 июли соли 2005, №107 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

шакли ташкилию ҳуқуқиашон, шахсони мансабдор ва шаҳрвандон, ки барои ичрои корҳои зерин равона карда шудаанд, таъмин мегардад: пурзӯр кардани мубориза бар зидди чинояткорӣ, аз ҷумла шаклҳои муташаккили он, коррупсия ва терроризм<sup>343</sup>.

Дар ҶТ ҷиҳати пешгирии чинояткории ноболифон ҷораи маҳсуси давлатӣ андешида шудааст, ки ин қабули санади муҳимми меъёрии ҳуқуқӣ мебошад. Аниқтараш, Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни ноболифон» аз 2 январи соли 2020, №1658 қабул карда шудааст, ки сирф ба масъалаи пешгирии чинояткории ноболифон бахшида шудааст. Мутобиқи қонуни мазкур, низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни ноболифон – ин маҷмуи фаъолияти инфиродӣ ва дастаҷамъонаи субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни ноболифон, мақомоти дигари давлатӣ, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ, ки дар самти огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни ноболифон, тибқи қонунгузории ҶТ, амалӣ карда мешаванд<sup>344</sup>.

Дар қонуни номбурда масъалаи пешгирии инфиродӣ муқаррар гардидааст, ки чунин маъно дорад: фаъолияти доимии субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни ноболифон, ки таҳия ва татбиқи ҷораҳои маҳсусро оид ба огоҳонии намудҳои алоҳидаи ҳуқуқвайронкуни ва бартараф намудани сабабу шароити ба он мусоидатқунанда, инчунин, муайян ва таъсир расонидан ба категорияҳои алоҳидаи ноболифони содирнамудаи ин гуна ҳуқуқвайронкуниҳо пешбинӣ менамояд, ҳамчунин, фаъолият оид ба сари вақт муайян намудани ноболифон ва оилаҳое, ки дар вазъияти номусоиди иҷтимоӣ қарор доранд, пешгирии содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ва кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ (зиддиҳуқуқӣ) аз тарафи ноболифон ва фаъолият оид ба барқарорсозии ҳолати минбаъдаи иҷтимоӣ-омӯзгории онҳо.

<sup>343</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи амният» аз 28 июни соли 2011, №721 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>344</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни ноболифон» аз 2 январи соли 2020, №1658 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

Дар қонун мағҳуми пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон чунин муқаррар шудааст: «мачмуи чорабиниҳои дастаҷамъона ва инфиродии ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ахлоқию равонӣ, маънавӣ, фарҳангӣ ва тиббӣ, ки аз ҷониби субъектҳои низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон бо мақсади ошкор ва бартараф намудани сабабу шароити ба содиршавии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон мусоидаткунанда амалӣ карда мешаванд»<sup>345</sup>. Ҳамин тавр, ҷинояткории ноболиғон нисбат ба дигар намуди ҷинояткорӣ ташвишовар мебошад. Бинобар ин, тамоми соҳторҳои ҷомеаро мебояд, ки дар пешгирии ҷинояткории ноболиғон саҳмгузор бошанд. Вобаста ба ин, бо мақсади ҷалби тамоми субъектон дар пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ба мақсад мувоғиқ мебуд, ки «Стратегия пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонон» қабул карда шавад.

Ҷинояткории занон дар ҶТ яке аз масъалаҳои доғи ҷомеа боқӣ мемонад. Дар баромадҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни воҳӯриҳо бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар давраи солҳои 2000-2019<sup>346</sup> борҳо масъалаи мубориза бо ҷинояткорӣ, ки мақсади он бартараф кардани номутобиқатии манфиатҳои давлат, шахсият ва ҷомеа мебошад, таъкид шудаанд.

Давоми солҳои охир дар ҷумҳурӣ болоравии динамикаи ҷинояткорӣ ва дигаргуншавии тарзу ҳусусиятҳои содир кардани ҷиноят ба мушоҳида мерасанд. Зиёда аз ин, баръало ангезаҳои он зоҳир гардида, самти ҷиноятҳои ҳусусияти зӯроваридошта дигаргун мешавад.

Болоравии шумора ва ҳиссаи содир кардани ҷиноят аз ҷониби занон дар қишвар ташвишовар аст. Дар солҳои охир динамикаи содир кардани ҷиноятҳо аз ҷониби занон чунин аст: дар соли 2014 – 1878, дар соли 2015 – 1880, дар соли 2016 – 1739, дар соли 2017 – 1978, дар соли 2018 – 1832 ҷиноят ба қайд гирифта шудаанд. Аз ин ҷо, таҳқиқоти тавсифи криминологии ҷинояткории занон дар ҶТ аз нигоҳи коркарди ҷораҳои пешгириӣ, ки

<sup>345</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон» аз 2 январи соли 2020, №1658 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>346</sup> Баромадҳои Пешвои миллат, Президенти ҶТ дар воҳӯри бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар давраи солҳои 2000 то 2019. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: [www.prezident.tj](http://www.prezident.tj) (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

бевосита нисбат ба омилҳои бавуҷудорандай чинояткорӣ дар байни занон равона шудаанд, қобили таваҷҷуҳ мебошад<sup>347</sup>. Ҳамин тавр, доир ба пешгирии чинояткории занон низ дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ ҷораҳои муҳим андешидар шудааст. Дар ин ҳусус барномаҳо, стратегия ва қонунҳои миллӣ низ қабул карда шудаанд, ки самти фаъолияти занонро баҳри роҳ ёфтани дар соҳаҳои фаъолияти давлатӣ, маҳсусан дар соҳаи сиёсат равона менамоянд.

Кор оид ба пешгирии чинояткорӣ дар асоси талаботи санадҳои меъёрии идоравӣ ба зиммаи воҳидҳои Раёсати кофтукови чиноятии Вазорати корҳои дохилии ҶТ гузашта шудааст, ки фаъолияти онҳоро Қонуни ҶТ дар бораи «Фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯӣ» ба танзим медарорад. Тибқи қонуни мазкур, вазифаҳои фаъолиятӣ оперативӣ-чустуҷӯӣ аз инҳо иборат аст:

- 1) ошкор, пешгириӣ, рафъ ва ошкор кардани чиноятҳо, инчунин ошкор намудани шахсоне, ки онҳоро тайёр мекунанд, содир мекунанд ё содир кардаанд;
- 2) гузаронидани кофтукови шахсоне, ки аз мақомоти таҳқиқ, тафтишот ва суд пинҷон шуда, аз адой ҷазои чиноятӣ саркашӣ мекунанд, инчунин, кофтукови шахсони гумшуҳда;
- 3) гирифтани маълумот дар бораи ҳодиса ё амал (беамалие), ки ба ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоот ё экологии ҶТ таҳдид менамояд;
- 4) муайян намудан ва ҷойгиршавии молу мулке, ки бояд суд мусодира намояд<sup>348</sup>.

Мавриди зикр аст, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ низ дар пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ саҳми қалон доранд. Сатҳи ташкилии ин кор, миқёс ва самаранокии он пас аз Фармони Президенти ҶТ аз 23 сентябри соли 1995 «Дар бораи ҷораҳои пурзӯр намудани мубориза бар зидди чинояткорӣ, мустаҳкам намудани тартиботи қонунӣ»; «Барномаи давлатии пурзӯр намудани муборизаи зидди чинояткорӣ барои солҳои 1996-1997» хеле афзоиш

<sup>347</sup> Ниг.: Джалолов Х.Г. Криминологическая характеристика женской преступности в Республике Таджикистан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – С. 4.

<sup>348</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯӣ» аз 25 марта соли 2011 [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.vkd.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

ёфтааст<sup>349</sup>. Ин барнома равишҳо ва ҳодисаҳои манфиеро, ки тартиботи ҷамъиятиро вайрон карда, барои содир кардани ҷиноят шароит фароҳам меоваранд, бартараф менамояд; инчунин, ташкил намудани муҳофизати боэътимоди ҳаёт ва саломатӣ, ҳуқуқу озодиҳо, моликияти шаҳрвандон, манфиатҳои ҷамъият ва давлатро аз кирдорҳои ҷиноятӣ ба вучуд меоварад.

Дигар санади ҳуқуқии муҳим оид ба пешгирии ҷинояткорӣ Барномаи давлатӣ оиди пешгирии ҷинояткорӣ дар солҳои 2008-2015 мебошад<sup>350</sup>. Барномаи мазкур ба таъмин ва пурзӯр намудани мубориза бо ҷинояткорӣ бо иштироқи тамоми субъектҳои давлатӣ, мақомоти давлатӣ ва ҷомеа, ба таври назаррас такмил додани низоми мубориза бо онҳо, ҳифзи воқеии ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ҳифзи ҳуқуқҳои конституціонӣ ва тартиботи сиёсию иқтисодӣ ва дигаргунҳои давлат нигаронида шудааст. Дар Барномаи нави давлатии мубориза бо ҷинояткорӣ дар ҶТ барои солҳои 2021-2030 доираи фаъолияти мақомоти давлатӣ хеле васеъ гардид<sup>351</sup>. Дар Барномаи охир давомнокии фаъолияти нақшавии мақомоти давлатӣ дар самти мубориза бо ҷинояткорӣ барои 9 сол танзим шудааст.

Функцияи пешгирии ҷавобгарии конституціонӣ, асосан дар шакли ихтиёрӣ амалӣ мегардад. Он аз ҷониби шаҳсони мансабдор ва мақомоти давлатӣ ва ҳудидоракуни маҳаллӣ амалӣ карда мешавад. Нисбат ба хизматчии давлатӣ он ичро нагардидани уҳдадориҳои хизматиро дар бар мегирад. Нисбат ба давлат ва мақомоти ҳокимиияти давлатӣ, ба гардани баъзеҳо voguzor кардани масъулият, ба маънои пешгирий аз ғайриқонунӣ ичро нагардидани уҳдадориҳои ба зинмагирифтаи давлатӣ тавассути шаҳсону мақомоти дигар фаҳмида мешавад. Шакли маҷбурии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар қонуни конституціонӣ, дар он ифода меёбад, ки Ҳукумати ҶТ дар назди Маҷлиси Олий дорои масъулияти муайян мебошад. Маҷбуркунӣ дар шакли

<sup>349</sup> Барномаи давлатии ҶТ оид ба пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ барои солҳои 1996-1997, ки бо Фармони Президенти ҶТ аз 23 сентябри соли 1995, №341 тасдиқ гардидааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.vkd.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>350</sup> Барномаи давлатии мубориза бо ҷинояткорӣ дар ҶТ барои солҳои 2008-2015, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 2 ноября соли 2007, №543 тасдиқ гардидааст [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.vkd.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

<sup>351</sup> Қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи Барномаи давлатии мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар ҶТ барои солҳои 2021-2030» аз 30 июня соли 2021, №265 [Захираи электронӣ] – Манбаи дастрасӣ: URL: <https://online.zakon.kz>. (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

нисбатан сабук дар он ифода меёбад, ки Маҷлис Олӣ метавонад ва ҳақ дорад нисбат ба Ҳукумат изҳори нобоварӣ кунад. Ин Ҳукуматро водор мекунад, ки ҳама гуна самтҳои кори худро аз нав дида барояд, афзалиятҳои навро муайяну мушаххас намуда, дар ҳайати худ тағйироти қадрӣ ба амал оранд.

Дар ҳуқуқи маданий амалисозии функсияи пешгирии ҷавобгарии ҳуқуқӣ – ба салоҳиди субъекти дигар гузашта шудааст ва субъекти мазкур ҳаққи пешниҳод кардан ё накардан талаботҳоеро дорад, ки онҳо боиси вогузории масъулият ба уҳдаи шахси вайронкунандай қонун мегарданд ва худи ичрои ҷавобгарӣ метавонад боиси қатъ гардидани ҳуқуқи маданий ё дигар муносибатҳои ҳуқуқӣ (комилан ё қисман – мувофиқи доираи ичро нагардиданӣ уҳдадориҳо) шаванд, ё сабаби тағйирёбии минбаъдаи мавқеи шахсон, афзудани нобаробарии онҳо дар байни худ ва дар натиҷа давом надодани ичрои уҳдадориҳо ё дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ гарданд.

Аз ин нуқтаи назар чунин факт, ки ҳар як меъёри ҷавобгарии ҳуқуқӣ характеристи пешгирий дорад, дар ҳуқуқи маданий, ба назари мо, маҳсусан равшан зоҳир мегардад. Ҳамин тарик, ҳама гуна муносибатҳои ҳуқуқӣ – уҳдадорӣ, мерос, молу мулк ва гайра ба зиммаи тарафҳо масъулият ва уҳдадориҳои муайяни ҳуқуқиро мегузорад. Худи факти чунин ҷавобгарӣ барои тарафҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ аҳаммияти пешгирий дорад.

Ғайр аз ин, функсияи пешгирии ҷавобгарии маданий, пеш аз ҳама, дар шакли ихтиёрий ба амал меояд, зоро худи уҳдадориҳои гражданиро шахс ба таври ихтиёрий ба зимма мегирад. Дар КМ ҶТ таъкид шудааст, ки шаҳрвандон (шахсони воқеӣ) ва шахсони ҳуқуқӣ ҳуқуқҳои шаҳрвандии худро бо хоҳиши худ ва ба манфиати худ ба даст меоранд ва амалий мекунанд. Онҳо озодона ҳуқуқ ва уҳдадориҳои худро дар асоси шартнома мӯқаррар мекунанд ва ҳама гуна бандҳои шартномаро, ки хилофи қонун намебошанд, муайян менамоянд<sup>352</sup>.

Пешгирий ҳамчун чораи ҷавобгарии маъмурӣ нисбат ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳарчанд ҷанбаи маҷбурсозӣ дошта бошад ҳам, он на хусусияти

---

<sup>352</sup> Кодекси маданий ҟТ аз 24 декабря соли 2022, №1918 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.10.2023).

чисмонӣ ва молумулкӣ, балки хусусияти ахлоқӣ дорад. Дар баробари ин, қонунгузор бо татбиқи огоҳии маъмурӣ ҳамчун чораи ҷавобгарӣ ба ҳуқуқвайронкунанда имкон медиҳад, ки баъди содир шудани ҳуқуқвайронкуни ҳихтиёран ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шавад. Ҳамин тарик, шакли ҳихтиёри метавонад дар сабук кардани ҷавобгарии маъмурӣ ҳангоми пешгири ҷавобари оқибатҳои заравари ҳуқуқвайронкуни ҳихтиёран ҷуброн кардани зарар ё бартараф кардани зарари расонидашуда ифода ёбад. Саҳми ҳихтиёри ҳуқуқвайронкуни ҷавобгариро сабук месозад<sup>353</sup>.

Бо таҳлили масъалаи функцияи пешгири ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба хулоса омадан мумкин аст, ки функцияи пешгири ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба назар мерасад, вале дар соҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ нисбатан самаранок буда, таҷрибаи низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муосир инро исбот намудааст. Агар инсон барои кирдори содиркардааш ба ҷавобгарӣ кашида нашавад, он гоҳ, аз як тараф, худи ў ба амали анҷомдодааш идома медиҳад, аз тарафи дигар ин ба атрофиён таъсири манғӣ мерасонад. Яъне, чунин ҳолат боиси содиршавии ҳуқуқвайронкуни нав мегардад. Аммо, шаҳс вақте барои кирдори содиркардааш ҷавобгар карда мешавад, ҳам худи ў минбаъд аз содир кардани кирдори зиддиҳуқуқӣ даст мекашад, ҳам ин барои атрофиён дарси ибрат мешавад. Яъне, бешубҳа метавон гуфт, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои функцияи пешгири мебошад.

## 2.7. Амалисозии функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ

Функцияи тарбиявӣ яке аз функцияҳои муҳимме мебошад, ки дар як вакт бо функцияҳои сазодиҳӣ, ҷаримавӣ, пешгири ҷавобонсозӣ амалӣ карда мешавад. Ин аз он хотир аст, ки ҳар як функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ маҳз баҳри тарбияи ҳуқуқвайронкунанда равона карда мешавад. Функцияи мазкур аз давраҳои пеш ҷавобгарии ҳуқуқиро ҳамроҳӣ намуда, ба яке аз функцияҳои

<sup>353</sup> Ниг.: Тихоненко И.Н. Основания освобождения от юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1995. – С. 21.

марказии ҷавобгарии ҳуқуқӣ табдил ёфтааст. Маҳз тавассути амалисозии функцияи мазкур мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ карда шуда, бо таҳди迪 татбиқи ҷазо дар шуури шахс ҷой карда мешавад, ки кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ ҳам барои давлату ҷомеа ва ҳам барои худи ӯ оқибатҳои зиёди манфиро ба вучуд меоварад.

Ба андешаи У.А. Азиззода, ҷазо ҳама вақт ҳамчун воситаи самараноки мубориза бо ҷинояткорӣ баррасӣ карда мешуд, ки дар давраҳои муҳталиф пайгири мақсадҳои гуногун, ба монанди тарсонидан, ислоҳ кардан ва тарбия намудан мебошад<sup>354</sup>. Ба андешаи С. Боронбеков, тарбия ва ислоҳ намудан дар ҳама ҳолатҳо, новобаста шакли ҷиноят, имкон дорад<sup>355</sup>.

Ба андешаи И.Б. Буризода, ҳамаи ҷазоҳо дар як дараҷаи муайян бояд ҳусусияти ислоҳнамоӣ дошта бошанд. Онҳо на танҳо худи ҷинояткорро ислоҳ менамоянд, балки барои тамоми шахсоне, ки ба ҳуқуқвайронкуни даст мезананд оқибатҳои тарбиявӣ дорад<sup>356</sup>. Р.Ш. Шарофзода мақсади ҷавобгарии ҳуқуқиро дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои давлат, ҷомеа ва одамон, ҳимояи муносибатҳои ҷамъиятий ва таъмини инкишофи онҳо, таъмини амнияти ҷомеа, давлат ва одамон, ҳаёти осудаҳолонаи ҷомеа, ҳимояи тартиботи ҳуқуқӣ, барқарор намудани тартиботи ҳуқуқии ҳалалдоргашта, барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, тарбияи шаҳрвандон, ислоҳи шахсони содирнамудаи ҳуқуқвайронкуни ва пешгирии ҳуқуқвайронкуни маънидод намуда, барои амалисозии ин мақсадҳо як қатор функцияҳоро таъкид кардааст, ки яке аз онҳо функцияи тарбиявӣ мебошад<sup>357</sup>. У.А. Азиззода дар ҷойи дигар қайд мекунад, ки ҷазои

<sup>354</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 4.

<sup>355</sup> Ниг.: Боронбеков С. Шариат: его место и роль в формировании климата доверия, толерантного сознания и борьбе с экстремизмом в российском обществе. – Рязань, 2004. – С. 110.

<sup>356</sup> Ниг.: Буриев И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII – начало XX вв.). – Душанбе, 1999. – С. 159.

<sup>357</sup> Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат: китоби дарсӣ барои дошишҷӯёни факултаи ҳуқуқшиноси. – Душанбе, 2003. – С. 446.

чиноятӣ, пеш аз ҳама, ба ислоҳ ва азnavтарбиякуни шахси чиноятсодирнамуда равона карда шудааст<sup>358</sup>.

Ба андешаи З.Х. Зокирзода, таҳти мағҳуми «ислоҳсозии ахлоқӣ» азnavтарбиякуни маҳқумшуда фаҳмида мешавад. Ислоҳи маҳқумшуда ин даровардани тағйирот дар шахсияти чинояткор мебошад, ки дар натиҷаи он маҳқум дигар хавfnокияшро дар назди ҷомеа ва мардум гум мекунад<sup>359</sup>. Ба андешаи Т.Ш. Шарипов, агар адолати иҷтимоӣ барқарор гардад ва маҳқумшуда то тамом шудани муҳлати ҷазои таъиншуда ислоҳ шавад, пас, иҷрои минбаъдаи он бефоида, беҳуда ва ба мақсад номувофиқ мебошад<sup>360</sup>. Азnavтарбияткунӣ бошад, ин ислоҳсозии ахлоқии шахс мебошад»<sup>361</sup>.

Дар ҷавобгарии чиноятӣ функсию тарбиявӣ дар мақсади ҷазо ифода мейёбад. Мақсади ҷазо дар таърихи қонунгузории чиноятии Тоҷикистон ба таври гуногун муайян шудааст. Дар м. 20 Кодекси чиноятии ҶШС Тоҷикистон (соли 1961) мақсади ҷазо ба таври зайл муайян карда шуда буд: «Ҷазо на фақат барои чинояти содиркардашуда сазо мебошад, балки мақсади ҷазо низ он аст, ки маҳқумшудагонро дар рӯҳи муносибати соғдилона ба меҳнат, айнан иҷро намудани қонунҳо, ҳурмат намудани қонунҳои зиндагии умумии сотсиалистӣ ислоҳ ва аз нав тарбия кунад, инчунин, чиноятҳои нав содир кардани ҳам маҳқумшудагон ва ҳам шахсони дигарро пешгириӣ кунад. Мақсади ҷазо озори ҷисмонӣ додан, ё ки қадру қимати одамро паст кардан нест»<sup>362</sup>.

Дар асоси он чӣ дар боло зикр шуд, сабаби ҳориҷ намудани мағҳуми «аз нав тарбиянамоӣ» аз маҷмуи мақсади ҷазои чиноятӣ, ки дар қатори мақсади ислоҳи маҳқумшуда дар Кодекси чиноятии ҶШС Тоҷикистон соли 1961 пешбинӣ шуда буд, ошкор мегардад. Бо таваҷҷуҳ ба таҷрибаи тулонии пеш

<sup>358</sup> Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – С. 224.

<sup>359</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи чиноятии мусодираи молу мулк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал // Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, Шарипов Т.Ш. – Душанбе: «Нашри мубориз», 2021. – С. 132.

<sup>360</sup> Ниг.: Шарипов Т.Ш. Шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардан // Устувории низоми судии Тоҷикистон: проблема ва мулоҳиза. – Душанбе: «Матбуот». – С. 121.

<sup>361</sup> Ниг.: Ной И. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. – Саратов. Изд. Саратовск «Унта», 1962. – С. 155.

<sup>362</sup> Ниг.: Кодекси чиноятии РСС Тоҷикистон. – Душанбе, 1961. – С. 15.

бурдани корҳои тарбиявиву ислоҳӣ нисбат ба маҳкумшудагон дар муассисаҳои пенитенсиарӣ, тарбияи шахсияти дорои ахлоқу маънавёти воло, амалан дар аксари маврид, мақсади ҷазо иҷронашаванд рафта он бештар як амали фиктивӣ ва декларативӣ ба ҳисоб меояд.

Дар корҳои анҷомшудаи таҳқиқотии солҳои 60 ва 70 асри XX идеяи азnavтарбиянамоӣ (перевоспитание) ё тарбияи дубораи шахс, асосан, дар заминаи самти идеологӣ матраҳ ва арзёбӣ мешуд, ҳарчанд, олимони зиёде ба волоияти азnavтарбиянамоӣ ё тарбияи дубора нисбат ба масъалаи ислоҳи маҳкумшуда исрор намеварзиданд.

Ҳамин тавр, И.Д. Перлов, аз нав тарбиянамоӣ ва ислоҳи шахсони маҳкумшударо яке аз ҷузъҳои таркибии мағҳуми умумии ислоҳ медонист. Аз назари ин муаллиф натиҷаи ислоҳ бояд ба истисно гардидани имкони такроран даст ба ҷиноят задани шахси маҳкумшуда анҷомад. Аммо натиҷаи ниҳоии азnavтарбиянамоӣ аз нигоҳи И.Д. Перлов бояд боиси пурра дигаргун шудани ҷаҳонбинӣ ва биниши шахсони маҳкумшуда гардад<sup>363</sup>.

Ба ин нуқтаи назар, олимону муҳаққиқони дигар, аз ҷумла Ю.М. Ткачевский<sup>364</sup>, Н.А. Стручков<sup>365</sup> ва дигарон таъқид намудаанд. Дар робита ба ин мавзуъ И.С. Ной низ изҳори назар намудааст. Ба эътиқоди ин муаллиф, ислоҳи ҳуқуқӣ ва ислоҳи ахлоқӣ ду мағҳуми аз ҳам ҷудо мебошанд. Аз нигоҳи И.С. Ной ислоҳи ахлоқии шахсони маҳкумшуда аз лиҳози мазмуну мағҳум бо мағҳуми «азnavтарбиянамоӣ» (перевоспитание) айният дорад<sup>366</sup>.

Ба андешаи З.Х. Зокирзода, дар марҳалаи қунунии рушду инкишофи давлат, ҷомеа ва шахсият, аз нигоҳи қонунгузор, салоҳ ва ба манфиати кор нест, ки чунин вазифа дар назди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гузашта шавад. Бо ин қонунгузор баррасии мақсади мазкурро ҳангоми муҳокимаи муқаррароти КҶ ҶТ (соли 1998) истисно намуд. Чунин иқдом аз сӯйи муаллифони соҳаи назария ва амалияи ҳуқуқи ҷиноятӣ, сарфи назар аз тафсири гуногуни онҳо, ба таври умумӣ пазируфта шудааст (дар солҳои 90 асри гузашта

<sup>363</sup> Ниг.: Перлов И.Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе. – М., 1963. – С. 120.

<sup>364</sup> Ниг.: Ткачевский Ю.М. Советское исправительно-трудовое право. – М., 1971. – С. 57-58.

<sup>365</sup> Ниг.: Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. – Саратов, 1977. – С. 67.

<sup>366</sup> Ниг.: Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. – Саратов: Изд-во Саратовского государственного университета, 1973. – С. 234.

азнавтарбиянамоӣ ё тарбияи дубора бештар на ҳамчун мафҳуми педагогӣ, балки ҳаммаъни мафҳуми ҳуқуқии аз ҷиҳати мазмун ба мафҳуми ислоҳи маҳкумшуда арзёбӣ мешуд)<sup>367</sup>.

Воситаҳои асосии ислоҳи маҳкумон иборатанд: тартиби муқарраркардашудаи ичро ва адои ҷазо, кори тарбиявӣ, меҳнати муғиди ҷамъиятӣ, гирифтани маълумоти умумӣ, омодагии касбӣ ва таъсири ҷомеавӣ<sup>368</sup>. Дар ин ҳусус З.Х. Зокирзода қайд мекунад, ки дар фарқият аз барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, муайянкуни қонуни мақсади ислоҳи маҳкумшуда мавҷуд аст. Дар қ. 1, м. 14 КИЧҔ ҶТ меъёрҳои зайлӣ ҳуқуқӣ мустаҳкам карда шудаанд: «Ислоҳи маҳкумшудагон ба маънои дар онҳо ташаккул додани муносибати эҳтиромона ба одам, ҷамъият, меҳнат, меъёрҳо, қоидаҳо ва анъанаҳои ҳаёти умумии инсон ва ҳавасманд гардондани рафтори ҳуқуқӣ мебошад». Ба ҷомеа ва давлат лозим аст, ки маҳкумшуда дар оянда ҷиноятҳои нав содир накунад ва муҳим нест, ки ба қадом сабаб вай содиркуни ҷиноятҳои навро қатъ кардааст: дар алоқамандӣ бо баҳодиҳии нав ба ҳаёт ё аз тарси ҷазо<sup>369</sup>.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ як қатор таърифҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҷой дорад, ки ҳамзамон, функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқиро ифода мекунад. Яке аз муаллифони шинохтаи соҳа С.С. Алексеев дуруст қайд мекунад, ки: «Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба табиати иҷтимоӣ ва ҳусусиятҳои ҳуқуқӣ вобастагӣ дошта, пеш аз ҳама, таъсири давлат ба ҳуқуқвайронкунӣ мебошад, ки мақсади он дар тарбияи шаҳси вайронкор дар рӯҳияи тарбияи ахлоқӣ ифода мейбад»<sup>370</sup>. В.В. Лазарев қайд мекунад, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар умум, ду мақсади асосиро пайгирӣ мекунад: таъмини тартиботи ҳуқуқӣ ва тарбияи шаҳрвандон<sup>371</sup>.

Як қатор олимон таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ба роҳ монда, функцияи тарбиявиро низ таъкид кардаанд. Масалан, А.А. Иванов

<sup>367</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х., Муқимов Д.С., Алиев И.И. Масъалаҳои асосии мақсади ҷазо дар сиёсати ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №6. – С. 218-225.

<sup>368</sup> Ниг.: Малышев А.Н. Конфискация имущества в уголовном праве: дис. ... юрид. наук. – М., 2010. – С. 119.

<sup>369</sup> Ниг.: Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ: дис. ...ном. илм. ҳуқуқ. – Душанбе, 2020. – С. 114.

<sup>370</sup> Алексеев С.С. Государство и право: начальный курс. – М., 1993. – С. 147.

<sup>371</sup> Ниг.: Проблемы общей теории права и государства // Под общ. ред. В. С. Нерсесянц. – М., 2005. – С – 497.

функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ба таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, ҷаримавӣ ва сазодиҳӣ, ислоҳӣ ва тарбияи шаҳс, ҳуқуқбарқароркуни Ҷумҳурии Тоҷикистонӣ ва огоҳсозӣ чудо мекунад<sup>372</sup>. В.Д. Перевалов, бошад функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ба ҷаримавӣ-сазодиҳӣ, ҳуқуқбарқароркуни<sup>373</sup>, огоҳсозӣ, тарбиявӣ, муҳофизатӣ ва танзимӣ чудо мекунад. С.С. Алексеев<sup>374</sup>, А.И. Петилин, П.А. Варул<sup>375</sup> ва А.А. Собчак<sup>376</sup> бошанд, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ба сазодиҳӣ ва ҳуқуқбарқароркуни Ҷумҳурии Тоҷикистонӣ чудо намуда, функцияи тарбиявиро зикр накардаанд. М.П. Трофимова бошад, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро ба умумӣ ва маҳсус чудо карда, функцияи тарбиявиро ба функцияҳои маҳсус шомил кардааст<sup>377</sup>.

Р.Ш. Шарофзода зимни таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ чунин менигорад: «Функцияи тарбиявӣ, ки бо мақсади ислоҳи ҳуқуқвайронкунанда, тарбияи онҳо, инчунин тарбияи ҳуқуқии дигарон ба сомон мерасад»<sup>378</sup>. Ба андешаи А.З. Куканов, функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро вобаста ба он ки онҳо дар доираи қадом функцияҳои ҳуқуқ иҷро мешавад, ба гурӯҳҳо чудо намудан мумкин аст. Масалан, функцияи сазодиҳӣ, ҳуқуқбарқароркуни Ҷумҳурии Тоҷикистонӣ ва огоҳсозӣ дар доираи функцияи муҳофизатӣ амалий мегардад. Функцияи тарбиявӣ бошад, дар доираи танзими таъсиррасонии ҳуқуқ иҷро мешавад. Илова бар ин, он функцияҳои, ки қайд гардидаанд, ҳатман, инъикоси худро дар намуди алоҳидай ҷавобгарии ҳуқуқӣ меёбанд<sup>379</sup>.

Ба андешаи В.В. Сорокин, ҷавобгарии ҳуқуқиро дар мақсадҳои тарсонидан ва ҷазо додани ҷинояткор баррасӣ кардан беманфиат буда, бояд ҷавобгарии ҳуқуқиро ҳамчун воситаи тарбияи танзими дохилии рафтори инсон баррасӣ кард. Дар ҳоле, ки барои давлат иҷрои функцияи тарсонидани

<sup>372</sup> Ниг.: Иванов А.А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // Государство и право. – 2008. – №6. – С. 67.

<sup>373</sup> Ниг.: Теория государства и права: учебник для вузов // Отв. ред. В.Д. Перевалов. – М., 2004. – С. 269.

<sup>374</sup> Ниг.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. – М., 1966. – С. 151.

<sup>375</sup> Ниг.: Варул П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности. – Таджикистан, 1986. – С. 50.

<sup>376</sup> Ниг.: Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах теории правовой ответственности // Правоведение. – 1968. – №1. – С. 50.

<sup>377</sup> Ниг.: Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 46.

<sup>378</sup> Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ. – Душанбе, 2018. – С. 690.

<sup>379</sup> Ниг.: Куканов А.З. Мағҳум ва таснифи функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2019. – №3 (27). – С. 46.

чинояткор мұхим аст, барои чомеаи шаҳрвандӣ бошад, аз ҳама бештар функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мұхимтар мебошад<sup>380</sup>. Ба ақидаи Д.А. Липинский, фаъолияти пурсамари ҷавобгарии ҳуқуқиро бе функцияи тарбиявии он тасаввур кардан мүмкін нест<sup>381</sup>.

Д.Н. Кархалев мақсади татбиқи ҷораҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро дигаргунсози ахлоқӣ ва равонии шуури чинояткор дониста<sup>382</sup>, ба функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аҳаммияти аввалиндарача медиҳад. Р.Л. Хачатуров чунин мешуморад, ки қонунгузор аз чунин мақсад, монанди аз нав тарбия кардан даст қашидааст, амалияи таъсиррасонӣ ба маҳкумшудагон шаҳодат медиҳад, ки ин мақсад воқеӣ нест. Мақсадҳои дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ зикргардида бояд воқеӣ бошанд, на эъломиявӣ<sup>383</sup>.

А.А. Иванов низ функцияи тарбиявиро мақсади асосии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дониста, қайд менамояд, ки он дар раванди ҷавобгарии интизоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мустаҳкам шудааст, барои мисол қонунгузории соҳаи маориф. Новобаста ба ин, функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ҷомеа амалӣ карда мешавад ва барои баланд бардоштани он ҷораҳо зарур мебошанд<sup>384</sup>.

М.Г. Мелкумян қайд менамояд, ки агар соҳтори мантиқии функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқиро ба назар гирем, пас, он аз обьектҳои таъсир; усулҳои таъсир; асос барои таъсир; натиҷаи таъсир; субъектҳои таъсир иборат хоҳад буд. Бояд қайд кард, ки функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бояд на танҳо бо истифода аз усули таҳлили соҳторӣ, балки бо истифода аз таҳлили полиструктуравӣ низ тафтиш карда шавад, зоро функцияи тарбиявиро на як, балки бисёр соҳторҳо тавсиф мекунанд<sup>385</sup>.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ ҷавобгариҳо ба «ҷавобгарии конститутсионӣ, чиноятӣ, маъмурӣ, гражданӣ, молиявӣ, мурофиавии чиноятӣ, мурофиаи

<sup>380</sup> Ниг.: Сорокин В.В. Цель и функции юридической ответственности // Law Enforcement Review. – 2018. – Vol. 2. – №1. – С. 28.

<sup>381</sup> Ниг.: Хачатуров Р.Л. Антология юридической ответственности. – Самара: Ас Гард, 2012. – С. 161.

<sup>382</sup> Ниг.: Кархалев Д.Н. Ответственность по гражданскому праву. – Уфа, 2001. – С. 14.

<sup>383</sup> Ниг.: Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. – СПб.: Пресс, 2007. – С. 395.

<sup>384</sup> Ниг.: Иванов А.А. О воспитательной функции юридической ответственности в современном российском обществе // Вектор науки ТГУ. – 2012. – №3 (21). – С. 138-140.

<sup>385</sup> Ниг.: Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 126.

гражданӣ, меҳнатӣ (интизомӣ ва моддӣ), ҷавобгарии иҷрои ҷазои ҷиноятӣ» ҷудо карда мешаванд<sup>386</sup>. Ин шаклҳои соҳавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқиро иҷро мекунанд. Ҳамин тарик, дар соҳтори соҳавии функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ унсурҳои зерини соҳтор соҳта мешаванд: функцияи тарбиявии институти соҳавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ; функцияи тарбиявии зеринститути ҷавобгарии ҳуқуқӣ; функцияи тарбиявии меъёрии ҷавобгарии ҳуқуқӣ<sup>387</sup>.

Мутобиқан, дар соҳтори функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи тарбиявии ҷавобгарӣ (аз ҷониби соҳаҳои ҳуқуқи моддӣ амалӣ карда мешавад) ва функцияи тарбиявии ҷавобгарии мурофиавӣ муайян кардан мумкин аст. Функцияи тарбиявӣ бо мурури замон амалӣ карда мешавад, бинобар ин, метавон гуфт, ки соҳтори муваққатии функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ вуҷуд дорад ва дар марҳилаҳои гуногуни ҷавобгарии ҳуқуқӣ функцияи тарбиявӣ ба таври равшан амалӣ намешавад<sup>388</sup>.

Лаҳзаи ибтидоии амали функцияи тарбиявӣ пеш аз ҳама ба эътибор пайдо кардани волоияти қонун алоқаманд аст, ки дар он самтҳои муайяни арзишӣ ташаккул мейбанд. Ин дастурҳо бояд аз ҷониби субъекти ҷавобгарии ҳуқуқӣ эътироф ва нисбати онҳо муносибати муайяни равонӣ ташаккул дода шавад. Дар натиҷаи дарки талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ дар субъект муносибати муайяни равонӣ ба арзишҳое ташаккул мейбад, ки дар меъёри ҳуқуқӣ ҷойгир шудаанд, ки дар доираи ирода ва шуури субъект мавҷуд аст. Дар адабиёти равоншиносӣ мағҳуми «муносибат» ба ду тарз шарҳ дода мешавад: аз як тараф, ин муносибати ботинӣ мебошад; аз тарафи дигар, берунӣ. Табиист, ки шахс ба объектҳои гуногун муносибати эҳтиромона, манғӣ, мусбат, бепарво ва ғайра дошта метавонад. Умуман, агар шахс як

<sup>386</sup> Ниг.: Липинский Д.А. Об уголовно-процессуальной ответственности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2010. – №3. – С. 264.; Репетева О.Е. Гражданско-правовая ответственность за трудовые, семейные, экологические правонарушения // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2010. – №1. – С. 73-75.; Лучков В.В. Юридическая ответственность в механизме правового регулирования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Казань, 2004. – 24 с.; Мусаткина А.А. К вопросу о финансово-правовом стимулировании правомерного поведения // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2010. – № 1. – С. 59-62.

<sup>387</sup> Ниг.: Липинский Д.А. К вопросу о структуре института юридической ответственности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2009. – №6. – С. 62-67.

<sup>388</sup> Ниг.: Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 127.

амали мушаххаси қонунӣ содир кунад, пас, метавон гуфт, ки вай ба манфиатҳои муайяни иҷтимоӣ, одамони дигар муносабати мусбат дорад. Дар фаъолияти худ субъект муносабати худро объективӣ месозад<sup>389</sup>.

Ҳамин тариқ, ин марҳилаи инкишофи функсияи тарбиявӣ бо огоҳии субъект аз вазифаҳо, мамнуиятҳо, арзишҳои иҷтимоӣ алоқаманд буда, дар ниҳояти кор ба рафтори воқеии қонунии субъект табдил меёбад ва баъдан аз ҷониби мақомоти ваколатдор баҳо дода мешавад. Дар баробари ин, худи рафтори қонунӣ бояд натиҷаи функсияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ доноста шавад<sup>390</sup>. Ҳамин тариқ, пайдарпайи мантиқӣ зуҳороти функсияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ чунин аст: меъёри ҳуқуқие, ки ваколат ё манъкуниро ё вазифаи мусбӣ – огоҳӣ аз дастурҳо, аз ҷумла ташаккули муносабати муайяни равонӣ – рафтори қонуниро пешбинӣ мекунад<sup>391</sup>.

Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз функсияҳои ҳуқуқ бармеоянд, бинобар ин, муносабатҳои онҳо мутаносибан ҳамчун як қисм ва як маҷмуъ пешниҳод карда мешаванд. Функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ тавассути воситаҳои мушаххаси ҳуқуқӣ амалӣ карда мешаванд, ки онҳо дорои вазифаҳои худ мебошанд, ки ҳамчун яке аз зуҳороти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ муаррифӣ мешаванд. Ҳамин тариқ, дар адабиёти ҳуқуқӣ андешае мавҷуд аст, ки тибқи он меъёрҳои ҳуқуқии инфиродӣ, санксияҳои онҳо функсияҳои муайян доранд. Ин функсияҳо дар як навъ иерархия (мартабот) нисбат ба функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ пасттаранд, вале аз рӯйи алоқамандии худ то андозае функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро низ тавсиф мекунанд<sup>392</sup>.

Функсияи тарбиявӣ яке аз функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ мебошад, ки ба ирода ва шуури одамон бо мақсади дар онҳо ташаккул додани муносабатҳои равонӣ ва самтҳои арзишиӣ ба рафтори қонунӣ, тарбия

<sup>389</sup> Ниг.: Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 126-128.

<sup>390</sup> Ниг.: Мусаткина А.А. К вопросу о финансово-правовом стимулировании правомерного поведения // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2010. – №1. – С. 59-62.

<sup>391</sup> Ниг.: Мелкумян М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 126-128.

<sup>392</sup> Ниг.: Мелкумян М.Г. О воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. – 2010. – №3 (3). – С. 127-129.

намудани ҳисси эҳтиром ба қонун, баланд бардоштани нуфузи қонун, гояҳои инсондӯстӣ, адолат, демократия, афзалияти хуқуқ ва озодиҳои шахс, волоияти қонун дар низоми хуқуқро тарғиб мекунанд<sup>393</sup>.

Функцияи тарбиявӣ асосан дар шаклҳои ихтиёрий ва маҷбурий амалӣ карда мешавад. Шакли ихтиёрии амалисозии функцияи тарбиявӣ дар он ифода меёбад, ки шахс таҳди迪 татбиқи ҷазоро дар қонунгузорӣ фаҳмида, ба таври ихтиёрий аз содир кардани рафткорҳои зиддиҳуқуқӣ даст мекашад. Ӯ дар шуури худ дарк менамояд, ки ҳангоми содир кардани кирдори муайяни зиддиҳуқуқӣ гирифтори оқибатҳои вазнин хоҳад шуд. Дар ин ҳолат функцияи тарбиявии ҷавобгарӣ дар шакли ихтиёрий амалӣ карда мешавад. Шакли маҷбурии амалисозии функцияи тарбиявӣ бошад, дар он ифода мегардад, ки ҳангоми ба ҳуқуқвайронкунанда татбиқ намудани ҷавобгарии муайян ӯ оқибати кирдори содиркардаашро дарк намуда, пушаймон мешавад ва минбаъд аз содир кардани чунин кирдорҳо худдорӣ менамояд. Дар ин сурат функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли маҷбурий амалӣ мегардад. Бо ин назардошт, гуфтан мумкин аст, ки функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ду шакл: ихтиёрий ва маҷбурий амалӣ карда мешавад.

Функцияи тарбиявӣ дар ҳуқуқи маданий, пеш аз ҳама, дар шакли ихтиёрий амалӣ мешавад: дар шакли ба шахсе, ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро вайрон кардааст, масалан, шартномаи хариду фурӯш, имконияти интихоби амали оқилона ва одилона дар вазъияти ҳозира. Ин барои муносибати софдилона ба ичрои уҳдадорӣ шароит фароҳам меоварад. Функцияи тарбиявӣ, пеш аз ҳама, шакли ихтиёрий дошта, дар ҳолатҳои вайрон кардани муносибатҳои ҳуқуқии маданий низ унсурҳои шакли маҷбуриро пайдо мекунад. Шакли маҷбурии функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқи маданий дар ҳолатҳои вайрон кардани муносибатҳои ҳуқуқӣ ба шакли ихтиёрии он мегузарад. Шакли ихтиёрии амалисозии функцияи тарбиявии ҷавобгарии конститутсионӣ дорои проблемаҳои ҷиддӣ мебошад.

Моҳияти аслии он иборат аз бо роҳи ичрои софдилона ва одилонаи

<sup>393</sup> Ниг.: Мелкумян М.Г. О воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. – 2010. – №3 (3). – С. 128.

уҳдадориҳои ба зиммадошта аз сӯи раҳбарони давлативу сиёсӣ, бо мақсади парвариш ва ташаккули муносабати мусбат дар шаҳрвандон нисбат ба давлат ва эҳсоси масъулиятпазирӣ дар баробари ичрои уҳдадориҳо мебошад.

Л.И. Петражитский қайд карда буд, ки ҳуқуқ ба рӯҳияи шахсият ва омма таъсири устувору пурзӯри тарбиявӣ расонида, боиси рафтори аз ҷиҳати иҷтимоӣ матлуб ва пешгирии рафтори зиддиҷамъияти мегардад, яъне одату майлҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ матлубро мустаҳкам намуда, унсурҳои ба ҳам мухолифи ҳарактерро аз байн мебарад<sup>394</sup>. Мавҷудияти функсиияи тарбиявӣ бештар ба мавҷудияти мақсади тарбия вобаста аст, ки ҷомеаро дар баробари ҷавобгарии ҳуқуқӣ қарор медиҳад. Аммо фаъолияти муътадили ҳуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ танҳо дар натиҷаи таъсири якчанд функсиояҳои он имконпазир аст. Аз ин рӯ, ҳамаи функсиояҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо ҳам алоқаманданд ва ичрои як функсияро бе татбиқи функсиияни дигар тасаввур кардан гайриимкон аст<sup>395</sup>.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ усули таҳлили соҳторӣ барои омӯзиши функсиояи ҷавобгарии ҳуқуқӣ истифода мешавад. М.П. Трофимова дар соҳтори функсиияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ «субъектҳои он; объектҳои таъсир; роҳҳо ва воситаҳои ичрои он; асосҳои воқеӣ ва расмӣ; оқибатҳои умумии иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ; муносабатҳои ҳуқуқӣ; меъёрҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ»-ро мефаҳмад<sup>396</sup>. Ҳамин тавр, функсиияи тарбиявӣ чунин унсурҳои соҳториро дар бар мегирад, ба монанди объектҳои таъсир, асосҳо, воситаҳои ҳуқуқӣ, субъектҳо ва натиҷаҳои таъсир.

Мавриди зикр аст, ки функсиияи тарбиявӣ ин таъсир расонидан ба ирода ва шуур мебошад. Аз ин рӯ, мантиқӣ мебуд, ки шуури ҳуқуқӣ ҳамчун шакли маҳсуси шуури ҷамъияти ва объекти мушаҳхаси таъсири тарбиявӣ амал мекунад, ки дар навбати ҳуд, ба ҳадафи таҳқим ва азхудкуни мӯқаррароти асосӣ, ташаккул додани ҳисси эҳтироми амиқ нисбат ба қонун, зарурати қонунгузорӣ дар шуури шаҳс хизмат мекунад. Ба ибораи дигар, таъсир дар

<sup>394</sup> Ниг.: Мелқумян М.Г. О воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. – 2010. – №3 (3). – С. 128.

<sup>395</sup> Ниг.: Липинский Д.А. Юридическая ответственность. – Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2002. – С. 134–149.

<sup>396</sup> Ниг.: Трофимова М.П. Функция юридической ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – С. 18.

ин ҳолат ҳамчун эътиқоди шахсӣ, муносибати қатъӣ ба риояи қатъии нишондодҳои қонунӣ ва баъд ҳамчун эҳтиёҷоти дохилии риояи қонун амал мекунад. Аммо ин таъсир худ аз худ ба амал намеояд, балки ба амали дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ асос меёбад.

Махсусан, амалисозии функцияи сазодихӣ дар натиҷаи таъсир боиси азобу уқубати маънавӣ мегардад. Тавассути ранҷу азоби маънавӣ ҳадафи ислоҳи гунаҳкор ба даст меояд. Азоби маънавӣ ўро водор мекунад, ки олами ботинии худро аз нав дида барояд ва муносибатҳои зиддиҷамъиятии худро ислоҳ қунад. Ин бори дигар робитаи мутақобила ва ҳусусияти низомноки функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро тасдиқ мекунад<sup>397</sup>.

Функцияи тарбиявӣ на танҳо муҳим, балки бо ҳамроҳии функцияи мақсадҳои татбиқи ҷавобгарии ҷиноятӣ дар шакли маҷбурий амалӣ мегардад. Тибқи қ. 2 м. 46 КҶ ҶТ, яке аз мақсадҳои ҷазо ислоҳи маҳкумшуда мебошад. Мақсади он безарар гардонидани ақида ва одатҳои ғайриҷамъиятии маҳкумшуда, ки таҳти таъсири онҳо ҷиноят содир намудааст, ҳамчунин, ташаккул ва парвариши муносибати эҳтиромона дар шахс нисбат ба риояву волоияти қонун, ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони дигар ва меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ мебошад. Муҳим он аст, ки шахси маҳкумшуда, ки ба ҷомеа бармегардад, қонуни ҷиноятиро вайрон накунад ва қоидаҳои ҷомеаи инсониро эҳтиром намояд.

Тасвияи мафҳуми ҷазо аз нигоҳи қонунгузорӣ, ки бо санадҳои ҳуқуқии байналмилаӣ оид ба ҳуқуқи инсон ва муносибат бо маҳкумшудагон мувофиқати комил дорад, худ дорои аҳаммияти тарбиявӣ мебошад. Аз ҷумла он ҷавобгӯи талаботи м. 29 “Эъломияи умумии ҳуқуқи башар” мебошад, ки тибқи он, ҳар як инсон дар бобати татбиқи ҳуқуқу озодиҳои худ бояд танҳо ба дараҷае маҳдуд карда шавад, ки аз тарафи қонун фақат бо мақсади таъмини эътирофу эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои дигарон ва қонеъ гардонидани талаботи одилонаи ахлоқӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва осудаҳолии умумӣ дар шароити ҷомеаи демократӣ муқаррар карда шудааст<sup>398</sup>.

<sup>397</sup> Ниг.: Мелкумян М.Г. О воспитательной функции юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. – 2010. – №3 (3). – С. 128.

<sup>398</sup> Ниг.: Эъломияи умумии ҳуқуқи башар. – Душанбе, 2016. – С. 64.

Дар ин кор ду чанбаро бояд дар назар дошт. Аввалан, давлат наметавонад аз номи худ бидуни зарурат ва салоҳият нисбат ба шахси чинояткор қазо муқаррар намояд ва ба мақсад мувофиқ будани чунин қазо аз ҳуқуқи чинояткор истифода барад, бинобар ин, дар қонуни чиноятӣ як қатор қоидаҳое мавҷуданд, ки ҳуқуқи дар амал татбиқ нагардидани ҷазор медиҳанд, аз ҷумла шартан татбиқ накардани қазо (м. 71 КҶ ҶТ).

Сониян, шахси гунаҳкор ҳатто баъди маҳкум шуданаш ҳам узви ҷомеа боқӣ мемонад ва тамоми дигар ҳуқуқу озодиҳои ў, ба истиснои ҳуқуқу озодиҳои бо ҷазои таъиншуда ба таври маҳдуд ё бекоршуда нисбат ба ў, нигоҳ дошта мешаванд. Аз ин рӯ, ба азияти ҷисмонӣ, паст задани шаъну эътибори инсонӣ, нисбат ба ў истифода кардан аз маҳдудиятҳои ҳуқуқие, ки аз доираи ҷораи муқарраршуда берунанд, роҳ додан мумкин нест. Ин нишон медиҳад, ки функцияи тарбиявӣ дар таъини қазо нисбат ба чинояткор нақши муҳим мебозад.

Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ бо тамоми функцияҳои дигари ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқаманд аст, зоро функцияи сазодиҳӣ, пешгириӣ, ҳуқуқбарқарорқуниро бе мавҷудияти функцияи тарбиявӣ тасаввур кардан мумкин нест<sup>399</sup>. Ҳамаи унсурҳои мазмуни ҷавобгарии ҳуқуқӣ-уҳдадорӣ оид ба рафтори ҳуқуқӣ, рафтори қонунӣ, ҳавасмандгардонӣ, уҳдадорӣ оид ба оқибатҳои номатлуб дучор шудан, маҳкум кардан, дучори оқибатҳои номатлуб шудан дорои таъсири тарбиявӣ мебошанд<sup>400</sup>. Дар ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ функцияи тарбиявӣ барои ислоҳи шахсият ва сабук кардани потенциал (иқтидор)-и функцияи сазодиҳӣ пешбинӣ шудааст<sup>401</sup>.

Як қатор муҳаққиқон қайд мекунанд, ки ба самаранокии таъсири тарбиявӣ омилҳои гуногуни иҷтимоии берунӣ, аз қабили шароити нигоҳдорӣ

<sup>399</sup> Ниг.: Липинский Д.А. Регулятивная функция конституционной ответственности // Конституционное и муниципальное право. – 2003. – №4. – С. 21-24.; Липинский Д.А. Соотношение функций права и функций юридической ответственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2004. – №3. – С. 144-145. Липинский Д.А. Карательная и восстановительная функции налоговой ответственности // Юрист. – 2003. – №8. – С. 35-39.; Липинский Д.А. Регулятивная и превентивная функции дисциплинарной ответственности // Трудовое право. – 2003. – №4. – С. 30-33.

<sup>400</sup> Ниг.: Мелкумян М.Г. Взаимодействие воспитательной функции юридической ответственности с регулятивной, превентивной и карательной функцией // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 55.

<sup>401</sup> Ниг.: Мусаткина А.А. О воспитательной и превентивной функциях финансовой ответственности // Право и образование. – 2005. – №3. – С. 164-171.; Мусаткина А.А. Признаки финансово-правовых санкций // Финансовое право. – 2004. – № 1. – С. 25-28.

дар муассисай ислохӣ таъсири калон мерасонад. Аксарияти маҳкумшудагон аз шароити нигоҳдорӣ дар муассисаҳои ислохӣ норозӣ ҳастанд. Дар натиҷа, шароити ғайриқаноатбахши нигоҳдорӣ дар муассисаи ислохӣ танҳо боиси ҳашму газаби маҳкумшудагон мегардад ва онҳо ҳашмро ба омилҳое марбут медонанд, ки дар оянда онҳоро ба ҷинояти нав водор мекунанд. Маҳз мавҷудияти ҳолати мазкур сабаб мешавад, ки ҷазо аз мақсади ислоҳнамоии худ берун барояд<sup>402</sup>.

Мутобиқати функцияи сазодиҳӣ ба меъёрҳои қонуният барои амалисозии самараноки функцияи тарбиявӣ замина фароҳам меорад. Агар ҷазо ба қонун мувофиқат накунад, дар он сурат иҷрои самарабахши функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқиро тасдиқ кардан мумкин нест, зеро он аз ҷониби субъект беадолатона қабул карда мешавад, ё барои расидан ба ҳадафҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ коғӣ нест, зеро ҳусусияти таъсири тарбиявӣ ба намуди ҷораи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва давомнокии татбиқи он алоқаманд аст<sup>403</sup>.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи таҳқиқи масъалаи функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст, ки функцияи тарбиявӣ дар ҳама шаклҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ карда мешавад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҷиноятӣ дар татбиқи ҷазо, ҳолатҳои сабуккунанда, вазнинкунанда ва дигар ҷораҳои ҳусусияти тарбиявидошта ифода мегардад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии маданий дар иҷрои уҳдадориҳои тарафайн бештари маврид дар шакли ихтиёрий амалий карда мешавад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии маъмурӣ дар татбиқи ҷазои маъмурӣ ифода меёбад. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии интизомӣ дар санадҳои муассисавӣ бештар инъикос гардида, дар амалигардонии муносибатҳои интизомӣ ифода мегардад.

Шакли ихтиёрии амалисозии функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли рафтори қонунӣ зоҳир мегардад, ки ба ислоҳи маҳкумшуда, барқарор намудани муносибатҳои иҷтимоии вайроншуда нигаронида

<sup>402</sup> Ниг.: Липинский Д.А. Соотношение функций и целей уголовной ответственности // Уголовное право. – 2004. – №2. – С.40-42.; Липинский Д.А. Регулятивная и превентивная функции дисциплинарной ответственности // Трудовое право. – 2003. – №4. – С. 30-33.

<sup>403</sup> Ниг.: Мелкумян М.Г. Взаимодействие воспитательной функции юридической ответственности с регулятивной, превентивной и карательной функцией // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 54-57.

шудааст. Амалан ҳама унсурҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ таъсири тарбиявӣ доранд. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои таъмини ноил шудан ба ҳадафи бунёди давлати ҳуқуқии демократӣ тавассути ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ дар ҳама субъектҳо пешбинӣ шудааст.

## ХУЛОСА

Дар асоси омӯзишу таҳқиқи паҳлухои назариявӣ ва амалии функсияҳои ҷавобгарӣ ва шаклҳои амалисозии онҳо мувофиқи қонунгузории ҶТ чунин хулосаҳои илмӣ ба даст омаданд:

1. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки масъалаи мафҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар илмӣ ҳуқуқшиносии ватанӣ ба таври зарурӣ таҳлил карда нашудааст. Бинобар ин, масъалаи мафҳум, моҳият, хусусиятҳо ва намудҳои он ба таҳқиқоти ҷудогонаи комплексӣ ниёз дорад. Зимни баррасии масъалаи мазкур чунин хулосабарорӣ карда шуд, ки функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ баҳри таъсир расонидан ба рафтори субъектон ва муносибатҳои ҷамъиятий нигаронида шудааст. Амалисозии функсияҳои ҷавобгарӣ дар як маврид татбиқи ҷавобгарии муайяни ҳуқуқиро ифода мекунад. Мақсадҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ аз амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобастагии калон дошта, дар ин раванд онҳо ба самаранокии татбиқ намудани ҷавобгарии ҳуқуқӣ мусоидат менамояд. Аз мафҳумҳои додашуда дар адабиёти ҳуқуқӣ низ бармеояд, ки функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз ҳолатҳои таъсиррасонӣ ба шуури субъектони ҳуқуқ иборат буда, чунин таъсирот метавонад пеш аз содир кардани ҳуқуқвайронкунӣ ва ё пас аз содир кардани он ба вучуд ояд. Бо ин назардошт, изҳор доштан мумкин аст, ки масъалаи таҳқиқи мафҳуми функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ва амалияи қонунгузории кишвар аҳаммияти калонро соҳиб мебошад **[2–М]; [12–М]; [13–М]; [14–М]**.

2. Аз таснифоти функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бармеояд, ки дар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ таснифоти муҳталиф ҷой дорад. Зимни таснифи функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ чунин маҳакҳои асосӣ ба инобат гирифта шудаанд: мақсади ҷавобгарӣ, принсипҳои ҷавобгарӣ, намудҳои ҷавобгарӣ ва ғайра. Агар мо маҳакҳои мазкур ва хусусиятҳои баъзе аз намудҳои ҷавобгариро таҳлил намоем, он гоҳ чунин функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқиро пешниҳод кардан мумкин аст: функсияҳои сазодиҳӣ, ҷаримавӣ, ҷубронсозӣ, пешгириносӣ, тарбиявӣ. Албатта, дар адабиёти ҳуқуқӣ дигар намудҳои функсияҳои ҷавобгарӣ мушоҳида мегарданд, вале дар миёни онҳо

функцияҳои номбурда мавқеи хоссаро соҳиб буда, ҳамчун функцияҳои умумиэътирофшуда маҳсуб меёбанд. Функцияҳои мазкур дар андоза ва шаклҳои муайян дар тамоми намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба назар мерасанд. Маврид ба тазаккур аст, ки дақиқ будани функцияҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва таҳлили онҳо метавонад ба такмили қонунгузории амалкунанда ва ташаккули инистути ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва дар умум илми ҳуқуқи чиноятии ватанӣ мусоидат намояд. Ҳар як функцияи номбурда ба таҳлили ҷудогона ниёз дошта, ба намудҳои алоҳидаи ҷавобгарии ҳуқуқӣ вобастагӣ доранд. Ҳарчанд дар шаклҳои ҷавобгарии ҷудогона ва меъёрҳои қонунгузорӣ баъзе аз функцияҳои зикршуда мазмунан муқаррар шуда бошанд ҳам, вале танзими ҳуқуқии мушаххаси онро мо зарур мешуморем.

3. Амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ бе шаклҳои даҳлдори ҳуқуқӣ ғайриимкон мебошад. Шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарӣ гуфта, он тарзу воситаҳои татбиқи ҳуқуқ фаҳмида мешаванд, ки тавассути онҳо функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ амалӣ гардонида мешаванд. Дар адабиёт дар ин ҳусус андешаҳои муҳталиф ҷой дорад, вале ба андешаи мо шаклҳои амалисозии функцияҳои ҷавобгарӣ метавонад тарзу воситаҳои гуногун бошанд. Аз қабили эътироф намудан, риоя кардан, истифода бурдан, татбиқ соҳтан, иҷрои кардан ва ғайра. Ҳамаи тарзу воситаҳои номбурдаро дар умум ба ду гурӯҳи калон тақсим намудан мумкин аст: ихтиёрий ва маҷбурий. Функцияҳои ҷавобгарӣ аксаран тавассути маҳз ҳамин ду шакл амалӣ карда мешаванд. Бо ин назардошт, шаклҳои маъмултарин ва умумиэътирофшудаи татбиқ ва иҷро намудани функцияҳои ҷавобгарӣ ин шаклҳои ихтиёрий ва маҷбурий ба ҳисоб мераванд **[7–М]; [19–М]**.

4. Функцияҳои ҷавобгарӣ аз рӯи намудҳои алоҳидаи ҷавобгарӣ тавассути тарзу воситаҳои ихтиёрию маҷбурий амалӣ гардонида мешавад. Шакли ихтиёрию маҷбурии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нисбат ба функцияҳои сазодиҳӣ, ҷубронсозӣ, ҷаримавӣ, пешгирий ва тарбиявӣ паҳн мегардад. Ҳачанд дар адабиёт баъзе аз баҳсҳо ҷой дошта бошанд ҳам, вале мо

ба он андешаем, ки ҳар як функцияи зикршуда ҳам дар шакли ихтиёрӣ ва ҳам дар шакли маҷбурий амалӣ қарда мешаванд. Албатта, дар ин ҷо маҳсусан функцияи ҷаримавӣ каме баҳснок ба назар мерасад. Зоро, ҳангоми татбиқи ҷарима аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳуқуқвайронкунанда ихтиёри рад кардани он ва интихоби намуди дигари ҷазоре надорад. Яъне, маҷбуран бояд ҳукми баровардашударо бояд иҷро намояд ва ин шакли маҷбурии амалисозии функцияи ҷаримавӣ ба ҳисоб меравад. Шакли ихтиёрии татбиқи функцияи мазкур дар он ифода мегардад, ки ҳуқуқвайронкунанда метавонад ҳукми баровардашударо бе маҷбурияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба таври ихтиёрӣ иҷро намояд, аз ҷумла оқибатҳои манғии ба ҷабрдида расонидашударо ихтиёран бартараф намояд. Бо ин назардошт, қайд кардан мумкин аст, ки шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии амалисозии функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ нисбати тамоми функцияҳои болозикр ва намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ татбиқ қарда мешавад **[8–M]**.

5. Аз таҳқиқот бармеояд, ки функцияи сазодиҳӣ боиси тағиیر ё қатъ гардидани муносибатҳои ҳуқуқии танзимкунанда мегардад. Ҳамзамон, таъсири сазо боиси пайдоиши муносибатҳои нави ҳуқуқӣ мегардад, ки то лаҳзаи содир шудани ҷиноят вуҷуд надошт. Функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар шакли ихтиёрӣ ва маҷбурий амалӣ гардонида мешавад. Новобаста аз он ки шакли маҷбурии амалисозии функцияи мазкурро бисёре аз олимон ҷонибдорӣ мекунанд, вале бояд дар ин ҳусус қайд намуд, ки таъсири сазо аз ҳусусиятҳои шахсию психологии фарди муайян вобастагӣ дорад. Татбиқ кардани ҷазои даҳлдор ҳанӯз маънои онро надорад, ки ба ҳуқуқвайронкунанда он сазои муайян мерасонад. Зоро, он аз қувваи иродаю тарзи қабулнамоии худи шахс вобастагӣ дорад. Масалан, ҳангоми татбиқи ҷарима барои шахсе, ки ҳаёти камбизоатонаро аз сар мегузаронад сазои вазнинтар медиҳад, вале барои шахсе, ки дар зиндагӣ он қадар мушкилоти пулий надорад, ҷаримаи мазкурро ба осонӣ метавонад пардоҳт намояд ва ин ҳолат ба ӯ сазои даҳлдор намедиҳад. Ҳамин тавр, ҳар ду шаклҳои амалигардонии ҷавобгарӣ барои функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ хос

мебошад. Ҳамзамон, илова кардан лозим аст, ки зимни таъини ҷазои дахлдор бояд дараҷаи сазои таҳминии он ба вазъи равонию зиндагии шахс бояд мувофиқа карда шавад [9–М].

6. Аз натиҷаи таҳқиқот бармеояд, ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ дорои функсиияи маҳсусе мебошад, ки он функсиияи ҷаримавӣ ном дорад. Маҳсус будани чунин функсиия дар он ифода мегардад, ки мисли баъзе функсиияҳои дигар дар ҳама намудҳои ҷавобгарӣ мавҷуд намебошад. Дар қонунгузории амалкунандай кишвар чунин функсиия бештар дар намуди ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурий ба назар мерасад. Дар ҷавобгарии маданий бошад, танҳо дар шакли ноустуворона ичро намудани уҳдадориҳо дар намуди ҷарима функсиияи ҷаримавӣ амалӣ карда мешавад. Функсиияи ҷаримавӣ дар шакли маҷбурии татбиқи он дар ҳуқуқи ҷиноятӣ хеле аҳаммият дорад, гарчанде, ки нисбат ба ҳуқуқи маъмурий то андозае камтар эҳсос мегардад. Функсиияи мазкур новобаста аз хоси ҷавобгарии ҷиноятӣ буданаш ҳам дар шакли ихтиёрий ва ҳам дар шакли маҷбурий татбиқ карда мешавад. Албатта, бе татбиқи ҳукми суд ҳуқуқвайронкунанда наметавонад ҳуд аз ҳуд ба таври ихтиёрий ба давлат ҷаримаи муайян супорад. Аммо, ҷаримаи таъиннамудаи судро метавонад ихтиёран дар муҳлати муқарраршуда ва ё қабл аз он бурда супорад, ки ин шакли ихтиёрии амалисозии функсиияи ҷаримавиро ифода мекунад [6–М].

7. Таҳқиқот нишон дод, ки функсиияи ҷубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳамчун яке аз функсиияҳои асосӣ қариб хоси тамоми намудҳои алоҳидаи ҷавобгарӣ мебошад. Функсиияи мазкур, ҳам дар шакли ихтиёрий ва ҳам дар шакли маҷбурий амалӣ карда мешавад. Аз таҳлили масъала бармеояд, ки функсиияи ҷубронсозӣ, мутобиқи қонунгузории амалкунандай кишвар, бештар, дар намуди ҷавобгарии маданий ба назар мерасад. Аммо, амалия самаранокии амалисозии функсиияи мазкурро дар намуди ҷавобгарии ҷиноятӣ нишон медиҳад. Функсиияи мазкур ҳангоми ба миён омадани зарар амалӣ карда мешавад. Дар илми ҳуқуқшиносӣ ду усули ҷуброни зарар ба таври анъанавӣ фарқ карда мешаванд: 1) дар шакли аслӣ (ҷуброн дар шакли аслӣ) – дар рафъи зарар ба амвол, пешниҳоди амволи ба он баробар ва ғ.; 2)

дар ифодаҳои арзишӣ (чуброни пулӣ) – ҳангоми ситонидани зарари ифодаёфта: арзиши молу мулки гумшуда ё вайроншуда, инчунин даромади аздастрафта, фоидай аздастрафта, харочоти беасоси бадастомада ва ғ. [4–М]; [15–М]; [16–М]; [17–М].

8. Аз таҳлили мавзуъ ба мо маълум гардид, ки барои пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ зарур ва муҳим аст, ки на бо шахси чиноятсодирнамуда, балки бо сабабу шароити мусоидаткунанда мубориза барем. Дар ин замина гуфтан мумкин аст, ки «пешгирии чинояткорӣ аз ислоҳи шахси чинояткор беҳтар аст!». Яъне, мо бояд тамоми қӯшиши худро на баҳри ислоҳи шахсони чинояткор, балки баҳри пешгирии чиноятҳои нав равона созем. Зоро, пешгирии чинояткорӣ бисёре аз оқибатҳои вазнинро бартараф мекунад, вале ислоҳи шахси чинояткорро наметавонад. Масалан, чинояткоре, ки чинояти одамкушӣ содир кардааст, ислоҳи вай дар маҳбас кам оқибатҳоро бартараф хоҳад кард. Махсусан, шахси қушташударо баргардонида, ба оилаи ҷабрдида ҳолати пешинаро барқарор карда наметавонад. Ин ҳолат аз он гувоҳӣ медиҳад, ки чинояткорӣ оқибатҳои бисёр вазнинро ба бор меоварад, бинобар ин, самти қонунгузориро бояд ба ҷазо додану ислоҳкунӣ не, балки ба пешгирии чинояткорӣ бояд равона созем. Пешгирии чинояткорӣ заҳмати оммавиро талаб карда, дар он тамоми қиширҳои ҷомеа бояд саҳмгузор бошанд. Махсусан, соҳаи маориф, соҳаи иқтисодиёт ва иҷтимоиёт, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигарон [5–М].

9. Функцияи тарбиявии ҷавобгарии ҳуқуқӣ аз функцияи тарбиявии ҳуқуқ бармеояд ва бо дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ алоқамандии зич дорад. Дар натиҷаи иҷрои дигар функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ, аз ҷумла функцияҳои сазодихӣ, ҷаримавӣ, пешгириӣ, ислоҳсозӣ ва монанди инҳо, ҳадафи асосӣ тарбия ва ислоҳ мебошад, аз ин рӯ, баробари онҳо функцияи тарбиявӣ низ амалӣ карда мешавад. Амалан ҳама намудҳои ҷавобгарӣ таъсири тарбиявӣ доранд. Функцияи тарбиявӣ ҳам дар шакли ихтиёриӣ ва ҳам дар шакли маҷбуриӣ амалӣ карда мешавад. Дар шакли маҷбуриӣ он ҳангоми татбиқи ҷавобгарии муайян ва ё татбиқи ҷораҳои дорои ҳусусияти тарбиявидошта амалӣ мегардад. Дар шакли ихтиёриӣ бошад, шахс ҳанӯз қабл

аз содир намудани кирдori зиддиҳуқуқӣ ихтиёран ҳуқуқу озодиҳои дигаронро эҳтиром ва риоя намуда, меъёрҳои ҳуқуқиро вайрон намекунад. Ҳангоми татбиқи намуди муайяни ҷавобгарии ҳуқуқӣ ҳуқуқвайронкунанда метавонад аз кирдori кардааш пушаймон шуда, дарси ибрат гирад ва дигар ба чунин кирдорҳо даст назанад. Яъне, аз ҷавобгарии татбиқшуда гирифтани дарси ибрат ба таври ихтиёри сурат мегирад. Зоро, ҷазоҳои таъиншуда на ҳар касро аз роҳи бад гардонида метавонанд. Далели ин бошад, чинояткорони ретсидив мебошад.

## ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАХОИ ТАҲҚИҚОТ

Дар натиҷаи омӯзиш, баррасӣ ва таҳқиқоти диссертационӣ таклифҳо ва тавсияҳои илмию амалии зерин пешниҳод карда мешаванд:

1. Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани адолати судӣ, осон кардани кори субъектони мурофиаи судӣ, татбиқи амиқи ҷавобгарии ҳуқуқӣ ва такмили қонунгузории кишвар беҳтар мебуд, ки дар қонунгузории ҷиноятӣ дар баробари мақсади ҷавобгарии ҳуқуқӣ, ҳамзамон, функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ низ муқаррар карда шавад.

2. Дар қонунгузории маъмурӣ дар қатори принципҳо ва асоси ҷавобгарии маъмурӣ мағҳуми мақсади ҷавобгарии маъмурӣ муқаррар карда нашудааст. Ҳуб мебуд, ки дар м. 22<sup>1</sup> КҲМ ҶТ мағҳуми мақсади ҷавобгарии маъмурӣ нишон дода шавад.

3. Бо мақсади ҷалби тамоми субъектон дар пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ба мақсад мувоғиқ мебуд, ки «Стратегия пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболигон ва ҷавонон» қабул карда шавад.

4. Бо далели он ки ҷазо ҳусусияти сазодиҳӣ дошта, ба шуур ва рафтори инсон таъсир мерасонад, ба мақсад мувоғиқ аст, ки дар қ. 2, м. 46 КҔ ҟТ сазодиҳӣ ҳамчун унсури мақсади ҷазо илова карда шавад.

5. Дар моддаи 62 Кодекси меҳнати ҟТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар Кодекси меҳнати ҟТ истилоҳи «ҷазои интизомӣ» ба «мучозоти интизомӣ» иваз карда шавад.

6. Бо асос гирифтани он ки мағҳуми ҷуброн, товоң, талоғӣ, зарар, зиён, хисорот дар қонунгузорӣ ба таври омехта муқаррар шудааст, беҳтар мешуморем, ки дар қонунгузории соҳавӣ ягонақунии мағҳумҳои ҳуқуқии мазкур ба роҳ монда шавад **[4-М]; [17-М]**.

7. Дар м.м. 14, 15 КМ ҟТ истилоҳи «ҷуброни зиён» истифода шудааст. Дар м.м. 1117, 1195, 1197, 1208, 1210-1221, 1223 КМ ҟТ истилоҳи «ҷуброни зарар» истифода шудааст. Пешниҳод карда мешавад, ки дар КМ ҟТ истилоҳоти «ҷуброни зиён» ба «ҷуброни зарар» иваз карда шавад.

8. Бо далели он ки дилхөх чиноят ба өзбектида заар мөрасонад, беҳтар мебуд, ки өзима ҳамчун ҷазои чиноятӣ на танҳо ба манфиати давлат, балки ба манфиати өзбектида низ равона карда шавад. Дар ин асос пешниҳод мегардад, ки дар санкцияҳои қисми маҳсуси КҶ ҶТ өзима ҳамчун ҷазои чиноятӣ дар шакли 70/30 (яъне, 70% өзима ба манфиати давлат ва 30% он ба манфиати өзбектида ситонида шавад) муқаррар шавад.

## РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

### **I. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва расмӣ**

**1.** Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 бо тағири иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**2.** Конуни конституционии ҶТ «Дар бораи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон» аз 30 июля соли 2007, №303 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**3.** Конуни конституционии ҶТ «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҶТ» аз 25 июля соли 2005, №107 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**4.** Конуни конституционии ҶТ «Дар бораи судҳои ҶТ» аз 6 августи соли 2001, №30 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**5.** Кодекси андози ҶТ аз 23 декабря соли 2021, №1844 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**6.** Кодекси маданий ҶТ аз 24 декабря соли 2022, №1918 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.10.2023).

**7.** Кодекси мурофиавии гражданий ҶТ аз 05 январи соли 2008, №341 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**8.** Кодекси оби ҶТ аз 2 апрели соли 2020, №1688 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**9.** Кодекси тандурустии ҶТ аз 30 майи соли 2017, №1413 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**10.** Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурии ҶТ аз 31 декабри соли 2008, №455 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**11.** Кодекси чиноятии ҶТ аз 21 майи соли 1998, №574 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**12.** Қонуни ҶТ «Дар бораи мубориза бар зидди чинояткории муташаккилона» аз 28 декабря соли 2013, №1038 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**13.** Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳукуқвайронкунии ноболигон» аз 2 январи соли 2020, №1658 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**14.** Қонуни ҶТ «Дар бораи амният» аз 28 июня соли 2011, №721 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**15.** Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисботи молиявӣ» аз 25 марта соли 2011, №702 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**16.** Қонуни ҶТ «Дар бораи иштироки шаҳрвандон дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ» аз 3 декабря соли 2009, №566 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**17.** Қонуни ҶТ «Дар бораи мақомоти амнияти миллии ҶТ» аз 20 марта соли 2008, №362 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**18.** Қонуни ҶТ «Дар бораи милитсия» аз 17 майи соли 2004, №41 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**19.** Қонуни ҶТ «Дар бораи молияи давлатии ҶТ» аз 28 июня соли 2011, №723 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**20.** Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат ба терроризм» аз 23 декабри соли 2021, №1808 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**21.** Қонуни ҶТ «Дар бораи хизмати давлатӣ» аз 5 марта соли 2007, №233 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**22.** Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» аз 9 декабря соли 2004, №72 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**23.** Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот» аз 18 июня соли 2008, №411 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**24.** Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯй» аз 25 марта соли 2011, №687 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.vkd.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**25.** Қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи Барномаи давлатии мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар ҶТ барои солҳои 2021-2030» аз 30 июня соли 2021, №265 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://online.zakon.kz> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**26.** Қарори Ҳукумати ҶТ дар бораи «Барномаи давлатии мубориза бо ҷинояткорӣ дар ҶТ барои солҳои 2008-2015» аз 2 ноября соли 2007, №543 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**27.** Барномаи давлатии ҶТ оид ба пурзӯр намудани мубориза бар зидди ҷинояткорӣ барои солҳои 1996-1997, бо Фармони Президенти ҶТ аз 23 сентябри соли 1995 №341 тасдиқ гардидааст. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**28.** Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии ҶТ аз 2 ноября соли 2013, №492 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://mmk.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**29.** Кодекси ҷиноятии ҶШС Тоҷикистон [Матн]. – Душанбе, 1961. – 224 с.

**30.** Эъломияи умумии ҳуқуқи башар. – Душанбе, 2016. – 66 с.

**31.** Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда» от 28.04.2000, №7 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://lex.uz/> (санай муроҷиат: 10.01.2023).

**32.** Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» от 20.11.1994 г., №10 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.consultant.ru/> (санай муроҷиат: 10.01.2023).

## **II. Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ**

**33.** Азаров, Н.И. Теория государства и права: конспект лекций и методических указаний [Текст] / Н.И. Азаров. – М.: Международный университет Бизнеса и Управления, 2001. – 227 с.

**34.** Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 368 с.

**35.** Алексеев, С.С. Общая теория права. Т. 1 / [Текст] / С.С. Алексеев. – М.: Юридлит., 1981. – 359 с.

**36.** Алексеев, С.С. Государство и право: начальный курс [Текст] / С.С. Алексеев. – М., 1993. – 175 с.

**37.** Алексеев, С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве [Текст] / С.С. Алексеев. – М., 1966. – 187 с.

**38.** Алексеев, С.С. Проблемы теории права: курс лекций. В 2 т. Т 1 / [Текст] / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1972. – 394 с.

**39.** Ахмедов, Н.С. Ҳуқуқи оилавӣ (воситаи таълимӣ) [Матн] / Н.С. Ахмедов. – Душанбе, 2022. – 166 с.

**40.** Брагинский, М.И., Иванов, В.И. О функциях неустойки в хозяйственных отношениях [Текст] / М.И. Брагинский, В.И. Иванов //

Проблемы совершенствования советского законодательства. – М.: ВНИИСЗ, 1977. – Т. 10. – 166 с.

**41.** Бабаев, В.К. Теория государства и права в схемах и определениях [Текст] / В.К. Бабаев. – М., 1998. – 591 с.

**42.** Базылев, Б.Т. Цели и функции юридической ответственности: Вопросы теории и права и государственного строительства [Текст] / Б.Т. Базылев. – Томск, 1978. – 62 с.

**43.** Баранов, В.М. Теория юридической ответственности: лекция. [Текст] / В.М. Баранов. – Нижний Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1998. – 58 с.

**44.** Белякова, А.М. Гражданко-правовая ответственность за причинение вреда: теория и практика [Текст] / А.М. Белякова. – М., 1986. – 149 с.

**45.** Боронбеков, С. Шариат: его место и роль в формировании климата доверия, толерантного сознания и борьбе с экстремизмом в российском обществе [Текст] / С. Боронбеков. – Рязань, 2004. – 279 с.

**46.** Буриев, И.Б. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане (VIII – начало XX вв) [Текст] / И.Б. Буриев. – Душанбе, 1999. – 206 с.

**47.** Буриев, И.Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, часть 1-4 (от древнейших времен до начала XX века) [Текст] / И.Б. Буриев. – Душанбе, 2016. – 352 с.

**48.** Варкалло, В. Об ответственности по гражданскому праву [Текст] / В. Варкалло // Возмещение вреда: функции, виды, граница / Пер. с польск. В.В. Залесского; Под ред., вступ. ст. С.Н. Братуся. – М., 1978. – 329 с.

**49.** Варул, П.А. Методологические проблемы исследования гражданско-правовой ответственности [Текст] / П.А. Варул. – Таллин, 1986. – 152 с.

**50.** Витрук, Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе [Текст] / Н.В. Витрук. – М.: Наука, 1979. – 152 с.

**51.** Витрук, Н.В. Конституционное правосудие в России / (1991–2001 гг.): Очерки теории и практики [Текст] / Н.В. Витрук. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2001. – 592 с.

- 52.** Вопленко, Н.Н. Сущность, принципы и функции права [Текст] / Н.Н. Вопленко. – Волгоград: Изд-во Вол. гос. ун-та, 1998. – 110 с.
- 53.** Галаган, И.А. Административная ответственность в СССР (Государственное и материальное исследование) [Текст] / И.А. Галаган. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1970. – 190 с.
- 54.** Галаган, И.А. Административная ответственность в СССР [Текст] / И.А. Галаган. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1976. – 198 с.
- 55.** Горшенев, В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе [Текст] / В.М. Горшенев. – М.: Юрид. лит, 1972. – 256 с.
- 56.** Жевлаков, Э.Н. Экологические правонарушения и ответственность [Текст] / Э.Н. Жевлаков. – М.: ЗАО «Бизнесшкола «Интел-синтез», 1997 – 80 с.
- 57.** Звечаровский, И.Э. Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации [Текст] / И.Э. Звечаровский. – Иркутск: Изд-во Иркутск, ун-та, 1992. – 43 с.
- 58.** Зокирзода, З.Х. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи ҷиноятии мусодираи молу мулк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал [Матн] / З.Х. Зокирзода // Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Шарипов Т.Ш. – Душанбе: «Нашри мубориз», 2021. – 196 с.
- 59.** Зокирзода, З.Х. Мусодираи молу мулк: дирӯз ва имрӯзи он: монография [Матн] / З.Х. Зокирзода. – Душанбе, 2016. – 96 с.
- 60.** Зокирзода, З.Х., Бобохонов, Ф.А. Проблемаҳои мубрами ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Монография: нашри аввал [Матн] / З.Х. Зокирзода, Ф.А. Бобохонов. – Душанбе, 2022. – 185 с.
- 61.** Зокирзода, З.Х. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: воситаи таълимӣ [Матн] / З.Х. Зокирзода. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 40 с.
- 62.** Зокирзода, З.Х. Ҳуқуқи гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: қисми якум: воситаи таълимӣ: нашри аввал [Матн] / З.Х. Зокирзода. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 152 с.
- 63.** Ибрагимов, М.А. Социально-психологические аспекты охранительной функции юридической ответственности при социализме

[Текст] / М.А. Ибрагимов // Охранительный механизм в правовой системе социализма. – Красноярск, 1989. – С. 172-181.

**64.** Инновационное развитие науки: фундаментальные и прикладные проблемы: монография / [Аламанова Э.А. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП «НОВАЯ НАУКА», 2022. – 488 с.

**65.** Исмоилов, Ш.М., Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва хуқуқ: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни соҳаи хуқуқ ва иқтисод [Матн] / Ш.М. Исмоилов, Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе: «Деваштич», 2008. – 295 с.

**66.** Кархалев, Д.Н. Ответственность по гражданскому праву [Текст] / Д.Н. Кархалев. – Уфа, 2001. – 62 с.

**67.** Колосова, И.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации: Ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение конституционного законодательства Российской Федерации [Текст] / И.М. Колосова. – М.: Городец, 2000. – 192 с.

**68.** Константинов, В.С., Максименко, С.Т. Правовые вопросы материального стимулирования деятельности предприятий [Текст] / В.С. Константинов, С.Т. Максименко. – Саратов, 1981. – 95 с.

**69.** Краснов, М.А. Ответственность в системе народного представительства [Текст] / М.А. Краснов. – М., 1995. – 55 с.

**70.** Криминология [Текст] / Под ред. В.В. Орехова. – М., 1992. – 216 с.

**71.** Криминология: учебник для вузов [Текст] / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. Долговой. – М., 2001. – 358 с.

**72.** Криминология: учебник [Текст] / Под общ. ред. А.И. Долговой-3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 912 с.

**73.** Криминология: учебник для вузов [Текст] / Под ред. проф. В.Д. Малкова-2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – 528 с.

**74.** Курис, П. Международные правонарушения и ответственность государства [Текст] / П. Курис. – М.: «Минтис», 1973. – 280 с.

**75.** Лазарев, В.В., Липень, С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов [Текст] / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – М.: «Спарк», 1998. – 448 с.

- 76.** Липинский, Д.А. Юридическая ответственность: монография [Текст] / Д.А. Лапинский. – Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2002. – 400 с.
- 77.** Макуев, Р.Х. Правонарушения и юридическая ответственность: учебное пособие [Текст] / Р.Х. Макуев. – Орел, 1998. – 101 с.
- 78.** Малеин, Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях [Текст] / Н.С. Малеин. – М.: Юрид. лит., 1968. – 207 с.
- 79.** Мамедов, А.А. Справедливость назначения наказания [Текст] / А.А. Мамедов. – СПб.: Изд-во «Юридический центр-Пресс», 2003. – 144 с.
- 80.** Мамутов, В.К. Овсиенко, В.В. Юдин, В.Я. Предприятия и материальная ответственность [Текст] / В.К. Мамутов, В.В. Овсиенко, В.Я. Юдин. – Киев: «Наукова думка», 1971. – 190 с.
- 81.** Маҳмудов, М.А., Раҳимов, М.З. Асосҳои давлат ва ҳукуқ. Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 8-уми мактабҳои таҳсилоти умумӣ [Матн] / М.А. Маҳмудов, М.З. Раҳимов. – Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2006. – 200 с.
- 82.** Маҳмудов, М.А., Худоёров, Б.Т. Тафсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.А. Маҳмудов, Б.Т. Худоёров. – Душанбе: «ЭР-граф», 2011. – 348 с.
- 83.** Марченко, М.И. Теория государства и права: учебно-методическое пособие. – М.: ИКД «Зеркало-М», 2001. – 240 с.
- 84.** Матузов, И.М, Малько, А.В. Теория государства и права: учебник [Текст] / И.М. Матузов, А.В. Малько. – М.: «Юристъ», 2001. – 776 с.
- 85.** Мелентьев, М.П. Функции советского исправительно-трудового права [Текст] / М.П. Мелентьев. – Рязань: РВШ МВД СССР. – 1984. – 21 с.
- 86.** Мордовец, А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина [Текст] / А.С. Мордовец. – Саратов: СВШМВД, 1996. – 158 с.
- 87.** Муллаев, М.М. Комментарии к Уголовному кодексу Таджикской ССР (Общая часть) / [Текст] / М.М. Муллаев. – Душанбе, 1969. – 258 с.
- 88.** Нерсесянц, В.С. Теория права и государства [Текст] / В.С. Нерсесянц. – М.: НОРМА, 2001. – 552 с.

- 89.** Ной, И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве [Текст] / И.С. Ной. – Саратов. Изд. Саратовск «Ун-та», 1962. – 156 с.
- 90.** Ной, И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве [Текст] / И.С. Ной. – Саратов: Изд-во Саратовского государственного университета, 1973. – 234 с.
- 91.** Ҳамидов, Ҳ., Ализода, З. Назарияи давлат ва ҳуқуқ [Матн] / Ҳ. Ҳамидов, З. Алиев. – Душанбе, 2004. – 250 с.
- 92.** Ҳасанов, С., Ҳасанов, М. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ [Матн] / С. Ҳасанов, М. Ҳасанов. – Душанбе: «Илм», 2017. – 496 с.
- 93.** Общая теория права и государства [Текст] / Под. ред. В.В. Лазарева. – М., 1994. – 360 с.
- 94.** Орзих, М.Ф. Личность и право [Текст] / М.Ф. Орзих. – М: Юрид. лит., 1975. – 112 с.
- 95.** Периханян, А.Г. Общество и право Ирана в Парфянский и Сасанидский периоды [Текст] / А.Г. Периханян. – М.: «Наука», 1983. – 384 с.
- 96.** Перлов, И.Д. Исполнение приговора в советском уголовном процессе [Текст] / И.Д. Перлов. – М., 1963. – 228 с.
- 97.** Петелин, А.И. Проблемы правовой ответственности в социалистическом обществе [Текст] / А.И. Петелин. – Омск: ОВШ МВД, 1976. – 122 с.
- 98.** Поляков, И.Н. Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда [Текст] / И.Н. Поляков. – М.: Юридическое бюро «Городец», 1998. – 171 с.
- 99.** Похмелкин, В.В. Социальная справедливость и уголовная ответственность [Текст] / В.В. Похмелкин. – Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1990. – 177 с.
- 100.** Проблемы общей теории права и государства [Текст] / Под общей ред. В.С Нерсесянц. – М.: НОРМА, 1999. – 832 с.
- 101.** Проблемы общей теории права и государства [Текст] / Под общ. ред. В.С. Нерсесянц. – М., 2005. – 272 с.

- 102.** Проблемы теории государства и права [Текст] / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1987. – 448 с.
- 103.** Радько, Т.Н. Презумпция невиновности и юридическая ответственность: лекция [Текст] / Т.Н. Радько. – М.: Московская академия МВД России, 2000. – 31 с.
- 104.** Радько, Т.Н. Теория государства и права: учебное пособие [Текст] / Т.Н. Радько. – М.: Российская академия адвокатуры, 2001. – 738 с.
- 105.** Разгильдиев, Б.Т. Задачи уголовного права РФ и их реализация. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. – 90 с.
- 106.** Рыженков, А.Я. Компенсационная функция советского гражданского права [Текст] / А.Я Рыженков. – Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1983. – 127 с.
- 107.** Сабитов, Р.А. Посткриминальное поведение: понятие, регулирование, последствия [Текст] / Р.А. Сабитов. – Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1985. – 193 с.
- 108.** Самошенко, И.С., Фарукшин, М.Х. Ответственность по советскому законодательству [Текст] / И.С. Самошенко, М.Х. Фарукшин. – М.: Юрид. лит., 1971. – 134 с.
- 109.** Слесарев, В.Л. Объект и результат гражданского правонарушения [Текст] / В.Л. Слесарев. – Томск, 1980. – 167 с.
- 110.** Собчак, А.А. Правовое регулирование хозяйственной деятельности [Текст] / А.А. Собчак. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – 167 с.
- 111.** Советский энциклопедический словарь [Текст]. – М.: Сов. энцикл., 1980. – 1600 с.
- 112.** Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ [Текст] / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе, «Империал-групп», 2014. – 720 с.
- 113.** Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи давлат ва ҳуқуқ: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе: «Сино», 2018. – 784 с.

- 114.** Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи умумии ҳукуқ ва давлат: китоби дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе, 2008. – 566 с.
- 115.** Сотиволдиев, Р.Ш. Назарияи умумии ҳукуқ ва давлат: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни факултаи ҳукуқшиносӣ [Матн] / Р.Ш. Сотиволдиев. – Душанбе, 2003. – 552 с.
- 116.** Спиридовон, Л.И. Теория государства и права: учебник [Текст] / Л.И. Спиридовон. – М.: «Проспект», 1996. – 304 с.
- 117.** Старков, О.В., Милюков, СВ. Наказание: уголовно-правовой и кримино-пенологический анализ [Текст] / О.В. Старков. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. – 462 с.
- 118.** Стручков, Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью [Текст] / Н.А. Стручков. – Саратов, 1977. – 288 с.
- 119.** Тагайназаров Ш.Т. Гражданко-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. – Душанбе: «Дониш», 1990. – 216 с.
- 120.** Тадевосян, З.А. Штрафа как меры наказания [Текст] / З.А. Тадевосян. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1978. – 98 с.
- 121.** Теоретические и прикладные проблемы науки о человеке и обществе: монография [Текст] / Ф.А. Бобохонов и др. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – 494 с.
- 122.** Теоретические основы предупреждения преступности [Текст]. – М., 1977. – 255 с.
- 123.** Теория государства и права [Текст] / Под ред. А.И. Королёва. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. – 280 с.
- 124.** Теория государства и права [Текст] / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 1999. – 592 с.
- 125.** Теория государства и права [Текст] / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М., 1998. – 570 с.
- 126.** Теория государства и права: курс лекций [Текст] / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 1997. – 475 с.

- 127.** Теория государства и права: учебн. методич. пособие [Текст] / Под ред. В.Ф. Воловича. – Томск: Изд-во Томск, ун-та, 2001. – 189 с.
- 128.** Теория государства и права: учебник для вузов. 2-ое изд. изм. доп. [Текст] / Под ред. В.М. Корельского. – М., 2002. – 616 с.
- 129.** Теория государства и права: учебник для вузов [Текст] / Отв. ред. В.Д. Перевалов. – М., 2004. – 484 с.
- 130.** Ткачевский, Ю.М. Советское исправительно-трудовое право [Текст] / Ю.М. Ткачевский. – М., 1971. – 232 с.
- 131.** Трошин, Д.М. Методологические проблемы современной науки [Текст] / Д.М. Трошин. – М., 1966. – 175 с.
- 132.** Тугаринов, В.П. Философия сознания [Текст] / В.П. Тугаринов. – М.: Политиздат, 1971. – 199 с.
- 133.** Уголовное право. Общая часть: учебник [Текст] / Под ред. А.И. Рарога. – М., 1997. – 504 с.
- 134.** Фаткулин, Ф.И. Проблемы теории государства и права: курс лекций [Текст] / Ф.И. Фаткулин. – Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1987. – 336 с.
- 135.** Философский словарь [Текст]. – М., 1986. – 590 с.
- 136.** Халиков, А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право). – Душанбе: Маориф ва фарханг, 2005. – 488 с.
- 137.** Хачатуров, Р.Л. Антология юридической ответственности [Текст] / Р.Л. Хачатуров. – Самара: Ас Гард, 2012. – 544 с.
- 138.** Хачатуров, Р.Л., Липинский, Д.А. Общая теория юридической ответственности [Текст] / Р.Л. Хачатуров, Д.А. Липинский. – СПб.: Пресс, 2007. – 950 с.
- 139.** Ҳуқуқи гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимӣ: нашри аввал [Матн] / Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: «Ашӯриён», 2022. – 256 с.
- 140.** Черданцев, А.Ф. Теория государства и права [Текст] / А.Ф. Черданцев. – М.: «Юрайт», 2000. – 429 с.
- 141.** Чулюкин, Л.Д. Природа и значение цели в советском праве [Текст] / Л.Д. Чулюкин. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1984. – 103 с.

**142.** Чхиквадзе, В.М Социалистический гуманизм и права человека [Текст] / В.М. Чхиквадзе. – М., 1978. – 304 с.

**143.** Шабуров, А.С. Юридическая ответственность [Текст] / А.С. Шабуров // Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. – М.: Издательство НОРМА, 1997. – 560 с.

**144.** Шаргородский, М.Д. Наказание, его цели и эффективность [Текст] / М.Д. Шаргородский. – Л., 1973. – 160 с.

**145.** Шарипов, Т.Ш., Азимов, Н.Б., Камолов, З.А., Насриддинов, М.Н. Ҳукуқи чиноятӣ. Қисми умумӣ: курси муҳтасари лексияҳо [Матн] / Т.Ш. Шарипов, Н.Б. Азимов, З.А. Камолов, М.Н. Насриддинов. – Душанбе, 2010. – 256 с.

**146.** Шарипов, Т.Ш., Сафарзода, А.И. Камолов, З.А., Холиқзода, Ш.Л., Зокиров, З.Х., Зиёбоева, М.Н. Ҳукуқи чиноятӣ: қисми умумӣ [Матн] / Т.Ш. Шарипов, А.И. Сафарзода, З.А. Камолов, Ш.Л. Холиқзода, З.Х. Зокиров, М.Н. Зиёбоева // Нашри 4-ум, такмилдодашуда. – Душанбе, 2019. – 223 с.

**147.** Шарипов, Т.Ш., Сафарзода, А.И. Камолов, З.А., Холиқзода, Ш.Л., Зокирзода, З.Х., Зиёбоева, М.Н. Ҳукуқи чиноятӣ: қисми умумӣ [Матн] / Т.Ш. Шарипов, А.И. Сафарзода, З.А. Камолов, Ш.Л. Холиқзода, З.Х. Зокирзода, М.Н. Зиёбоева // Нашри 5-ум, такмилдодашуда. – Душанбе, 2020. – 223 с.

**148.** Шиндяпина, М.Д. Стадии юридической ответственности [Текст] / М.Д. Шиндяпина. – М.: Кн. мир, 1998. – 168 с.

**149.** Эрделевский, А.М. Компенсация морального вреда: анализ и коммент. законодательства и судеб. практики [Текст] / А.М. Эрделевский. – М.: «БЕК», 2000. – 227 с.

### **III. Мақолаҳои илмӣ ва маъruzaho:**

**150.** Абдулхонов, Ф.М. Ташаккулёбии ҳокимияти судӣ дар низоми идораи давлатии Тоҳириён ва Саффориён [Матн] / Ф.М. Абдулхонов // Идоракунии давлатӣ. – 2020. – №4-2 (49). – С. 156-162.

**151.** Азиззода, У.А. Шодизода, Н.М. Принципои умумӣ-ҳуқуқии ҷазои ҷиноятӣ ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / У.А. Азиззода, Н.М. Шодизода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2022. – №1 (37). – С. 22-34.

**152.** Азиззода, У.А., Бобохонов, Ф.А. Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ [Матн] / У.А. Азиззода, Ф.А. Бобохонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2021. – № 2. – С. 222-229.

**153.** Азиззода, У.А., Бобохонов, Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ [Матн] / У.А. Азиззода, Ф.А. Бобохонов // Ҷавлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2021. – №1. – С. 21-37.

**154.** Азиззода, У.А., Бобохонов, Ф.А. Защита прав человека от морального вреда в советской правовой системе [Текст] / У.А. Азиззода, Ф.А. Бобохонов // Вестник Филиала Московского государственного Университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе (серия гуманитарных и экономических наук). – 2021. – №2 (18). – С. 50-64.

**155.** Азиззода, У.А., Раҷабзода, С.А. Товони зарар аз ҷиноят дар низоми муносибатҳои ҳуқуқӣ: таҳлили таъриҳӣ-ҳуқуқии муқоисавӣ [Матн] / У.А. Азиззода, С.А. Раҷабзода // Ҷавлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2021. – №3 (23). – С. 19-30.

**156.** Азизкулова, Г.С., Шарипов, Т.Ш. Отличительное черты между правовой и моральной ответственностью [Текст] / Г.С., Азизкулова, Т.Ш. Шарипов // Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: Дониш, 1989. – С. 102-103.

**157.** Азизов, У.А. Конституционные основы судебно-правовой политики в Республике Таджикистан [Текст] / У.А. Азизов // Судебная правовая политика в России и зарубежных странах. Коллективная монография. – СПб., 2019. – С. 435-439.

**158.** Азизов, У.А. Некоторые аспекты совершенствования системы уголовного кодекса Республики Таджикистан [Текст] / У.А. Азизов // Актуальные проблемы современного уголовного права и криминологии:

материалы Международной научно-практической конференции. – Ставрополь: «Изд-во СКФУ», 2015. – С. 254-258.

**159.** Азизов, У.А. Понятие и признаки преступления в уголовном праве Таджикистана (история и современность) [Текст] / У.А. Азизов // Вестник педагогического университета. – 2014. – №4 (59). – С.70-76.

**160.** Азизов, У.А. Эволюция понимания преступления и наказания в древних государствах таджиков [Текст] / У.А. Азизов // В сборнике: права человека: в международном и национальном праве. Сборник научных статей, посвященный 10-летию кафедры международного права и прав человека Юридического института МГПУ. – Москва, 2015 – С. 37-45.

**161.** Бахридинов, С.Э. Штраф как альтернатива наказанию в виде лишения свободы [Текст] / С.Э. Бахридинов // Меры уголовной ответственности, не связанные с изоляцией от общества. – Душанбе, 2005. – С. 97-98.

**162.** Бестугина, М.А. О функциях юридической ответственности [Текст] / М.А. Бестугина // 4-е Московские философские чтения молодых ученых: Теоретико-методологические проблемы совершенствования социалистического общества: (Тезисы докладов). – М., 1986. – Т. 3. – С. 146-148.

**163.** Бобохонов, Ф.А. Доктрина о понятии, элементах и характеристиках морального вреда [Текст] / Ф.А. Бобохонов // Молодой ученый. – 2022. – Ч. 2. – №7 (402). – С. 75-77.

**164.** Бобохонов, Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи шуравии Тоҷикистон [Матн] / Ф.А. Бобохонов // Паёми До尼шгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2022. – №2. – С. 256-262.

**165.** Буранов, Г.К., Зарубежнова, С.О. Понятие штрафа и его место в системе уголовных наказаний [Текст] / Г.К. Буранов, С.О. Зарубежнова // Современная наука: теоретический и практический взгляд: Сборник научных статей / Научный редактор Д.В. Фурсова. – М.: Издательство «Перо», 2018. – С. 133-137.

**166.** Барнашова, Л.П. Воспитательная функция советского права и правовое воспитание // Вопросы теории права и госстроительства [Текст] / Л.П. Барнашова. – Томск: Изд-во Томск. Ун-та, вып. 2. 1979. – С. 37-41.

**167.** Воробёв, С.М., Бобохонов, Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ ҳамчун институти комплексӣ-ҳуқуқӣ (байнисоҳавӣ) [Матн] / С.М. Воробёв, Ф.А. Бобохонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2022. – № 6. – С. 209-213.

**168.** Заднепровская, М.В. Совершенствование института юридической ответственности в условиях формирования правового государства [Текст] / М.В. Заднепровская // Советское государство и право. Проблемы развития. – Самара, 1992. – С. 41-52.

**169.** Заднепровская, М.В. Социальные функции юридической ответственности [Текст] / М.В. Заднепровская // Общество. Право. Власть. 41. Современные проблемы правовой реформы. – Волгоград, 1997. – С. 45-48.

**170.** Защита субъективных прав: история и современные проблемы / Материалы первой межвузовской научно-практической конференции г. Волжский 5 марта 1999 года Волгоград, 2000. – 185 с.

**171.** Зокирзода, З.Х., Бобохонов, Ф.А. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар муносабатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ [Матн] / Ф.А. Бобохонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2021. – №4. – С. 220-228.

**172.** Зокирзода, З.Х., Муқимов, Д.С., Алиев, И.И. Масъалаҳои асосии мақсади ҷазо дар сиёсати ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / З.Х. Зокирзода, Д.С. Муқимов, И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2022. – № 6. – С. 218-225.

**173.** Зокирзода, З.Х. Асосҳои ҷудо намудани ҷазоҳои ҷиноятӣ ба ҷазоҳои асосӣ ва иловагӣ [Матн] / З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ). – 2022. – №8. – С. 294-301.

**174.** Зокирзода, З.Х., Бобохонов, Ф.А. Защита прав человека от морального вреда в уголовном законодательстве Таджикской ССР [Текст] / З.Х. Зокирзода, Ф.А. Бобохонов // Консолидация интеллектуальных ресурсов как фактор развития современных исследований: сборник статей II Международной научно-практической конференции (24 февраля 2022 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – С. 36-42.

**175.** Зокиров, З.Х. История развития уголовного законодательства Республики Таджикистан о конфискации имущества [Текст] / З.Х. Зокиров // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия гуманитарных наук. – 2016. – № 2/6 (210). – С. 234-241.

**176.** Зокиров, З.Х. История развития уголовного законодательства Республики Таджикистан о конфискации имущества [Текст] / З.Х. Зокиров // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия гуманитарных наук. – 2016. – №2/6 (210). – С. 234-241.

**177.** Зокиров, З.Х. Конфискация имущества в международных нормативных актах [Текст] / З.Х. Зокиров // Вестник Российско-Таджикский (Славянский) университет (научный журнал). Серия гуманитарных наук. – 2016. – № 4 (56). – С. 72-77.

**178.** Зокиров, З.Х. Конфискации имущества в уголовном законодательстве России и Центральной Азии [Текст] / З.Х. Зокиров // Известия института философии, политологии и права им. А. Баховаддина Академии наук Республики Таджикистан (научный журнал). Серия гуманитарных наук. –2017. – № 3 (1). – 2017. – С. 153-159.

**179.** Зокиров, З.Х. Понятие и признаки конфискации имущества [Текст] / З.Х. Зокиров // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия гуманитарных наук. – 2017. – № 2/4. Часть I. – С. 252-257.

**180.** Зокиров, З.Х. Сущност конфискации имущества [Текст] / З.Х. Зокиров // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия гуманитарных наук. – 2017. – № 2/4. Часть II. – С. 216-222.

**181.** Зокиров, З.Х. Цель конфискации имущества [Текст] / З.Х. Зокиров // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия гуманитарных наук. – 2017. – 2/10. – С. 222-229.

**182.** Зокиров, З.Х. Цель конфискации имущества в теории уголовного права [Текст] / З.Х. Зокиров // Вестник Российско-Таджикский (Славянский) университет (научный журнал). Серия гуманитарных наук. – 2018. – №1 (61). – С. 88-95.

**183.** Зокиров, З.Х., Шарипов, Т.Ш. Ташаккул ва инкишофи институти мусодираи молу мулк дар қонунгузории чиноятии Тоҷикистони Шуравӣ [Матн] / З.Х. Зокиров, Т.Ш. Шарипов // Қонунгузорӣ. – 2018. – №3 (31). – С. 70-79.

**184.** Зокиров, З.Х. Мусодираи молу мулк дар назарияи ҳуқуқи чиноятӣ: мағҳум, аломатҳо ва моҳияти он [Матн] / З.Х. Зокиров // Қонунгузорӣ. – 2018. – №4 (32). – С. 77-83.

**185.** Зокиров, З.Х., Носиров, Д.Қ. Оид ба масъалаи мусодираи молу мулк дар Конститутсия ва КҶ ҶТ [Матн] / З.Х. Зокиров, Д.Қ. Носиров // Қонунгузорӣ. – 2019. – №1 (33). – С. 109-116.

**186.** Иванов, А.А. О воспитательной функции юридической ответственности в современном российском обществе [Текст] / А.А. Иванов // Вектор науки ТГУ. – 2012. – № 3 (21). – С. 138-140.

**187.** Иванов, А.А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы [Текст] / А.А. Иванов // Государство и право. – 2008. – №6. – С. 66-70.

**188.** Камолов, З.А. Исправительные работы – альтернативный вид уголовного наказания [Текст] / З.А. Камолов // Меры уголовной ответственности, не связанные с изоляцией от общества. – Душанбе, 2005. – С. 79-93.

**189.** Кабанов, П.А. Особенности карательной функции конституционной ответственности [Текст] / П.А. Кабанов // Материалы XII Международной научно-практической конференции: в 4-х томах. Том 2. Волжский университет имени В.Н. Татищева. – 2015. – С. 16-23.

**190.** Колосова, М.Н. Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности [Текст] / М.Н. Колосова // Государство и право. – 1997. – №2. – С. 86-91.

**191.** Комаров, С.А., Липинский, Д.А. Карательная и восстановительная функции гражданско-правовой ответственности: взгляд представителей науки теории государства и права [Текст] / С.А. Комаров, Д.А. Лапинский // Государство и право. – 2018. – №9. – С. 129-132.

**192.** Куканов, А.З. Мафхум ва таснифи функсияҳои ҷавобгарии хуқуқӣ [Матн] / А.З. Куканов // Ҳаёти хуқуқӣ. – 2019. – №3(27). – С. 44-48.

**193.** Курляндский, В.И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности [Текст] / В.И. Курляндский // Основные направления борьбы с преступностью. – М., 1975. – С. 77-95.

**194.** Липинский, Д.А. Карательная и восстановительная функции налоговой ответственности [Текст] / Д.А. Липинский // Юрист. – 2003. – №8. – С. 35-39.

**195.** Липинский, Д.А. Регулятивная и превентивная функции дисциплинарной ответственности [Текст] / Д.А. Липинский // Трудовое право. – 2003. – № 4. – С. 30-33.

**196.** Липинский, Д.А. К вопросу о содержании функций юридической ответственности [Текст] / Д.А. Липинский // Новая правовая мысль. – М., 2003. – №1. – С. 19-26.

**197.** Липинский, Д.А. К вопросу о структуре института юридической ответственности [Текст] / Д.А. Липинский // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2009. – №6. – С. 62-67.

**198.** Липинский, Д.А. Об уголовно-процессуальной ответственности [Текст] / Д.А. Липинский // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2010. – №3. – С. 231-264.

**199.** Липинский, Д.А. Соотношение функций и целей уголовной ответственности [Текст] / Д.А. Липинский // Уголовное право. – 2004. – №2. – С. 40-42.

**200.** Липинский, Д.А. Соотношение функций права и функций юридической ответственности // Известия высших учебных заведений [Текст] / Д.А. Липинский // Правоведение. – 2004. – № 3. – С. 144-145.

**201.** Липинский, Д.А., Мусаткина, А.А. Лекция: юридическая ответственность, санкции и меры защиты [Текст] / Д.А. Липинский, А.А. Мусаткина // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. – 2010. – № 4. – С. 55-62.

**202.** Лучин, В.О. Ответственность в механизме реализации Конституции [Текст] / В.О. Лучин // Право и жизнь. – 1992. – №2. – С. 36-41.

**203.** Лучин, В.О. Конституционные деликты [Текст] / В.О. Лучин // Государство и право. – 2000. – №1. – С. 12-19.

**204.** Матузов, И.И. Социалистическая демократия как единство прав, обязанностей и ответственности [Текст] / И.И. Матузов // Советское государство и право. – 1977. – №11. – С. 135-143.

**205.** Мелкумян, М.Г. Взаимодействие воспитательной функции юридической ответственности с регулятивной, превентивной и карательной функцией [Текст] / М.Г. Мелкумян // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1 (16). – С. 54-57.

**206.** Мелкумян, М.Г. К вопросу о структуре воспитательной функции юридической ответственности [Текст] / М.Г. Мелкумян // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. – 2014. – №1(16). – С. 126-128.

**207.** Мелкумян М.Г. О воспитательной функции юридической ответственности [Текст] / М.Г. Мелкумян // Вектор науки ТГУ. – 2010. – №3 (3). – С. 127-129.

**208.** Михлин, А.С. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы [Текст] / А.С. Михлин // Российская юстиция. – 2001. – № 6. – С. 41-43.

**209.** Мордовец, А.С. О функциях юридической ответственности [Текст] / А.С. Мордовец // 4-е московские философские чтения молодых учёных: (тезисы докладов). – М., 1986. – 165 с.

**210.** Муқимов, С.Д. Фаҳмиши фарҳангии ҳукуқҳои инсон [Текст] / С.Д. Муқимов // Маҷмӯи мақолаҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ баҳшида ба таҷлили 30-юмин солгарди Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Рушди илмҳои башардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30-соли Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (04.09.2021). – Рашт, 2021. – С. 182-187.

**211.** Мусаткина, А.А. Признаки финансово-правовых санкций [Текст] / А.А. Мусаткина // Финансовое право. – 2004. – №1. – С. 25-28.

**212.** Мусаткина, А.А. К вопросу о финансово-правовом стимулировании правомерного поведения [Текст] / А.А. Мусаткина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета Серия: Юридические. – 2010. – №1. – С. 59-62.

**213.** Мусаткина, А.А. О воспитательной и превентивной функциях финансовой ответственности [Текст] / А.А. Мусаткина // Право и образование. – 2005. – №3. – С. 164-171.

**214.** Нарутто, С.В. Проблемы юридической ответственности субъекта Федерации [Текст] / С.В. Нарутто // Правоведение. – 1998. – №4. – С. 48-52.

**215.** Петелин, А.И. Некоторые методологические проблемы исследования юридической ответственности [Текст] / А.И. Петелин // Проблемы юридической ответственности по социалистическому праву: Межвуз. сб. науч. ст. – Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1977. – С. 3-23.

**216.** Петров, И.Н. Характерные черты гражданско-правовой ответственности [Текст] / И.Н. Петров // Уч. зап. ВНИИСЗ. – Вып. 20. – 1970. – С. 51-65.

**217.** Попов, В.И. Функции юридической ответственности и применение права [Текст] / В.И. Попов // Сб. аспирантских работ. Материалы ежегодной аспир. конференции. Вып. 17. – Свердловск: Свердловск, юрид. ин-т., 1974.– С. 29-33.

**218.** Раҳмон, О.Э. Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳукуқу озодиҳои занон [Матн] / О.Э. Раҳмон // Паёми Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон (бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъияти). – 2023. – №2. – С. 214-220.

**219.** Раҷабзода, С.А. Ташаккул ва инкишофи институти товони зарар аз ҷиноят дар низоми ҳуқуқии зардуштӣ [Матн] / С.А. Раҷабзода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2021. – №3 (23). – С. 88-95.

**220.** Репетева, О.Е. Гражданко-правовая ответственность за трудовые, семейные, экологические правонарушения [Текст] / О.Е. Репетев // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2010. – №1. – С. 73-75.

**221.** Реутов, В.П. Разграничение функций права и правового регулирования [Текст] / В.П. Реутов // Правоведение. – 1974. – №5. – С. 21-27.

**222.** Сативалдыев, Р.Ш. Актуализация проблемы функций государства на современном этапе [Текст] / Р.Ш. Сативалдыев // Вестник Таджикского национального университета (серия социально-экономических и общественных наук). – 2016. – №2/7 (213). – С. 213-223.

**223.** Сенякин, И.Н. Понятие, признаки и виды юридической ответственности [Текст] / И.Н. Сенякин // Теория государства и права: Курс лекций / под. ред. И.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1998. – С. 543-548.

**224.** Синицкая, М.Е., Цветинович, А.Л. Ограничение прав личной собственности как элемент уголовного наказания [Текст] / М.Е. Синицкая, А.Л. Цветинович // Проблемы совершенствования законодательства об охране прав граждан в сфере борьбы с преступностью. – Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1984. – С. 110-129.

**225.** Синюков, В.Н. Функции права [Текст] / В.Н. Синюков // Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – С. 154-157.

**226.** Сисакьян, А.К. Понятие морального вреда [Текст] / А.К. Сисакьян // Проблемы в российском законодательстве «Юр-ВАК». – 2011. – №3. – С. 301-305.

- 227.** Собчак, А.А. О некоторых спорных вопросах общей теории правовой ответственности [Текст] / А.А. Собчак // Известия вузов. Правоведение. – 1968. – №1. – С. 48-59.
- 228.** Сорокин, В.В. Цель и функции юридической ответственности [Текст] / В.В. Сорокин // Law Enforcement Review. – 2018. – Vol. 2. – №1. – С. 26-30.
- 229.** Толкаченко, А.А. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основания исполнения уголовного наказания. В кн.: Уголовно-исполнительное право [Текст] / А.А. Толкаченко. – М.: Пенатес-Пенаты, 2004. – С. 48-49.
- 230.** Хачатуров, Р.Л. Вопросы международно-правовой ответственности [Текст] / Р.Л. Хачатуров // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2009. – №1. – С. 69-75.
- 231.** Хачатуров, Р.Л. Ответственность в современном международном праве [Текст] / Р.Л. Хачатуров // Право и политика. – 2005. – № 8. – С. 24-43.
- 232.** Царьков, И.И. Вопросы теории публичного права [Текст] / И.И. Царьков // Вестник ВУиТ. – 1998. – №1. – С. 15-28.
- 233.** Чхиквадзе, В.М. Личность и государство: взаимная ответственность [Текст] / В.М. Чхиквадзе // Советское государство и право. – 1971. – №1. – С. 19-26.
- 234.** Шарипов, Т.Ш. Оид ба баъзе аз масъалаҳои мафҳуми ҷавобгарии ҷиноятӣ [Матн] / Т.Ш. Шарипов // Правовой государства и развитие законодательства Таджикской ССР / Сб. науч. Трудов студентов и аспирантов юр. фак-та / Отв. ред.: Ойгензихт В.А., Усмонов О.У., Махмудов М.А. Тадж. гос. универ-т. – Душанбе, 1991. – С. 85-92.
- 235.** Шарипов, Т.Ш. О некоторых проблемах уголовно-правовой ответственности [Текст] / Т.Ш. Шарипов // Сб. ст. республиканской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов. – Душанбе: Дониш, 1989. – С. 152-154.
- 236.** Шарипов, Т.Ш. Шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод кардан [Матн] / Т.Ш. Шарипов // Устувории низоми судии Тоҷикистон: проблема ва мулоҳиза. – Душанбе: Матбуот, 2002. – С. 121-127.

- 237.** Шичанин, А.В. Возмещение морального вреда [Текст] / А.В. Шичанин // Законодательство и экономика. – 1994. – № 15-16. – С. 18-26.
- 238.** Шлыков, С.А. Функции уголовной ответственности [Текст] / С.А. Шлыков / Проблемы совершенствования советского законодательства // Труды ВНИИСЗ. – 1983. – Вып. 26. – С. 192-203.
- 239.** Шодизода, Н.М. Баъзе масъалаҳои принсипҳои умумӣ-ҳуқуқии ҷазои ҷиноятӣ ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / Н.М. Шодизода // Маҷмуи мақолаҳои конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ баҳшида ба таҷлили 30-юмин солгарди Истиқлоли давлатии ҶТ дар мавзуи “Рушди илмҳои башардӯстӣ (гуманитарӣ) дар 30-соли Истиқлоли давлатии ҶТ” (04.09.2021). – Рашт, 2021. – С. 201-207.
- 240.** Шодизода, Н.М. Мағҳум ва моҳияти ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / Н.М. Шодизода // Ҳуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ: маводи конференсияи ҷумхуриявии илмию назариявӣ (7-уми декабря соли 2021) // Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Раҳмон Д.С. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021. – С. 460-467.
- 241.** Шодизода, Н.М. Мағҳум ва моҳияти ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳамчун намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / Н.М. Шодизода // Қонунгузорӣ. – 2021. – №4 (44). – С. 137-140.
- 242.** Шон, Д.Т. Конституционная ответственность [Текст] / Д.Т. Шон // Государство и право. – 1995. – №7. – С. 35-43.
- 243.** Щенникова, Л.В. Справедливость и добросовестность в гражданском праве России (несколько вопросов теории и практики) [Текст] / Л.В. Щенникова // Государство и право. – 1997. – №6. – С. 119-121.
- 244.** Щетинин, Б.В. Гражданин и социалистическое государство [Текст] / Б.В. Щетинин // Советское государство и право. – 1975. – №2. – С. 4-8.
- 245.** Яни, П.С. Моральный вред как основание для признания потерпевшим [Текст] / П.С. Яни // Советская юстиция. – 1993. – №8. – С. 6-7.

#### IV. Диссертатсия ва авторефератҳо:

**246.** Абдулхонов, Ф.М. История судопроизводства досоветского Таджикистана: историко-правовое исследование [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Абдулхонов Файзали Махмудович. – Душанбе, 2011. – 190 с.

**247.** Абдурашидов, А.А. Наказание по уголовному законодательству Республики Таджикистан (эволюция и современное состояние) [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Абдурашидов Азиз Абдумансурович. – Душанбе, 2011. – 190 с.

**248.** Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исторического и современного Таджикистана [Текст]: историко – правовое исследование: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Азизов Убайдулло Абдуллоевич. – Душанбе, 2015. – 413 с.

**249.** Азимӣ, С.Ҷ. Институтҳои асосии ҳуқуқи чиноятӣ Ҷумҳурии Исломии Афғонистон: чиноят, ҷавобгарии чиноятӣ ва ҷазо [Матн]: дис. ... д-ри фалсафа (PhD): 12.00.08 / Азимӣ Саламат Ҷон. – Душанбе, 2021. – 177 с.

**250.** Александров, А.Ю. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти субъектов РФ [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Александров Андрей Юрьевич. – М., 2003. – 25 с.

**251.** Анфёров, А.А. Право личности и юридическая ответственность [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Анферов Анатолий Авенирович. – Волгоград, 2000. – 169 с.

**252.** Арсланов, К.М. Функции правового института возмещения морального вреда при посягательстве на честь, достоинство, деловую репутацию и сферу частной жизни гражданина по законодательству России и Германии [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Арсланов Камиль Маратович. – Казань, 1999. – 211 с.

**253.** Одинаев, Р.С. Формирование и развитие института мазалим в досоветском Таджикистане (историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Одиназода Рамазон Сафар. – Душанбе, 2012. – 174 с.

**254.** Бестугина, М.А. Социальная обусловленность и назначение гражданско-правовой ответственности в современных условиях

(Теоретический аспект) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Бестугина Марина Александровна. – Л., 1986. – 24 с.

**255.** Богданова, М.С. Юридическая ответственность, основания, виды, субъекты [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Богданова Марина Станиславовна. – М., 1998. – 187 с.

**256.** Бойцова, Л.В. Ответственность государства за ущерб, причиненный гражданам в сфере правосудия. Генезис, сущности, тенденции развития [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бойцова Любовь Валентиновна. – М. 1995. – 44 с.

**257.** Быков, А.Г. Роль гражданско-правовых санкций в осуществлении хозяйственного расчета [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Быков Анатолий Григорьевич. – М., 1967. – 16 с.

**258.** Васильева, Т.В. Назначение и исполнение уголовного наказания в виде штрафа [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Васильева, Татьяна Валентиновна. – Рязань 2004. – 208 с.

**259.** Галаган, И.А. Теоретические проблемы административной ответственности по советскому праву [Текст]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.14 / Галаган Иван Александрович. – М., 1971. – 43 с.

**260.** Джалолов, Х.Г. Криминологическая характеристика женской преступности в Республике Таджикистан [Текст]: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Джалолов Холик Гайбуллоевич. – Душанбе, 2020. – 28 с.

**261.** Дубинин, Т.Т. Ответственность и освобождение от нее по советскому уголовному праву [Текст]: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дубинин Тимофей Трофимович. – М., 1985. – 18 с.

**262.** Дурнаикин, Д.Г. Теоретико-правовые основы защиты личных неимущественных прав Российских граждан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дурнайкин Дмитрий Геннадиевич. – М., 2008. – 218 с.

**263.** Зияуддин, Десабзи. Проблемы уголовной ответственности и наказания по мусульманскому праву и уголовному законодательству Афганистана (история и современный этап развития) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Зияуддин Десабзи. – Одесса, 1994. – 26 с.

**264.** Зокирзода, З.Х. Мусодираи молу мулк ҳамчун намуди ҷазои ҷиноятӣ [Матн]: дис. ... ном. илм. ҳукуқ: 12.00.08 / Зокирзода Зафар Хайрулло. – Душанбе, 2020. – 176 с.

**265.** Ибрагимов, М.А. Юридическая ответственность как фактор воспитания личности в условиях совершенствования социализма [Текст]: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ибрагимов Марат Азизович. – Алма-Ата, 1986. – 19 с.

**266.** Ишанова, Ш.А. Нормы шариата и их применение казийскими судами в Средней Азии до 1924 г. [Текст]: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ишанова Шоирахон Атабаевна. – Ташкент, 1992. – 26 с.

**267.** Лумпова, И.А. Виды ответственности в уголовном законодательстве [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лумпова Ирина Алексеевна. – Казань, 1991. – 16 с.

**268.** Лучков, В.В. Юридическая ответственность в механизме правового регулирования [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Лучков Владимир Викторович. – Казань, 2004. – 24 с.

**269.** Максимов, И.В. Административная наказания [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Максимов Иван Владимирович. – Саратов, 1995. – 22 с.

**270.** Малаш, Т.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Малаш Татьяна Анатольевна. – М., 1996. – 20 с.

**271.** Малышев, А.Н. Конфискация имущества в уголовном праве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Малышев Александр Николаевич. – М., 2010. – 191 с.

**272.** Мордовец, А.С. Гуманизм как принцип юридической ответственности в советском праве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мордовец Александр Сергеевич. – М., 1983. – 190 с.

**273.** Осадчая, О.И. Особенности конституционно-правовой защиты прав человека от последствий причинения морального вреда в Российской Федерации [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Осадчая Оксана Игоревна. – М., 2006. – 203 с.

**274.** Петелин, А.И. Соотношение правовой и общественной ответственности в социалистическом обществе [Текст]: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Петелин Альберт Иванович. – Свердловск, 1968. – 17 с.

**275.** Пешкова, О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимущественным правам и нематериальным благам граждан и юридических лиц [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Пешкова Ольга Андреевна. – Волгоград, 1998. – 25 с.

**276.** Попов, В.И. Юридическая ответственность рабочих и служащих по советскому трудовому праву [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Попов Владимир Иванович. – Свердловск, 1974. – 24 с.

**277.** Радько Т.Н. Теоретические и методологические проблемы функций социального права [Текст]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Радько Тимофей Николаевич. – Рязань, 1978. – 40 с.

**278.** Радько, Т.Н. Функции социалистического общенародного права [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Радько Тимофей Николаевич. – Саратов, 1967. – 20 с.

**279.** Раҳмонова, О.Э. Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане (1917-2011 гг.) [Текст]: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Раҳмонова Озода Эмомали. – Душанбе, 2012. – 187 с.

**280.** Родионова, А.С. Система наказаний в российском праве (общетеоретический аспект) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Родионова Анна Сергеевна. – Саратов, 2013. – 30 с.

**281.** Рябин, В.В. Защита неимущественных прав личности посредством компенсации морального вреда [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рябин Владимир Владимирович. – М., 2004. – 210 с.

**282.** Сафарзода, А.И. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан [Текст]: автореф. дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Сафарзода Анвар Ислом. – Душанбе, 2018. – 53 с.

**283.** Смирнская, Е.В. Компенсация морального вреда как деликтное обязательство [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Смирнская Елена Витальевна. – Волгоград, 2000.– 178 с.

**284.** Смирнов, Л.Б. Юридическая ответственность осужденных в пенитенциарных учреждениях (теоретико-правовой аспект) [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Смирнов Леонид Борисович. – Санкт-Петербург, 1995. – 18 с.

**285.** Сухарев, А.Е. Система функций советского трудового права [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Сухарев Александр Евгеньевич. – М., 1987. – 18 с.

**286.** Сухаревский, И.А. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сухаревский Иван Александрович.– Краснодар, 2003. – 173 с.

**287.** Сыч, К.А. Уголовное наказание и его состав: теоретико-методологические аспекты исследования [Текст]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Сыч Константин Анатольевич. – Рязань, 2001. – 63 с.

**288.** Тихоненко, И.Н. Основание освобождения от юридической ответственности [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Тихоненко Ирина Николаевна. – М., 1995. – 129 с.

**289.** Тихоненко, И.Н. Основания освобождения от юридической ответственности [Текст] / автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Тихоненко Ирина Николаевна. – М., 1995. – 21 с.

**290.** Трафимова, М.П. Функции юридической ответственности [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Трофимова Марина Павловна. – Самара. 2000. – 209 с.

**291.** Трофимова М.П. Функции юридической ответственности [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Трофимова Марина Павловна. – Саратов, 2000. – 26 с.

**292.** Хаджиев, А. Юридическая ответственность как средство охраны окружающей среды [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Хаджиев Анвар. – Алма-Ата, 1988. – 25 с.

**293.** Чирков, А.П. Ответственность в системе законодательства [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Чирков Александр Павлович. – М., 1989. – 21 с.

**294.** Шодиев, И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX - начало XXI вв): дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Шодиев Исматулло Рахматуллоевич. – Душанбе, 2010. – 176 с.

#### **V. Захираҳои электронӣ ва сомонаҳои интернетӣ:**

**295.** Баромадҳои Пешвои миллат, Президенти ҶТ дар воҳӯри бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар давраи солҳои 2000 то 2019. Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: [www.president.tj](http://www.president.tj) (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**296.** Паёми Президенти ҶТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз санаи 26 январи соли 2021 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.avkd.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**297.** Паёми Президенти ҶТ ба Маҷлиси Олии ҶТ аз санаи 23-уми декабри соли 2022 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://mfa.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

**298.** Нақшай чорабиниҳои соли 2020 оид ба пешгирии ҷинояткорӣ ва корҳои тарғиботӣ-профилактӣ [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://www.avkd.tj> (санаи муроҷиат: 10.01.2023).

# **ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ**

**I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:**

**[1–М].** Алиев, И.И. Оид ба баъзе масъалаҳои функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Қонунгузорӣ. – 2022. – № 4 (48). – С. 186-193. ISSN 2410-2903.

**[2–М].** Алиев, И.И. Масъалаҳои асосии мақсади ҷазо дар сиёсати ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Д.С. Муқимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2022. – №6. – С. 218-225. ISSN 2413-5151.

**[3–М].** Алиев, И.И. Функцияи ҷуброносии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, У.А. Азиззода // Ҷавлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2022. – № 4 (28). – С. 98-101. ISSN 2414 9217.

**[4–М].** Алиев, И.И. Пешгирии ҳуқуқвайронқунӣ ҳамчун шакли амалисозии функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №2. – С. 250–255. ISSN 2413-5151.

**[5–М].** Алиев, И.И. Шаклҳои амалисозии функцияи ҷаримавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №3. – С. 213-219. ISSN 2413-5151.

**[6–М].** Алиев, И.И. Мағҳуми шаклҳои амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 3. – С. 186-193. ISSN 2410-2903.

**[7–М].** Алиев, И.И. Шаклҳои ихтиёрӣ ва маҷбурии амалисозии функсияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №8. – С. 241-251. ISSN 2413-5151.

**[8–М].** Алиев, И.И. Амалисозии функцияи сазодиҳии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2023. – №9. – С. 234-243. ISSN 2413-5151.

**II. Мақолаҳои илмие, ки дар дигар нашрияҳои илмӣ ҷоп шудаанд:**

**[9–М].** Алиев, И.И. Реализация принципа презумпции невиновности на досудебных стадиях [Текст] / И.И. Алиев // Муҳаққиқ (маҷаллаи илмӣ). – 2020. – № 3(48). – С. 94-96.

**[10–М].** Алиев, И.И. Презумпция невиновности в системе уголовного судопроизводства [Текст] / И.И. Алиев // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2020. – №3(3). – С. 59-61.

**[11–М].** Алиев, И.И. Оид ба вижагиҳои функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Маводҳои конференсияи илмӣ-назариявии устодон, кормандон ва донишҷӯён бахшида ба 25-солагии Ваҳдати миллӣ ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)» (18-23 апрели соли 2022). – Рашт, 2022. – С. 33-35.

**[12–М].** Алиев, И.И. Функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ: мағҳум ва моҳияти он [Матн] / И.И. Алиев // Паёми Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. – 2022. – №1(9). – С. 108-114.

**[13–М].** Алиев, И.И. Мағҳуми функцияҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Асосҳои таҳқими истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ. ш. Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, факултети ҳуқуқшиносӣ 9 марта соли 2022. – Душанбе, 2022. – С. 215-233.

**[14–М].** Алиев, И.И. Компенсационная функция юридической ответственности в соотношении с компенсацией морального вреда [Текст] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, Ф.А. Бобохонов // Международной научно-

практической конференции экономика и право в России и мире, 1 ноября 2022 года в г. Петрозаводск. – Петрозаводск, 2022. – С. 73-79.

[15-М]. Алиев, И.И. Функции чубронсозии ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Ҳуқуқи инсон: дирӯз ва имрӯз. Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ (9 декабря соли 2022) // Зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Қурбонализода Н.Ш. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022. – С. 372-379.

[16-М]. Алиев, И.И. Ҷуброн намудани зарар ҳамчун функцияи ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-практической конференции “Таджики в зеркале истории”, посвященной 115-летию академика Бободжона Гафурова (27 октября 2023 года). Часть I. ( право, экономика). –Душанбе, 2023. – С. 25-35.

[17-М]. Алиев, И.И. Функции ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Вестник Науки и Творчества (мачаллаи илмӣ). – 2023. – №3(85). – Казань, 2023. – С. 34-42.

[18-М]. Алиев, И.И. Шаклҳои амалисозии функции ҷавобгарии ҳуқуқӣ [Матн] / И.И. Алиев // Материалы международной научной-практической конференции «Основные подходы к управлению знаниями в науке и образовании» (за апрель 2023 года). – Казань, 2023. – С. 191-195.

### III. Воситаҳои таълимӣ:

[19-М]. Алиев, И.И. Ҳуқуқи гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, М.Н. Раҷабзода, Ф.А. Бобохонов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент З.Х. Зокирзода. – Душанбе: Ашуриён, 2022. – 256 с.

[20-М]. Алиев, И.И. Ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / И.И. Алиев, З.Х. Зокирзода, М.Н. Раҷабзода, С.Д. Муқимов, Н.М. Шодизода ва диг. // Дар зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент М.Н. Раҷабзода. – Душанбе: Ашуриён, 2023. – 320 с.